

АҲРОР МУХТОРОВ

PDF Compressor Free Version

# МЕРОСИ НИЁГОН



Душанбе - 1999

PDF Compressor Free Version

Ахрор МУХТОРОВ

# МЕРОСИ НИЁГОН



Шарқи озод

Бозёфту дарёфти баъзе асарҳои таърихи девону дафтарҳои классикони адабиётамон таърихи печ дар пеҷе доранд, ки саҳех омӯхтани донистани онҳо барои илм зарур аст. «Мероси ниёғон» аз ҳамин хусус ба ҳоначда маълумотҳои тоза медиҳад.

Муаллиф ба директори нашриёти «Шарқи озод» Додохонов Манзурхон барои чопи китоби мазкур миннатдорӣ изҳор менамояд.



© Мухторов Ахрор, 1998

Мухторов Ахрор. Мероси ниёғон. Маҷмӯаи мақолаҳо  
Душанбе, «Шарқи озод», 1998.

## АЗ ПАИ МЕРОСИ НИЁГОН

Моҳи апрели соли 1985 аз сафари илмии семоҳа аз Афғонистон Баргаштам, соли 1986 ба сафари илмии думоҳа ба Ҳиндустон рафтам. Максади ин сафарҳо, ба мисли сафари солҳон 1981—1982, омӯҳтани сарчашмаҳои таърихию адабӣ роҷеъ ба таърихи таъмаддуни ҳалқи тоҷик дар ин мамлакатҳо буд.

Баъди инқилоби Савр дар Афғонистон аз сабаби нооромии мулк дастнависҳоро аз китобхона ва музейҳои маҳалҳо ба як ҷой — дар Архиви миллӣ гирд оварданд. Гайр аз ин, дар китобхонаи университети Кобул низ миқдори ками дастхатҳо нигоҳ дошта мешавад.

Дар Архиви миллии Афғонистон 8 ҳазор дастнавис мавҷуд аст. Вале төъодди дастнависҳои ин фонд ҳар сол зиёд мешавад. Ба қавли китобдорон Ҳанифа ва Муштарӣ ҷанд ҳазор дастнависро онҳо имрӯз ба рӯйхат доҳил накардаанд. Аз ҷумлаи дастнависони нодиру ноёби соҳаи таъриху ҷуғрофияи асри X, асари вазири Сомониён Ҷайҳонӣ «Ашкол-ул-олам» ва «Таърихи мутафарриқа»-и муаллифаи Қомаълум мебошад. Ҳамчунин дар Архиви миллии Кобул мероси Қамоли Ҳуҷандӣ, Умар, Туғрали Аҳрорӣ ва дигароч нигаҳдорӣ мешавад.

Дар дэяғӣан сефари семоҳаи худ (ноябр 1981—январи 1982) ба Ҳиндустон мо бо ганчинаи дастнависҳои шаҳрҳои Дехлӣ, Олиҳарҳ, Патна, Ҳайдаробод ва Рампур шинос шуда, ҳонандагони тоҷикро бо баъзеи онҳо шиносо намуда будем (ниг. Мухторов А. «Дурданаҳои маданияти тоҷикон дар ганчинаҳои Ҳиндустон», «Ирфон», 1984).

Дар давоми сафари думоҳаи илмии худ (август-сентябр соли 1986) ба ин мамлакат фонди дастназисҳои китобхонаи университети Кашимир (дар шаҳри Сринагар), Академияи ҳунар ва фарҳангӣ забони Остони Ҷаму ва

Кашмир, музен шаҳри Сринагарро аз назар гузаронидем.

Бо кўмаки собиқ директори Институти Осиёи Марказӣ ҷаноби Пандито ва директори музеи Осиёи Марказӣ ҷаноби Бхан, маводи гирдовордаамро рӯйнавис ва микрофильм кардам.

PDF Compressor Free Version

Дар китобхонаи университети Кашмир дастназонҳои зиёд роҷеъ ба мусикии классикии форсу тоҷик, дэвони шуарон Кашмир, Мовароуннаҳр, сефарномаҳон сайёкони Ҳинд, ки дар қарни XIX ба Тоҷикистон сафар карда буданд, мавҷуданд. Навиштаҳон онҳо барои омузиши таърихи ҳалқҳои Осиёи Миёнга сарнашмай нодир аст.

Дар Фонди китобхонаи номбурда миниатюрадон зинде мавҷуд аст, ки аксари онҳо ҳенӯз чоп нашудаанд. Масалан, ду нусхан «Шоҳномаҳи» безаволи Фирдавсӣ бо миниатюраашон маҳфуз аст, ки яки он соли 1017 ҳ. 1608—1609) ва дигараш байди панҷоҳ соли он житобат шудааст. Дар Фонди китобхонаи университети Кашмир мурасидъ за қитъаҳо низ нигоҳ дошта мешаванд. Яке аз мурасқаҳи ҷолиби дигузаҳ ва ҳайратангези зарҳал-карда бо ҳатти зебон настълиқ навишта шуда, ки онро иккети ноҳуни меномиданд. Аз ин наевъ ҳат дар генцини китобҳои қаламни Тоҷикистон намунае нест. Ин наевъ ҳатро ман дар Фонди китобхонаи шаҳрҳои Калкатта ва Ҳайдаробод низ дидам. Фарқи ин ҳат аз ҳатҳои дигар дар он аст, ки ба ҷон қалам ҳаттот бо ноҳуни ба шанли маҳгус тез ҳардай ҳуд ҳарфро аз тарафи дигери варақ тақрор мекунад. Беъд аз он ду варақи когазро ширеш мекунанд. Ба назари бинандаги чунин маномояд, ки гӯё ҳатро аз ҳар ду тарафи варақ навишта бошанд. Пас аз анҷоми ин замалҳо, ҳаттотон ба ҳат зарҳал давонда, онро зинат медоданд.

Ходимони Академияи ҳунар ва Фарғонги забони Остони Ҷаму ва Кашмир нақл карданд, ки дар Кашмир намояндагони 11 миллат мезистаанд. Ҳоло онҳо нақшндоранд, ки луғати тафсирии забонҳои вилояти Кашмирро дар 7 ҷилд, луғати урдукашмириро дар 12 ҷилд ва Энциклопедияи Кашмирро дар 25 ҷилд ба ҷон ҳунаанд.

Дар китобхонаи Академия 552 адад дастхат нигоҳ дошта мешавад, ки 400 адади он ба форсӣ-тоҷикий ни-

вишта шудааст (боқимондаи онҳо ба забонҳои кашмирӣ, арабӣ ва урду).

Қадимтарин дастнавис ба забони форсӣ-тоҷикӣ тарҷумани таҳтуллафзи Куръон мебошад, ки онро соли 658 х. (1259) PDF Compressor Free Version китобат намудааст.

Дар ҳамин фонд қадимтарин нусхай девони Фании Кашмирӣ, ки дар санаи 1083 (1672—1673) китобатшуда мавҷуд аст. Умуман, фонди дастнависҳои Академияи номбурда барои омӯхтани таърихи санъати ҳат ва миниатюра аҳамияти қалон дорад.

Дар яке аз бонуфузтарин марказҳои вилоятии Ҳиндустон шаҳри Калкатта (пойтахти Бангладеш) якчанд муассисаҳои илмӣ-маданий мавҷуд аст. Дар китобхонаи Университет тақрибан 100 адад дастнависи форсӣ-тоҷикӣ нигоҳ дошта мешавад. Дар ин фонди начандон қалон китобҳои нодир низ ҳастанд; аз ҷумла девони Алиқулихони Догистонӣ (с. т. 1157 х. 1744—1745), «Матлаъ-ул анвор»-и Ҳусрави Деҳлавӣ, ки соли 976 х. (1568—1569) китобат шудааст, «Муноҷот»-и Ҳоҷа Абдуллоҳи Анзорӣ, «Фарҳанги Юсуф ва Зулайҳо», «Фарҳанги Гулистонӣ»; «Фарҳанги Дабистонӣ». Муассисаи дигари илмӣ — Ҷамъияти Осиёӣ ва Китобхонаи Осиёӣ мебошад, ки дорои якчанд ҳазор дастнавис ба забонҳои форсӣ-тоҷикӣ, арабӣ, урду, ҳиндӣ, санскрит ва гайраҳо мебошанд. Дар асари Алиқулихони Догистонӣ «Риёз уш-шурӯро», ки 29 моҳи раҷаби соли 1171 х. (10 апрели 1758) китобат шудааст, мо маълумотҳои нодирро доир ба ҳасби ҳол, мартабаю мақоми Рӯдакӣ дар Ҳиндустону Эрон ва ашъори шоираҳои номаълумро пайдо намудем. Дар ин асар аз ашъори Рӯдакӣ 51 байт ва дар «Маҷмӯаи ашъори» ном китоби дигари ҳаҷман қалон, 71 байт зикр ёфтааст.

Зиёда аз 400 адад дастнависи форсӣ-тоҷикӣ дар китобхонаи миллии шаҳри Калкатта маҳфуз аст. Яке аз китобҳои нодир асари Муҳаммад Содик «Ҳафт рисолаи тақдим ул-булдан» мебошад, ки қисмҳои зерини он барои муарриҳон ҷолиби дикқат аст: 1. Маҳмили тавориҳи ҳавоқини Мовароуннаҳр; 2. Таърихи Чингизхон ва Темур; 3. Тазкират-ул-умаро. Дар ин рисола, ки соли 1188 ҳичрӣ (1783—1784) китобат шудааст, муаллиф мансабдорони замони Бобур ва писари ўҲумоюнро номбар кардааст. Аксари онҳо аз Мовароуннаҳр ба Ҳиндустон

муҳоҷират намуда, дар ин мәмлакат вазифаҳои гуногуни мулкдориро дар ўқда доштанд. Дастанависҳо боз дар қитобхонаи музей Мемориали Виктория, ки қасри бошуҳӯҳ буда, дар маркази шаҳр, дар иҳотаи боги сабзу дилрабо чойгир аст, нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми сафари солҳои 1981—1982 ба Ҳиндустон мо дар қитобхонаҳои шаҳри Ҳайдаробод кор карда будем. Аз ҳамин сабаб, танҳо даҳ рӯз дар ин шаҳр буданро кифоя доностем.

Дар фонди дастанависҳои музей Солорчанги Ҳайдаробод нӯсхай дигари асари Алиқулихони Догистонӣ «Рӯз-уш-шуаро» маҳфуз аст, ки қитобати он 16 мөҳи рамазони соли 1164 ҳ. (10 августи соли 1751) ба итном расида. Ҳангоми сафари нахустин аз рӯи дастанависҳои «Маҷмӯаи ашъори шуарон мутақаддимин» ашъори Рӯдакиро рӯйнавис кárda ба табъ расонидем. Ин дефъа ин порчаҳои шеъриро микрофилм кардем, барои бартараф намудани шубҳаҳо аз онҳо истифода барем.

Дар хонаи кории кормандони ин музей ҷуҷин меълумотҳоро пайдо кардан мумкин: дастанависҳо ба забони арабӣ — 2620 азад, форсӣ — 4700 азад, урду — 1272 азад, маратӣ, телегу, санскрит — 1322, туркӣ ва пушту — 25 азад ва ғайра. Ҷамъӣ 8920 азад.

Дар қитобхона ва маркази таҷиқотии дастхатҳои форсӣ, арабӣ ва урдуи шаҳри Ҳайдаробод қариб 15 ҳазор дастанавис нигоҳ дошта мешавад, ки аз нисф гиёди он ба забони форсӣ-тоҷикӣ аст. Ғайр аз инҳо, дар шаҳри Ҳайдаробод дастхатҳо дар Архиви миллӣ, қитобхонаи университети мусулмонии Усмония, дар музейи бостоншиносӣ ва дар қитобхонаи шаҳсӣ — Саидия нигоҳ дошта мешаванд. Масълан, дар қитобхонаи Саидия сарбайки генц ҳазор дастхет дезони Алишер Навоӣ маҳфуз аст, ки соли 948 ҳ. (1541—1542), баъди 41 соли вафоти шоир мураттаб кардаанд. Дар ҷамиин фонд «Шарҳи қасидавӣ»и Абуалӣ ибни Сино ҳаст, ки соли 967 ҳ. (1559—1560) қитобат шуда.

Шаҳри Чайпур, маркази вилояти Роҷистон, яке аз шаҳоҳои қалону сернуфузи Ҳиндустон ба шумор месъед. Ин шаҳр аз Деҳӣ чандон дур нест. Чайпур бо биноҳои зебомонзару күшкҳои боҳашамат лиққати ҳазорҳо сайёҳонро ба худ ҷалб менамояд. Баъди ҷой гирифтан дар меҳмоҷхонаи университети Роҷистон, ки аз мар-

кази шаҳр 3—4 км. дур буд, мебоист муссисаҳоеро пайдо менамудам, ки дар онҳо дастхатҳо маҳфуз бошанд. Герчанде, ки ман бори дуввум ба ин шаҳр омада бошам ҳам, (бори аваал соли 1964), китобхонаҳои онро намедан. Ҳамроҳи мутарҷими худ, доценти кафедраи забони русии университети Роҷистон Гопал Правад ба ҳонаи корманди китобхонаи университет ҷаноби Шарма рафтем. Ӯ ба мо ғаҳмонд, ки дар китобхонаи университет умуман дастхат нест. Китобҳои ба маддмон даркорӣ дар Архиви миллӣ ва китобхонаи шаҳсии Потихона мебошанд.

Дар маркази шаҳри Ҷайпур қасри бошукуҳ манзилгоҳи сайёҳони сершумор аст. Дар наздиким ин қаср бинои дигари дуошёна, ки меъмории он бо зебони ӯб касро ба ҳайрат меорад, Потихона ном дорад. (ба забони ҳиндӣ «Ҳонаи дастхатҳо»). Дар ошёнаи якуми ин бино китобхона, дар ошёнаи дуввуми он музеи китобу ғасбобҳои зебу зинат ҷойгир аст. Аз рӯи каталог дар Потихона наздик ба 100 адад дастхати форсӣ-тоҷики ҳаҷаҷӣ ва арабӣ нигоҳ дошта мешавад. Дастхатҳои ҷолиби дикқате, ки мо онҳоро аз назар гузаронидем, инҳоянд:

1. Девони Мавлоно Ҷомӣ, соли китобаташ 977 ҳ. (1569—1570).
2. Девони Камоли Ҳуҷандӣ, соли китобаташ 1124 ҳ. (1712—1713).
3. «Муш ва гурба»-и Убайди Зоконӣ, ботасвири мушу гурбаҳои мусаллаҳ. ҷангӣ тан ба тани онҳо, филсаворни мушҳӯз ҳаҷоазо, ҳело ҳандасовор ва дилчаш акс ёфтаанд.
4. Рисолаи миРъот-ул-ашбоҳи салотини Осмонҷоҳ, аҷдоҳи Сироҷиддин Муҳаммад Баходуршоҳ-и Муҳаммад Фаҳриддин Ҳусайн. Соли китобаташ — 1268 ҳ. (1852).

Аз матни саҳифаи охир (саҳ. III) бармеояд, ки ин асаюро барои чол дар метбаги Султонӣ, воқеъи Арки Ҳоқонӣ пешбинӣ карда будаанд. Ҷарӣ ин асар воқеаҳои сиёсии дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ дар ҳоки Мозароуннаҳр Афғонистон ва Ҳиндустон рӯҳ дода, тасвир ёфтааст. Вале мусаввараҳои ин китоб ҷолиби дикқатана. Мусавварон Ғуломалиҳон ва Бабралиҳон аз Темури ланг то Баҳодуршоҳ, Мироншоҳ, султон Муҳаммад Мирзо, султон Абӯсаид Мирзо, Умаршайҳ, Бобур, Ҳўмоюн ва ҳоқазо, ҷамъиён акси 30 подшоҳ, 11 бинҷ ва 13 тасвири санг мазорҳоҳо ҳело ӯстокорона ва бо ранҷҳои мухталиф оро додванд. Яъне дар III саҳифаи китоб 54 миниатюра ҷо додз шудааст.

муҳоцират намуда, дар ин мамлакат вазифаҳои гуногуни мулкдориро дар ўҳда доштанд. Дастанависҳо боз дар китобхонаи музеи Мемориали Виктория, ки қасри бошукуҳ буда, дар маркази шаҳр, дар иҳотаи бояи сабзу дилрабо ҷойгир аст, нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми сафари солҳои 1981—1982 ба Ҳиндустон мо дар китобхонаҳои **PDF Compressor Free Version** кор карда будем. Аз ҳамин сабаб, танҳо дақ рӯз дар ин шаҳр буданро кифоя доностем.

Дар фонди дастанависҳои музеи Солорчонги Ҳайдаробод нӯсхай дигари асари Аликулихони Догистонӣ «Рӯёз-уш-шуаро» маҳфуз аст, ки китобати он 16 моҳи рамазони соли 1164 ҳ. (10 августи соли 1751) ба итном расида. Ҳангоми сафари нахустин аз рӯи дастанависҳои «Мечмӯаи ашъори шуарои мутақаддимин» ашъори Рӯдакиро рӯйнавис карда ба табъ расонидем. Ин дафъа ин порчаҳои шеъриро микрофильм кардем, барои бартарафт намудани шубҳаҳо аз онҳо истифода барем.

Дар хонан көрин кормендоми ин музей чунки мазъумотҳоро пайдо кардан мумкин: дастанависҳо ба забони арабӣ — 2620 азад, форсӣ — 4780 әдәд, урду — 1272 әдад, маратӣ, телегу, санскрит — 1322, туркӣ ва пушту — 25 әдад ва ғайра. Ҷамъян 8920 әлад.

Дар китобхона ва маркази тадқиқотии дастватҳои форсӣ, арабӣ ва урдуи шаҳри Ҳайдаробод қариб 15 ҳазор дастанавис нигоҳ дошта мешавад, ки аз нисф сиёди он ба забони форсӣ-тоҷикӣ аст. Ғайр аз иҷҳо, дар шаҳри Ҳайдаробод дастватҳо дар Архиви миллӣ, китобхони университети мусулмонии Усмония, дар музеи бостоншиносӣ ва дар китобхонаи шаҳсӣ — Саидия нигоҳ дошта мешаванд. Маселан, дар китобхонан Саидия пар байки генҷ ҳазор дастват делони Алишер Навоӣ маҳфуз аст, ки соли 948 ҳ. (1541—1542), баъди 41 соли вафоти шоир мураттаб кардааҷад. Дар ҳамин фонд «Шаҳри қасидагӣ» Абӯалӣ ибни Сино ҳаст, ки соли 967 ҳ. (1559—1560) китобат шуда.

Шаҳри Чайпур, маркази вилояти Роҷистон, яке аз шаҳрҳои қалону сернуфузи Ҳиндустон ба шумор меъвед. Ин шаҳр аз Деҳӣ ҷондон дур нест. Чайпур бо биноҳои зебоманзару күшиҳои боҳашамат виккати ҳазорҳо сайёҳонро ба ҳуд ҷелб менамояд. Баъди ҷой гирифтани дар меҳмоҷхонаи университети Роҷистон, ки аз мар-

кази шаҳр 3—4 км. дур буд, мебоист муассисаҳоеро пайдо менамудам, ки дар онҳо дастхатҳо маҳфуз башанд. Гарчанде, ки ман бори дуввум ба ин шаҳр омада бошам ҳам, (бори аввал соли 1964), китобхонаҳои онро намедонистам. Ҳамроҳи мутарҷими худ, доценти кафедраи забони русии университети Роҷистон Гопал Прасад ба ҳонаи корманди китобхонаи университет ҷаноби Шарма рафтем. Ӯ ба мо фаҳмонд, ки дар китобхонаи университет умуман дастхат нест. Китобҳои ба меҳмон даркорӣ дар Архиви миллӣ ва китобхонаи шаҳсии Потихона мебошанд.

Дар маркази шаҳри Ҷайпур қасри бошукуҳ манзилгоҳи сайёҳони сершумор аст. Дар наздикии ин қаср бинои дигари дуошёна, ки меъмории он бо зебоии ҳуб қасро ба ҳайрат меорад, Потихона ном дорад, (ба забони ҳиндӣ «Ҳонаи дастхатҳо»). Дар ошёнаи якуми ин бино китобхона, дар ошёнаи дуввуми он музей китобу ғасбобҳои зебу зинат ҷойгир аст. Аз рӯи каталог дар Потихона наздик ба 100 адад дастхати форсӣ-тоҷиқӣ ва арабӣ нигоҳ дошта мешавад. Дастхатҳои ҷолиби диққате, ки мо онҳоро аз назар гузаронидем, инҳоянд: 1. Девони Мавлоно Ҷомӣ, соли китобаташ 977 ҳ. (1569—1570). 2. Девони Камоли Ҳуҷандӣ, соли китобаташ 1124 ҳ. (1712—1713). 3. «Муш ва гурба»-и Убайди Зоконӣ, бо тасвири мушу гурбаҳои мусаллаҳ, ҷангӣ тан ба тани онҳо, филсавории мушҳо ва ҳоказо, хело ҳандаствар ва дилчasp акс ёфтаанд. 4. Рисолаи миръот-ул-ашбоҳи салотини Осмонҷоҳ, аҷододи Сироҷиддин Муҳаммад Баҳодуршоҳ-и Муҳаммад Фаҳриддин Ҳусайн. Соли китобаташ — 1268 ҳ. (1852). Аз матни саҳифаи охир (саҳ. III) бармеояд, ки ин асаҳро барои чоп дар матбаи Султонӣ, воқеъи Арки Ҳоқонӣ пешбинӣ карда будаанд. Дар ин асар воқеаҳои сиёсии дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ дар ҳоки Мозароуннаҳр. Афғонистон ва Ҳиндустон рӯҳ дода, тасвир ёфтааст. Вале мусаввараҳои ин китоб ҷолиби диққатанд. Мусаввирон Ғуломалиҳон ва Бабралиҳон аз Темури ланг. то Баҳодуршоҳ, Мироншоҳ, султон Муҳаммад Мирзо, султон Абӯсаид Мирзо, Умаршайҳ, Бобур, Ҳўмоюн ва ҳоказо, ҷамъян акси 30 подшоҳ, 11 бинӣ ва 13 тасвири санги мазорҳоро хело ӯстокорона ва бо рангҳои муҳталиф оро додаанд. Яъне дар III саҳифаи китоб 54 миниатюра ҷо дода шудааст.

Дар Потихона қитъаҳои мутааллик ба қалам хаттото-  
ни машҳур нигоҳ дошта мешаванд. Якчанд қитъа ба қала-  
ми Миралии Ҳиравӣ тааллук дорад. Дар рӯи яке аз он-  
ҳо омадааст:

Маро зи ғоиби ман як хабар ки меорад?  
**PDF Compressor Free Version**

Ҳадиси Юсуфу Яъқуб муҳтасар кардем,  
Зи ғоибе ба рафиқе хабар кӣ меорад?

Катабаҳу ал-фақир Миралӣ, баладаи Бухоро.

Як адад мураққаъ бо се қитъаи ниҳоят рангу борњок  
низ ба қалами хаттоти мумтоз, устоди хати настаълиқ  
Миралӣ тааллук доранд:

Наққоши азал кунод чун чашмаи меҳр,  
Орост мураққаъ зи авроқи сиҳеҳр.  
Тасвир дар он намуд бе рапӯ қалам  
Чандин санами ҷилвагари равшапчеҳр.

Ҳама согар, ҳама мино, ҳама ҷом аст ин ҷо,  
Ҳар ки дорад хабар аз хешқадом аст ин ҷо?  
По пиҳад ҳар ки дар ин кӯча, ба сар мегалтад,  
Боз пурсид худоро «чи мақом аст ин ҷо»?

Саҳарам хотифи майхона ба давлатгоҳе,  
Гуфт, бозой, ки дерипаи ин даргоҳӣ.  
Бо гадоёни дари майкада, эй солики роҳ,  
Боадаб бош, гар аз сири худо оғоҳӣ.

Фақир ул-музанниб Миралӣ ал-котиб.

Дар зери қитъаҳои дигар номи хаттот Абулҳасан ҳон-  
да шуд.

Аз Бухоро ба Ҷайпур бурдани қитъаҳои ба забони  
тоҷикӣ иншошуда шоҳиди ривоҷи ин забон дар мулки  
Ҳинд мебошад. Вале ин ҳолат то кай давом кард? Ҷа  
ин савол лавҳҳои пештоқи бинои зебоманзари музей  
шаҳри Ҷайпур ҷавоб медиҳанд. Ин иморати боҳашама-  
ти сеошёна дар ӯслуби ҳиндӣ аз санги сафеди мармар  
соли 1850 сохта шудааст. Дар пештоқи бино, дар рӯи  
санги мармари сафед ба ҳиндӣ ва форсӣ-тоҷикӣ навиш-  
таҷоти зерин бо хати ниҳоят хуш сабт гаштааст:

Бо душману дӯст феъли пекӯ некӯст,  
Бад кай кунад он, ки некиаш одати ӯст.  
Бо дӯст чу бад кунӣ, шавад душмани ту,  
Бо душман агар нек кунӣ, гардад дӯст.

Гар рӯи замни ба ҷумла обод қуни,  
Чандон набувад, ки хотире шод қуни,  
Гар банда қуни ба лутф озодеро,  
Беҳтар, ки ҳазор банди озод қуни,

**PDF Compressor Free Version**

Иди чандон, ки бештар хонӣ,  
Чун амал дар ту нест, подонӣ,

Ин байтҳои панду ахлоқӣ гувоҳи онанд, ки то нимаи дуввуми асри XIX забони форсӣ-тоҷикӣ дар Ҷайпур, баробари забони ҳиндӣ хонандагони худро дошт. Забони форсӣ-тоҷикӣ дар ин аср ва асрҳои пешина на тенҳо дар шаҳрҳои марказӣ, балки дар маҷалҳо низ «ҳукм-фармо» буд. Ҳуҷҷатҳо ва дастхатҳои китобхонаи шаҳри Тонк далели ин гӯфтаҳо мебошанд. Ин шаҳр нисбат ба Ҷайпур хело хурд буда, аҳолиаш тақрибан сад ҳазор аст. 100 км. роҳи мошингарди Ҷайпур—Тонк аз байнин шаҳру деҳот, қалъаҳои қадима, ҷангали ҳамвориҳои кемдараҳт ё худ боғҳои сарзабз мегузаранд. Гоҳ-гоҳ товусҳои хушхиром ва маймунҳо роҳро бурида аз як тараф ба тарафи дигар мегузаранд. Пештар ман товусро танҳо дар бояни ҳайзонот диде будем. Тавсии озоди саҳрой бо чӯцаҳояш на танҳо аҷаб зебогӣ дорад, балки ин сарзаминро назарработар мегардонад.

Баъди тай намудани тақрибан 70 км, роҳ мошини мо ба дасти роست, ба сӯи шаҳрҳаи Ниму гашт. Биноҳои як-ва дуошёнаи университети ин шаҳрча дар ду тарафи роҳи мумфарш ҷой гирифтаанд. Дар ин донишгоҳ, дуҳтари хурдии ҷаноби Гопал таҳсил мекарду дуҳтари қалониаш як моҳ пеш муаллима таъин шуда буд. Мутасиифона, ӯ дуҳтари хурдиашро диде тавонисту қалониашро не. Аз рӯи қоидги дар ин донишгоҳ ҷорӣ буда, мардҳо, ҳатто падари дуҳтарон ҳуқуки вуруд ба хобгоҳ ё ҷои таҳсили дуҳтаронро надоштаанд. Дар ошёнаи якуми хобгоҳи муаллимон ҳонаи маҳсус буд, ки барон нефарони дидорбинӣ омад, пешбинӣ шуда буд. Университетро замини корамшуда иҳота мекард. Дар он донишҷӯён кор карда, маҳсули меҳнати онҳо барон ҳӯрокиашон истифода мешуд. Мо қарор додем, ки дар бозгашт дуҳтари Гопалро мебинем. Соати 8 пагоҳӣ аз Ҷайпӯр баромада, соати 10 бегоҳӣ дохили шаҳри Тонк шудем. Дар меҳмонхонаи ҷой набуд. Дар соати 12 ҷоин хоб холӣ шуд. Меҳмонхонаи аз ин беҳтар дар ш'ҳр

набуд. Мо ба Назарбог — қасри бошукӯхи собиқ низвобҳои Тонк омадем. Дар саҳни васеъи сароймонанд якчанд бино қомат рост кӯрда буд. Мо ба иморати қалонтарини ин ҳавлӣ, ки дар ошёнаи дуввум аивони гӯшегардон дошт, наздик расида аз мошин фаромадем. Аз зинаҳои пашни сангӣ ба ошёнаи дуввум баромада, аз айвони ӯзбекӣ доими хонаи васеъи мураббаъ шудем. Шаксе паси миз нишаста буд. Ба ў худро шиносониде, мақсади омаданамонро фаҳмондем. У ба рӯзномаи руи мизи худ нигоҳе карда гуфт, ки мо ҷаноби Мухтороворо 5 октябр интизор будем, имрӯз 9 октябр аст. Дере нигузашта марди миёнақади ришдори дар тан камзӯли нимча, дар сар қулоҳи қароқулии пилоткамонанду дар ҷашм айнак дошта, дар остона пайдо шуд. Ӯ аввал бо дастхатҳои дар намоишгоҳ гузошташуда моро шинос намуд. Ин шаҳс директори Институти забонҳои ҷазбӣ ва форсӣ, профессор Шавкаталихон буд.

Ҳар як дастхат лавҳе дошт, ки дар он номи асар, муаллифи он ва соли китобат навишта шуда буд. Вале янъ маълумоти ҷолиби диққат дар қатори ин маълумотҳо он буд, ки ғайр аз соли рӯйнависшавии нусхай мазкур соли таълифро низ оварда буданд. Ин навъ маълумотнома дар китобхонаҳои дигар мушоҳидва нашудааст. Масалан, номи асар «Қавоид үл-мутораҳа», асари Абулмуҳаммад Ҷалолиддин Ҳусайн бинни Бадр бинни Абӯ ан-Наҳавӣ. Соли китобат 681 ҳ. (1282), нусхай мазкуру дар соли 711 ҳ. (1311) аз тарафи котиб Абутолиб бинни Иброҳим рӯйнавис шудааст. Ин навъ дастхатҳо дар Фонди институти мазкур зиёданд. Масалан: 1. Асари Шайх Абулғазли Файзӣ ба соли 1002 ҳ. (1593) мансуб аст. «Эъҷоз үл-баён», соли китобаташ 658 ҳ. (1259). Котиб Абдуллоҳ бинни Муҳаммад бинни Муҳаммад ат-Тирмизӣ. «Китоби шатранҷ», (забони арабӣ), асари Абубакр Муҳаммад бинни Яҳӯ бинни Абдуллоҳ ас-Сулейш-Шатранҷӣ. Нусхай асри V ҳиҷрӣ (асри X—XI).

Асари Бузургмехр «Зафарномаи Нӯшервон», соли таълиф 580 ҳиҷрӣ (1184), аз тарафи котиби ҳуҷхати маъруф Абдурашиди Дайлами соли 1085 ҳ. (1674) китобат шуда. Китоби «Таҳрири Үқлидус», асари Ҳоҷа Насируддини Тӯсӣ, соли китобат 692 ҳ. (1292), соли рӯйнависи дастхат 771 ҳ. (1330). Котиб Али бинни Ҳусайн бинни Али ас-Сицистонӣ. Китоби ниҳоят ачибу нодир аса-

ри Шарафуддин бинни Исмоил ал-Яманӣ (с. вафот 1433) — «Унвон аш-Шараф», дар соҳаи фикҳ мебошад. Нусҳаи мазкур соли 1279 ҳ. (1882) аз тарафи котиб Мавлавӣ Фазлиҳақи Тонкӣ рӯйнавис шудааст. Дар ҳар саҳифа се сутун матн ҷойгир аст. Котиби хат чунон ҳунарнамоӣ кардааст, ки ҳонанда ҳар сутуни матни китобро аз тарафи чап ба рост, аз рост ба чап, аз поён ба боло ё аз боло ба поён ҳонад, маънӣ медиҳанд. Бояд гуфт, ки дар шаҳри Тонк ҳаттотони моҳир дар гузашта ҳам зиёд буданд ва ҳоло ҳам кам нестанд. Намунаи хати онҳо дар намоишгоҳ гузошта шудааст. Аз ҷумла дар деворҳои даруни якчанд шишии даҳанҷанги олди, бо ранҳои сурху сиёҳ ва сабз порчаҳои манзумӣ бо хати зебои настаълиқ нигошта шудаанд.

Директори институт Шавқаталиҳон, ин шаҳси пурдону кордон, дар сӯҳбат ба мо доир ба фонди дастхатҳо, аснод ва корҳои илмии институт, маълумоти мӯфассал дода, ҳама имконро барои бомуваффоқият анҷомидани корҳои кофтуксбии ман, муҳайё намуд. Маълум шуд, ки дар фонди Институт 5,5 ҳазор дастхат ва 54 ҳазор санад нигоҳ дошта мешавад. Барои омӯҳтами аснод вақт надоштем. Мо онҳоро интихобан аз назар гузаронидем. Як адад шаҷараи асри XVII-ро Шавқаталиҳон ба мо нишон доданд, ки дарозии он 15 метр буд. Танҳо унвонҳо як метри коғазро ташкил мебоданд.

Дар ду рӯзи кории худ ба мо мӯяссар гардиҳ, ки дастхатҳои зеринро аз назар гузаронида, баъзе маъгуомотҳои таъриҳӣ ва адабиро ёддошт намоем:

Соли китобати «Маҷмӯаи рубоиёт» ва номи муаллифи асар маълум нест. Дастхат саҳифабандӣ ҳам нашудааст. Аз ин китоб мо шеърҳои Оишии Самарқандӣ, Маҳастӣ, Наргис ва дигаронро пайдо намудем.

Тазкираи «Наштари ишқ», ки соли китобаташ 1233 ҳ. (1817) аст, иборат аз 886 саҳифа мебошад. Аз ин асар баъзе маълумотҳо доир ба ҳаёт ва намунаи шеърҳои сокинони Мовароуннаҳро пайдо намудем. Чунончӣ, ашъори Тафсили Ҳисорӣ, Ғариии Ҳисорӣ ва якчанд шоираҳо — Ҳадича-бегим, Лола-хотун ва дигарон. «Сафарномаи» Ҷалолиддини Бухорӣ дар як ҷилд бо китобҳои дигар муқовабандӣ шудааст. Санай таълифаш маълум нест. Муаллиф навиштааст, ки баъди аз Бухоро

баромадан (шояд дар асри XIX бошад) ў 14 сол «сафар дар бару баҳр карда зиёрати ҳаҷ карда дар Байтулмұқаддас, Шому Миср шудааст». Вале ҳамаи нақлхон дар 18 сақифаи дастанавис ҷой дода, мазмұни дини дошта, муаллиф бештар ҳаёті сүфиенро тасвир намудааст.

### PDF Compressor Free Version

Дар ду рузи дар шаҳри Тонк гузаронидай худ (чунки рўздан дигар иди миллӣ буда, институт ва китоохона кор намекард) ба мо мұяссар гардид, ки ба қисмҳои дигари кори мизбонон шинос шавем. Ин институт бо номи «Журнал» мағмұаеро ба табъ мерасонидааст. Дар нусхай ба ман тӯҳфашуда мақолаи Шавкаталихон оиди ҳаёт ва эҳодиёти шоира Зебуннисо чоп шуда буд. Дар ҳамин ҷо бо номи «Қаломи Соиб» девони бузуруг ҳаҷми шоири маъруф Соиб нашр шудааст. Корҳон тадқиқотии кормандони институт, китобҳои аз тарафи онҳо ба чоп ҳозир намуда ва маҳсусан ҳоҳишу меҳрублони директори Институт Шавкаталихон, моро водор менамояд, ки бо ин институт равобити илмий барқарор намоем.

Дар як муддати ниҳоят кӯтоҳи шиносой бо Тонк, Институти забонҳои арабӣ ва форсӣ, фонди китобҳои қаламӣ ва ғайра, кормандони институт аз ман ҳоҳиш намуданд, ки доир ба фонди китобҳои қаламии собиқ Итиҳоди Шӯравӣ, чоли каталогҳо, катибаи Бобур Мирзо ва Тоҷикистони имрӯза ба онҳо маълумот диҳам. Кормандони институт, зану мард дар зери айвони гӯшадори якшоёна, ки девору сутунҳои гаҷкоришуудаи онро гулҳои зебо оро медоданд, ҷамъ омаданд. Минбар дар гӯшави айвон гузошта шуда буд. Дар қисмати дasti рост занҳои мазҳабашон мусулмон бо пӯшоки сиёҳ, дар қисмати дasti чап мардон ва занони ҳиндумазҳаб бо либосҳон ранға (ҷамъян зиёда аз 120 нафар одам) дар курсиҳо нишеста буданд. Ҳаво гарм буд. Дар дasti рости ман, дар сақфи айвон чӯбходае овехта буданд. Дар рӯи он ба мисли тори арӯсон матои сурҳро партофта бо ҳати ҳуби настаълик, ба забони ҳиндӣ чизе навишта буданд. Дар як нӯги ин чӯбхода (ё тори арӯсона), банд баста нӯги дигари бандро дуҳтараки чешмсиёҳи зебоандом нигоҳ дошта, сари чанд вакт алвонҷ медод. Ҳода пешин оқиб рафта, матои сурҳи рӯи он ҳозиринро бод медод. Ман бо тааччуб ба ин ҳунари қадима зехн монда, ба

хулосае омадам, ки дар мамлакатҳои минтақаи гарм ин кор пеш аз пайдо шудани бодбезаки электрикӣ мебояд хело маъмул бошад.

Ҳозирон аввало нутқи Шавкаталихонро бо диққат гӯш доданд. Ӯ дар бораи ман сухан ронда илова намуд, ки «Муҳторов» дустӣ устодони ман Саид Нурул Ҳасан, собиқ сафири Ҳиндустон дар СССР ва профессори университети Деҳлӣ—Обидӣ мебошад. Онҳо аз ман (яъне Шавкаталихон) ҳоҳиш кардаанд, ки барои меҳмони мо ҳамагуна шароитро ҳозир намуда, кӯмаки худро дарёб надорам».

Ҳозирон суханронии моро хело самимона пазирӣ карда, саволҳон зиёде доданд. Аз саволҳо маълум мешиуд, ки онҳо бештар корҳои илмии олимони мо, зисту зиндагонии ҳалқи тоҷикро фаҳмидан меҳостанд.

Муҳаббати мо бо супоридани тӯҳфаҳо хотима ёфт. Мен ба гайр аз китобу тӯҳфаҳои муқаррарӣ, акси катибай Бобурро ба Шавкаталихон супоридам. Ба назарам ҳамин акси санг барои ҳозирон тӯҳфаи нодиртарин намуд. Чунки Бобур Мирзо дар Ҳиндустон, алалхусус дар Тонк, ҳамчун асосгузори давлати Темуриёни Ҳинд мавқеи хос дорад.

Шавкаталихон моро барои дидани санъати аксбардорӣ ва ксерокопикуни дастнависҳо бурд. Дастигоҳи дар ин соҳа истифодашудаи институти номбурда хело хуб буда, барои бо тезӣ муҳайё намудани нусҳаи дастхатҳои барои кори тадқиқотӣ зарур, имконият медиҳад.

Дар давоми кор дар ин институт моро бо ҳунари ҳаттотон шинос намуданд. Онҳо бо ҳусни ҳати гуногун, аз ҷумла намунаи ҳатҳои ҳоло аз миён рафта (кӯфӣ, тугро, девонӣ ва гайра) ба рӯи коғаз, шиғ, матоъҳои пашмин, пластика, чӯб ва гайра чунон устокорона ҳат мевависанд, ки аз ҳусни ҳати ҳаттотони мэъруфи асри миёнагӣ кам фарқ доранд. Якчанд намунаи ҳатро Шавкаталихон бо як варак коғази дигар ба ман тӯҳфа кард. Дар рӯи ин варак бо ҳатҳои ҳурду қалони настълиқ, тугро, кӯфӣ ва шикаста чунин навишта шуда буд: «ба профессори Тоҷикистон Аҳдор Муҳторов. Аз тарафи Соҳибзода Шавкаталихон. Котиби ҳат Қамари Тонкӣ».

Хӯҷармандии сокинони шаҳри Тонк аз зебу орои қасри собиқ навобҳои ин ҷой маълум аст. Як иморати дӯшёна, ки дар мобайнни ҳавлии институт қомат рост кар-

дааст, «Хонаи Зарнигор» ном дорад. Дар ошёнаи дуввуми ин бино сайвони сатарафа гӯшакдор — хонаи невобо зебу ороиш бокӣ мондааст. Дари ин хона ҳоло танҳо барои тамошобинҳои хоса воз мешавад. Ба шаҳри Тонк сайёҳони хориҷа кам мераванд, чунки роҳ дур ве меҳмонхонаи обод надорад. Тамоши ин хонаи зарнигор ба онҳо муъассисист. Дар ҳақиқат, хона бо зароби тилло ороиш ёфта, бинандаро бо гулу қандакориҳои худ ба ҳайрат мегузорад. Ин ҳелни биноро ман дар Гозаргоҳ ном манзили қачорӣ шаҳри Ҳирот диди будам. Ҳар дуи ин бино «Хонаи Зарнигор» ном дошта, услуби зарнигории онҳо ба оронши доҳили мадрасаси Тиллокории Самарқанд монандӣ дорад. Соати 5 бегоҳ, 10 октябрь соли 1986 бо Шавкаталихон ва кормандони ўхирӯ хуш намудем.

Баъди тай намудани 30 км. роҳ ба Ниму, барои боздиди дуҳтари қалонии Гопал смадем. Рӯз бегоҳ шуда буд. Бинобар ин, мебоист зудтар ба роҳ дароем. Вақте ки ба роҳи марказии Тонк-Ҷайпур баромадем, ронанда ҳабар дод, ки ким-кадом қисми мошин шикастааст ва бо даҳолати усто идора намудани мошин илоҷ надорад. Ин вақти ғовгум буд. Ронанда барои пайдо намудани усто ба наздиктарин шаҳрча, ки низ Ниму ном дошт, рафт. Баъди текрибан якуним соат, ўбо усто бозгашт, вале усто намедонист, ки кадом қисми мошин килем аст. Барои зудтар муайян ва пайдо намудани қисми эҳтиётии мошин барқ набуд. Дер шаби тор, барқи мошин ба мотори он равшани кофӣ намедод. Баъди ҷумбуҷули зиёд, дар торикии шаб усто ҷои килемшударо пайдо намуд. Ў ҳамроҳи ронғонда боз ғайб зода рафт. Баъди соати дигар усто бо қисмҳои эҳтиётий пайдо шуда, мошинро ба кор даровард. Вале усто ба кори худ боеварӣ накарда мошинро ронда ба устохони худ бурд. Дер назди ҷароғи Электрикӣ бори дигар мошинро аз назар гузаронида, моро ба сафар иҷозат дод.

Вале надониста будем, ки ин ҳурсандии пешакӣ дер давом намекунад. Баъди тай намудани 50 км. роҳ мошинни сабукрави мо боз шикаст. Ин дефъа касе ба иммоловон расида наметавонист, чунки дар ҷангал монда будем, ҳеч як ободиё дар масофаи наздик ба ҷашм ва овозе ба гӯш намерасид. Мо дар зери ҳавфи ҳучуми ҳайвонҳои ваҳшӣ будем. Илоҷи ягона—тезтар ба ягон

манзил расидан буд. Ба ҳамин иқдом даст бардошта, мошини роҳро Гопал дошт. Ронандаи мошини борхаш аҳволи моро дида мачбур розӣ шуд, ки ба кабинаи мосшин бароем. Гайр аз ронанда дар кабина ду нафар ҳамкори ў менишестанд. Мо чор нафар бо ҷомадонҳои худ ба онҳо шарикӣ шудем. Дар дохили кабинаи ронанда 7 нафар бо «ббору бутти» худ ҷойгир шуда тақрибан 10 км. роҳро тай намудем. Ронанда аз мо кирон роҳ нағирифт.

Мебоист боз 10—12 км. роҳро то меҳмонхона тай намоем. Оқибат як такси, ки ба мотороллерҳои мо монанд аст, пайдо шуда, моро бо мушкиниҳо ба манзила мон расонид. Соати 12 шаб буд. 100 км. роҳи байни шаҳрҳои Ҷайпур-Тонкро мо дар 7 соат тай намудем.

Баъди ба меҳмонхона расидан маълум шуд, ки тӯҳфаҳои аз Шавкаталиҳон гирифтаам, дафтари қайдҳо аз китобхонаи «Потихона»-и Ҷайпур ва Институти шаҳри Тонк дар мошин мондааст. Ронандаи мо ҳамроҳи Гопал аз гаражи университет мошинеро бо ду нафари дигар ҳамроҳ гирифта ба ҷангал баргаштанд. Дар Ҳиндустон пайдо намудани мошин аз гараж, маҳсусан дар бевакъти шаб ё рӯзи истироҳат, кори саҳла нест. Ронанда бо як рафиқи худ то рӯз дар ҷангал, даруни мошин хоб мекунад. Гопал бошад, соати 3 шаб ба шаҳри Ҷайпур баргашт.

Бо ҳамин сафари мо ба Тонк анҷом ёфт.

Кашмир магар рашини париҳонав Ҷин аст.  
Аз қисса, биҳдиштест, ки бар рӯи замин аст.

СОНБ

## ДАР КАШМИР

Табииати Кашмир, манзараҳои дилрабои ин кишвар ба иқлиму кӯҳҳои сарбафалаки Тоҷикистон монандӣ дорад. Бесабаб нест, ки як нафар ҳамсӯҳбати ман, мӯйсафеди кашмирӣ, воҳӯриашро бо академик Бобоҷон Гафуров (соли 1973) аз ҳамин ҳусус ба хотир овард. Дар ин сӯҳбат сӯҳан аз Кашмиру Тоҷикистон мерафтаву донишманди маъруфи тоҷик гуфтааст, ки ин ду сарзамин ба мис-

ли ду чашми як одам аст. «Бинни одам» күхҳои Помир мебошад, ки ин «ду чашмро», яъне Кашмиру Тоҷикистонро, аз ҳам ҷудо кардааст.

Мутаассифона, дар Тоҷикистон доир ба Кашмир ва қашмириён ва дар навбати худ, қашмириён доир ба во-тани мо, маълумоти начандон пурра доранд. Аз ин ли-ҳоз, зарур донистем, ки ҳонандан имрӯзан тоҷикро мухтасар бо обу ҳаво, табиату мардуми ин кишвари аф-сонавӣ шинос намоем.

Исми Кашмир қадимист. Таҳлили ин калима ҳанӯз ҳам мавриди баҳси забоншиносон қарор гирифтааст. Варии-антдои гуногуни мағҳуми калима дар асари доктор Риёзҳамади Шервонӣ «Гани Кашмирӣ». Аҳволу осор ва сабки ацъори ўз инъикос ёфтааст. Аксари баҳс дар атрофи он аст, ки истилоҳи «Кашмир» аз санскрит гирифта шудааст. Сокинони Кашмир ҳоки худро «Кашмир» ва мардум забони худро «кошур» ё «кушур» мегӯянд. Зоҳирон ҳар ду калима бо тагири мухтесаре аз решани ҳамон ҳалими Кашмир гирифта шудааст. Гоҳе шоирон ҳалими «Кашмир»-ро ба сурати «Кашмар» таҳқиз ҳам кардаанд.

Кашмир як қисми Ҳинд буда, минтақаи паҳновар аст. Ба васфи табиаташ қалам очизӣ мекунанд.

Водии Кашмир бо дарозии 128 км. ва паҳнони та-рибан 40 км. дар пои кӯҳҳои пурбарфи осмонбӯс қарор дорад. Ба қавли Риёзҳамади Шервонӣ, он кӯҳҳо чун посбони сафедпӯши кӯҳансол, ҳамеша ўро нигаҳбонӣ мекунанд.

Кашмир бо манзараҳои сарзабз, заминҳои шоликорӣ, ҷангалҳои сибӯҳ, дарёчаҳои орому шӯҳ, бозҳои хушбуҷ ҳаво, ҷанорҳои бошуқӯҳ, обшорҳои ҳурӯшон ва ҷашмаҳои мусаффою илҳомбахши сокинони он ва сайёҳон шудааст.

Кашмир бо қишлоғҳои заъфарон маъруф аст. Моҳи сентябрини соли 1986, ҳамроҳи директори Институти Осиен Марказии шаҳри Сринагар ҷаноби Пандито барои тамошо ба қисмати ҷанубии ин шаҳр раҳиспор шудем. Роҳ аз байни себзору палҳои шолӣ, аз назди масҷиду ибодатхонаҳои буддоии қадима, аз назди дӯконҳои ҳунармандон мегузашт. Ибодатхонаи ниҳоят зебон асри IX, ки Авантира ном дошта, тамошоғоҳи сайёҳон буд, дикқати моро ҷалб намуд. Ин бинои боҳашамати сангиро, ки

ли ду чашми як одам аст. «Бинни одам» күнхой Помир мебошад, ки ин «ду чашмро», яъне Кашмиру Тоҷикистонро, аз ҳам ҷудо кардааст.

Мутаассифона, дар Тоҷикистон доир ба Кашмир ва қашмириён ва дар навбати худ, қашмириён доир ба атани PDF Compressor Free Version ҳоз, зарур доностем, ки ҳонандай имрӯзай тоҷикро муҳтасар бо обу ҳаво, табиату мардуми ин қишиви афсонавӣ шинос намоем.

Исми Кашмир қадимишт. Таҳлили ин қалима ҳанӯз ҳам мавриди баҳси забоншиносон қарор гирифтааст. Вариянтҳои гуногуни мағҳуми қалима дар асари доктор Риёзаҳмади Шервонӣ «Гани Кашмир». Аҳволу осор ва сабки ацъори ўз инъикос ёфтааст. Аксари баҳс дар атрофи он аст, ки истилоҳи «Кашмир» аз санскрит гирифта шудааст. Сокинони Кашмир ҳоки ҳудро «Кашмир» ва мардум забони ҳудро «кошур» ё «кушур» мегӯянд. Зоҳирон ҳар ду қалима бо тагиири муҳтасаре аз решани ҳамон қалимаи Кашмир гирифта шудааст. Гоҳе шоирон қалимаи «Кашмир»-ро ба сурати «Кашмар» таҳфиз ҳам кардаанд.

Кашмир як қисми Ҳинд буда, минтақаи паҳновар аст. Ба васфи табиаташ қалам очизӣ мекунад.

Водии Кашмир бо дарозии 128 км. ва паҳнои таҷрибан 40 км. дар пои кӯнхой пурбарфи осмонбӯс қарор дорад. Ба қавли Риёзаҳмади Шервонӣ, он кӯнхо чун посбони сафедпӯши кӯҳансол, ҳамеша ўро нигаҳбонӣ мекунанд.

Кашмир бо манзараҳои сарзабз, заминҳои шоликорӣ, ҷангалҳои енбӯҳ, дарёчаҳои орому шӯҳ, боғҳои хушобу ҳаво, ҷанорҳои бошукуҳ, обшорҳои ҳурӯшон ва ҷашмаҳои мусаффою илҳомбахши сокинони он ва сайёҳон шудааст.

Кашмир бо қишлоғҳои заъфарон маъруф аст. Моҳи сентябр 1986, ҳамроҳи директори Институти Осиёи Марказии шаҳри Сринагар ҷаноби Пандито барои тамошо ба қисмати ҷанубии ин шаҳр раҳсипор шудем. Роҳ аз байни себзору палҳои шолӣ, аз назди масҷиду ибодатхонаҳои буддоии қадима, аз назди дӯконҳои ҳунармандон мегузашт. Ибодатхонаи ниҳоят зебон асри IX, ки Авантира ном дошта, тамошогоҳи сайёҳон буд, дикқати моро ҷалб намуд. Ин бинои боҳашамати сангиро, ки

лашкарони араб вайрон карда буданд, акнун таъмир мекарданд.

Баъди тамошои ибодатхона ба сӯи кӯҳистони хушманзараи Раҳалдом ҳаракат кардем. Доктор Пандито гуфт, ки дар ин чоиҳо бештар зъфарон мекоранд. Моянди  
PDF Compressor Free Version ба незада мисли қашмирий мажбули кор омадем. Дар ин ҷо аҳли як оила (бо зану фарзандонаш ва келинаш) бо асбоби дасткӯтоҳи ба тешави мо монанд, замин меканданд ва аз зери хок решги зъфаронро берун меоварданд. Деҳқонон нақл карданд, ки зъфарон тухм надорад. Тухми он ба мисли сирпиёз буда, даҳ сол ҳосил мебидед. Баъди ин муддат мебояд заминро кофта пиёзҳои зъфаронро аз хок берун кард. Чунки «сирипиеz» мисли картошка якчанд маротиба зиёд мешавад. Баъди нарм намудани замин пиёзҳои зъфаронро дона-дона карда аз наев ба хок мешинонанд. Замини барои шинондани зъфарон тайер ба ҷӯякҳои бодиринг монанд аст. Ҷӯякҳо чандон васеъ набошанд ҳам, пуштai он нисбат ба чукурии ҷӯякҳо ду-се маротиба васеътар аст. Ба қавли деҳқонони кашмирӣ, зъфарон чандон обталаб нест. Моҳи сентябр пиёзҳоро ба замин шинонда, моҳи ноябрри соли оянда ҳосил мегиранд. Ҳосили зъфарон монанди гулҳои лолашакл аст. Дар меҳмонхонаи Кашмир ва беъзе шаҳрҳои Ҳиндустон лавҳаи ранги зъфарони Кашмирро гузошта, зери он навиштаанд, ки аз 75 ҳазор гули зъфарон 400 грамм ҳосил тундошта мешавад.

Деҳқонон як килограмм зъфаронро 1000 рупия, дӯкондорон дар дӯконҳои Кашмир ин микдорро 1400 рупия мефурӯшанд. Савдогарон ба зъфарони тозаи аз деҳқонҳо ба нархи нисбатан арзоч ҳарид, ҳар наев алаф, барғи гул ва қадом як равтагеро барои афзудани вазни растани иловা мекунанд.

Мардуми Кашмир ҳунармандон ва санъаткорони непӯ буда, дар умури қишоварӣ ёс боғдорӣ маҳорат доранд. Кашмириён дар корҳои дастӣ, маҳсусан қаламзании рӯи чӯб (кандакорӣ), нақшбандии зарфҳои нуқра, мису биринҷ ва гӯра тавоно ва мөҳиранд. Намунаи ин ҳунарҳоро дар музеи шаҳри Сринగер дар бозору дӯконҳон шаҳру деҳоти Ҳиндустон дидан мумкин аст. Гаига аз ин ҳунарҳо маъруфтарин мажбули дasti боғандагони ин мулк шоли кашмирӣ мебошад. Ин матоъ машҳури ҷаҳон гаштааст. Талабгору ҳаридори он сол аз сол ме-

афзояд. Аз ҳамин сабаб, истехсоли шоли кашмирировасеъ ба роҳ мондаанд. Бофтани шол кори саҳл нест. Нақл мекунанд, ки шол (бо андозаи 2 м × 90 см) дар муддати 7 монг, ё як сол бофта мешавад. Ҳоло дар дуконҳои Ҳиндустон шоли кашмирий Фаровон буда, аз 8 то 14 ҳазор рупияи хинди қимат дорад. Бояд қайд намуд, ки санъати бофтани шоли кашмириро дар асри XV Зайнулобиддин (1430—1470) ном шахси мовароуннахрӣ ҷорӣ қардааст. Дар ин бора рӯзномаи *The Statesman* 21 августи соли 1986 ахборе чоп кард. Олимони Дехӣ ва Сринагар, ки бо мо ҳамроҳ буданд, низ тасдиқ карданд, ки як мәрди мовароуннахрӣ асосгузори санъати боғандагии шоли кашмирист.

Ба ифодаи Риёзаҳмади Шервонӣ, занони Кашмир аз зеботарин занҳои дунё ба шумор мераванд. Ҳусну ҷамоли кашмириён илҳомбахши шуаро шудааст. Чуноне ки Ҳоча Ҳофиз фармудааст:

Ба шеъри Ҳофизи Шероз мегӯянду мераҷанд,  
Сияҳчашмони қашмиришу туркони езмарқандӣ.

Ин байт дар байнни сокинони Кашмир маъруф аст. Ҳатто онҳое, ки ба забони форсӣ-тоҷикӣ ҳарф зада наметавонанд, дар мавриди мувофиқи сӯҳбат ифтихормандона ба шумо ин байтро қироат мекунанд. Дар бâъзе ҳонаҳои истиқоматӣ ва идораҳои давлатӣ ин байтро дар рӯйи қоғаз сабт намуда ба девор кашол қардаанд.

Ҳар кас ба водии сарсабзу ҳуррами Кашмир қадам ниҳад, аз кедом табака ё гурӯҳе набошад—ориф ё омӣ, сulton ё факир, суфӣ ё фақеҳ, шоир ё файласуф, бегона ё ошно, ҳама дар тавсифу таърифи он яқдилу яқзабонанд.

Масалан, Шайх Саъдӣ гуфтааст:

Он инст, ки меравад ба нахҷир,  
Пон дили дӯстон ба занҷир.  
Ҳамисеван ҷолувони Бобул,  
Ҳазниран тулруҳони Кашмир.

«Чодуи Кашмир» аз қаломи Шайх Аттор машҳур шудааст:

Наргиен чодут дили ман рабуд,  
Гуфт, ки ин чодун Кашмир кард.

### Низоми Ганчавий гүяд:

Иккे гуфто, ки дар аксон Кашмир,  
**PDF Compressor Free Version**  
Баатнад, ал латынгат деч тацсир.

Макоми хубрусы он замин аст,  
Ба хуби рашкин Фирдангай барин аст.

Рұзғон дар Кашмир буданам дар шаҳри Сринагар маңылышы шуаро баргузор гардид. Аз ҳамаи гүшаву көнори мамлакат шоирон ба ин шаҳр омада буданд заңд нағари онқо дар мәдмөнхонаи университети Кашмир, ки ман сукунат доштам, чой гиректанд. Аз ҷумла, шоирони мәъруғи Ҳиндустон Алӣ Сардор за Қағғай (Бомбай), Ҳумор (Лакнав), Ғуломнаби ва Ғозиҳилол (Кашмир) ва дигарон гули сабади мағфилқо буданд. Бегоҳирұзиҳо барои бақра бурдан аз файзу тамошой манзаран боги атрофи мәдмөнхона ва соҳили сабзан дарен Ҷелам бо номбурдагон дар айвони мәдмөнхона э нишста сұхбат мекардем. Мавзұйи асосине нақлу сұхбат мұқисаси манзараҳон дилрабои Кашмиру Тоҷикистон, урғу одат ва тарзи либоспӯшик мәрдуми ин ду иишвар буд. Алӣ Сардор Ҷағғай, ки Тоҷикистонро дидавсг, ба ҳамзатанонаш аз истгоҳи барқи Норак, аз шоирону олимони тоҷик нақлқо мекард.

Рӯзе ин се исмбурда ба рӯи открытка, ки дарен Ҷелам бо заврақчаҳон зиёд тасвир ёфта буд, чунин матнеро навиштё, ба ман түхфа карданд. «Тақдим ба устод Мухторови».

Рахт ба Кашмир күншо, ишху талу даман ингар,  
Сабза ҷаҳон-ҷаҳон бубин, лоза ҷамал-ҷаман ингар.  
Духтараки бараҳманий, дозарухи гуманбаре,  
Чашм ба рӯи ү күншо, боз ба хештан ингар.

Алӣ Сардор ҶАҒГАЙ  
(Ин ду байт аз Ниқబоз аст).

Аз изоф намедиҳад джали осон рабударо,  
Дилем азбуу болуп ишомударо.

Кайғи АЗИМИ (байт аз Назирӣ)

Магу, ки нестӣ гунахгор ба тарзи ман Урғӣ,  
Ки ин ҳадиси гаронмояни мо ҳофи гуноҳест.

### ХУМОР (шевър аз Урғии Шерози).

Ин се намунги ешъори шоирони муосири Ҳиндустон  
**PDF Compressor Free Version**  
шоҳиди он аст, ки онҳо урдузабон бошанд ҳам, мероси шуарои форсу тоҷикро хуб медонанд ва пайравӣ меқунанд.

Муносибатҳои тиҷоратӣ, ҳунарӣ ва фарҳанги мардуми Мовароуннаҳр бо Кашмир аз давраҳои қадим то ҳол маълуму маъруф аст.

Баъди қабули дини ислом дар асри XIV шахсони алоҳида, донишмандони Кашмир ба Марв, Ҳирот, Сармарқанду Бухоро мусофиран намуда, илму ирфон меомӯҳтанд. Барои мустаҳкам намудани дини наз ва таълими илм дар Кашмир якчанд мадрасаҳо бино мебанд. Қисми зиёди мударрисони ин мадрасаҳо аз Мовароуннаҳр буданд. Риёзаҳмади Шерозӣ номи як силсила мударрисони мадрасаҳои Кашмирро ба қалам овардааст: Мулло Муҳаммад Афзали Бухорӣ, Мулло Чамолиддини Хоразмӣ, Мир Алии Бухорӣ ва дигарон. Мутахассисони мовароуннаҳрӣ дар ривоҷи санъати меъмории Кашмир, дар фанни қоғазбарорӣ, таъсиси бемористон ва ғайра ҳиссаи ҳудро гузаштаанд.

Яке аз сабъҳои ин навъ робитаҳо умумияти забон буд. Забони форсӣ дар асрҳои миёна барои умури илмӣ ва давлатӣ ба кор мерафт ва мақоми байналмилалӣ дошт. Беҳуда нест, ки Шоҳҷаҳон (1628—1657) барои таълими иҷбории забони форсӣ дастур дод ва мадорис дар саросари Ҳинд барои таълими ин забон дар байни ҳиндувон доир гардид. Ба қавли Риёзаҳмади Шервонизофа бгр ин» бисёрэ аз кутуби илмӣ ва адабӣ ба забони форсӣ таълиф шуд. Вуруди Форсизабонён бо илм ва замӯҳ оmezishi онон бо ҳиндӯёне, ки забону адабиёти форсиро дар кишвари ҳуд таҳсил карда буданд, мактаби адабӣ гардид, ки яке аз онҳо мактаби ҳиндӯ форсӣ ва дигареро ба номи мактаби асили форсӣ метавон ёд кард. Ҳуллас, забони форсӣ дар Ҳиндустон аз тарафи давлатдорони маҳаллӣ ба расмият шинохта мешавад. Қулли мукотиботу фаромин ва авроқу

аснод ва дафотири кишвар ба забони форсӣ нигошта ва содир мегардид.

Воситаҳои ривоҷи забони форсӣ дар Ҳинд зиёд буд. Яке аз он қадрдониҳои подшоҳони Ҳиндустон нисбат ба шоирон, адібон, ҳаттотон ва арбоби илму фан буд. Онҳо бо роҳҳои гуногун аз мамлакатҳои ҳамсоя аҳли илму адаб ва шоиронро ҷалб мекарданд. Акбар, Ҷаҳонгир ва Шоҳҷаҳон гоҳо дар инъоми як байти зебо ё як қитъаи ҳаттоти хушхат кисай шоирро аз зар пур мекарданд ва гоҳе ўро ба симу зари нақд вазн мекарданд, ба шоирон ва ҳаттотон лақабҳои воло медоданд ё ба мансабҳои баланд ба кор таъйин мекарданд. Ҳамин навъ амр мӯъчиби тарғиби шуаро ва нависандагон мешуд, то ин ки аз дигар мамоликҳо ба сӯи Ҳинд раҳти сафар барбанданд. Баъдтар, дар аҳди Аврангзеб фаъолият ва ҳунарнамоии шуаро танг мешавад. Ба фикри Риёзаҳмади Шервонӣ шуарое, ки «дар ин аҳд аз Эрон ба Ҳинд омаданд ангуштшуморанд ва мақоми шомиха дар адабиёти форсӣ надошта ва натавонистанд ба мақому маъруфияти шуарои беноми давраи моқабли худ бирасанд». (Ғании Кашмирӣ)... саҳ. 63).

Вале сарфи назар аз назархунукии Аврангзеб нисбат ба гузаштагони худ, ба шеъру шуаро, дар Ҳиндустон шоирони номӣ ба забони форсӣ шеър мегуфтанд аз Мовароуннаҳр ба Ҳинд меомаданд ва аз ин ҷо ба Мовароуннаҳр мусофират мекарданд. (Сабаби маҳдудияти эрониён ба Ҳинд натанҳо назархунукии Аврангзеб, балки фарқияти мазҳабӣ буд. Маълум, ки аз асари XVI инҷониб дар Эрон мазҳаби шиа дини давлатӣ гардид ва рӯҳониёни Мовароуннаҳру Ҳиндустон ба номи рӯҳониёни Эрон эътирознома навишта, робитаҳои пешинаро қатъ карданд). Ба қавли Риёзаҳмади Шервонӣ дар қарни XVI дар Кашмир низ шеъри форсӣ бештар равнақ гирифт. Китобҳои форсӣ ва арабӣ ба забони санскрит ва аз ин забон ба забони форсӣ тарҷима мешуданд. Яке аз китобҳои ба забони санскрит тарҷима шуда асари Мавлоно Ҷомӣ «Юсуф ва Зулайҳо» буд. Муаллифи номбурда тасдиқ кардааст, ки бо вуҷуди дар ҳама ҷо ва соири зиндагии мардуми Кашмир раҳна карданӣ забони форсӣ, забони санскрит аҳамияти худро комилан аз даст надод. Мисоли инро мо дар рӯи лавҳи гаҳворашакли қабристони Баҳоваддини Ганҷбахш

(дар шаҳри Сринагар) дидаем. Матни рӯи санг бо ду забон, ба хатти барҷастае қанда шудааст — ба забони форсӣ ва дар болои он матни санскрит қарор дорад. Матни форсӣ чунин хонда шуд; «соли 889 (1484) шаҳдат барои таҳтгӯян Сулаймон Саъдихони шаҳид».

Дар Кашмир проблемаҳои гуногуни ҳалталаб бисеранд, ки аз мушкилоти дар назди мардуми Ҳинустон истода ҷудонашаванданд. Яке аз ин масъалаҳо низои мазҳабӣ мебошад. Душманони дохилий ва ҳориҷӣ кӯшиш мекунанд, ки байни мусулмонон ва ҳиндувон ноиттифоқиро ҷорӣ намуда, бо роҳи иғвогарона ба якҷоягии мулки Ҳинд, пешравии мамлакат монеъягӣ нағоянд. Вале мардуми Кашмир, зиёёни пешқадами он қӯшиш доранд, ки пешни роҳи низои миллиро гирифта, байни аҳолӣ дӯстии мазҳабӣ ва миллиро талқин кунанд.

Мисоли равшани инро мо дар ҳамоишгоҳи ҳунарҳои дестӣ дар шаҳри Сринагар мушоҳидӣ намудем. Майдони васеъи ба стадион монанд бо ҷароғҳои рангоронги зелектрикӣ оро ёфта буд. Кошибони ҳунарҳои гуногун аз қабили мусулмону ҳинду маҳсулот ҳудро ҳам ба ҳамоиш, ҳам ба фурӯш гузошта буданд. Шолҳои маъруфи кешмиюй, зебу зинати заргарӣ, зарғодӣ ҷӯбини қандакорӣ, либосҳои миллии қашмирӣ, матаъҳои пашмӣ ва ҳоказо. Дар зали васеъи ба клубҳои деҳоти Тоҷикистон монанд саҳнaro ба таври oddӣ се наъи қашидадӯзин рӯйҷомонанд ороста буд. Дар ин толор ғаристони театри ҳалқӣ ҳунарномаӣ мекарданд. Декорасиян саҳна наваз намешуд, парда ҳам кушода ё пӯшида намешуд. Роли занҳоро марлон бо либоси занона вале бо маҳорат иҷро мекарданд. Дар саҳна идеяи дӯстии мазҳабӣ мусулмочӣ бо буддой ҳамоиш лода, қӯшиши вайронкуни ин дӯстӣ зери тозиёнаи таҳқид гирифта мешуд.

Воқеа чунин сурат гирифт: ҳавлии ду ҳонадон: яке мусулмону дигаре ҳинду рӯбарӯи ҳамдигар воқеъ буданд. Аҳли ин ду оила бо ҳам ҳикоят меҳрубон ва тифоқона ҳаёт ба сар мебурданд. Рӯзе муллои риёкори дурӯя либоси сиёҳ дар тану тасбех дар даст пайдо шуда, байни занон нонтифоқӣ мебандозад. Ҷанҷол бармеҳзад. Шавҳарон қӯшиш мекарданд, ки сабаби низои занони ҳудро ғаҳманд. Вале муллои вайронкор ҳар вақт

дар ҳамон соат пайдо мешуд, ки мардҳо ба кор рафта бошанд. Оқибат писарони соҳибмалумоти ду хонавода аз кирдори мулло ҳабардор шуда, ўро дастир намуда, ба падаронашон месупоранд. Мардҳо муллоро шарманда намуда дафъ меқунанд. Ду оила, оиласи мусулмону буддой, мисли пештара бо ҳем тифоқ шуда, ҳаёт бе сар мезаранд. Дар хотимони намоиш аҳли ду онла дар саҳни ҳавзиашон суруди дўстиро иҷро меқунанд. Дар он гуфта мешуд, ки мо аз ду мазҳаб башем ҳам, аз як дарё об меҳӯрем, аз як дараҳт мева мечинем, аз ҳавон эк мулк нафас меқашем, манзили вчданони мо дар ҳамин чост. Пес, чӣ навъ мо ба туфайли гуногунмазҳабӣ аз ҳамдигар ҷудо шуда, ҷилди ватан бикунем? Ба кучо ҳам рафта метавонем? Роҳи ягонай мо дар якъояйӣ, дар иттиҳоду иттифоқ гузаронидан ест.

Идеяи дўстии мазҳабҳо аз тарафи тамошобинон бо кафкӯбии бардавом истиқбол гирифт шуд. Ин навъ муносибати тамошобиндо ба он далолат мекард, ки неъмояндагони мазҳебҳои гуногун на танҳо дар Кашмир, балки дар таомони Ҳиндустон дўстона зиндагӣ карда бар зидди иғвогариҳон душманони доҳилий ва ҳориҷии ин мулк ба таври қотъӣ мубориза бурда метавонанд.

Як далели кӯшиши қашмириён дар роҳи дўстии мазҳабу миллат амал намудани Институти Осиёи Марказӣ ва ташкилёбии Музен Осиёи Марказӣ дар шаҳри Сринагар, дар назди Университети Қашмир мебошад. Дириектори институти зикрёфта Пандито ва директори музей Бҳан ба Тоҷикистон сафар намуда, таҷрибан кори олимронро омӯхтазанд. Баъди бозгашт ба ватан д-р Пандито таассуроти сафари ҳудро дар китобаш «Дўстони тоҷики ман» изҳор намуда, қашмириёнро аз зиндагии тоҷикон дар замони советӣ, илму фарҳангӣ навини тоҷик ва меҳмоннавозни тоҷикон шинос кардаст. Маҷмӯаи дигаре, ки институти номбурда ба чоп ҳозир кёрдааст «Эрон ва Осиёи Марказӣ» ном дошта, дар он д-р Пандито донир ба эҷодиётӣ Абулқосим Лоҳутӣ суханронӣ намуда, ба ў ҳамчун шоирни инқилобии форсу-тоҷик баҳо додааст.

Бо кӯшиши ҷаноби Бҳан дар Музен Осиёи Марказӣ ҳақиқони ранган гуногунро аз ҳеёти ҳалқи тоҷик, мактабу донишкадаҳони мо, табиати зебон Тоҷикистон пероддани

атласу кимхоби занони точик, матоъҳои зардӯзии ҳунармандони мо ба маърази биниш гузошта шудааст.

Аксари сокинони Кашмир орзӯ доранд, ки бо мардуми Тоҷикистон муносибатҳои илмӣ-фарҳангӣ барқарор намоянд. Масалан, ҳангоми сӯҳбати худ дар «Анҷумани Дӯстдорони ҳиндӯ советӣ», аъзоёни он изҳор намуданд, ки кашмириён доир ба ватани мо кинофильмҳо дидан меҳоҳанд. Онҳо меҳоҳанд, ки ҳунармандони Тоҷикистон тез-тез ба Кашмир омада ҳунарномай қунанд. Дар навбати худ ҳофизону мутрибони кашмири ба республикаҳои Осиёи Миёна омаданро орзӯ доранд.

Аъзоёни ҷамъияти номбурда ҳатто чунин проблемоҳои кишвари худро ба назди ман гузоштани шуданд ёрии мутахассисони Тоҷикистон дар мубориза бо ҳашаротҳои зараррасони ҳоҷагии қишлоқ, алалхусус бо ҳашароте, ки себзорҳои Кашмирро ҳароб кардаанд. Инчунин кашмириён мақсад доранд, ки навъҳои тезраси шолиро аз Иттифоқи Советӣ ба худ кӯчонанд, чунки шолини Кашмир танҳо моҳи ноябрь пухта ба дарав мерасад. Ин вақтест, ки дар ин мулӯк барф Борида, ҳаво ҳунук мешавад ва қисми шолӣ нокӯфта дар ҳирманҳо зери барфу борон мемонад. Албатта, ба масъалаҳои дехқонии ҳетан барои Кашмир муҳим, ман ҷавоби мусбӣ дода наметавонистам. Агар радиошунавонии мо ин талабу эҳтиёчи дехқонони Кашмирро ба инобат гирифта, аз таҷрибаи дехқонони мо барои онҳо ба мавзӯъҳои зикрёфта шунавонидани маҳсусро ҷорӣ намояд, кори ҳайр мешуд.

Ҳулласи қалом, дидори хиттai зебоманзари Кашмир ба дилҳо сурур, ба дидоҳо нур ва ба хотираҳо нақши абад мебахшад.

## ДОИР БА ЯК ДАЛЕЛИ ТАЪРИХӢ ДАР «ДОХУНДА»-И С. ДИНӢ

Ҳангоми кофтукови худ дар архиви миллии Афғонистон як силсила санадҳоро омӯҳтем. Яке аз ин ҳуҷҷатдо мактуби ҷавобии подшоҳи Афғонистон Амонуллохон ба ду нафар мансабдори шаҳри Мазори-Шариф буд. Ин мактуб ба таърихи инқилоби ҳалқии Бухоро бевосита алоқамандӣ дошта, бо чунин мазмун омадааст:

«Олишонон, ҷалолатмабон Муҳаммад Иброҳимхон, нозири адлия ва Муҳаммад Сурурхон ноибсолор, ноис-хукумати Мазори Шарифро возеҳи хотир бод!

Аризан Маърӯзаи З моҳи ҷории шумоён ба шумулық мактуби подшоҳи Бухоро бо илтиноси ҷавоби коғӣ ба дусад нафёр ашҳоси ҷаррор ва як зарб тӯби қотирӣ, бо як зарб тӯби оташфишон, аз шумоён ва ҷавобе, ки ба рои маъзи илайҳа навишта ва дарҷи аризан мазкураи худ кардаед, комилан ҳолии доинистон хотир гардид. Чун қабл аз ин терзи сиёсати худро барои шумоён муфассан навиштаам, алҳол низ менигорам, ки ба сарҳаддорӣ ва корҳои дохилаи худҷо мутаваҷҷаҳ бошед ва бидуни аҳкоми ҳузур ба чунин масоил иқдом накунед. Фӣ 20 моҳи мизон, 1299.

#### Амонуллоҳҳон».

Аввало ба сизоҳон дар ин нома зикрёфта диққат бояд кард. Ба мактуби аз Мазори Шариф З моҳи мизон соли 1299 шамсӣ (27 сентябрь соли 1920) ирсол гардида, 20 ҳамин моҳ (14 октябрь соли 1920) ҷавоб навишта шудааст. Яъне дар дохири як мамлакат дар он модни нисбатан ором, мактуби мансабдорони олии давлатӣ, аз як шаҳр ба шаҳри дигар дар 17 рӯз расидааст. Дар чанд муддати дигар аз Қобул то Мазори Шариф расидани ҷавоби подшоҳ маълум нест. Мо инчунин намедонем, ки мактуби Олимхон аз Бухоро то Мазори Шариф дар чанд муддат расида Бозшад. Вале таҳмин кардан мумкин, ки дар шароити номусоиди онақтаи Бухоро як муддати тӯлоние даркор буд, ки номаи амир то Мазори Шариф расад. Ин чунин маънӣ дорад, ки амир мактуби худро дар моҳи сунбула, рӯзҳои охирини ҳукмронии худ дар Бухоро (то 2 сентябрь соли 1920) ё худ ҳангоми дар Ҳисору Душанбе сукунати муваққатӣ гирифтани худ, навиштааст.

Аз ин мактуб маълум мешавад, ки амири Бухоро ба рои ёрӣ ба ҳукumatдорони Мазори Шариф пештар ҳам муроҷиат кардааст. Подшоҳи Аффғонистон боши ҷаҳон ҳам доир ба сиёсати худ нисбат ба воқеаҳони Бухоро мансабдорони номбурдaro огоҳонидаваст. Вале бар ҳилоғи таъкид онҳо барои ёрӣ ба амири Бухоро омодегӣ намудаф руҳсати подиюҳи худро гирифтани шудаанд.

Вакто, ки бо мазмуни ин маштуб шинос шудам, ба хотираам порчаҳо аз романи С. Айнӣ «Дохунда» расид-

Устод дар ин асар муносибати амири Бухоро ва Афганистанро аз забони қаҳрамонҳо дар се мазриди таърихӣ тасвир кардаанд.

Бори аввал ҳангоми дар Бухоро ҳукм рондани амир, бори дуввум дар аснои гурехта истодани ў ва дафъа савуби Соди дар Марказии сокин шудани амир Олимхон.

С. Айнӣ дар сӯҳбати ду мансабдори амир — ясавулбоши күшбегӣ ва тӯпчибоши, рӯҳияи онвақтаро хело хуб ба қалам овардааст. Яке аз ин мансабдорон ноумедӣ изҳор мекунад, дигораши—ясавулбоши, ўро таскин медихад за ба пойдории ҳукумати амири бовар кунонидани шуда, якчанд далелҳо меорад. Яке аз умедҳон онҳо ҳемин буд: «Ба рафти кор нигоҳ карда ҳозирӣ ҳам дода истодаванд, аз дастай шербачаҳо, ки ҳама дуздони корнома нишондода мебошанд, бисёр умедҳо кардан мумкин аст. Хусусан дастай афғонон қасони бисёр озмуда ва ҷангдидаанд, ҳар қадоми онҳо ба сад нафар «болшевики мужик» ҷавоб гуфта метавонанд («Дохундӣ», Сталинобод, 1949, с. 256).

Аз ин порча он «дусад нафар ашҳоси ҷаррорӣ» дар мактуби ҷавобии Амонуллоҳҳон зикрёфта ба хотир меояд. Мутаассифона, мактуби имдодҳоҳони амир за таърихи навишта шудани онро мо намедонем. Шояд дар ҳамон рӯзҳон охирини ҳуқимронии худ Олимхон онро навишта мазмунашро барои байни ғҳолӣ паҳн кардан, ба мансабдорони дарбор мазлум керла бошад.

Дар «Дохунда», ҷавоби подшоҳи Афғонистон ба мактуби имдодҳоҳии амири зикр наёфтаяст. Взло аз рафти воеа С. Айнӣ муносибати манғии Амонуллоҳҳонро ба ҳубӣ ҳис намуда, бори дуввум ба ин масъела баргаштаст.

Ин дафъа амир барои гурехтен ба Афғонистон тайёрӣ медид. Дар ҳамин вақт мактуби Мирзои Урганчиро дар роҳи Қўргонтеппа ба ў расониданд, ки аз Ҷарбанд (ба қавли дигар), аз Ҳисор равона карда буд. (Ба қавли шарқшиноси маъруф А. А. Семёнов (1873—1958) бо Мирзои Урганҷӣ ҳамсӯҳбат шудааст). Дар ин мактуб, аз ҷумон навиштааст, ки пеш аз мансабдори дарбор гаштан ў дар даромадгоҳи сарои урганчиҳои шаҳри Бухоро нишаста вазифаи оддии мирзогиро эдо мекардааст. А. А. Семёнов ҳамчун мансабдори подшоҳӣ бо амири Абдуллаҳад, амир Олимхон, дарбориёни онҳо, аз ҷумла Мир-

зин Урганч ҳамсүхбат шудааст). Дар ин мактуб чунин навишта шуда буд.

Аз давлатҳои беруна танҳо аз Инглис умед кардан дуруст аст, ки онҳо ҳамеша меҳоҳанд Туркистонро аз дасти рӯз бигиранд. Давлати Афғон бошад, қавл на-дорад, вайке, ки ба давлати олий заҳми чашм расид, чизҳои вайдақардгашро надод ва боз ҳам ёри мединад гуфта фиреб дода гаштааст, ба ҷадид будани Амонуллоҳон ҳеч шакку шубҳа нест» («Дохунда» саҳ. 288).

Маълум мешавад, ки ҳангоми ба мансабдэрони (дар мактуби Амонуллоҳон номбаршудаи) Мазори Шариф супоридани мактуби эмири Бухоро, онҳо барои ёри вайдае дода буданд. Вале барои иҷрои он аз подшоҳи ҳуд иҷозатнома талабида, раддия гирифтаанд, ки он сабаби ранчиши Мирзои Урганчӣ ва ба ҷадидӣ айбор шудани Амонуллоҳон гардидааст.

Кӯмеки саввуми Афғонистон ба амири Бухоро ва босмачиёни дар ҳудуди Осиёи Миёна әмалкунанда дар «Дохунда» чунин омадгааст: «Иброҳимбек, Эшони Султон, Девлатмандӣ, Абулқаюмбӣ, Туғайсариг, Барот эшик оқобошӣ во сопри қўрбошиён ва сердорони босмачӣ бо даста ва навқарони ҳуд дар шаҳри Кӯлоб сарҷамъ шуданд: пас аз оч ки миёни ҳуд аҳду паймон баста ҳамзӣ қўрбошиён Иброҳимбекро бз сари ҳуд келон бардоштанд, калэнен дар як хона нишаста маҷлиси ҳарбӣ барпо карданд, Иброҳимбек гуфт:

— Корҳо мувофиқи талаб меравад; ба дасти мо афтордани шаҳри Кӯлоб ин як фоли ҳайрест, ки пас аз ин то шаҳри Бухоро ба мо роҳ кушеда ҳоҳад буд. Аз тарафи ҷаноби олий ҳам ҳабарҳом хуш расида истодааст: эз рӯи марҳаматҳои олий ҳудо, пейғамбер зе шариат ба мо ёр аст; чунончи, бо вуҷуди саҳтириҳои ҳукумати Афғонистон, ки ҳеч намехоҳад миёни ҷаноби олий ва давлати Инглис робита пайдо шавад, дар ин корроҳ ёфта шудааст: касе аз коргузарони консулхонаи давлати Инглис ҳату ҳабар бурда оварда истодааст, ҷаноби олий ва сағир корро ба тарзе қарор додаанд, ки пас аз ин мо аз ҷиҳати ярок ҳеч тангӣ немекашем: ҳоҳ аз роҳи Ҳонобод башад ва ҳоҳ, аз роҳи Бадаҳшон, ба мо ҳер гунг ярок расида менстад...» (саҳ. 341).

Аз ин баёҷот равшан мешавад, ки ҳатто баъди дар Кобул зинстани замир, ҳукумати Афғонистон ба қувваҳои

зидди инқилобии Осиёи Миёна мадад нарасонидааст. Вале ҳақиқати ҳол ранги дигар ва сабабҳои зеринро дошт.

Англия аз мақсади истилогарии худ даст накашида ба корҳои дохилии Афғонистон даҳолат намуда, мақсади аз душвориҳои иқтисодӣ ва сиёсии ин мамлакат истифода бурданро дошт. Аз ҳамин сабаб ҳалқи афғон инглисҳоро бад медид. Амири Афғонистон Амонуллоҳхон рӯҳияи мердуми зери дасташро ба инобат гирифта ба амири Бухоро кӯмак нарасонид.

Сабаби дигари аз ёрӣ худдорӣ кардани ҳукмати Афғонистон дар он буд, ки Амонуллоҳхон (охири моҳи феврали соли 1919 ба сари ҳокимият омада буд) меҳост, ки мавқеи худро ҳам дар дохили мамлакат ва ҳам бо ҳамсаёгони худ, маҳсусан давлати Советӣ мустаҳкам намояд. Бо ин мақсад ў 7 апрели соли 1919 бо мактуб ба В. И. Ленин муроҷиат карда, барои бо Россияни Советӣ бастани алоқаҳои дӯстона ҳоҳиш намуда буд. 27 май соли 1919 бо имзои В. И. Ленин ва М. И. Калинин мактуби ҷавобӣ ба Амонуллоҳхон Фирнистода шуд. Баъди ин навъ мукотибаҳои дӯстона, ёрии яроқнок ба амири Бухоро ва дигар қувваҳои зиддисоветӣ, дазлати Афғонро дар ҳолати ногувор монда метавонист.

Сабаби дигари аз кӯмаки ҳарбӣ худдорӣ намудани подшоҳи Афғонистон дар он буд, ки моҳи июни соли 1920 дар шаҳри Мазори Шариф шӯриши сарбозони афғон сар зада буд. Бесос нест, ки Амонуллоҳхон ба мансебдорони ин шаҳр амр кердааст, ки ба корҳои Бухоро даҳл нанамуда «ба сарҳаддорӣ ва корҳои дохилаи худҳо мутаваҷҷеъ бошанд». Ин суханон чунин маънӣ доштанд ки сарҳади давлати Афғонро аз паҳншудани идеяҳои революцияи пролетарӣ ба дохили мамлакат «посбонӣ» намояд. Доир ба шӯриши сарбозони Мазори Шариф маълумоти коғӣ надорем ва таърихи сар задану паҳшудани он ҳанӯз омӯхта нашудааст.

Аз рӯи ҳуҷҷати аз архиви миллии Афғонистон дастраси мо гардида маълум мешавад, ки ҳукumatи Афғонистон аз тарси он шӯриш ба консули рус таклиф кардааст, ки аз Мазори Шариф ба шаҳри Бомиён кӯчад. Сабаби иваз кардани ҷои намояндай давлати революционӣ дар он буд, ки шӯриши сарбозони Мазори Шариф доираи васеъ дошт. Тахмин бояд кард, ки ин гуна

шўришҳо дар зери таъсири Революцияи Октябрь ва сабаби ин революция дар якчанд шаҳрҳои Мовароуннаҳо низ сар зада буд. Бинобар ин ҳукумати Афғонистон бо бахонаи таъмин намудани амният консули ҳукумати РСФСРро ҳодими ҳарҷонидааст.

Бо вуҷуди ин Амонуллоҳонро хайрҳоҳи Революции Октябрь, ҳамфирки инқилобчиёни Бухоро пиндоштан ба ҳакиқати таърихӣ мувофиқат намекунад. Сабаб он ки ҳарчанд ў ба амири Бухоро ва босмачиён ёрии фъолона нарасонида бошад ҳам, амир Олимхон ва дигар кувваҳои зиддирезолюционии дар Осиёи Миёна шикаст ҳурда, беруншударо қабул карда, онҳоро бо замину манзилгоҳ таъмин намуд. Барои равшан гардидани муносибати Амонуллоҳон ба амири Бухоро ба ҳагиратҳои ҳуди амири Олимхон муроҷиат менамоем; «Явми ҷаҳоршанбе, ҳаштуми рамазони санай 1339/17 мак соли 1921/ ба доруссалтанати Кобул расидам, ки барои сукуноти бандай очиз боғи шоҳӣ — Қалъаи Муродбекро тайир намуда буданд, ки омада ба он ҷо қарор гирифтем. Аттарафи олиҳазрат амири Афғонистон як дэҳ нафар аз вузаро ва умаро ба боғи мазкур омада истикబол намуда сониян олиҳазрат амири Афғонистон ин бандай очизро ҳамроҳи чанд нафар аз мӯътабарин хоста мудоқот намуда ба ҷамоли ҳамдигар мушарраф гардидем. Низ давлати Афғонистон муддати як моҳ меҳмондорӣ намуда, байд аз гузаштани як моҳ меблаги 12 ҳазор рӯзи кобулий барои масорифу маҳориҷи ҳармоҳа (маош) мӯқаррар намуданд».

Олимхон (вафот соли 1944) дар Кобул ҳаётни осудаҳолона гузаронида ба корҳои дохилии республикаҳои Осиёи Миёна фъолона даҳолат менамуд. Босмачиёнро бо ярок таъмин карда, амалиёти зиддиинқилобии онҳоро роҳбарӣ мекард. Амир дар Афғонистон 23 сол зиндагӣ кардааст. Дар ин муддат, аз рӯи нақли яке аз домодҳояш, ки соли 1985 дар Кобул воҳӯрда будем, Олимхон падари 13 писар ва 15 духтар будааст. Ба саволи камина «ин 28 фарзанд аз чанд зан буданд?» Чавоб доӣ, ки инаш ба ў маълум нест. Ман ба ў гуфтам, ки «инро ҳуди амири ҳам, шояд намедонист!»

Ин буд ҳакиқати ҳол доир ба муносибати подшоҳи Афғонистон ба революцияи ҳалқии Бухоро. Устод С. Айнӣ ҳаётни ҳарҷониба ва муборизаи ҳалқи тоҷикро

дар давраи муайяни таърихи ин халқ—ғалабаи реолит-  
цияни халқии Бухоро тасвир намуда, аз рӯи кадом як сар-  
чашмаи таърихии дастрас, ҳакиқати ҳолро доир ба му-  
носибати Афғонистон ба революцияи Бухоро объективи-  
вона тасвир кардааст.

Аз **PDF Compressor Free Version** номи назар кардан ба эҷодиёти  
С. Айнӣ дар мактабҳо ва омӯҳтани романи «Доҳунда»,  
сабабҳои дар боло зикршуда бояд б» инобат гирифта  
шаванд.

### АШЬОРИ РЎДАКӢ ДАР «ФАРҲАНГИ ҚАВВОС»

Номи «Фарҳанги Қаввос» ба доираи маҳлуди фило-  
логҳои мо маълум бошад ҳам, ҳеч кедоми онҳо аз рӯн  
гуфтаи худашон, ин асарро недиданд. Профессори уни-  
верситети шаҳри Олиҳархи Ҳиндустон Назир Аҳмад як  
нусхай «Фарҳанги Қаввос»-ро аз китобхонан шаҳри Каль-  
катта пайдо намуда, онро бо серсухан шарҳу зъзоҳҳон  
муфассал, феҳристи номи ашхос ва номи китобҳои ис-  
тифода кардаш ба чоп ҳозир намудааст. Соли 1981 ӯ  
як нусхай ин фарҳангро, ки ҳанӯз соли 1974 дар Эрон  
чоп шудааст, ба мо эҳдо намуд.

Соли 1985 ҳангами сафари илмии семоҳа ба Кобул  
дар архиви миллии Афғонистон муаллифи ин сатрҳо  
нусхай дигари қаламии «Фарҳанги Қаввос»-ро пайдо на-  
муд, ки бо луғати дигар — «Лисон аш-шуаро ва баен  
ал-фузало» дар як ҷилд муқовабандӣ шудааст. Аз нус-  
хай Кобул катанҳо профессор Назир Аҳмад, балки оли-  
мони Афғонистон низ дарак нэдоштаанд.

Аз баски ин фарҳанги қадимаи нодир ба ҳонандаго-  
ни тоҷик бори аввал пешкаш мешавад, мо зарур до-  
нистем, ки дар бораи ми асар нисбатан муфассал маълу-  
мот дихем.

Муаллифи фарҳанг Фаҳриддин Мубооҷ Қаввоси Газ-  
навӣ дар замони ҳукмронин подшоҳи Ҳиндустон Ало-  
ваддини Ҳалачӣ (1295—1316) ҳаёт ба сар бурдааст. Аз ҳемин  
сабаб Назир Аҳмад таҳмин кардааст, ки «Фар-  
ҳанги Қаввос» дар замони ҳамин подшоҳ, ба анҷом ра-  
сида, «дар миёни фарҳангҳои макшиф баъд аз луғати  
Фурси Асади Тусӣ (фавт 465 ҳ. ё 1072—1073 милодӣ).

«Фарҳанги Қаввос» кӯҳнатарини фарҳанги форсӣ ба форсӣ мебошад. Ӯ фикри олимони дигарро дар бораи баъди луғати Фурс таълиф шудани луғатномаи Ҳиндӯшоҳи Нахҷивонӣ ради кардааст.

PDF Compressor Free Version

Доир ба таърихи таълифи «Фарҳанги Қаввос» муаллифи он дар дебочаи асарава нақли ацибе овардааст:

«... Рӯзе дар анҷумане нишаста будам. Ёрони ҳамдигу ҳамманиш... гирд омада буданд. Орзуи хондани корнома дар дили эшон роҳ ёфт. «Шоҳнома» ки беҳтарин номаҳост, пеш оварданд ва дар хондани он ком (максад) устувор карданд, ҳушу гӯш бар он устувор гумоштанд, то он чи аз пӯшидаҳои он дар дил доштанд, бипурсанд. Ҳама сӯи якдигар мединанд. Аммо касе он дар боз намекӯшод ва доди он суханҳо ба сазо намедод. Дӯсте ба ман рӯй оварду гуфт. Байт:

Гӯён ҷаҳон ҷаро ҳамӯш аст?

Бар ҷӯш кунун, ки ҷой ҷӯш аст!

Моро аз ин забон баҳрамандӣ ва аз ин ҳастии дӯна  
писанд кун».

Қаввос ин таклифи рафиқашро қабул намуда, барои тартиб додани фарҳанг камар бастааст:

«Маро чун аз гуфти ӯ гузиру гурез набуд, ҳушиуд шудам ва дари бистуу устуҳ (ҳастагӣ ва дилтангӣ)-ро бар ҳуд бар бастам, хости маниш ва андешаи дил дар пайвастам, фарҳангномаҳоро бо ҳам кунам. Нахуст «Шоҳнома»-ро, ки шоҳи номаҳост, пеш овардам ва аз сар то по ба хона фуру хондам. Он чӣ аз сухани паҳлавӣ буд, ҳамаро ҷудогона бар коғазе бинвиштам. Пас он гоҳ ӯро бинвиштам, фарҳангномаҳои дигар, ки онро фарҳангнома навиштаанд, дар забони тозӣ ва порсӣ тарҷимон карда ҳамаро фурӯ нигаристам».

Ба ақидаи Назир Аҳмад дар ин асар абёти шоҳид аз девонҳои Рӯдакӣ ва Сӯзанӣ бештар аз «Шоҳнома» нақл шудааст. Инчунин истифодаи Қаввос аз гуфтаҳои Ӯнсурӣ, Низомӣ ва Хоқонӣ, ба фикри Назир Аҳмад, тақрибан ба ҳамон дараҷа аст, ки ӯ аз Фирдавсӣ истифода кардааст. Аз ин ҷиҳат муаллифи сарсухан ба хулосае омадааст, ки «Фарҳанги Қаввос» фарҳанги маҳсус ба «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ нест.

Тартиб ва танзими «Фарҳанги Қаввос»-ро аз мундараҷоти он метавон донист. Фарҳангнома дар панҷ баҳш аст ва ҳар баҳш дар чанд гуна ва баъзе гуна дар баҳра қисмат ёфтааст. Ҳуди муаллифи Фарҳанг чунин овардааст: «Фарҳангнома бар панҷ баҳш аст, ҳар баҳше баъз чанд гуна ва ҳар гуна бар чанд баҳра. Баҳши нахустин дар номи чизҳое, ки баҳре аз он сӯи боло роҳ дорад, бар панҷ гуна: гунаи нахуст дар номи ҳудо, гунаи дуввум дар номи чизҳои пароканда, монанди фериштҳо ва пайғамбарон, китобҳо, динҳо ва ғайри он. Гунаи саввум дар номи осмон ва ситорагон. Гунаи чаҳорум дар номи оташу бод ва хоку об. Гунаи панҷум дар номи чизҳое, ки дар осмон ва замин пайдо ояд.

Баҳши дуввум дар номи чизҳои барбаста (чамод). Баҳши саввум дар номи чизҳои барраста (набот), бар чаҳор гуна: Гунаи нахуст дар номи гиёҳ ва сабза; гунаи дуввум дар номи гулҳо; гунаи саввум дар номи дарахтони танадор; гунаи чаҳорум дар номи кишту ғаллаҳо.

Баҳши чаҳорум дар номи ҷонварон, бар панҷ гуна.

Гунаи нахуст дар номи паррандагон; бар ду баҳра: паррандагони бузург, паррандагони хурд. Гунаи дуввум дар номи ҷонварони обӣ; гунаи саввум дар номи лозандагон; гунаи чаҳорум дар номи чаҳорпоён; гунаи панҷум дар номи одамиён, бар ду баҳр; андоми одамиён, одамиён ва гирдобашон.

Баҳши панҷум дар номи чизҳое, ки аз кори одамиё ва одамиро ба кор ояд, ба нӯҳ гуна; гунаи нахуст дар номи ҷойҳо; гунаи дуввум дар номи овандҳо; гунаи саввум дар номи ҳӯрданиҳо; гунаи чаҳорум дар номи пӯшиданиҳо; гунаи панҷум дар номи бемориҳо; гунаи шашум дар номи ҷанг ва ҷанговарон; гунаи ҳафтум дар номи коргарон; гунаи ҳаштум дар номи тафориқи ҳар чизи (нотамон; гунаи нӯҳум дар номи масдар).

Фаҳрии Қаввос менобеъи фарҳангашро нағуфтааст. Вале Назир Аҳмад муайян қардааст, ки ўз аз «Лугати Фурс»-и Асади Тӯсӣ ва «Муқаддиматул ғадаб»-и Замахшаҳрӣ, аз ашъори баъзе аз шоироне, ки пас аз таълифи лугати Фурс будаанд, истифода қардааст, монанди Масъуд Саъди Салмон, Муизӣ, Санӣ, Адӣ Собири Тирмизӣ, Сӯзанӣ, Анварӣ, Муцири Билқонӣ, Ҳоқонӣ, Заҳири Форёбӣ, Низомии Ганҷавӣ, Аттор ва дигарон.

Фаҳрии Қаввос дар Фарҳанги тартибдодгаш зиёда аз 60 байти Рӯдакиро истифода кардааст. Бояд гуфт, ки Саъид Нафисӣ дар асари худ «Мухити зиндагӣ ва аҳволу фшоғӣ Рӯдакӣ» (Техрон, чори 2., 1962) 73 манбаъро номбар намудааст, ки «Фарҳанги Қаввос» дар байнин онҳо дигар намешаад. Ин сарчашма дар «Осори Рӯдакӣ (Сталинобод, 1958) низ номбар нашудааст. Аз ин рӯ «Фарҳанги Қаввос» бидуни аҳамияти луғавии худ барон омӯхтанд ва муқонса намудани ашъори усод Рӯдакӣ бо сарчашмаҳон дигари адебӣ аҳамияти ба худ хос дорад.

Бояд таъкид намуд, ки ки аксари мероси дар ин Фарҳанг гирд омадаи Рӯдакӣ маълуманд. Чунки Фаҳрии Қаввос аз «Луғати Фурс» хуб истифода кардааст. Вале вариантҳои гуногуни шеъри устод ба назар мерасанд. Ин чунин муқисаси ҳар як байти Рӯдакӣ бо нусхай чопии мероси ў шояд байтҳои тозаи ўро маълум намояд, ки мо ин корро ба зиммаи адабиётшиносон вомегузорем.

Холо ҳамиро бояд гуфт, ки нусхай ба чоп ҳозир шудан «Фарҳанги Қаввос», ба гуфтаи Назир Аҳмад, «пур аз ағлоти фоҳиши», «ҳеч сатре хойӣ аз иштибоҳ» набуда, «котиб ҳеле камсавод буда, аз вазни шеър ҳеч итилоҳ надошта». Аз ҳамин себеб Назир Аҳмад дар асоси сарчашмаҳои гуногун кӯшиш кардааст, ки шакли дурӯти итилоҳро интихоб намояд. Ў инчунин кайд намудааст, ки баъзе байтҳо аз тарафи мугллифони гуногун ҳам ба Рӯдакӣ ва ҳам ба шоири дигар чисбат дода шудааст. Масален, байти зерин дар девони Рӯдакӣ дучор шуда, дар луғати Сурурӣ ба номи Фирдәзӣ шоҳид омадааст:

Гирди гули сурҳ тавсиии хатт бинавидӣ,  
То ҳалди ҷаҳонро бификандӣ ба ҳазолуми.

(Мисраи аввал дар «Осори Рӯдакӣ» ба тартиби зайл омадааст:

«Гирди гули сурҳ андар хатте бинавидӣ».

Дар поварақи ҳамин китоб:

«Бар гирди гули сурҳ қашда хати сабзе».

Ба мисли ҳамин байтҳои дар «Фарҳанги Қаввос» нашршударо бо чопи сталинободии соли 1958 муқонса намоем, вариантаҳои он дида мешавад. Масалан, (рақами «1» аз «Фарҳанги Қаввос», рақами «2» аз «Осори Рӯдакӣ»):

PDF Compressor Free Version

- 1) Пираш Уторид он ки нахони-ш чуз Дабир,  
Номаш яке Уториду номи дигараш Тир. (сах. 14).
- 2) Зераш Уторид он ки нахони-ш чуз Дабир,  
Як номи ў Уториду як номи ўст Тир. (с. 507)

Роҷеъ ба ин байт Назир Аҳмад чунин навиштааст: «Ин байти шоҳид на дар китоби «Ашъори Рӯдакӣ» асту на дар фарҳангҳои дигар дида шуда».

- 1) Оғиз шавад зи ашк ду ҷашми гиреви ман  
Абри баҳоргоҳиву Бахтур дар матир. (сах. 20)
- 2) Оғиз шавад аз ашқу гиреви ман  
Ҳар абри баҳоргоҳ бо бахту (с. 274)
- 1) Чу пеш оранд кирдерат ба маҳшар,  
Фурӯ монӣ чу ҳар дар айни шилко. (с. 72)
- 2) Чу гирд оранд кирдерат ба маҳшар,  
Фурӯ монӣ чу ҳар бамъёни шилко. (с. 183).

Ин навъ фарқият дар аксар байтҳои ин ду асар ҷой дорад, ки тадқиқоти маҳсусро талаб меқунад.

Фаҳрии Қаввос барои исботи истиллоҳҳо шеъри шоиронро шоҳиди меорад, vale баъзан муаллифи онҳоро номбар накарда бэ ибораи «шоире гуфтааст» қаноат кардааст. Ба Назир Аҳмад мұяссар гаштааст, ки муаллифи баъзе аз ин шеърҳоро пайдо намояд. Масалан, байти зеринро аз «Калила ва Димна» ў ба Рӯдакӣ нисбат додааст:

Суен парварда ба май бугдохта,  
Хуб дармоне занонро сохта. (сах. 72)

Ин байт дар «Осори Рӯдакӣ» ба таври зайл омадааст (с. 386):

Сүси парварда ба май бугдохта,  
Нек дармоне занонро сохта.

Барои равшон гарданидани ин Фарқиятҳо ва бо сабаби ноқис будани нусхай ба чоп ҳозир кардан «Фарҳанги Қаввос» нусхай қаламии дар Кобул маҳфуз будан ин асар ба аҳамияти калони илмӣ соҳиб аст. Чанд порчай рӯйнависшуда ва ксерокопӣ кардан мо аз ин нусхай ва муқонисай он бо чопи Назир Аҳмад чунин тафовутҳоро нишон дод.

Аввалан, бояд қайд намуд, ки нусхай ба чоп ҳозир шуда аввали охир надошта, дебочаи онро Назир Аҳмад, як рӯи «Дастур ул-афозил» ном асар барқарор карда аст. Нусхай Кобул аввали худро дорад ва аз рӯи як байти Рӯдакӣ таҳмин мешавад, ки охири ин нусха нисбат ба нусхай чопшуда каме зиёдтар боқӣ мондааст. Масалан:

«Шебу теб — фарозу нишеб, Ба маънӣ ҳарду як аст.  
Рӯдакӣ гуфтаанд. Байт:

Теби ту бо фарози ту бо нишеб,  
Фарзанди одами патавон занад шебу теб.

Ин байт яке аз охирии мисолҳои шоҳидии «Фарҳанги Қаввос» мебошад, ки аз Рӯдакӣ овардааст ва он дар нусхай чопӣ дучор наомад.

Шеърҳои дар ду нусхай «Фарҳанги Қаввос» овардан Рӯдакӣ вариантҳои худро доранд. Инро мо аз намунаҳои зерин тасаввур карда метавонем:  
Дар нусхай чопа:

Ер бодат таифик, рӯзи беҳин бо рафиқ,  
Давлатат бол ҳариф душманат гишаву ноз (с. 38).

Дар нусхай Кобул:

Ер бодат таифик рӯзи беҳин бо ту рафиқ  
Дӯстат бод рафиқу душманат гишаву бод (с. 186).

Дар «Осори Рӯдакӣ»:

Ер бодат таифик, рӯзи беҳӣ бо ту рафиқ,  
Давлатат бол ҳариф (душманат) гишаву ноз (с. 246).

Дар луғат истилоҳи гулу гулзодро номбар намуда, доир ба истилоҳи «Тарана» чунин шоҳид овардааст: Тарана — настарин (дар нусҳаи Кобул), настэрван (дар нусҳаи чопа)ро гӯянд. Рӯдакӣ гӯяд:

Аз гесун ў насимаки мушк ояд,  
В-аз зулфаки ў насими настарван. (с. 44)

Дар нусҳаи Кобул:

В-аз гесун ў насимаки мушк аст,  
В-аз зулфаки ў насими настарин. (с. 187)

Дар «Осори Рӯдакӣ»:

Аз гесун ў насимаки мушк ояд,  
В-аз зулфаки ў насимаки настарван. (с. 160)

Роҷеъ ба гули пиглуш дар нусҳаи чопаш чунин байтено шоҳид оварда, муаллифи онро нагуфтааст:

Пиглуш—гулест аз ҷинси савсан, осмонгун, нуқтаи сиёҳ дорад.

Шонре гуфтааст:

Чун гули сурх аз миёни пиглуш  
Е чу заррингӯшвор аз хубгӯш.

Дар нусҳаи Кобул котиб қайд кардааст, ки ин бэйт  
аз Рӯдакӣ аст.

Муқонсаи дигар:

Залла—паррандаест курд, ки ба гармоҳо бошад фарёд кунад.

Рӯдакӣ гӯяд:

Бонги залла кард ҳоҳад карр гӯш  
З-он таҳи и-бояд ба гармо аз хурӯш (с. 66)

Дар нусҳаи Кобул:

Маснавӣ:

Бонги залла кард ҳоҳад кар ба гӯш  
З-он чи и-бояд ба гармо аз хурӯш (с. 192)

Дар «Осори Рӯдакӣ»:

Бонги залла кард хоҳад кар(р) гүш,  
В-ең и-осоид ба гармо аз хурӯш.

### Доир ба **PDF Compressor Free Version**

Кабт — низ занбўри ангабин буд. Рӯдакӣ гӯяд:

Ҳамчунон кабте, ки дорад ангабин,  
Чун бимонад достони ман чунин (с. 66).

### Дар «Осори Рӯдакӣ»:

Ҳамчунон кантे, ки дорад ангабин,  
Чун бимонад достони ман бар ин (с. 326).

Дар байти зерин як калимааш уфтодааст, ки онро Назир Аҳмад дар дохили қавсайн таҳминан барқарор намудааст.

Ҳам набард — ҳам ҷанг аст. Рӯдакӣ гӯяд:

Яке (зарби) гуноз вақти набард  
Дарорад сари ҳаминабардон ба гард (с. 166).

### Дар нусхай Кобул ин байт пурра боқӣ мондааст:

Яке гӯ ба гуноз вақти набард  
Дарорад сари ҳаминабардон ба гард (с. 310)

Дар шарҳи истилои «хунёгар» дар нусхай чоли калимаи аввалий байти Рӯдакӣ — «зан» уфтодааст. Аз рӯи нусхай Кобул шарҳи ин калима бояд чунин бошад:

Хунёгар — мутриб ва ситоянда ба суруд. Рӯдакӣ гуфтаанд:

Зан ба ҳинёгари наға овард рӯй,  
Чизе, ки дил хуш кунад, он бигӯй.

Ин байти Рӯдакӣ ба зоҳир тоза менамояд.

Намунаҳои мазкур аз Фарқияти ду нусхай «Фарҳанги Кафос» чунин маънӣ надоранд, ки ҳамаи байтҳои ба сифати шоҳидӣ аз Рӯдакӣ ё худ аз шоирони дигар истибос оварда аз ҳамдигар Фарқ доранд. Мақсади баязе муқонсаҳои осори Рӯдакӣ дар ин ду нусхай фарҳанг ҷалб намудани дикқати тадқиқгарон ба ин сарчашмай

Дар луғат истилоҳи гулӯ гулзорро номбар намуда, доир ба истилоҳи «Тарана» чунин шоҳид овардааст: Тарана — настарин (дар нусхай Кобул), настэрван (дар нусхай чопа)-ро гўянд. Рӯдакӣ гўяд:

PDF Compressor Free Version

Аз гесун ў насимаки мушк оид,  
В-аз зулфаки ў насимаки настарван. (с. 44)

Дар нусхай Кобул:

В-аз гесун ў насимаки мушк аст,  
В-аз зулфаки ў насимаки настарван. (с. 187)

Дар «Осори Рӯдакӣ»:

Аз гесун ў насимаки мушк оид,  
В-аз зулфаки ў насимаки настарван. (с. 160)

Роҷеъ ба тули пиглуш дар нусхай чопаш чунин байт-ро шоҳид оварда, муаллифи онро нагуфтааст:

Пиглуш—гулест аз ҷинси савсан, осмонгун, нуқтани сиёҳ дорад.

Шоире гуфтааст:

Чун тули сурх аз миёни пиглуш  
Е чу заррингӯшвор аз хубгӯш.

Дар нусхай Кобул котиб қайд кардааст, ки ин бзит аз Рӯдакӣ аст.

Муқонсаи дигар:

Залла—паррандаест курд, ки ба гармоҳо бошад фар-ёд кунад.

Рӯдакӣ гўяд:

Бонги залла нард ҳоҳад карр гӯш  
З-он тах и-осояд ба гармо аз хурӯш (с. 66)

Дар нусхай Кобул:

Маснавӣ:

Бонги залла нард ҳоҳад кар ба гӯш  
З-он чи и-осояд ба гармо аз хурӯш (с. 192)

Дар «Осори Рӯдакӣ»:

Бонги залла кард хоҳад кар(р) гӯш,  
В-еч и-осоид ба гармо из хурӯш.

Доир ба истилои «кабти»:

Кабт — низ занбӯри ангабин буд. Рӯдакӣ гӯяд:

Хамчунон кабте, ки дорад ангабин,

Чун бимонад достони ман чунин (е. 66).

Дар «Осори Рӯдакӣ»:

Хамчунон кантे, ки дорад ангабин,

Чун бимонад достони ман бар ин (е. 326).

Дар байти зерин як қалимааш уфтодааст, ки онро Назир Аҳмад дар дохили ҷавсайн таҳминан барқарор намудааст.

Ҳам набард — ҳам ҷанг аст. Рӯдакӣ гӯяд:

Ике (зарби) гувоз вақти набард

Дарорад гарни ҳамнабардон ба гард (е. 166).

Дар нусхай Кобул ин байт пурра боқӣ мондааст:

Ике гӯ ба гувоз вақти набард

Дарорад гарни ҳамнабардон ба гард (е. 310)

Дар шарҳи истилои «хунёгар» дар нусхай чоли қалима аввали байти Рӯдакӣ — «зан» уфтодааст. Аз рӯи нусхай Кобул шарҳи ин қалима бояд чунин бошад:

Хунёгар — мутриб ва ситоянда ба суруд. Рӯдакӣ гуфтаанд:

Зан ба ҳинёгари наға овард рӯй,

Чизе, ки дигу хунад, он бигӯй.

Ин байти Рӯдакӣ ба зоҳир тоза менамояд.

Намунаҳои мазкур аз Фарқияти ду нусхай «Фарҳанги Қафос» чунин маънӣ надоранд, ки ҳамаи байтҳои ба сифати шоҳидӣ аз Рӯдакӣ ё худ аз шоирони дигар истибос оварда аз ҳамдигар фарқ доранд. Мақсади бозе муқомсаҳон осори Рӯдакӣ дар ин ду нусхай фарҳанг ҷалб намудани дикқати тадқиқгарон ба ин сарчашмай нодир мебошад.

Дар луғат истилоҳи гулӯ гулзорро номбар намуда, доир ба истилоҳи «Тарана» чунин шоҳид овардааст: Тарана — настарин (дар нусҳаи Кобул), настарван (дар нусҳаи чопа)-ро гӯянд. Рӯдакӣ гӯяд:

PDF Compressor Free Version

Аз гесуи ӯ насимаки мушк ояд,

В-аз зулфаки ӯ насими настарван. (с. 44)

Дар нусҳаи Кобул:

В-аз гесуи ӯ насими мушк аст,

В-аз зулфаки ӯ насими настарин. (с. 187)

Дар «Осори Рӯдакӣ»:

Аз гесӯи ӯ насимаки мушк ояд,

В-аз зулфаки ӯ насимаки настарван. (с. 160)

Роҷеъ ба гули пиглуш дар нусҳаи чопаш чунин байтеро шоҳид оварда, муаллифи онро нагуфтааст:

Пиглуш—гулест аз ҷинси савсан, осмонгун, нуқтаи сиёҳ дорад.

Шоире гуфтааст:

Чун гули сурх аз миёни пиглуш

Ё чу зарингӯшвор аз хубгӯш.

Дар нусҳаи Кобул котиб қайд кардааст, ки ин бэйт аз Рӯдакӣ аст.

Муқонсаи дигар:

Залла—паррандаест курд, ки ба гармоҳо бошад фарёд кунад.

Рӯдакӣ гӯяд:

Бонги залла кард ҳоҳад карр гӯш

З-он гаҳ и-осояд ба гармо аз хурӯш (с. 66)

Дар нусҳаи Кобул:

Маснавӣ:

Бонги залла кард ҳоҳад кар ба гӯш

З-он чи и-осояд ба гармо аз хурӯш (с. 192)

Дар «Осори Рӯдакӣ»:

Бонги залла кирд хоҳад кар(р) гүш,  
В-еч и-осорд ба гармо аз хурӯш.

Донир ба истилои қабта:  
**PDF Compressor Free Version**  
Кабт — низ занбури онгабин буд. Рӯдакӣ гӯяд:

Ҳамчунон қабте, ки дорад ангабин,  
Чун бимонад достони ман чунин (с. 66).

Дар «Осори Рӯдакӣ»:

Ҳамчунон қанте, ки дорад ангабин,  
Чун бимонад достони ман бар ин (с. 326).

Дар байти зерин як қалимааш уфтодааст, ки онро Назир Аҳмад дар дохили қавсайн таҳминан барқарор намудааст.

Ҳам набард — ҳам ҷанг аст. Рӯдакӣ гӯяд:

Яке (зарби) гуноз вақти набард  
Дарорад сари ҳамнабардон ба гард (с. 166).

Дар нусхан Кобул ин байт пурра боқӣ мондааст:

Яке гӯ ба гуноз вақти набард  
Дарорад сари ҳамнабардон ба гард (с. 310)

Дар шарҳи истилои «хунёгар» дар нусхан ҷопи қалимаи аввали байти Рӯдакӣ — «зан» уфтодааст. Аз рӯи нусхан Кобул шарҳи ин қалима бояд чунин бошад:

Хунёгар — мутриб ва ситоянда ба суруд. Рӯдакӣ гуфтаанд:

Зан ба ҳинёгари нағз овард рӯй,  
Чизе, ки диг ҳун кунад, он бигӯй.

Ин байти Рӯдакӣ ба зоҳир тоза менамояд.  
Намунаҳои мақур аз Фарқияти ду нусхани «Фарҳанги Қадис» чунин маънӣ надоранд, ки ҳамаи байтҳои ба сифати шоҳидӣ аз Рӯдакӣ ё худ аз шоирони дигар иктибос оварда аз ҳамдигар фарқ доранд. Мақсади бальзе муқонсаҳои осори Рӯдакӣ дар ин ду нусхани Фарҳанг ҷалб намудани диккәти тадқиқгарон ба ин сарчашмай нодир мебошад.

Профессор Назир Аҳмад хизмати Фаҳрии Қаввосро ҳамчун бунёдгузори фарҳангнависӣ дар Ҳиндустон қайд карда гузаштааст. Вале тадқиқгарони тоҷикро лозим аст, ки ин фарҳангро барои омӯхтани таърихи забони тоҷикӣ, авлалхусус барои мӯайян намудани мақоми он дар Ҳиндустон дар асрҳои XIII—XIV омӯзанд. Яке аз аҳамияти қалони қадими «Фарҳанги Қаваос» дар ин аст, ки мероси гузаштагони мо, аз ҷумла Рӯдакии бузургворро, дар ҳоки Ҳиндустон гирд овардааст. Имрӯз мо онро бояд омӯзем.

Диккати ҳонандагонро меҳоҳем боз ба як луғати дигар ҷалб намоем, ки дар он як мисра аз Рӯдакӣ ҳамчун шоҳид иқтибос омадааст. Ин асар ҷандон қалон набуда, бо дигар қитобҳои қаламӣ ба як ҷилд муқовабандӣ шудааст. Муаллифи асар Мулло Абдулҳодин Лорӣ таҳмин шудааст. Аз рӯи баъзе маълумотҳои дар архиви миллии Афғонистон маҳфуз буда, муаллиф дар охири асри XVIII, дар ҳузури подшоҳи Афғонистон Аҳмадшоҳ вазифан муншибоширо адо кардааст. Яъне луғати беном дар охири асри XVIII тартиб ёфта, дар пешгуфтари он муаллиф мақсади ҳудро чунин изҳор намудааст: «Ғараз аз таҳрири ин сутур эроди қалимаҳи ҷанд аст мутадовил аз забони форсӣ ва тарҷимааш ҳам бадон забон ё ба забони арабӣ то муштамил буд бар фоидан дигар ба тартиби мувоғиқ ва он чи эҳираш алиф буд, дар боби алиф мазкур гарадад, он чи ҷавалаш алиф буд азвал сабт шавад» ва ҳоказо. Дебир ба истилоҳи «нок» дар ин луғат чунин мисраи маълуми Рӯдакӣ омадааст: Нок-лафзе бувад «дол» баъд ҳусули шайъ, ҷононки «намнок» ва «ғамнок» ва ғайра ва мушк, ки ба ҷигари сӯхта омехта бувад, низ «нок» гӯянд. Рӯдакӣ гӯяд:

Кофури ту шауши буду мушки ту нок.

Муаллифи ин сатрҳо ашъори аз Ҳиндустон пайдо кардаи устод Рӯдакиро пешкаши ҳонандагон карда буд. Бори дигар ҷалб намудани диккати ҳонандагон ва тадқиқгарон ба қитобҳои зикрёфта чунин маънӣ дорад, ки адабиётшиносҳои мо аз наъ ба гирд овардани ашъори номаълум ё бо вариантҳои ҳуд маълуми устод Рӯдакӣ

камар банданд. Давраи он расидааст, ки мо аз доираи китобхонаҳои сабиқ Иттифоқи Светӣ берун рафта, ба захираи қиматбаҳои китобхонаи давлатҳои бо мо дӯсг назар андозем.

PDF Compressor Free Version

## СУХАН АЗ ИШТИҲОРИ РӮДАҚӢ ДАР ҲИНД

Банғолаи Фарбӣ аз калонтарину сернуфустарин штатҳои Ҳиндустон мебошад, ки дар пойтахти он шаҳри Калкатта зиёда аз 9 милён одам зиндагӣ мекунад. Бисъёри созмону муассисаҳои илму маданияти Банғола, аз ҷумлаи Донишгоҳ, Ҷамъияти Эроншиносӣ, Ҷамъияти Осиёшиносӣ, Кутубхонаи Осиё, Кутубхонаи Миллӣ, «Мемориали Виктория», Музейи Миллӣ ва ғ., дар ҳамин шаҳр амал мекунанд. Дар ин муассисот, баробари кутубу ашёҳои атиқаву дорзиҳои дигар, дастнависҳои мутааддидай форсиву арабӣ, урдуву ҳиндӣ ва санскрит нигаҳдорӣ мешаванд.

Моро мұяссар гардид, ки моҳи сентябрь соли 1986 дар муддати ду ҳафта ҳазинаҳои дастнависи китобхонаҳои муассисоти мазкурро иҷмолан аз назар гузаронем. Маводу маълумоти аз ин ганцинаҳо фароҳамомада ба паҳлӯву соҳаҳои мухталифаи таърихи тамаддуну адабиёти ҳалқи тоҷик даҳл доранд, ки ҳоло дар боби онҳо таваққуф карданием.

Соли 1947 дар маҷаллаи «Индо-Ираника» (№ 4), ки Ҷамъияти Эроншиносӣ чоп мекунад, олими англис Муҳамад Исҳоқ (зодгоҳаш шаҳри Калкатта) мақолаэро бо номи «Рӯдакӣ—падари адабиёти нави форсӣ» чоп карда буд. Ин мақолаи ҳачмач қалон (зиёда аз як ҷузъи чорӣ) аз шеъри шоири араб Иброҳим ибни Яҳё (ба забони арабӣ) шурӯъ шудааст, ки тарҷумаи таҳтуллафзаш чунин аст:

- Агар Ҷариру Фараздак намебуданд<sup>1</sup>,
- Хотираи хубе аз ибни Марвон боқӣ намемонд.
- Аз тамоми дороиҳое, ки оли Сомон ҷамъ оварда буд,
- Танҳо санои Рӯдакиро ҷовидону барҷой мебинем.

<sup>1</sup> Шонрави маъруфи араб.

Ақидаҳои пурқимати Иброҳим ибни Яхё дар бораи ба туфайли шоирон машхуру зинда мондани шоҳон аз тарафи дигар шоирони тоҷику форсзабон низ суруда шудааст. Масалан, Бадри Шервонӣ гуфтааст:

Шуаро номи шоҳон зиндан ҷонид кунанд,  
PDF Compressor Free Version  
Равнақе ёфт зи Фирдавсии Тӯй Маҳмуд,  
Шуҳрате ёфт ба Хоқонии Шервонӣ Хоқон.

Тавассути шоир ё олимеш шӯҳрат ёфтандро худи подшоҳон низ ба хубӣ мефаҳмидаанд ва дар ҳамин асосу замина ба шоиру нависандагон қасидаву рисолаҳо мефармуданд. Яке аз ин навъ шӯҳратпаратони моваро-уннаҳрӣ Абдулатифи Шайбонӣ буд, ки ба Ҳофиз Масъудӣ ибни Усмони Кӯҳистонӣ супоридааст, ки дар таърихиву гузаштагонаш асаре нависад. Манзараи зухуру иҷрои ин супоришро муарриҳ дар сарсухани асари маъруфи худ «Таърихи Абдулҳайрхонӣ» чунин ба қалам додааст: «Аз Султон Маҳмуди Газназӣ осоре намондааст. Аммо ба воситаи суханварии Фирдавсӣ ва Ӯнсурӣ номи ў ба рӯи варақи рӯзгор боқӣ мондааст ва аз дафтари лайлу наҳор маҳа наҳоҳад гашт. Шуҷоати Рустами номдор ва оламқушони Исфандиёр ва зикри ҳафт ҷа-вони он ду паҳлавони фалакиқтидор ба ҷиҳати шоирини Фирдавсии олимикдор дар саҳифаи рӯзгор мардум аст.

Байт:

Гар набудӣ шеъри Фирдавсӣ ба рӯи рӯзгор,  
Кае чӣ дошиетӣ зи ҳоли Рустаму Исфандиёр?!

Чун ин маънӣ бар замири Абдулатиф Баҳодурхон ҷой-гир шуда буд, амри олӣ содир шуд, ки ин камина мухтасаре дар илми таърих рақамзади килки латоифчигорӣ бадеъосор созад, ки аҳволи ансобу анбиё, бузургвору салотини рафемиқдор маълум гардад».

Ҳамин навъ, давраи ҳуқмронии хонадони Сомониён бо шеърҳои Рӯдакӣ маъруфу машҳур гардид ва дар исботи дъъвои болову таснифи андешаҳои дигари худ Муҳаммад Исҳоқ аз сарчашмаҳои гуногуни адабию таърихӣ ва навиштаҷоти Муҳаммади Авғӣ, Самъонӣ, Утбӣ,

Давлатшоҳи Самарқандӣ, Асадин Тӯсӣ, Носирӣ Ҳусраӣ, Ҷомӣ, Ҳерман Этте, Саъид Нафисӣ ва гайра истифодаи карда, шеърҳон зиёди Рӯдакиро порча-порча ё худ ба шакли пурра иқтибос намудааст.

Соли 1969 Ҷамъияти Эроншиносии Калкатта 25-солагии асосебии худро қайд кард. Ба ин муносабат мақолаҳон дар маҷалсаи «Индиораника» нашр шуда ба сифати китоби алоҳида дар як ҷилд тақороран чоп шудаанд ва дар ин маҷмӯа, бар замми аз мақолаи зикрёфтани Муҳаммад Исҳоқ, мақолаи академики АФ Тоҷикистон Абдулғанӣ Мирзоев ҳам бо номи «Боз як дастнависи қалбакии шеърҳон Рӯдакӣ» дохил шудааст.

Мақолаҳон ду муаллифи номбурда ва тақороран чоп шудани яке аз ин мақолаҳо шоҳиди он аст, ки Рӯдакӣ дар Бангола то қунун муҳаққиқу муҳлисони зиёде дорад. Инро мо ҳангоми сӯҳбат бо устодони изғодован забони форсии Университети Бангола ва дигар аҳли илму адаби Ҳиндустон пай бурда будем. Ҳангоми сӯҳбат, ҷун сухан аз Рӯдакӣ шурӯъ мешуд, дар лаби ҳамсӯҳбатон табассум ҳувайдо гардида, онҳо ҳатман яън байти Рӯдакиро аз ёд меҳонданд. Тааҷҷубовар аст, ки забони форсии тоҷикӣ ҳоло дар Ҳиндустон аз миён рафтвааст. Як қисми олиммони ҳинду китобҳои форсиро мутолима намуда, корҳон тадқиқотӣ баранд ҳам, бо ин забон гап зада наметавонанд. Ҳангоми мулоқотҳоямон он шâксоне ҳам, ки забони гуфтугӯни форсии тоҷикиро намедонистанд, шеърҳон Рӯдакиро аз ёд меҳонданд. Махсусан, байни ҳамсӯҳбатон қасидai «Бӯи ҷӯи Мулиёни»-и Рӯдакӣ маъруфу мешкур ва вирди забонҳост ва беҳуда нест, ки қасидai мазкур дар мақолаи Муҳаммад Исҳоқ пурра чоп шудааст.

Шинносой бо китобҳон қаламӣ нишон дод, ки адолини Бангола аз қадим шеърҳон Рӯдакиро дӯст дошта, онҳоро рӯйнавис намуда, аз як авлод ба авлоди дигар мөрос гузоштаанд. Якен ҷунин дастнависҳо асари Алику лиҳони Догстоний, мутахаллус ба Вола (1712—1756), «Риёз уш-шуаров» мебошад. Ин асар соли 1161 ҳичрӣ (1748 мелодӣ) тасниф ёфта, доир ба 2594 сухангӯи форсизабон маълумоти муҳтасари шарҳиҳолӣ дода, зимиён намунаҳои беҳини ашъорашибонро интиқол меномояд.

Аз назари муаллифи ин сатрҳо се нусхай «Риёз уш-шуаро» гузаштааст. Як нусхай он дар фонди музей Солорчанг шаҳри Ҳайдаробод нигаҳ, дошта мешавад (№ 29), ки 16 моҳи рӯмазони соли 1164 ҳичрӣ (9 августи соли 1751 мелодӣ) китобат шуда, иборат аз 862 саҳифа мебошад. Нусхай дигари «Риёз уш-шуаро» (№ 230), дар фонди Китобхонаи Осиёни шаҳри Калкатта маҳфуз буда, 29 моҳи раҷаби соли 1171 ҳичрӣ (9 апрели соли 1758) рӯйнавис шуда, аз 1010 саҳифа ба ҳам омадааст. Нусхай саввум № 92 дар китобхонаи Миллии ҳамин шаҳр нигоҳ дошта мешавад, ки иборат аз 704 саҳифа буда, соли 1191 ҳичрӣ (1777 мелодӣ) рӯйнавис шудааст.

Мо нусхай дар Китобхонаи Осиёни шаҳри Калкатта (№ 230) маҳфузбуударо истифода намуда, онро бо ду нусхай дар Китобхонаи Миллии ва Музей Солорчанг ниҳаҷдоришаванда аз назари қиёсу мӯқобала гузаронид, шеърҳои Рӯдакӣ, Мавлонои Ҳуҷандӣ, Бадаҳшин Самарқандӣ, шоираҳо — Робиа Балҳӣ, Биби Отун, Биби Орзум Самарқандӣ, Фотимаи Ҳурросония ва дигаронро рӯйнавис ва мӯқонса намудем. Дар саҳифаи аввали ин китоб якчанд қайдҳои ҷолиби диққат зикр ёфтаанд. Масалан, «Риёз уш-шуаро», тазкиран Алиқулихони Догистонӣ, тазкиран форсӣ, ба яксаду шаст рӯпа ҳарид намуд. Дар мӯҳри ба забони англisi рӯи ин нусха ҳақ-ёфта чунин матне ҳонда шуд: «Китоби коллеҷи Фурт Вилиям, санаи 1818». Пас, маълум мешавад, ки нусхен мавсүф ба Китобхонаи Осиёни Калкатта аз ҳазинани коллеҷи мазкур расидааст.

Бояд дар назар дошт, ки нусхা�ҳои дар кутубхонаҳои мамлакатҳои ҳориҷӣ маҷчудбудаи асари мазкури Волаи Догистонӣ аз назари муаллифони советӣ нагузаштааст. Инчунин, шарҳи ҳоли Волаи Догистонӣ барои асари ҳонандагони мо маълум нест. Пас, Волаи Догистонӣ чӣ гуна шахсияте будаву чӣ таълифотеро мерос гузаштааст?

Алиқулихони Догистонӣ шоир ва олим буд. Як нусхай девони ў бо сарсухани муфассал дар китобхонаи Университети Калкатта нигаҳ, дошта мешавад. Ин нусха соли 1157 ҳичрӣ (1743 мелодӣ), вакте ки муаллиф дар қайди ҳаёт буд, аз тарафи котиб Шамсиiddин Ғиёси Дехлавӣ, мутахаллisis ба Фақир, рӯйнавис шудааст. Дар сарсухан гуфта шудааст, ки «ганҷи маонӣ Алиқулихони

Доғистонии мутахаллис ба Волаи олинасаб аз салотини зотҳои Доғистон ва ҷашму ҷароғи дудмони Аббосиён аст. Дар Ҳиндустон ба сояи баланду мансаби арҷмандӣ мумтоз аст».

У дар замони шоҳ Ҳасани Аббосӣ аз Эрон ба Ҳиндустон мухоҷират кардааст. Алиқулихони Доғистонӣ сабаби мусоғираташро ҷунин ба қалам додааст: «Ба иллати ҳаводису миҳан (ранҷу душвориҳо) ва тавогии авосифи фатароту фитан (фитнаҳо) аз диёри Эрон ба билоди Ҳиндустон афтода, рӯзгор ба андӯҳ басар бурда».

Дар сарсухани «Риёз уш-шуаро» Вола навиштааст. ки аз «фузалову шуаро маҷмӯае ороста, аз гулҳои риёзи файёзи он ҷамансароёни баҳористони камол ва ҷеҳрапардозони ниғористони хаёл дастае пероста, дили ғамандӯҳтаро тасаллӣ ва аз ин накҳат боғи сӯҳтаро шафев намояд... Роқими ҳуруф... аз ҷинси шеър дар ин тазкира ба интиҳоби ғазал, қасида, қитъа, рубой иқтиро намуд ва мутаваҷеҳ ба интиҳоби маснавиёти машҳура нагардид» (масалан, аз «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Ҳамса»и Низомӣ, «Маснавӣ» — Румӣ, «Ҳафтавранг»-и Ҷомӣ ва ғайра намунаҳо наовардааст. — А. М.). Пеш аз овардан мероси ин ё он шоир муаллиф мухтасари тарҷими ҳоли онҳоро дода, ба тазкираи худ рисолаҳои зеринро ҳамроҳ кардааст: Рисолаи аввал мусаммо ба «Воғия фӣ илм ал-арӯз в-ал қофия» (саҳифаҳои 348—356). Рисолаи дуввум дар саноъеи шеър, мусаммо ба «Хулоат ул бадоэъ». Ҷусҳаи Китобхонаи Осиёй бо ҷунин рубои, номи котиб ва санаи китобат ҳатм шудааст:

Ин тазкира чу тарабфазон дил шуд (?)  
Таъриҳ-ш «дил аз хирад соил шуд» (?)

Гуфто: зи «Риёз уш-шуаро» рафт ҳазон,  
Дар вай чу баҳор сарзада доҳил шуд.

Тазкираи муаллифаш булбули гулзори сухандонӣ Алиқулихон Волаи Доғистонӣ..., ки мусаммист ба «Риёз уш-шуаро», ба таърихи 29 моҳи раҷаб ал-маъраҷаби санаи 1171 (9 апрели 1758) аз дasti Ибодулло ал-Матин Қиёмидин дар Ақбаробод (Агра) ба итном расид».

Дар тазкираи мазкур зери сарлавҳаи Ҳаким Муҳам-

мад ар-Рӯдакӣ ас-Самарқандӣ» (саҳ. 197-а) чунин маълумоти муфиде омадааст: «Исми аслаш Абдулло ва куниятиаш Абуҷаъфару Абулҳасан буда, аз қудамои та-бақаи алайҳи булағо ва аз фусаҳои тоифаи шарифаи шуарост. Ҷамъи шуарои замон резахӯри хони балоғет ва **PDF Compressor Free Version** фасоҳати ўянд. Алҳақ, вай нодираи даврону аҷубаи замон буда, дар шевои суханварӣ ва ойини балоғатгустиарӣ мухтареъи тарзу автор аст. Ба ўст, ки забони таъни арабро аз Аҷам кӯтоҳ кардаву арабро ба фасоҳати Аҷам муарриф сохта.

Ў чу абри қарам ба фарқи ҷаҳон,  
Резагон чун садир куншодадаҳон.

Устод Рашидӣ (Рашидии Самарқандии маъруф—А. М.) дар ҳаққи вай гуфтааст:

Гар сарӣ ёбад ба олам касе ба некӯшонӣ.  
Рӯдакиро бар сари он шонрон зебад сарӣ.  
Шеъри ўро ман шумурдам сениздаҳ раҳ сад ҳазор,  
Ҳам фузун оғд, агар ҷандон ки бояд бишмарӣ.

Шуарон олимикдор аксар маддоҳии ў кардаанд. Вай бар хидмати амир Наср Аҳмади Сомонӣ он қадар та-раққият ёфта, ки шарҳи он дар ин мухтасар намегуни-ҷад (батафсил дар таворих ва ғайра маствур аст). Ашъори вай ба сабаби қасорати замон аз миён рафтааст.

Қотъи назар аз Фатароту ҳаводиси замон, навиштани ин ҳама ашъори мақсуру майсур касе метавонад буд. Ҳамчунин, дар замони мо куллиёти Мирзо Соиби марҳум, ки як сад ҳазору каср байт мешавад, касе намена-висад ва мухтасаре аз он куллиёт, ки бист ҳазор байт бошад, иктифо кардаанд, ба ин маънӣ аз роҳи интихоб аст. Ҷамеъи ашъори Мирзо Соиби марҳум дар олами ҳуд аксар мунтаҳаб аст, балки бинобар таҳсил ин ра-вишро иҳтиёр кардаанд. Ба ҳар ҳол ин чанд байт аз ашъори ўст» (Рӯдакист—А. М.).

Баъди зикри чунин андешаҳои муҳимму даркорӣ Волаи Доғистонӣ 51 байти устод Рӯдакиро намуна меорад, ки чанди онҳо дар маҷмаъи ашъори мунташираи ў куллан диди намешаванду қисми дигарашон дар на-вишти баъзе вожаву ибораҳо тафриқа доранд, ки барои тасъеду тақмили минбаъдаи матни осори Рӯдакӣ кӯма-

юи беминнате расонида метавонанд. Ҳоло он байтқоро пешкаши Рӯдакишиносу Рӯдакихонон намуда, шеърҳон то кунун мәйлуму чопшударо бо иктисорақон зерин ишора мекунем: «ОР»—Осори Рӯдакӣ (Душанбе, 1958), «ОМ»—«Осори манзум» (М., 1964), «РШ»—Рӯдакӣ, Шеърҳо (Душанбе, 1974).

PDF Compressor Free Version

Шод за, бо сиёҳчашмон шод,  
Ки ҷаҳон нест ҷуз фасонаву бод.  
Зомада шодмония бояд буд.  
Ваз гуашта накард бояд ёд.

\* \* \*

Ману он ҷаъдмӯйи годигябӯй,  
Ману он меҳрӯйи ҳурнажод.  
Некбахт он қассе, ки доду бихӯрд.  
Шурбахт он, ки нахӯрду надод.  
Боду абр аст ин ҷаҳон, афёус.  
Бода пеш оғр ҳарҷи бодо, бод! («ОР», с. 56).

Аз матни зерин байти ҷаҳорум дар «Риёз-уш-шуаро» уфтолдааст.

Зикӣ, фузуда ҷамоли ту зеби ороро,  
Шинкаста сунбули зулғи ту мушки сороро,  
Қагам бар он дили оҳан ҳурам, ки аз ҳаҳтӣ  
Ҳазор тарҳ ниҳодаст сангҳо ҳороро.  
Ки я ти ҳеч муруннат тамаъ намедорам,  
Ки касе надида ли сангиндилон мадороро.  
Ҳазир бор ҳудоро шафесъ меорам,  
Вале чи судъ чу ту наиниавӣ «ҳудороз»-ро.  
Ту Рӯдакӣ ба гуломӣ агар қабул бикунӣ,\*  
Ба бандатӣ наиниадид ҳаар Дороро! («ОР», с. 35).

\* \* \*

Рӯй ба меҳроб ниҳодан чо суд?!  
Дил ба Бухорову бутония Тароз!  
\* Эвиди мо қасваған ошиғӣ  
Аз ту пазираҳ, наизираҳ намоз («ОР», с. 89).

\* Чу Рӯдакӣ ба гуломӣ қабул кунӣ («ОР», с. 35).

Аз матни зерин байти дуввум дар «Риёз үш-шуаро» сабт нагаштааст:

Вон даҳани тавғи ту, гӯй, касе,

Донакаке нор ба ду ним кард.

Зулғи туро чим кӣ кард?! Он, ки ў

Холи туро нӯқтай он чим кард?! («ОР», с. 61).

Байти зерин дар китобҳои чопаи Рӯдакӣ сабт наёф тааст:

Мор аст ин ҷаҳону ҷаҳончӯй моргир,

Аз моргир эмор барорад гаҳе димор.

Абёти зерин дар «ОМ» (с. 22) бо як байти дигар омада ва дар он ҷо калимаи «з-он» ба шакли «в-он» аст:

З-он ақиқин мае, ки ҳар кӣ бидид,

Аз ақиқи гудохта нашнохт.

Ҳарду ик ганҳараанд, лек зи табъ

Ин бияғеурду он дигар бигдохт.

Байти зерин дар китобҳои чопаи Рӯдакӣ зикр наёф тааст:

Биёр, хон, бидех он офтоб, ки чун хурӣ,

Зи лаб фурӯ шаваду аз руҳон барояд зуд!

\* \* \*

Кори бӯса чу об ҳӯрдани шӯр,

Биҳурӣ беш, ташнатар гардӣ. («ОР», с. 310).

Гӯянд ин абётро дар марсияи Ҳаким Абулҳасан Муродии Бухорӣ гуфта:

Мурд Муродӣ, на ҳамоно, ки мурда,

Марғи чунин хоча ил корест хурӯз.

Ҷони киромӣ ба падар бозодӣ.

Колбади тира ба модар супурд.

Матни то ҳол дастраси марсияи ба марғи Абулҳасани Муродӣ бахшидаи Рӯдакӣ иборат аз 9 байт аст «ОР»,

с. 53). Дар «Риёз уш-шудро» танҳо ду байти аввали оч сабт гаштааст. Вале дар ин китоб ном ва нисбати Муродӣ ҷолиби диққат аст, ки дар сарлавҳа (иғӯянд ин абётро дар марсияи Ҳаким Абулҳасан Муродии Бухорӣ гуфта) батағсил омада, дар «ОР» мухтасаран. «Дар марсияи Абулҳасанӣ Муродӣ» зикр ёфтааст.

Байти зерин ҳам дар китобҳои чопон осори Рӯдаки сабт наёфтааст:

Душвор намой руру душвор дихӣ бӯе,  
Осои барабон дигу осон бобари чон.

Се байти аввали пораи зерин дар «ОР» (с. III) бо фарқу бадал омада бошад ҳам, ду байти охир дар ҷое дидо намешавад:

Симоъ бодан рангину соқнёни чу моҳ,  
Агар фаринита бубниад, ҳамеравад аз роҳ.  
Изазар чи гуна будузам, ки баҳри дидани дӯст.  
Зи хони ман ҳама наргун дамад ба ҷон гиёҳ.  
Кассе, ки оғаҳӣ аз занки ишқи чонон ёфт,  
Зи хонг хайф бувадъ гар заме бувад огоҳ,  
Инёз нағзарад он ҷо, ки шоҳ кард гузар,  
Мазол нағзарад онҷо, ки шоҳ кард ингоҳ.  
Зи баҳри омадагон дасти ӯ ҳамеша ба кор.  
Зи баҳри и-омадагон ҷашми ӯ ҳамеша ба роҳ.

Аниқтараш, байти аввали ютиъат боло дар «ОР» ба ц. 42

«Симоу бодан гуҳгуну дӯъбатони чу моҳ,  
Агар фаринита бубниад, даруфтад дар ҷоҳ».

омада, байти охирини (чаҳоруми) дар «ОР» марбут дар «Риёз уш-шудро» зикр наёфтааст:

Ба ҷашми тандар болор нашарӣ ту ба рӯз,  
Ба шаб ба ҷашни қасон индарун бубний инҳ.

Ба «кивази» ин дар он китоб ду байти охир шеър иловада шудааст, ки матни онҳо дар мероси мунташиреи Рӯдакӣ дидо намешавад. 16 байти зерин миёни меро-

си чопаи Рӯдакӣ диде намешавад (шояд аз шоири дигар бошад):

Ай дилошубу дилорову дилозору писар,  
Аҳд баста ба вафо бо мани побурда ба сар.  
Ман биёроим ҳар рӯз рухонро ба сириш.  
Ту, биёрои ҳар рӯз рухонро ба гуҳар.  
**PDF Compressor Free Version**  
То фироzi ту хабар буд, танам буд лёи,  
Чун фироzi ту лёи гашт, танам гашт хабар.

\* \* \*

Ик бор бувад ид ба ҳар сол, ба як бор  
Ҳамвора маро ид зи дидори ту ҳамвор.  
Ҳар бор ба сол андар ик бор бувад гул.  
Рӯн ту маро ҳаст ҳамеша гули нурбор.  
Ик рӯз бунафиша чинам аз бод ба даста,  
Зулфайни ту пайваста бунафиша-ст ба хирвор.  
Як ҳафта падидор бувал наргисен даштий  
Вон наргисен ҷашми ту ҳамасола падидор.  
Наргис набувад бол, ки бедор набошад,  
Бол аст синҳнаргисен ту ҳуфтан бедор!  
Сарв аст, ки дар бод ҳамсола бувад сабз,  
Бо қадди ту он инҷ бувад қаччу нағунисор!  
Икчанд бувад лозаву гулнор ба руҳкор.  
Ту лоза ба каф дориву гулнор ба руҳкор.  
Перояни гулҳон ту аз анбари сорост  
Вон лозан тар пераҳани зӯълун шаҳвор.  
Аз маъдани зангор падид ояд лоза,  
Бар лола туро бол падид омада зангор.  
Чун маркази паргор хате дори мушини,  
Кӯчак даҳане дори чун нуктани паргор.  
Хурӣ ба синоҳ андару моҳӣ ба саф андар,  
Сарвӣ гаҳи осонишу кабкӣ гаҳи рафтор!  
(Гар хур зиреҳиӯш бувад, моҳ қазонкиши,  
Гар сарв газалгӯй бувад, кабк қадаҳхор!)

Дилсӯҳтагонро патавон баст ба занҷир.  
Илло ба надорову ба ширинии гуфтор!

Абёти зер дар маҷмӯъи осори Рӯдакӣ ба сурати занҷи  
омадаанд:

Ба чашми дилат дил бояд ҷаҳон,  
Ки чашми сари ту набинад шоҳон. («ОР», с. 434).  
Бодин онкорат бубин онкор,  
Ниҳоиниро бар шоҳони гумор («ОР», с. 435).

PDF Compressor Free Version  
В-ал гирин хунин мижавам шуд марҷон,  
Алкисед, ки ал дасти азоби ҳичрон  
Дар оташни рашнам дигар аз дӯзахниёб («ОР», с. 161).

Чун кори дилам зулфи ўмонд гирех  
Бар ҳар раги ҷон зи орзу монд гирех,  
Уммад зи гиря буд афеус, афеус,  
Кон ҳам шаби наас дар гулу монд гирех!  
(«ОР», с. 166)

Чун куншта бубинам ду лаби карда фароз  
В-ал ҷон тиҳи ин қолаби афғурданӣз,  
Бар болинам нишину метӯй ба нод,  
Коён куншта туро ману пушаймон шуда бош!

Ду байти мазкур дар «ОР» (с. 153) чунин омадааст:

Чун куншта бубинам ду лаб гашта фароз,  
Аз ҷон тиҳи ин қолаби фареуда ба оз.  
Бар болинам нишину метӯй ба нод,  
«Коён ман ту бикунштику пушаймон шуда бош».

Дилор ба дил фуруҳт, нафрӯҳт гарон,  
Бӯса ба равон фуруҳаду даст ароон;  
Оре, ин чу мөд бувад бузургон,  
Дандор ба дил фуруҳаду буса ба ҷон. («ОР», с. 162).

Намунаи мероси шуарои форсизабон, маҳсусан Рӯдакӣ, дар астроҳи китоби дигари қаламии кутубхонаи Осиёни Калжатта, ки дар феҳрист онро «Маҷмӯъи ашъори номидаванду дар вараки нахусти ҳуди дастнӣвис «Мунтаҳаботи ашъори форсӣ» навишта шуда, инз ба ҷашми мересанд.

Китоби мазкури бузургҳаҷм (20 x 31 см) аз 840 саҳифа ба ҳам омада, охири он нобуд шудааст. Ба ҳамин сабаб номи китоби индоят ҳушхати соҳиби ҳатти настъ-

лиқ ва соли китобат маълум нашуд. Дар ин маҳмӯа на-  
мунай шеърҳои зиёда аз 50-тан шоири форсизабон гирд  
омадааст. Котиб шеърҳоро дар ҳар саҳифа дар ду қа-  
тор (иборат аз 25 байт) чой дода, давоми онро дар хо-  
шия (иборат аз 20 байт) навиштааст. Баъди шеърҳои  
Рӯдакӣ сарлавҳаи «Ҳаким Қатрон» гузошта, 205 байт  
шеъри ўро додааст (саҳифаи 3—6).

Баъди шеърҳои Қатрон аз мероси Амъақи Бухорӣ,  
Ломеҳи Гургонӣ, Ифтихор, Сайфии Исфарангӣ, Ману-  
ҷеҳрӣ, Фалакии Шервонӣ, Баҳоваддини Бағдодӣ, Сиро-  
циддини Қамарӣ, Носириддини Кошонӣ, Зайниддини  
Санҷарӣ, Зиёваддини Форсӣ, Асадии Тусӣ, Ибни Ямин,  
Камолиддини Зинҷонӣ, Сайд Зулфиқори Шервонӣ, Ҳа-  
ким Нуриддини Сандуқӣ, Ҳасани Деҳлавӣ ва дигар ша-  
ирон як ё ду шеър овардааст (то саҳ. 48). Баъди ном-  
бурдагон шеърҳои Носири Ҳусрав дар 20 саҳифаи ки-  
тоб чой гирифта, қисмати якуми китоб бо мероси Ҳа-  
мин шоири хотима ёфтааст.

Қисмати дуввуми дастнавис баъди «бисмиллоҳ...» аз  
шеърҳои Ҳаким Саной сар шуда, дар саҳифаи 89 ҳатм  
мешавад. Қисмати саввум бо шеърҳои Масъуди Саъди  
Салмон хотима пазируфта (саҳифаҳои 91—124), қисма-  
ти чаҳоруми китоб (саҳифаҳои 125—135) бо шеърҳон  
Сайд Ҳасан оғоз ёфтааст.

Умуман дастнавис иборат аз 22 қисм буда, шеърҳон  
шоирони зеринро ба миқдори муҳталифа дар бар кар-  
дааст: Захир (саҳифаҳои 136—152), Адіб Собир (с. 153  
—161), Имодӣ (с. 162—166), Азрақӣ (с. 167—173), Наҷиб  
(с. 173—181), Мутаҳҳар (с. 182—195), Разиуддин (с. 196  
—203), Асирии Аҳсикатӣ (с. 204—214), Камоли Исмоил  
(с. 215—252), Муиззӣ (с. 253—268), Рашиди Ватвот (с.  
169—272), Үнсурӣ (с. 273—277), Саид Ҳасани Ғазнавӣ  
(с. 278—295), Ҳоконӣ (с. 296—328), Муҳторӣ (с. 329—  
344), Ҷамолиддин Абдураззоқ (с. 345—372), Абулфараҷ  
(с. 373—374) Анварӣ (с. 375—412) ва Муиззӣ (с. 413).

Аз ин маҳмӯа мо шеърҳои Рӯдакиро ксерокопия  
кардем, ки баъди таъбири «бисмиллоҳ әр-раҳмон әр-  
раҳим» 15 байт ба ивази «сарсухан» оварда шудааст.  
Ин матн дар ҳайати мероси чопон устод ба ҷашн нара-  
сид (шояд ин ҳам аз шоири дигар бошад). Танҳо байти  
саввум аз охир дар «Сафинеи Соиб» ба Рӯдакӣ чисба-  
дода шудааст:

То дили ман бо хавон иекувои гашт ошино,  
Дар сиришкни дига гардонам чу марзи ошино,  
То маро бинад даво, бо кас патирал дүстүр,  
То маро бояз бало, бо кас патирал ошино.  
**PDF Compressor Free Version**  
Ман бадиро шектар чүйм, ии мардумро бадай,  
Ман балоро шектар хонам, ии мардумро бало.  
Ман диле жарыл болсан осиёй гардон ли гам  
В-аз сиришкни ман бигаралад бар сари күч осиёй,  
Ростгүй кимнөй дорад хаме боди хасон,  
Богро чун кард нурзар, гар надорад кимнөй?  
Бодя сард омад чу оди ошинон ҳангоми чачр,  
Бонги зот ояд чу аз маъшукуп пайтоми чафо,  
Боди хоралми канора бог чун дипор карз,  
Чун канори заргаронро абри дасти подиш.  
Хуегани соғинаасаб Бунаери Ҳумлон, он ки хает,  
Чисми у соғи ли ҳар айбэ чу рӯхи Мустафо!  
То адү дорад, надорад ҳеч шутгэ чуз набард  
То дираам дорад, надорад ҳеч коре чуз сако!  
Оздати у бетагайюр, наъдан у бехилор,  
Күниши у бетакалтуф, баҳтиши ў бернё,  
Оудати шамшири у алмое бигдолад, вале  
З-оби чуди у ба алмое индарун рүйд гий.  
Аз мазак ҳөзәд бадай в-аз табъя ў и-ояд бадай,  
Дар «Гурон» афтад хато, дар лафони ў и-ояд хато.  
Тири ў монандан рүзий, ии эй мардум расадь  
Тири душман боз тараад сүн душман чун садо.  
Политико, поренй в-аз ту мардум шоддил.  
Хүш аянд мардум ба ахди подшохи порео!  
Гар тү биффрүүй маро чун бандагоншат, ҳак турост.  
З-он ии дахбора динт дэдикү садбора бахо!

Баъди абёти боло зери иборан «Устод Рӯданӣ» порадон зерин интикол ёфтаанд:

Он биафшуруду он дигар бигдохт.  
Аз аянки гудохта наиниҳот.  
Ҳар ду як чакхаранд, лек ба табъ  
Он биафшуруду он дигар бигдохт.  
\* Нобисуда ду даст рангни хард.  
Ночида ба торак андар тохт.

Абёти мазнура бо каме тағйироти ҳарфу калимаадо дар «ОР» (с. 48) низ баъди байти

Рӯдаки чанг бигрифту навоҳт,  
Бода андоа, кўй суруд андоҳт.

Сабт шудаанд.

Ик рӯз бувад ил ба сол андар ик бор,  
**PDF Compressor Free Version**  
Ҳазмвора маро ил ни лидори ту ҳамнор.  
Дылшефтагонро натавон баст ба занчир,  
Илло ба мадорову ба ширинин гуфтор.

Байтҳон боло дар ду варақи «Риёз уш-шуаро» ҷой дода  
шудаанд.

Сабри ман кўтоҳ ташт аз инки он зулфи дароз,  
Кўй таҳе бо гул ба сайр асту таҳе бо муз ба роз.  
То надидам зулфи ў, наждум надидам гулбасар,  
То надидам чашми, ў, нарғисе надидам мӯхрабоз.  
Он ҳаме озорадам дил, к-аш харидорам ба ҷон,  
В-он ҳаме ранҷонадам, к-аш беҳ парвардам ба ноз.  
Гар ҳамехоҳӣ, ини давлат суи навёрон шавад.

(Мутаассифона, мисраъи охиринро котиби нусха ба-  
тамом аз хотир баровардааст. Ҷи хотирфаромӯшии но-  
бахшиданӣ! — А. М.)

Ў маро ширин чу ҷон асту гирозӣ чун ҷаҳон,  
Аз ҷаҳону ҷон надорад кас ниёзе дасти ноз.  
Мардуми бебаргро ик хидматаш яксоза барг,  
Мардуми бесозро ик миддаташ садсола ноз!

\* \* \*

Эй ҷони ман аз орӯи рӯи ту ранҷон,  
Бонимой яке рӯю бубахшой бар ин ҷон!  
Душвор намой руҳу душвор дихӣ бӯс.  
Осон бирабор дилу осони бибари ҷон!  
Наздики ман осонни ту бошад душвор.  
Наздики ту душворни ман бошад осон.

\* \* \*

Ман он камидани он дидам аз гами ҳичрон,  
Ки ҳеч одами нест диза аз дакрон.

Кунун иисод ҳама бар дилам фироқсан кард.  
Хушо иисоди бутон, хоса дар паш хичрон!  
Чу паш ба шоди бишонадам ба замшартох,  
Күннодатабыу күннодазылу күннодазабон.  
Мойн набуд ханузаси күннода, к-омада буд.

PDF Compressor Free Version

Ба шор гүфт, ки «бे ман чигуна будат дил?»  
Ба шарм гүфт, ки «бе ман чигуна будат чон?»  
Чавоб доздуну гүңтәл, ки эй бихинтируй.  
Сахоб астай қадаң гүннү май катра сахоб астай.  
Тараф, гүп, ки андар дил дуон мустараб астай.  
Агар май нестай, ишсар ҳама дилди зароб астай,  
В-агар дар ынбаз чондо бадыл астай, шароб астай.  
Агар ин май ба абр андар ба чантоли укоб астай,  
Аз он то ишкесен ҳаргиз нахурданай, савоб астай.

(«ОР», с. 126).

Шеъркөн Рӯдакӣ дар баёз ва маҷмӯъаҳо низ дучор ме-  
шаванд. Масалан, дар фонди дастнавискии университо-  
ти Ӯсмониви шаҳри Ҳайдаробод китоби қаламие бо но-  
ми «Мунтакаботи рубонёт» мақфуз аст, ки бо рубони  
зерини устод Рӯдакӣ оғоз ёфта:

Ҳам, Рӯдакӣ! из қайди таш бозод бизай?  
Бо хотира ҳурраму дили шод бизай?  
Вайронин ҳуд мангарау обидни даҳр,  
Вайронин даҳр бину шод бизай?

Мисрави охири рубони боло дар («ОР», с. 54) чунин омс-  
аст!

«Вайронин даҳр бину обид бизай».

Дар шаҳри Тонг (штати Роҷистон), дар Институти забон-  
ҳои арабӣ ва форсӣ дастнависе бо номи «Интикоби ка-  
ломи форсӣ» (№ 3351) рубони маъруфи Рӯдакиро низ  
дар бар кардааст:

Гар дар назари ҳези ҳакири, мардӣ,  
В-ар бар спри нағғи ҳуд амири, мардӣ?

\* Агар дар ынбаз чонро нахдистӣ-шаробастӣ («ОР», с. 126).

Рудаки чанг бигрифту налохт,  
Бода андох, к-ү суруд андохт.

Сабт шудаанд.

Ик руя бувад ид ба сол андар ик бор,  
**PDF Compressor Free Version**  
Халвора маро ид дидори ту хамвор.  
Дилшефтагонро натавон баст ба занчир,  
Илло ба мадорону ба ширинни гүфтор.

Байтҳон боло дар ду варақи «Риёз уш-шуаро» ҷой дода  
шудаанд.

Сабри ман кӯтоҳ ташт аз ишқи он зулғи дароз,  
К-ү гаҳе бо гул ба сайр асту гаҳе бо мул ба роз.  
То надидам зулғи ў, ҳаждум надидам гулбасар,  
То надидам чашми, ў, наргис надидам мӯҳрабоз.  
Он ҳаме озорадам дил, к-аш ҳаридорам ба ҷон,  
В-он ҳаме ранҷонадам, к-аш беҳ парвардам ба ноз.  
Гар ҳамехоҳӣ, ки давлат суи наўёрон шавад.

(Мутавассифона, мисраъи охиринро котиби нусха ба-  
тамом аз хотир баровардааст. Ҷй хотирфаромӯшии но-  
бахшиданӣ! — А. М.)

Ў маро ширин чу ҷон асту гиромӣ чун ҷаҳон,  
Аз ҷаҳону ҷон назорад кас ниёзе дасти ноз.  
Мардуми бебаргро ик хидматаш иксола барг,  
Мардуми бесарро ик миҳдаташ садсола ноз!

\* \* \*

Эй ҷони ман аз орзӯи рӯи ту раҷон,  
Бинмой яке рӯю бубахшӣ бар ин ҷон!  
Душвор намой руҳу душвор дигҳи бӯс.  
Осон биграбой дилу осон бибари ҷон!  
Наздини ман осонни ту бошад душвор.  
Наздини ту душворни ман бошад осон.

\* \* \*

Ман он камидану он дидам аз гами ҳичрон,  
Ки деч одами нест дила аз даврон.

Кунуи иисоз ҳама бар дилан фироқаш зард,  
Хушо висоди бутон, хоса дар пан ҳичрои!  
Чу ман ба шоди бозомадам ба лашкаргоҳ,  
Куншодатабъу куншодализу куншодазабон.  
Миён набуд ҳанузам куншода, қомада буд.

PDF Compressor Free Version

Ба ноз гуфт, ки «бе ман чигуна будат дил?»  
Ба шарм гуфт, ки «бе ман чигуна будат ҷон?»  
Ҷавоб додаму гуфтам, ки эй бихиштируй,  
Саҳоб астӣ қадаҳ гӯиву май қатра саҳоб астӣ.  
Тараф, гӯй, ки андар дил дуон мустаҷоб астӣ.  
Агар май нестӣ, якеар ҳама дилҳо ҳароб астӣ,  
В-агар дар қолбад ҷонҳо бадиҳ астӣ, шароб астӣ.  
Агар ин май ба абр андар ба ҷанголи ӯзоб астӣ,  
Аз он то покасон ҳарғиз нахурдандаи, савоб астӣ.

(«ОР», с. 124).

Шеърҳои Рӯдакӣ дар баёз ва маҷмӯъаҳо низ дучор ме-шаванд. Масалан, дар Фонди дастнависҳои университе-ти Усмонияи шаҳри Ҳайдаробод китоби қаламие бо но-ми «Мунтаҳаботи рубоиёт» маҳфуз аст, ки бо рубоии зерини устод Рӯдакӣ оғоз ёфта:

Ҳон, Рӯдаки! аз қайди гам озод бисай!  
Бо хотири ҳурраму дили шод бисай!  
Вайронни худ мангару ободии даҳр,  
Вайронни даҳр бину озод бисай!

Мисраъи охири рубоии боло дар («ОР», с. 54) чунин омс-аст!

«Вайронни даҳр бину обод бисай».

Дар шаҳри Тонг (штати Роҷистон), дар Институти забон-ҳои арабӣ ва форсӣ дастнависе бо номи «Интиҳоби қа-ломи форсӣ» (№ 3351) рубоии маъруфи Рӯдакиро низ дар бар кардааст:

Гар дар назари ҳеш ҳақирий, мардӣ,  
В-ар бар сари нағси худ амирӣ, мардӣ!

\* Агар дар қолбад ҷонро индидастӣ-шаробастӣ («ОР», с. 124).

Мардй набувад фитодаро пой задача,  
Гар дасти фитодае бигирий, мардий!

Байти аввалин ин матн дар («РШ», с. 54) чунин омадааст:

Гар бар сари нафси худ амирий, мардий,  
PDF Compressor Free Version бар бүрт, гар бар бүртага нагирий, мардай.

Ин мацмүүз чандон калон набуда (18 саҳифа), ба қаламни котиб Алӣ, мутахаллис ба Ҷамолий тааллук дорад. Номбурда күшиш кардааст, ки аз хазинаи панду ҳикмати бузургон баёзе тартиб диҳад. Мавзӯи ашъори мацмүүзи мазкур ва мақсади интихоби тартибдиҳандаро, гайр аз рубоии Рӯдакӣ, аз саволу ҷавоби зерин қиёс кардан мумкин аст:

Душ бо акл дар сухан будам,  
Кашф шуд бар дилам мисоле чанд.  
Гуфтам, эй мояни хама дошиш,  
Дорам, алҳак, ба ту саволе чанд:  
«Чист ин гиндагонин дунёй?»  
Гуфт: «Хоб аст ё ҳаёле чанд!»  
Гуфтам: «Ин нағе кай шивад ромам?»  
Гуфт: «Чун ёфт гӯшимоле чанд».  
Гуфтам: «Аҳди ситам чи тоифанд?»  
Гуфт: «Гургу сагу шаголе чанд».  
Гуфтам: «Ин баҳси аҳли дунё чист?»  
Гуфт: «Бехуда қили қоле чанд».  
Гуфтам: «Аз вай чи ҳосил аст, бигӯз!»  
Гуфт: «Дарди сару вуболе чанд».  
Гуфтам: «Аҳли замона дар чи фананд?»  
Гуфт: «Айшу гусса созе чанд!»  
Гуфтам: «Үро мисоли дунё чист?»  
Гуфт: «Зөвлө нашида қоле чанд!»  
Гуфтам: «Чист гуфтаҳои Ҳайём?»  
Гуфт: «Панд асту ҳаеби холе чанд!»

Е худ:

Ада аст, ки бунёди зафорҳо бошад.  
Зуди аст, ки мӯчиби зарарҳо бошад.

Дар захираи кутуби қаламии китобхонаҳои Ҳиндустон ба гайр аз мероси парокандан Рӯдакӣ тарҷимаи ҳоли ў низ бо варианҷҳои гуногун сабт шудааст. Яке аз ин китобҳо асари Мир Ғуломалӣ Озод маъруф ба Билғиромӣ «Тазкират-уш-шуаро» мебошад. Як нусхан асар дар фонди дастнависҳои музеи Солорҷонги шаҳри Ҳандаробод (Сурхондариёни Нававад, ки бо хатти қалон-қалони настъалиқи зебо соли 1297-ҳичрӣ (1879—1880 мелодӣ) китобат шудааст (№ 50). Дар саҳифаи 125 ин асар зери сарлавҳан «Рӯдакии Самарқандӣ» чунин матн омадааст:

«Аввал қасест аз аҷамиене, ки девони шеър тартиб дода, аксари суханварон дар ашъори ҳуд сутудаанд Гӯянд ашъори ў сад дафтар баромада. Дар «Шарҳи Яминӣ» мастур аст, ки адди ашъорааш ба ҳазору сесиду бист байт расида. Аммо дар суханаш... чун сафири онқо дар пардан ҳаққост ва бо ин ки алкан...

Бинобар ҷавдати табиат дар ҳаштсолагӣ «Куръони» од гирифт ва илми қироат омӯҳт. Ба воситаи ҳушгӯлӯй дар мутрибӣ ва навохтани руд замзамаву маҳорат Барказид. Аз ин ҷиҳат Рӯдакӣ таҳаллус карда. Беъзе гуфтаанд (номи ў) мансуб аст ба «Рӯдак», ки мавзъеест мин аъмоли Бухоро.

Амир Наср бинни Нӯҳи Сомонӣ ўро тарбият кард. Ба фармудани амир «Калила ва Димнаъ-ро ба наэм оварда, чиҳил ҳазор дирам сила ёфта. Гӯянд ҷоҳаш (мақомаш) ба ҷое расида буд, ки дувист гуломи зерхарид дар рикоби ў мерафтанд, ҷаҳорсад уштур аҷмол ва ақсоми ў мекашиданд. Байд аз ў ҳеч шонрро он қадар мукнат „даст надода. Вақте Амир Наср аз Бухоро ба Марғ рафт, муддати иқомат тӯл кашид, аркони давлат дар иштиёқи ватани мөълӯф тайён шуданд ва Рӯдакиро моле пазирифтанд, то амирро ба азимати Бухоро роғиб созад. Рӯдакӣ қасидае гуфта, дар саҳаре, ки амир сабӯҳӣ карда буд, бо оҳангӣ уд барҳонд. Амир аз истеъмои он ҷандон дар нишот омад, ки Филҳол музо дар пой накарда савор шуд ва як манзил ба тарафи Бухоро рафта нузул фармуд.

Матлаъаш ин:

\*  
Боди чӯи Мӯлвӣ оид ҳаме,  
Бӯи ёри меҳрубон оид ҳаме,

Ин байт дар «ОР» (с. 125) чунин омадааст:

Бүи үүн Мүлиён ояд хаме,  
Еди ёри меҳрубои онд хаме.

Хамин тарик, аз 51 байти дар «Риёз уш-шуаро»-и Алиқулиев. Дар тозигу тобитшуда 21 байташ дар миёни ашъори мунташираи Рӯдакӣ дида намешавад. Аз 71 байту як мисраъи дар «Маҷмӯаи ашъор» гирдомада 54 байту як мисраъи он то ҳол дар ҷое нашр нашудааст. Ҷамъан аз 122 байту як мисраъи дар ин ду сарчашмани барои адабиётшиносони тоҷик номаълум 75 байту як мисраъи тозаи ба Рӯдакӣ нисбат дода ба даст даромаданд, ки ҳазинаи сухани падари шеъри дариро ғанитар ҳоҳанд дошт (бо 15 байти «сарсуханий»).

Аз маълумоти дар боло зикрёфта равшан мегардад, ки шеърҳои Рӯдакӣ дар Ҳиндустон на танҳо паҳн гаштаанд, балки мақоми шоир дар ин мулк пурӯзвват будааст. Дар ин бора суханҳои неку ҳаққонии муаллифни тазкираҳо ва мураттибони маҷмӯаҳо низ гувоҳӣ медиҳанд.

Дар ду китоби қаламӣ сабт гаштани 122 байту як мисраъи Рӯдакиро дар таърихи гирдоварии мероси шоир то ҳол касе ёд надорад ва пайдоиши ин миқдор шеъри Рӯдакӣ дар таърихи Рӯдакишиносӣ ҳодисан нодиру ҳурсандибахше мебошад.

Ба гайр аз шеърҳои номаълум шеърҳои маълуми аз ду китоби қаламии зикрёфта рӯйнависшудаи Рӯдакӣ вариантҳои гуногун буда, бо як тартиби муайян, пайҳам дар китоб сабт гардидаанд, ки барои матншиносони тоҷик маводи хубе дода метавонанд.

Дар тазкираву маҷмӯаҳои гуногун ба тақрор зери номи Рӯдакӣ омадани абёти мухталифаи устод, низоми муайянни шеърҳои маълум ва номаълуми шоир ва вариантҳои гуногуни онҳо ҷаллу фасли бâъзе матнҳои баҳсталаби ба Рӯдакӣ нисбатдоштаро адабиётшиносон ҳал ҳоҳанд кард.

Мероси аз Ҳиндустон гирдомадаи Рӯдакӣ шоҳиди он аст, ки ҳонандагони сершумори ин кишвар ба шеърҳои устод бештар шавқ зоҳир намуда, онҳоро аз як маҷмӯа ба дигарааш рӯйнавис мекардаанд. Ин шеърҳо мар-

табову маҳоми ин устоди бузурги назми илассини форсу тоҷикро дар муслим Ҳинд равшан ҳоданд юфт.

Ҳамчунин, аз нитиқоди мавзумоту абғти боло чунин натиҷае ба даст меояд, ин устод Рӯдақӣ дар тамоми серзамонҳон фарсизабон, минҷумла дар ҷишивари Ҳинд. Эҳтијому иштиҳори бемонандеро шомниш шуда, дар ҳазару замони Ҳиндустон ҳамроҳо бар сари ҳаводорони шеъри ноби дарӣ нурӯ зиёне ҷеборидавст. Байлан абғти пешниашгуда ҳамроҳи байту порадон ҷаблан аз ҳазинҳон Ҳиндустон дастрастгашта (ниг. А. Муҳторов. Дурданҳон маданини тоҷикон дар ганҷинҳон Ҳиндустон, Душанбе, 1984) мероси ғдаварди сардафтари адабиётни ҳолқамонро ғанитар гардонда боззевашон моли устод Рӯдақӣ будани порадон зери номи бузургаш интиқол додаи «Сафинан Сойб»-ро (ниг. А. Раҳмонов. Ҷанд дуррӣ ғалтон аз ҳазинҳи парешони, ҳафтаконӣ «Адабиёт ва санъати, 15 майи 1986) равшан менунанд ва ҳама ҷиҷоя дар боби таҳзиму таотиби матни интиқоди осори боғимондан суханвари оламшумул дасткору медадгарон хубе буда метавонанд.

## РАСИДАҲОН АДИБОНИ ҲУЧАНДӢ

Доир ба адли илму адаби муслим Ҳуҷанд исаредон зиёд навишта шудаванд. Муаллими ин сатрҳо низ дар солҳон 1981 — 1982 ҳангоми омӯхтакиҷ ҳитобҳон қаламии Ҳиндустон девони шоирӣ то ҳол номаълумера аз ин диёр бо номи Ҷаълони Аҳмад пайдо намуда, намунанд шеърҳои ўро ба чоп қозир карда буд.<sup>1</sup> Нисбати шоир гузвоҳӣ мединад, ни зодгоҳаш шаҳри Ҳуҷанд буда, ба таҳаллуси «Аҳмади шеър метуфт. Аз рӯн бэъзе шеърҳои таҳмии рафта буд, ни ў дар асрҳо XVIII дар Ҳиндустон ҳаёт ба сар бурда, ҳизмати нақариро ада мекард.

Мо инҷунин мероси Камоли Ҳуҷандиро тирд оварда, маънави ўро дар ҳаёти маънавии ин муслим сернүфус қайд карда гузаштаем. Бояд гуфт, ин Камоли Ҳуҷандӣ дар Афғонистону Ҳиндустон низ чун шоирӣ номӣ шинохта шудааст. Дар ҳитобҳонам университети шаҳри Кобул нус-

<sup>1</sup> Нигарид: А. Муҳторов. Аз иш таърихи кӯҳон. Душанбе, 1974, с. 12 — 13; А. Муҳторов. Дурданҳон маданини тоҷикистон, с. 111 — 113.

ҳам девони Камол ва баёзҳо маҳфузанд, ки шеърҳон уро дар кардаанд.

Дар фонди китобҳои қаламии университети Кашмир (шаҳри Сринагар) девони мукаммали Камоли Хуҷандӣ (зери рақами 957) нигаҳ дошта мешавад, ки З-моҳи раби ул-аввал санаи 1273 (2 ноябрь соли 1856) китобат шудааст. Дерӯз дигар, Камол дар китобхонаи Осиёии шаҳри Калкатта (вилояти Банголай Фарбӣ) ба назар расид. Девон сана надорад, валие дар рӯи мӯҳри яне аз соҳибони ин девон, ки Абдулмажидҳон ном доштааст, санаи 1117 х. (1705 — 1706) хонда шуд.

Боз як девони Камоли Хуҷандӣ дар китобхонаи собиқ подшоҳони вилояти Роҷистон, дар «Потихона» ном қасри бошукуҳу зебоманзар вуҷуд дорад. Ин нусха дар моҳи ҷумодӣ ул-аввали санаи 1124 ҳичрӣ (моҳдӣ июн — июли соли 1712) дар Ҳиндустон китобат шудааст. Сатри зерин далели шавқи хонандагони ин мулк ба ашъори Камол аст, ки дар саҳифаи аввали дастнавис сабт шудааст: «Девони Ҳоча Камол аз Мулло Ҷалоли саҳҳоф ҳарида шуд».

Девон ва кулиёти Камоли Хуҷандӣ дар китобхона ва маркази тадқиқоти дастхатҳои арабӣ, форсӣ ва урдуи шаҳри Ҳайдаробод низ маҳфуз аст. Аз рӯи қоғаз ва ҳусни хат таҳмии кардан мумкин, ки ин ду дастхат дар асри XVIII ё аввали асри XIX китобат шудааст.

Ғайр аз ин, шеърҳои Камоли Хуҷандиро дар баёзҳо доҳил кардаанд. Масалан, шеърҳои Камол тақрибан 20 саҳифаи «Баёзи форсӣ» номи ғитоби қаламиро фаро гирифтанд, ки дар фонди китобхонаи университети Кашмир ба ҷаҳон мурӯзӣ мегӯянд. Дар «Сафинат-уш-шуаро» (№ 326) ном ғитоби ҷаҷман қалон (1006 саҳ.), ки дар китобхонаи Осиёии шаҳри Калкатта нигоҳ дошта мешавад, доир ба Камоли Хуҷандӣ ҷунин маълумот бо намунаҳои ашъораш оварда шудааст: (Сах. 483): Шайх Камоли Хуҷандӣ... гӯянд байд аз фавташ дар ҳӯҷраи ӯ аз бӯрӯ ва санге, ки зери сар мениҳод, ҷизе дигаре наёфтанд. Шеъраш дил-асп аст. Ин гуфтаҳо бо маълумоти ғитоби дигари қаламие, ки мо онро дар соли 1972 дар китобхонаи олимӣ маъруфи афғон Моили Ҳиравӣ дид, рӯйнавис карда будем, мутобиқат мекунад.<sup>1</sup> Шояд ғитоби мазкур, ки авва-

<sup>1</sup>. Нигаред: А. Муҳторов, Аз пай таърихи кӯҳон, Душавбе, 1974, саҳ. 12 — 13; А. Муҳторов. Дурдиҳои ҷадванини тоҷикон..., саҳ. 111 — 113.

лу охир надошт, яке аз нусхаҳои «Сафинат уш-шӯро» бошад.

Дар фонди дастхатҳои университети Усмонияи ш. Ҳайдаробод китоби қаламӣ бо номи «Мунтаҳаботи рубоиёт» мажбуға аст. Ин китоб бо рубоии устод Рӯдакӣ оғоз ёфтааст.

Ба ин маҷмӯа инчунин рубоии Ашрафи Семарқандӣ, Шайх Сафиуддини Боҳарзӣ, даҳ рубоии Абӯлӣ ибни Сино ва ду рубоии Камоли Ҳуҷандӣ зикр ёфтааст. Пайдо шудаки нусхаҳои тозаи мероси Камоли Ҳуҷандӣ собит меқунад, ки китобхонаҳои Ҳиндустон, алалхусус фонди китобҳои қаламиро дар шаҳрҳои Бомбай, Мадрас, Банорас, Лакнав ва дигарҳо омӯҳтан зарур аст.

МО боварӣ дарем, ба таври колективизна аз тарафи муҳаккисони соҳаҳои гуногуни илм омӯҳта шудани китобҳои сершумори қаламӣ дар фондҳои Ҳиндустон дар бораи намояндагони то ҳол номаълум ё худ маълуму валие дуруст омӯҳта нашудаи илму адаби на танҳо Ҳуҷанд, балки умуман Мовароуннаҳр маълумоти тоза медиҳад. Ба ин фикр мероси яхҷанд шэирони Ҳуҷандӣ мисол шуда метавонад, ки мо ҳангоми сафари худ ба мулки Ҳинд пайдо кардем.

Дар штати Роҷистон, шаҳрчай Тонг, дар заҳирин Институти забонҳои арабӣ ва форсӣ як адәд дастхат бо номи «Маҷмӯаи рубоиёт» мажбуға аст. Дар ин китоб ду рубоии Маҳаҷӯй зикр ёфтааст (№ 2466):

Ман аҳди ту саҳт густ медонистам,  
Бинишкастани он дурует медонистам.  
Хар душманий, эй зуест, ки бо ман карзӣ.  
Охир кардӣ, нахует медонистам.

Эй бут ба сари масеҳ гар тарсой,  
Бонд, ки ба сун банд ба бетаре он.  
Гаҳ ҷашми тарам ба остиин нок кунӣ,  
Гаҳ бар заби ҳушки ман лавзи тар сой.

Дар китоби дигари қаламии фонди институти шаҳри Тонг бо номи «Наштари ишқ» (№ 3242) зери сарлавҳаи Маҳаҷӯйи Ганҷавӣ ҷунин мазкур аст: «Зани лӯълӯе буд, ки дар дилбарӣ оламеро кушта ва ба нозу ишва дили сулаҳо ва атқиё (такӣ) аз даст бурда. Ҳама тан ҷамол ва саропо ғунҷу (гирд) далол, бо вуҷуди шева (?) боиси ола-

ҳаи девони Камол ва баёзхое маҳфузанд, ки шеърҳои ўро дар бар кардаанд.

Дар Фонди қитобҳои қаламии университети Кашмир (шахри Сринагар) девони мукеммали Камоли Хуҷандӣ (зери рақами 957) нигаҳ дошта мешавад, ки З-моҳи раби ул-аввал санаи 1273 (2 ноябрин соли 1856) қитобат шудааст. Дар «Масалан» Камола дар қитобхонаи Осиёни шахри Калкatta (вилояти Бангладеш Гарбӣ) ба назар расид. Девон сана надорад, валие дар рӯи мӯҳри яке аз соҳибони ин девон, ки Абдулмаҷидхон ном доштааст, санаи 1117 х. (1705 — 1706) хонда шуд.

Боз як девони Камоли Хуҷандӣ дар қитобхонаи собиқ подшоҳони вилояти Роҷистон, дар «Потихона» ном қасри бошукуҳу зебоманзар вуҷуд дорад. Ин нусха дар моҳи ҷумодӣ ул-аввали санаи 1124 ҳичрӣ (моҳҳои июнь — июли соли 1712) дар Ҳиндустон қитобат шудааст. Сатри зерин далели шавқи хонандагони ин мулк ба ашъори Камол аст, ки дар саҳифаи аввали дастнавис сабт шудааст: «Девони Ҳоча Камол аз Мулло Чалоли саҳифаҳои ҳарида шуд».

Девон ва кулиёти Камоли Хуҷандӣ дар қитобхона ва маркази тадқиқоти дастхатҳои арабӣ, форсӣ ва урдуни шахри Ҳайдаробод низ маҳфуз аст. Аз рӯи қоғаз ва ҳусни хат таҳмии кардан мумкин, ни ин ду дастхат дар асри XVIII ё аввали асри XIX қитобат шудааст.

Ғайр аз ин, шеърҳои Камоли Хуҷандиро дар баёзҳо доҳил кардаанд. Масалан, шеърҳои Камол тақрибан 20 саҳифаи «Баёзи форсӣ» ном қитоби қаламиро фаро гирифтанд, ки дар Фонди қитобхонаи университети Кашмир ба ҷаши расид. Дар «Сафикат-уш-шуаро» (№ 326) ном қитоби дачиман қалон (1006 саҳ.), ки дар қитобхонаи Осиёни шахри Калкatta нигоҳ дошта мешавад, доир ба Камоли Хуҷандӣ ҷунин маълумот бо наимунаҳои ашъораш оварда шудааст: (Саҳ. 483): Шайх Камоли Хуҷандӣ... гӯянд беъд аз Фавташ дар ҳӯҷрои ўз бурӯ ва санге, ки зери сар мениҳод, чизе дигаре наёфтанд. Шеъраш дил-чашп аст. Ин гуфтаҳо бо маълумоти қитоби дигари қаламие, ки мо онро дар соли 1972 дар қитобхонаи олимии маъруфи афғон Монили Ҳиравӣ дид, рӯйнавис карда будем, мутобиқат мекунад.<sup>1</sup> Шояд қитоби мазкур, ки авва-

<sup>1</sup>. Нигарид: А. Муҳторов, Аз ҷаҳон таъриҳҳо қудон, Душанбе, 1974, саҳ. 12 — 13; А. Муҳторов. Дурзонаҳои маданияти тоҷикӣ..., саҳ. 111 — 113.

лу охир надошт, яке аз нусхаҳои «Сафинат-уш-шуаро» бошад.

Дар фонди дастхатҳои университети Усмонияи ш. Ҳайдаробод китоби қаламӣ бо номи «Мунтахаботи рубоиёт» маҳфуз аст. Ин китоб бо рубоии устод Рӯдакӣ оғоз ёфтааст.

Ба ин маҷмӯа инчунин рубоии Ашрафи Самарқандӣ, Шайх Сафиуддини Боҳарзӣ, даҳ рубоии Абӯалӣ ибни Сино ва ду рубоии Камоли Ҳуҷандӣ зикр ёфтааст. Пайдо шудани нусхаҳои тозаи мероси Камоли Ҳуҷандӣ событ мекунад, ки китобхонаҳои Ҳиндустон, алалхусус фонди китобҳои қаламиро дар шаҳрҳои Бомбай, Мадрас, Банорас, Лакнав ва дигарҳо омӯхттан зарур аст.

МО боварӣ дәрем, ба таври колективона аз тарафи мутахассисони соҳаҳои гуногуни илм омӯхта шудани китобҳои сершумори қаламӣ дар фондҳои Ҳиндустон дар бораи намояндагони то ҳол номаълум ё худ маълуму vale дуруст омӯхта нашудаи илму адаби на танҳо Ҳуҷанд, балки умуман Мовароуннаҳр маълумоти тоза медиҳад. Ба ин фикр мероси якчанд шэирони Ҳуҷандӣ мисол шуда метавонад, ки мо ҳангоми сафари худ ба мулки Ҳинд пайдо кардем.

Дар штати Роҷистон, шаҳрҷаи Тонг, дар захираи Институти забонҳои арабӣ ва форсӣ як адад дастхат бо номи «Маҷмӯаи рубоиёт» маҳфуз аст. Дар ин китоб ду рубоии Маҳастӣ зикр ёфтааст (№ 2466):

Ман аҳди ту саҳт суст медонистам,  
Бишикастани он дуруст медонистам.  
Ҳар душманий, эй дӯст, ки бо ман кардӣ,  
Охир кардӣ, нахуст медонистам.

Эй бут ба сари масеҳ гар тарсой,  
Бояд, ки ба сӯи банди бетарс оӣ.  
Гаҳ ҷашми тарам ба остин пок кунӣ,  
Гаҳ бар лаби хушки ман лаби тар сой.

Дар китоби дигари қаламии фонди институти шаҳри Тонг бо номи «Наштари ишқ» (№ 3242) зери сарлавҳаи Маҳастии Ганҷавӣ ҷунин мазкур аст: «Зани лӯълӯе буд, ки дар дилбарӣ оламеро күшта ва ба нозу ишва дили сулаҳо ва атқиё (тақӣ) аз даст бурда. Ҳама тан ҷамол ва саропо ғунҷу (гирд) далол, бо вӯҷуди шева (?) боиси ола-

ми шефтаи сӯҳбати ў буданд. Зинҳор ба васли худ касеро бор намедод. Ў маҳбубаи Султон Санҷари Салҷуқӣ аст. Султон ба ў сулуки воғир мефармуд. Дар хушкаломӣ ва шеъргӯй баробарӣ ба устодони вақт мекард ва ба ниҳояти равониву ширини фикраш воқеъ шуда буд.

(Ин ду рубой) аз фикри он шӯбадабоз аст.

Қисса чӣ кунам, ки иштиёқӣ ту чӣ кард?  
Бо ман дили пурзарқи нифоқи ту чӣ кард?  
Чун зулфи дарози ту шабеъ мебояд,  
То бо ту бигӯям, ки фироқи ту чӣ кард?

Рубоии дигар такрор аз китоби «Маҷмӯаи руబоиёт» мебошад. Ин рубой дар байни руబоиёти Маҳастӣ, ки дар журнали «Садои Шарқ» (1986, № 9) чоп шуд, ба назар нарасид.

Алиқулихони Доғистонӣ мутахалlis ба Вола дар Ҳисораш «Риёз уш-шуаро» доир ба Зиёваддини Хуҷандӣ сӯҳан ронда, ўро бо чунин суханон сифат кардааст: «Зиёваддини Хуҷандӣ аз равshanbaёнони соғӣ замир (соғдил) буда». Дар ин нусха аз шеъри Зиёваддин намуна оварда нашудааст. Дар нусхайи дигари ин асар, ки дар китобхонаи Осиёии ҳамин шаҳр маҳфуз аст, бе шарҳи ҳол, зери сарлавҳай «Шеър аз Зиёваддини Хуҷандӣ» ҷунин матн сабт шудааст:

Коре фитод бе ту маро бо гиристан,  
Айб аст, айб дар гами ту ногиристан.  
На ҳиллае зи сӯзи ту илло гудохтан,  
На ҷорае зи дарди ту илло гиристан.  
Шаб то ба рӯз кори ману рӯз то ба шаб,  
Нолидан аст дар гами ту ё гиристан.  
Моро ба давлату гами ишқи ту ҳар замон,  
Садгуна меҳнат асту на таҳдо гиристан.  
Зебоият дар ту, ки ояд ба ёди ту,  
Аз ҷашми ошиқони ту зебо гиристан.

Шоири дигар дар «Риёз-уш-шуаро» бо номи Мавлони Хуҷандӣ зикр ёфтааст. Дар ду нусхайи китоб (аз китобхонаи Миллӣ ва китобхонаи Осиёии шаҳри Калкатта) 9 байти шеъри ў му shoҳida шуд. Байти аввал:

Чунин, ки ҷашми ту парвои додҳоҳ надорад,  
Сазад, ки ҷон барад аз ҳалқу дил нигоҳ надорад.

Байти охир:

Нахурал ҳеч чиа илло гам,  
Накунад ҳеч кор илло кара.

(Чунон ки мебинем, байти дуввум ба шеъри Рӯдакӣ монанд дар [PDF Compressor Free Version](#)

Дар «Сафинат-уш-шуаро» ном китобе, ки дар боло номбар шуд, роҷеъ ба ду шоир, ки бо таҳаллуси Ҳаёлӣ шеър мегуфтанд, мухтасар маълумот дода шудааст. Яке аз онҳо Ҳаёлии Ҳиравӣ ҷунин сифот ёфтааст: «Марди хушфаҳм, марди мутаваккил буд. Шеъри дардмандона мегуфт». Байти зерин ҷамчунин намунаи ашъори Ҳаёлии Ҳиравӣ смаддааст:

Чашми гирёни Ҳаёлиро сиринк орад ҳахаз,  
Мешавад оре зи борон ҳонан мардум ҳароб.

Шоири дигар дар ин асар Ҳаёлии Ҳуҷандӣ мебошад, ки роҷеъ ба ин шоир ҷунин маълумот бо намунаҳои шеъраш зикр ёфтааст: «Ҳаёлии Ҳуҷандӣ шоири ширинбаён буд, ҷошнин ҳаёлоти намакинаш дилчашп менамояд». Дар ин китоб 10 байти аз шеърҳои Ҳаёлӣ ба шакли намуна дарҷ шудааст:

То ҷон зи вағон даҳани тағиги ту дам зад,  
Аз шаҳр туро ҳайма ба саҳрон адам зад.  
Ҷун мөхи наи аз дила ниҳон гашт, икни шуда,  
К-аф фитнан абруи ту тарсиз, ки ҳам зад.  
Бошад, ки ба ҷое расад аз ишқ Ҳаёлӣ,  
Ҷун аз сари ихлос дар ин роҳ қадам зад.

Гесӯ буриду шуд фузун меҳран мани гумроҳро,  
Гумкарда раҳ донад, бале қадри шаби қӯтоҳро.

Диле, ки сарғи ту шуд, нақди ишқ қимати ўст,  
Чаро, ки қимати ҳар кӯе ба қадри ҳимати ўст.  
Тавонгарии ту ба зуҳд, эй фақеху магрури,  
Маро, ки муғлиси ишқам назар ба раҳмати ўст.

Ошиқӣ кардам, фитодам дар боло,  
Мубтало ҳар кае ба кирдори ҳуд аст.

Гар ба ин қомату руҳкор ба гулзор ой,  
Сари по дар гилу тул сар ба гиребон монад.

Камоли шавқи даҳони ту гүнчан дилро  
Ба тойтест, ки дар хештан намегунҷад.

Дар асари Алиқулихони Догистонӣ аз фонди китобҳои қаламии музее Солорчангӣ шаҳри Ҳайдаробод роҷеъ ба як нафар Ҳуҷандӣ маълумоти зерин зикр ёфтааст: «Ҷамолиддин ғинни Саломиддин ал-Ҳуҷандӣ. Табақаи Ҳуҷандия дар Исфаҳон бағоят мӯътабар будаанд, балки кӯйи (роди васеъ) мусобиқат аз майдони соидия (боловраванд) мераబудаанд. Пайваста дар тарбияти врбоби камол ва ақли сухан домени ҳиммат бар миён баста медэштаанд.

Ҷамолиддини мазкур аз сухакаарони олимниқдор ва шуарон қомкор буда, мадқи Ҷамолиддин Абдураъзоқ бисёр намуда ва вай низ дар мадҳи ў ва падарааш доди сухан густурдааст.

Намунаи ашъори Ҷамолиддин:

Оташни инҷӯ чун забона занад,  
Хок дар дилай замона заназ.  
Хунук опро, ки дар ситетон эзл,  
Дает дар боззи жугона занад.  
Ҳар ки чун ҷашми ёр мает шаваз,  
Тира нацсад бар нишони занад.

Чуноне ки маълум аст, доир ба маҷкуд будани тоифае бо номи Ҳуҷандиён дар Исфаҳон дар баязе мөъхаздо сӯҳан рафтааст. Мо ҳоло ин масъаларо даҳл кардани нестем. Вале як фикри А. Юлдошевро дар ин ҷо хотиррасон намудан зарур аст. Ӯ кавишилааст, ки аз тоифаи Ҳуҷандиён дар Исфаҳон баъди соли 1187 ёд нашудааст, чунки ин тоифа дар соли мазкур ҷонгоми хунрезии мазҳебӣ дар Исфаҳон нобуд шудааст.<sup>1</sup> Ба назари мо таърихи ин тоифаро дар Исфаҳон бо асри XII маҳдуд намудан дуруст набудагӣ барин, дар ҳолате, ки сарчашмаҳон маҷкуда ба таъри кофӣ омӯхта нашудаанд.

Ҳарчанд, ки муаллифи «Риёз уш-шуаро» Вола соли ҳаётӣ Ҷамолиддинро қайд накардааст, мо давраи зинда-

<sup>1</sup> Юлдошев А. Род ал-Ҳужанди и другие представители науки из Ходжентя. Известия АН Тадж. ССР, 1986, № 2, с. 45.

гии ин шоирро ба асри дувоздаҳ нисбат дода наметавонем. Адабиётшиносон ва забоншиносонро зарур аст, ки дар натиҷаи омӯхтани забони шеъри шоир ба хуносан дуруст оянд.

Осори аҳли адаби Ҳуҷанд дар мулки Ҳинд олимони моро өвөл мөнгүйад ин ба омӯхтани мероси ниёғони мо бештар дикқат дода, дар зимни китобҳои қаламие, ки дар ганҷинай дастнависҳои мамлакатҳои ҳамсаъя маҳфузанд, фондҳои бебаҳои дар мамлакати ҳудамон вуҷуд доштаро ба таври ҷиддӣ омӯзанд. Мо пеш аз ҳама баезҳои сершуморро ба назар дорем. Ба ин масъала дикқати ҳудро бештар равона қардани тадқиқотчиёни адабиёти классикии тоҷик лозим аст.

## АШЬОРИ НИСВОН

Дар китоби худ «Дурдонаҳои маданияти тоҷикон дар ганҷинаҳои Ҳиндустон» (Душанбе, 1984) навишта будем, ки аз соли чопи китобчай Тоҷӣ Ӯсмон «Бисту се адиба» 30 сол гузаштааст. Дар ин муддат ба ғайр аз Диљшоди Барно, шоғирдони ў, шоираҳои аз мулки Ҳинду Афғон пайдокардан мо, номи шоирай дигар ба он бисту се тан илова нашуд (шоирай асри XII Саида бинти Ноҳир, Диљшодхотун, дуҳтари Мирзо Абдулло ва ҷанди дигар, ки номи онҳо дар «бисту се адиба» зикр ёфтааст).

Дар давоми сафари илмиин худ (соли 1986) ба Ҳиндустон мұяссар гардид, ки ном ва мероси 25 нафар шоираҳои форсу — тоҷикзабонро пайдо намоем. Аз инҳо танҳо 5 нафараёнин то ҳол ба ҳонандагони имрӯзан тоҷик маълуманд. Ҳоло маълумотҳои зерини ноёбро дар бораи онҳо ба сифати материал барои тадқиқотчиёни оянда пешкаш менамоем.

Яке аз сарчашмаҳои нодир ва то ҳол ба тадқиқотчиёни соҳаи адабиёти мо номаълум «Тазкират ул-хавотин» мебошад, ки онро Мирзо Маҳдии Шерозӣ мози Раби ул-аввал, соли 1306 ҳичрӣ (ноябр — декабри соли 1888) дар Бомбай ба табъ расонидааст. Мураттиб ба мундариҷаи ин асар чунин ба қалам овардааст: «Китоби «Тазкират ул-хавотин» дар шарҳи ҳоли машоҳири нисвони олам аз Арабу Рум ва Ҳинду Аҷам аз садри ислом то кунун мустамал бар ассофи ҳамида ва сифати писанддидан онҳо ва ашъоре, ки дар арабиву фарсӣ ва туркӣ гуфтаанд,

хикоётут ачоибите, ки аз онҳо ривоят шуда, ки арбоби тасониф ва мусаннифини тарочим зикре аз онҳо накардаанд, ба тартиби ҳуруфи таҳаҷҷӣ тасниф ва интибӯ ёфт.

Дар ин тазкира номи 286 шоирии ба забонҳои арабӣ, форсӣ, ҳиндӣ ва туркӣ шеър эҷод карда, бо муҳтасари шарҳи ҳол ва намунаи шъюрашон зикр ёфтааст. Аксари шоириҳои дар ин тазкира номбаршуда ба забони форсӣ — тоҷикӣ шеър эҷод кардаанд.

Тартибдиҳандаги муносибати ҳудро ба занон ва мероси онҳо, мавқеъи зан дар ҷамъияти феодалий, сабаби тартиб додани тазкира ва сарнашмии истифода бурдаашро дар сарсухани китоб ҷунин овардааст: «... Бояд гофил набуд, ки дар ин ҷаҳон занҳое будаанд, ки дар зери миқнаа (ҷо-дар) гиладориҳо намудаанд, дар Фаҳми ҳақиқиқи иҷтиҳод (кӯшиш) карда, дар ҷалли ғавоҷиҳа (сұханҳа) пӯшида ва мушқил) таҳқиқи аниқ оварда, лашкӯр шикастаанд, кишвар гирифтаанд, сад кӯр кардаанд, сад роҳ рафтаанд ва арбоби сайр аз онҳо ба дурустӣ зикре накардаанд. Мусаммам шудам (қарори ҳатъӣ кардам), ки дар ҳолоти нисон машҳура истиқсо (татқиқ) кунаи ва ба истимдоди (ёрини) риҷоли аҳли ҳақ тарҳе барои ин бино резам.

Аз ҳусни иттиҳоқ китоби мушҳирүннисоз аз муаллифоти адаби ариб (мөхир) Муҳаммад Зеҳни Афандӣ ба даст омад, тарҷими онро асог қарэр дода, маълумоти ҳудро бо беъзе тасарруфот, ки ба назари фотир дуруст меомад, бар он афзудам ва ба ингориши аҳволи ҳайрот дассон (бисёр ҳуб) ибтидо намудам.

Ту марди раҳӣ воқифи роҳ баш,  
Аз ҳози занон наиз оғоҳ баш!  
Зан аз фазл мажӯди озмон бувад,  
Чӣ марди бувад, к-аз занӣ кам бувад.

Дар асари Аликулхони Догистонӣ «Риёз уш-шуаро» роҷеъ ба Робиа Балхӣ, ҷунин маълумот омадааст.

«Робиа бинти Каъб ул-Фардорӣ — духтарест, ки ба зўри бозуни сухан дастӣ мардонро ба пушт барбаста, соҳиби мазоҳи нишоутин буда, дар лугати тозӣ ва дарӣ ашъори обдор бисёр гуфтааст. Охири замони Сомонияро дар ёфта бо Ол-Бобуя мусоир будан ўрост». Ҳарои

Байтҳои зерини Робиаро мо аз нусхай дигари асари

номбурда, ки дар китобҳонаи музей Солорҷонги Ҳайдар обод нигоҳ дошта мешавад, хӯҷонидем.

Ишибози дигар овардам ба банд.  
Кӯшини бисёр цомад судманд.  
**PDF Compressor Free Version** инстам, дарег,  
Каз кашидан саҳттар гардад каманд.

Ишқ дарёи тарона, ишадид,  
Кай ташон кардан шино, эй мустамид.

«Подшоҳ хотун,— навиштаваст Алиқулихони Догистонӣ, бинти Султон Қутбиддин Муҳаммад аст. Ҳакиқати ҳолоташ дар «Равзатус-сафо» ва «Таърихи Шоҳруҳ»<sup>1</sup> маҷтур. Дар санги 693 ҳичрӣ, 27 рамазон (22 августи 1294) бародари ҳудро шарбати шаҳодат ҷашонида, бар сарири салтанат мутамкин гардид. Тарбияти фузало, шуаро ва арабоби камол менамуд ва ба навиштани мусхав (китоб) иштиғол мекард, то дар санаи 694 ҳичрӣ (1294—1295) аз ҳамон шарбат, ки нӯшонида буд, нӯшид».

Дар суханварӣ камоли маҳорат дошт.

Бар лаъз наид ҳаргиз аз мунқ рақам,  
Бо голии бар нӯш кучо кард ситам.  
Чоно, асари ҳати сияҳ бар лаби ту,  
Торикиву оби диндагонист ба ҳам.

Бас гусса, ки аз ҷашмани нунни ту расид,  
То даети ман имрӯза ба дӯши ту расид.  
Дар гуни ту донаҳон дурр мебинам,  
Оби ҷашмани магар ба гуни ту расид.

Дар «Тазкират ул-хавотин» роҷеъ ба Подшоҳ хотун мъълумоти тарҷимаи ҳолӣ ба таври зайл омадаст:

«Подшоҳ хотун шашумин ҳукмрон аст, аз мулки Қарахитойён, ки дар Кирмон ҳукумат кардаанд. Ин зани мърӯф ба сафваддин ва дуҳтари Қутбиддин, малиқаи фозил ва шоири ҳушҳат буд. Бародари ҳуд Сиорғатмашро, ки

<sup>1</sup>. Равзат-ус-сафо, асари таърихии Мирҳонд (1433—1498); «Таърих-и Шоҳруҳ» — асари Ҳофизи Абрӯ баҳшида ба солҳон ҳукмрони Шоҳруҳ Мирзо то соли 1513.

пеш аз ўзукмронии Кирмон дошт, дар соли 603 хинчай, (1206—1207), бикушт за чон ўзигрифт за ҳашт сол дар ин вёлат ба вилоят пардохт. Оқибат шоқзода Курдун завҷви Симоргатниш бо лашкар бар сари Подшоҳ хотун тоҳт, ба ўғлиб шуд. Ба қасоси шавҳар ўро аз зиндагонӣ мадрум соҳт. Ин ду байт аз натонҷи афгори Подшоҳ хотун:

PDF Compressor Free Version

Даруми шардии исказ, ки таъсиготи наш аст.  
Мусоғирони ҳазора гузар ба душворист.  
Ҳамониши бозги сарзан ба зери ҳисоза  
Ки тору нуди наш аз искази нақӯҳорист.

Сергузашт, амалиёти давлатӣ ва шарқи ҳоди Подшоҳ хотун нисбатан муфассал дар асари олимии Туркия Бакрия Учок («Женщины — правительницы в мусульманских государствах», М., 1982, с. 69—80) зикр ёфтаваст. Дар ин китоб соли таваллуди Подшоҳ хотун низ 1254 ва қатлаш 1295 муайян шудааст. Дар хотимони шарҳу баёни лаҳзаҳон ҳарёти шонира, Учок 21 байт шеъри ўро аз сарҷашмаҳони гуногуни гирд овардваст. Ў навиштааст, ки Подшоҳ хотун бо таваллуси Лола шеър мегуфт. Бэъзе муаллифон (Шамсиддин Сомӣ ва Мехмад Зеҳнӣ) навиштаанд, ки Лолаҳотун ва Подшоҳ хотун шаҳсони гуногунанд ва мероси онҳоро ҳамчун ду шонира омӯхтаанд. Ба фикри муаллифи дигар — Аҳмадалиҳони Вазирӣ, Подшоҳ хотун бо тахаллуси Иффатӣ шеър гуфтаваст. Вале, ба фикри Учок, ин ақида из тарафи таджикӣтчиҳони дигар тасдиқ, нашудааст.

Дар бэъзе китобҳои қаламӣ шеърҳон шонира Лолаҳотуни Кирмони чун намуна оварда шуда бошанд ҳам, номи ў лиҳозон мондаваст. Тандо мӯкорисони шеърҳон дар сарҷашмайдони гуногун зикрёфта исбот шуда метавонад, ки Лола ё худ Лолаҳотун тахаллуси шонира Подшоҳ хотун будааст. Масалан, дар тазкиреи «Наштири ишқ» (аз китобхонаи шаҳри Тонг), чунин омадаваст: Лолаҳотуни Кирмонӣ бинти Кутбиддин Маҷид, шеър неку мегуфт.

Ҷавонӣ киана ҳуҳро ҳаригу исказӣ,  
Зи нғлиб, ки ў кӯчигаруз бозорист.

Аликулиҳони Докистонӣ навиштааст, ки «Лолаҳотуни Кирмонӣ аз ҳевоғонии оливикори рӯзгор буда, ҳамму мардони мард ба сарири ҷаҳондорӣ нишаста, сижандарро

шамшери ҳиммати садди фӯлод бар рӯи ... фитна баста буд. Дар тарбияти фузало, шуаъро ва арбоби камол ба ақзел-Эёт мекӯшид».

PDF Compressor Free Version на корая аз накӯкорист.

Ба зери мигфар (?) ман басе кулаҳдорист,  
Даруни пардан исмат, ки такигоҳи ман аст,  
Мусофириони саборо гузар ба душворист.

Чалоли сонни худ а-он дарег медорам,  
Зи офтоб, ки ў шахгарду бозорист  
На ҳар зине баду и-аз миқнайт қадбону,  
Из ҳар саре ба қулоҳе, сазон сарзорист.

Точй Усмон Лолохотунро ба қатори шоираҳои асри XVII дохил намуда, навиштааст, ки «Лолохотун» духтари Мухаммад-Қутбиддин, аслан аз вилояти Кирмон аз кишивари Эрон буда, чандин сол сардори ҳукумати вилояти мазкурро ба зиммаи худ қабул кардааст. Вай дар ин давра илму адабро ривоҷ дода, аҳли фазл ва ҳунарро ҳурмат кардааст. Худи Лолохотун шоира буда, шеърҳои зарифона навиштааст.

Ду-се намуна аз шеърҳояш ба назар расид, ки ин ҷо дарҷ намудем». Байди ин суханон дар китобчай «Бисте се адіба» танҳо як байти аввал ба як байти охири шеъри болой ҳамчун намуна оварда шудааст. Байди шарҳи ин рубой Точй Усмон як байти дигарро аз мероси Лолохотун намуна оварда, дар охири шарҳи ҳоли шоира рубоии зеринро чоп кардааст:

Бас гусса, ки аз ҷашмаи нӯши ту расид,  
То даети ман имрӯз ба дӯши ту расид.  
Дар гӯши ту донаҳои дурр мебинам,  
Оби ҷашмам магар ба гӯши ту расид.

Точй Усмон дар китоби худ сарчашмаи истифода кардаашро нисбат ба тарҷимаи ҳоли Лолохотун нишон надодааст. Ҷинобар он дар солҳои ҳаёти шоира иштибоҳи кулӣ роҳ ёфтааст. Дар сарчашма ва асарҳои тадқиқотчиён намунаҳо аз мероси Подшоҳҳотун ба шакли гуногун, бо фарқиятҳои ҷузъӣ ё начиз зикр ёфтаанд. Барои муқонса мо онҳоро бидуни тақроршавиашон ба хонандагон пешкаш менамоем.

## Шеърҳои Подшоҳ хотун аз асари Учок:

Ман агар тавба зи май кардаам, эй сарви сиҳӣ.  
Ту худ ин тавба наварди, ки маро менадиҳӣ.

Гас-хусса ки аз ҷанимӣ нуши ту расид,  
То дастӣ ман имрӯз ба дӯши ту расид.  
Дар гӯши ту донаҳои дурр мебинам,  
Оби ҷанимӣ магар ба гӯши ту расид.

Ҳарчанд ки фарзанди улуг сӯатонам,  
Е меван бӯстонӣ дили турконам.  
Механизам аз иқбозу саодат, зекон,  
Мегириам аз ин гурбати бепойнам.

Он руз, ки дар азали шинонӣ карданӣ,  
Осоимиҷиҷои бедилонӣ карданӣ.  
Даъвии заби шигор мекард набот,  
Зон ду-се сиҳӣ дар даҳонӣ карданӣ.

Себе, ки ли дастӣ ту ниҳонӣ расадам,  
З-з бӯйи ҳайти ҷовидонӣ расадам.  
Чун нор дӯзм бихандад аз шодни он,  
Гар дасту нағи ту дӯстонӣ расадам.

Ман он занам, ки ҳама кори ман нақӯорист,  
Ба зери миқнади ман басе кулаҳдорист.  
Даруми пардан немат, ки такигоҳи ман аст,  
Мусоғирони саборо гузар ба душворист.

На ҳар зане баду к-аз миқнадаёт қадбону,  
На ҳар саре ба кулоҳе ғадон ғардорист.  
Ба ҳар ки миқнада баҳшам аз сарон гӯзӣ,  
Чи ҷон миқнада тоҷи ҳазор динорист.  
Ман он шаҳдӣ зи начоди шоҳӣ ӯзугеултон,  
За но баравӣ агар дар ҷаҳон ҷаҳондорист.

Ҳаменҷа бод сарӣ зан ба аерӯ миқнада,  
Ки тараҷудуи кай яз немату нақӯорист.

Ҷамоли сони ҳуд зон дарет мөнорам,  
Аз офтоб, ки ў шаҳрэарду бозорист.  
Агарҷӣ бар ҳама олами ман ҳудовандист (?)  
Вале ба наҳди ҳудо нешавам нарасторист.

Подшоҳхотун дар мубориза ба душмандонаш мағлубияти худро пай бурда, пеш аз таслим шудан калиди шаҳри Кирмонро ба дasti зани додараш Курдучин боин байт супоридааст:

PDF Compressor Free Version

То чанд ба бази ҷон мадоро кардан,  
Таслим шудам, инҳам қазоро тардан.

Мадҳон дар ҳакқи Подшоҳхотун:

Агар сад бори дигар достонро  
Зи сар гиранд даврони ҷадонро  
Ҳумоюн пайкари фарҳундафозӣ  
Ҳuchaста толни зеби ҳисобӣ  
Ба зебу фарриу бар таҳти шоҳӣ  
Наҳоҳад дид ҷаними подшоҳӣ.

Ба гайр аз Тоҷӣ Усмон ба шарҳи ҳол ва мероси Подшоҳхотун дар Ўзбекистон Маҳбуба Қодирова машғул шудааст. Дар мақолаи худ «Хоразмлик шоиҳа Подшоҳхотун», ки дар маҷаллаи «Адабий мерос» (Тошкент, 1978, № 11, с. 48—50) ўгуфтаconi Тоҷӣ Усмонро ба инобат нағирифта, як чанд китобҳоро ҳамчун сарчашмаи мақолаи худ номбар кардааст. Ҳатто ошнони рӯйкӣ бо мақолаи М. Қодирова нишон мёдидад, ки муаллифи бештар ба асари муаллифи нимаи аввали асари XIX Муҳаммад Ҳакимхон «Мунтаҳаб ат-таворих» такъя намуда, ду рубони шоираро аз ҳамин асар иқтибос овардааст.

М. Қодирова бе далели таъриҳи Подшоҳхотунро «шоираи хоразмӣ» номидааст. Ба фикри ў ҳокими Багдод бойдуҳон ҳангоми лашкар кашидани худ ба Хоразм шоираро асир бурда бошад. Муаллифи мақола боз ба як саҳви ҳандаовари ғайриилмӣ роҳ додааст. Ў навиштааст: «Шоиҳа шубҳасиз, туркӣ тилда ҳам ижод қиласан бўлиши керак. Чунки бу даврда туркӣ тилларида жаҳонга (?) машҳур кўпгина (?) асарлар майдонга келган эди.

Биз ушбу илмий ахборотимизда ўзбек шоираси (?) Подшоҳхотунинг ҳаёти ва ижоди ҳақида жуда қисқа тӯҳтадик, ҳалос»

Ана гапу мана гап! «Деҳ кучову ҷангал кучо!»

Ягон сатр мероси ба забони туркӣ эҷод кардан шоиҳа Подшоҳхотунро пайдо накарда, дар «асосии» асарҳои муаллифони (номаълуми) ба забони туркӣ китоб тасниф

## Шеърҳои Подшоҳҳотун аз асари Учок:

Ман агар тавба зи май кардаам, эй сарви сиҳӣ.  
Ту худ ии тавба накардӣ, ки маро менадиҳӣ.

**PDF Compressor Free Version**  
Бағ гӯши шаша шашмай нӯши ту расид,  
То дасти ман измӯра ба дӯши ту расид.  
Дар гӯши ту донаҳои дурр мебинам,  
Оби ҷашмам ҷагар ба гӯши ту расид.

Ҳарчанд ки фарзанди улуг султонам,  
Е меван бӯстони дили турконам.  
Механдам аз инబолу саодат, лекин,  
Мегирим аз ии ғурбати бенобӣнам.

Он рӯз, ки дар азал ишонаш карданӣ,  
Осоими ҷони бедилонаш карданӣ.  
Даъвии заби шигор мекард набот,  
Зон ду-се сиҳ дар даҳонаш карданӣ.

Себе, ки зи дасти ту ниҳоӣ расадам.  
З-у бӯйи ҳёти ҷовидонӣ расадам.  
Чун нор дилам бихандад аз шодии он,  
Гар дасту қафи ту дӯстгонӣ расадам.

Ман он занҷам, ки ҳама кори ман накӯкорист,  
Ба зери миқнади ман басе кулаҳдорист.  
Даруғи нардзи немат, ки тактоҳи ман аст,  
Мусоғирони саборо гузар ба душворист.

На ҳар зане баду к-аз миқнаде кадбону,  
На ҳар саре ба қулоҳе саҳон сардорист.  
Ба ҳар кӣ миқнада баҳнам аз сарон гӯяд,  
Чӣ ҷон миқнада тоҷи ҳазор динорист.  
Ман он шаҳам зи наҷоди шоҳӣ улугсултон,  
Зи мо баравӣ агар дар ҷаҳон ҷаҳондорист.

Ҳамеша бод сари зан ба зери миқнада,  
Ки тараддуди вай аз исмату накӯкорист.

Ҷамоли сони ҳуд зон дарс меборам,  
Аз офтоб, ки у шаҳрарду бозорист.  
Агарҷи бар ҳама олами ман худовандист (?)  
Вале ба назади худо пешаам нарасторист.

Подшоҳхотун дар мубориза ба душманонаш мағлубияти худро пай бурда, пеш аз таслим шудан калиди шаҳри Кирмонро ба дасти зами додараш Курдучин бо ин байт супоридааст:

PDF Compressor Free Version

То чанд ба оими чон мадоро кардан,  
Таслим шудам, ниҳам қазоро гардан.

Мадҳии дар ҳакк Подшоҳхотун:

Агар сад бори дигар достонро  
Зи сар гиранд даврони ҷадонро  
Ҳумоюн найкари фарҳундафозӣ  
Ҳуҷаста толни зеби ҳиголӣ  
Ба лебу фарриу бар таҳти шоҳӣ  
Наҳоҳад дид ҷанини подшоҳӣ.

Ба ғайр аз Тоҷӣ Усмон ба шарҳи ҳол ва мёроси Подшоҳхотун дар Ўзбекистон Маҳбуба Қодирова машғул шудааст. Дар мақолаи худ «Хоразмлик шоира Подшоҳхотун», ки дер мачаллаи «Адабий мерос» (Тошкент, 1978, № 11, с. 48—50) ўгуфтаҳои Тоҷӣ Усмонро ба инобат нағирифта, як ҷонд китобҳоро ҳамчун сарчашмай мақолаи худ номбар кардааст. Ҳатто ошнони рӯяқӣ бо мақолаи М. Қодирова нишон медиҳад, ки муаллиф бештар ба асари муаллифи нимаи аввали асри XIX Муҳаммад Ҳакимхон «Мунтаҳаб ат-таворих» такъя намуда, ду рубони шоираро аз ҳамин асар иқтибос овардааст.

М. Қодирова бе далели таъриҳӣ Подшоҳхотунро «шоираи хоразмӣ» номидааст. Ба фикри ў ҳокими Багдод Бойдӯҳон ҳангоми лашкар кашидан худ ба Хоразм шоираро асир бурда бошад. Муаллифи мақола боз ба як саҳви ҳандаовари ғайрииљӣ роҳ додааст. Ў навиштааст: «Шоира шубҳасиз, туркӣ тилда ҳам ижод қиласан бўлиши керак. Чунки бу даврда туркӣ тилларида жаҳонга (?) машҳур кўпгина (?) асарлар майдонга келган эди.

Биз ушбу илмий аҳборотимизда ўзбек шоираси (?) Подшоҳҳотунинг ҳаётӣ ва ижоди ҳақида жуда қисқа тўхтадик, ҳалос»

Ана гапу мана гап! «Деҳ күчову ҷангал күчо!»

Ягон сатр мероси ба забони туркӣ эҷод карда шоира Подшоҳҳотунро пайдо накарда, дар «асоси» асарҳои муаллифони (номаълуми) ба забони туркӣ китоб тасниф

намуда (ки чандон зиёд нестанд) шонраро ўзбеказабон гуфтан, дар ягон мақолаи ҳақиқатан илмий дида нашудааст!

Дар сарчашмаҳои адабии дар боло иқтибос овардано, аз ҷумла дар асари олимни Туркия Б. Учок, дар ин бора ба дар борай аз Ҳоразм ба Кирмон асир бурдани Подшоҳхотун ишорае нест.

Илова бар он бояд қайд намуд, ки М. Қодирова аз «Тазкират ал-Ҳавотин» ва «Мунтаҳаб ат-таворих»-и Муҳаммад Ҳакимхон мълумотҳоро пурра истифода накардааст. Барои исботи сухан ва барои пурра намудани мълумоти сарчашмаҳои дар боло истифода намудаамон зарур шуморидем, ки аз «Мунтаҳаб ат-таворих» — порча иқтибос намоем:

«Зикри Подшоҳхотун. Чун бар сарири мамлакат (ӯ) қарор ёфт партаи илтифот бар ҳоли арбоби фазлу до ниш андохт ва дар миёни нисо мисли ӯ аз замони Одам то ба Ҳотам дар ҳусну сурат ва сират ва дар ҳар илм мөхир зане нагузаштааст. Ба ҳафт қалам (Подшоҳхотун) ҳат навишта табъи назми хуб дошт. Ин чанд рубой аз он аст, ки навишта шудааст. Рубой:

Он рӯз, ки дар азал иншонаш кардан,  
Осоими ҷони бедизонаш кардан,  
Даъян ба лаби пигор мекард набот,  
Зон рӯй, ки сиҳ дар даҳонаш кардан.

\* \* \*

Даруни пардан немат, ки такигоҳи ман ает,  
Мусоғирони ҳаворо гузар ба душворист,  
Ҳаменши боди сараан ба зери энцид (?)  
Ки тору шуди вай аз немати нашӯорист,

Бар лаъа, кӣ дид ҳаргиз аз мунши рақдам,  
Бо ғодиинӯши кас кӯҷо кард ситам,  
Чопо, асари ҳоли сияҳ бар лаби ту  
Торикиви оби зиндагонист ба ҳам.

Шавҳари Подшоҳхотун шаҳзода Кинҷату буд. Аз ҳеч ваҷа истеъдоде надошт. Ҳеч шоҳид ба ин намерасид, ки мард истода зан подшоҳӣ ҳунад, ҳочат ба баён нест! Аммо Подшоҳхотун бар қатли бародари худ, чунон

ки назире ва адиле надошт, иқдом намуд ва ин маъни  
муциби мاشаққат уdotи ақир гашт, чунончй фард:

Ин кори занони растбоз аст.

Афсуннин занон басе дароз аст.

Чун дар он вақт Байдухон дар Бағдод хурӯч кард, Султон Кирдучин бинни Ҷалоладдин аз Кирмон бисёр мардумро ҷамъ карда, аз пеши Подшоҳхотун гурехта ба пеши Байдухон рафт. Баъд аз ҷанд рӯз ба амри ў муроҷиат намуда, Подшоҳхотунро муҳосира карданд. Подшоҳ хотун хост, ки Мавлоно Садриддинро ба Ҳурросон, ба пеши Ғозонхон фиристад, аммо аз заъфи толеъ ин андеша аз қувват ба феъл наёмад. Ба қавли мардуми қаромат-фурӯш ва хушомадгӯй, таъвили ҳобҳои ботил ва қалимоти арбоби нуҷум, фирефта шуд. Чуноне ки гуфтааст. Байт:

Кӣ донад, ки фардо чӣ ояд падид,  
Магар он кӣ фардо ҳам ў оварид.

Чун айёми муҳосира имтидод ёфт, оқибат умаро аз подшоҳ (Подшоҳхотун) рӯйгардон шуда, ба хизмати хонзода Курдучин пайвастанд. Чунончй шоире мегӯяд. Байт:

Ин дагалдӯстон, ки мебинӣ,  
Магасонанд гирди шириниӣ.  
То таоме, ки ҳаст менӯшанд,  
Ҳамчу замбӯр бар ту мечӯшанд.  
Боз вақте ки дех ҳароб шавад,  
Кисса чун косаи рубоб шавад,  
Тарки сӯҳбат кунанд, гамхорӣ,  
Дӯстии худ набувад, пиндорӣ.

Чун Подшоҳхотун дид, ки кор аз даст рафтааст, қалидҳои ҳазинаро пеши хонзода Курдучин фиристод ва тан ба қазо ниҳод. Лашкариён ба шаҳр даромада ҳамаро асир карданд ва Подшоҳхотунро ба мувакilon супурданд, ба урдуи Байдухон фиристод (анд). Дар он яйлоқ ба фармони Байдухон Султон Муҳаммадшоҳ, ногоҳ ҷанде аз ҷаллодон ба дари хаймаи Подшоҳхотун даромаданд ва гуфтанд. Байт:

Агар тор хор аст, худ күштай,  
Дигар парниён аст, худ ришитай.

Аз ҳамон шарбат, ки дар ҳалқи бародари худ (Подшоҳхотун) рехта буд, дар коми ҷонаш ҷакониданд. Чунончӣ, мегӯянд:

PDF Compressor Free Version

Ман агар некам, гар бад, ту бирав худро бош.

Ҳар касе он дарду оғияти коре ки нест, муддате дар қарияи Мискин маскан дошт ва дар он овон Султон Муҳаммадшоҳ ба ҳукумати Ҷирмон омад, фармуд тобут (ро) аз деҳи Мискин нақл карда дар мадрасаи модараш мадфун соҳтанд. Чунончӣ, мегӯянд:

Тамазъ карда будам, ки Ҷирмон ҳӯрам,  
Баногаҳ бихурданд Ҷирмон сарзам!

Дар порчайи аз «Мунтаҳаб ат-таворих» иқтибос оварда беъзе фарқият дар баёни воқеа ва номи шахсони таърихий нисбат ба дигар асарҳои истифодашудаи мо диде мешавад. Маълум, ки Ҳакимхон аз сарчашмаҳои адабӣ маълумотҳоеро кӯчонидааст, ки онҳо барои хонандай имрӯза ҳанӯз ошкор нашудаанд.

Серфи назар аз фарқиятҳои ноҷиз тасвири саргузашти Подшоҳхотун дар «Мунтаҳаб ат-таворих» ҷолиби дикқат аст.

Муқисави ҳамди маълумотҳои тарҷимаи ҳолии Подшоҳхотун дар китобҳои муаллифони гуногун далелеро доро нест, ки мо шоираро туркзабон ё шоираи ўзбек номем. Дар ин роҳ қўшишҳон М. Қодирова аз қоидай илму одоб берун мебошад.

### ШОИРА САИДА БИНТИ МОСИР

Дар фонди интебҳози ҳаломни музей Соловчанги шаҳри X-<sup>o</sup>серобод дастнегисе бо номи «Маҷмӯаи ешъори шуғорон мутқаддичин» нигоҳ дошта мешавад. Дар титоби хуг «Дӯзданагон мөнганияти тоҷикон дар ганҷиҳои Ҳиждустон» (Душанбе, ишариёти «Ирфон», 1984) мо доир Ҷин дастнегис сухҳаи ронда, мероси якчанд шоирку шоирзаро аз он сӯчонида ба чоп ҳозир карда-

ем. Яке аз ин шоираҳо Саида мебошад, ки дар ин дастнавис зери сарлавҳои «Саида бинти Носир дар ҷавоби Рашиди Ватвот (1087—1178 ё 1183) гуфтааст», 42 байт шеъри ӯро сеардааст. Аз рӯи ин ҷазоб ва солҳси ҳаёти Рашиди Ватвот Саида бинти Носирро мо шоирси асри XI таҳмин намуда, 8 байт шеъри у ҳамчун намуна ба хонандагон пешкаш намуда будем.

Дар китоби «Тазкират ул-ҳавотин» (чопи Бомбай, со ли 1306 ҳичрӣ — 1888 мелодӣ) роҷеъ ба Саида чунин маълумот бо ҳафт байт шеъри ӯ, дарҷ ёфтааст.

«Саидабегим бинти Сайдносир — аз содоти Ҷурҷон ва ҳамсари Рашиди Ватвот буд Шеърро чунин мавзун мефармуд;

Диле дорам ба паҳлу бекарор аз ҳачри ёри худ,  
Чӣ кардам пеши бедардон зи дарди бекарори худ.  
Ба дарди дил чунон гирым, ки хун гардад дили хоро,  
Чу ёд орам мани саргашта аз ӯрӯ дисри худ.  
Аз он пайваста дар олам чунин саргашта мегардам,  
Ки мебинам чу зулфи ӯ парешон рӯзгори худ.  
Гуле аз боғи васли ӯ нацидам бар муроди худ,  
Чу ғунча гарҷӣ хун дидам дили уммевори худ.  
Зи истиғно надорад гӯш якбор он ҷафопеша  
Агар дар пеши ӯ сад бор сӯям ҳоли зори худ,  
Ба кори хеш ҳайронам, ки аз ишқи бутон ҳаргиз,  
Сару сомон намебинам мани мискин ба кори худ  
Аз ин сӯзе ки ман дорам зи ишқи ӯ пас аз мурдан,  
Наҳоҳам сӯҳт охир, Сайида, лавҳи мазори худ.

Маълум мешавад, ки Саида дар баъзе сарчашмаҳои адабӣ бо номи Саидабегим маъруф буда, падари ӯ Но сир ё Саидносир ном доштааст. Шоирай хушкаломи асри ХП натанҳо ҳамзамон, балки ҳамсари шоири маъруф ва олими форс-тоҷики Балхӣ Рашиди Ватвот будааст.

Саида шоирайе будааст, ки бо мсрдон, шоирони маъруфи замонаш байтбрас камуда, дар санъати шеъргӯй моҳир будани худро нишон додааст.

Аз рӯи маълумоти «Тазкират ул-ҳавотин» таҳмин меравад, ки Саидаи Ҷурҷонӣ дар шаҳри Балх ҳаёт басар бурдааст. Чунки ҳамсари ӯ — Рашиди Ватвот дар мадрасаи Низомияи Балҳ таҳсил намуда, чанде дар ҳамин шаҳр, ки бе вилояти Ҷурҷон ҳамсоя аст, муқим буд.

Намунаи ҷавоби Саида ба Рашиди Ватвот;

Роҳи бақои ту дар 'номаи абад мастур,  
Зихӣ санаи ту аз хомаи зазал мазкур,  
Маноқиби ту бар авроқи манқабат мактуб,  
Фазоили ту бар алвоҳи мамлакат мастур.  
Хисоли ту ҳама бар касби Мухаммадат мавқуф  
Фаъоли ту ҳама ба дасти мукаррамат максур.

PDF Compressor Free Version

Биҳишти табъи карими ту офтоби барӣ  
Ба назди лутфи амими ту осмон муздур.  
Задад ба вилоати ту маркаби ҷалолат ком,  
Ба рӯзи тиљати ту қавқаби саодат нур.  
Сароби файз зи сабили саҳси ту дарё,  
Хароби фикри файз атои ту маъмур.

Ду байти охири ин ҷавоб:

Ба рангу бӯи беҳӣ ҷеҳраи бадандешат,  
Ду ҷашми ҳосили ҳомият<sup>1</sup> чу дидан ангур.

Дар китоби «Дурданаҳои маданияти...» сухан аз Бибӣ Меҳрӣ рафта буд. Маълумотҳоро доир ба ҳаёт ва мероси ин шоира аз «баёз уш-шуаро» ном китоби қаламии китобхонаи Мавлсно Озоди назди университети мусулмонии шаҳри Олигарҳи Ҳиндустон гирифта будем.

Алиқулихони Дсғистонӣ дар бораи ин шоира ҷунин маълумот додааст: «Бибӣ Меҳрӣ Ҷалоир фасеҳаи замон ва шоираи даврон аст. Соҳиби «Тазкират-ун-нисо» гуфта, ки вайро Ҷабрезӣ донистаанд. Ба ҳар ҳол дар замони Шоҳруҳ Мирзо (вафоғ 1447) дар ёрсги вучуд буда бо Гавҳаршодбегим нисбат дошта.

Гӯянд өзқте дар сайргоҳ, яке аз әкобир, ки ба ҳасби сил пир буда, изҳори ниёз ва таашшуқтӯй меқунад, вай (шоира) бадеҳае дар ҷаҳонӣ ӯ ин рӯбоиро мегӯяд»:

Ё раб, ки сириштам аз чӣ обу чӣ гил аст,  
Майлам ҳама сӯи гулруҳони чӣ гиласт.  
Гар майл маро ба сӯи пирон будӣ,  
Зон пир заифи нотавонам, чӣ гиласт.

Дар «ниёз уш-шуаро» ба ғайр аз шеъри дар китоби номбурдаи мо ҷотшуда, матнҳои зерин ба Меҳрӣ нисбат дода шудааст:

1. Ҳомият — ҳайронаг.

Бехт дар хоре, ки он да хоки ман хосиз шавид,  
Зохид ар инчонк созад, маству доимъкия шавад.

Он хоми инбариш, ки инкории ба ру залза  
Лел мебағаз, аз он ин ба язчи нақу залза.

PDF Compressor Free Version  
Минжиген катега кирда дилро бурӯ залза.  
Дар лут об пешин сабаш дар кул чакна,  
Барни за даст об чаро дар гувӯ залза.

Харгиз комин зе хуфту хобзм наций,  
Шаб бо ту сухен кумам, чловбам надахӣ  
Ман ташни даби ту хизру... гӯй.(7)  
Аз бахри худо, че шуд, ке обан наций,  
Дар хонан ту он ни маро шияд, нест,  
Банди зи дили рангида бинишад, нест.  
Гӯй, «дама ҳайр зорам аз ҷоду наидар»  
Оре, ҳама ҳаст, ни че мебоғд, нест.

Дар яке аз беъзҳон шитобониан Осиёни шаҳри Калката (№ 945) зори сарлаҳон «Фарди Мөхрии музони матни омадааст:

Шона бар Фарки ту ҳаробе ҳаёт,  
Ҷадвали ҳудуди никон дар зузвин.

Рубони Мөхрии за намунаи шеърҳон ў дар дигар иштобхонеҳон Ҳиндустон дучар месонид ки онҳо, таирори шеърҳон пештер ё бе ҷол дозир шудан шоира мебошанд (Меселен, дар «Маммӯзу рубонёти ном қитоби қоламиј аз шаҳри Гонг»).

«Хадича Султон бегим, мутахаллус ба Султон, сабияни (духтари) амир аст, аз умарон азимуллони Эрон, ки ҳамоша силсилаи олизи эшон фармондармои ин мамлакат буданд. Таваллудсш дер доруссалтанан Исафоҳони.

Комат ҳанг фитва, вах че комат,  
Инкории ғад ҷаҳон шаймат,  
Аз гудшани ҳусн тоза ғарое,  
Биништа ба шохи ў...

«Рӯқими ҳуруф (яъне Аликулихони Догистонӣ) дар зарофати он ҳафиғси даврон аз маствураи замон тарбият ёфтад».

Хедичаро номзәд ба писари амми Алиқулихонни Довистоний кардаанд. Ишғоли Исфаҳон ва воқеаҳои тоҳтутоз ин ду нас — Хедиҷа ва Алиқулихонни Довистониро аз ҳам чудо кардааст. Дар санаи 1160 ҳичрӣ (1747 мелодӣ) Хедиҷа дар Исфаҳон буда, бо муаллифи «Ризз уш-шуаро» **PDF Compressor Free Version** Нӯмунги шоъри Хедиҷа Султон:

Ман соғияму шароб ҳозир  
Эй ошики ташнаоб ҳозир.  
Об аст шаробу айши олам  
Ҳон ҷаъли ману шароб ҳозир.  
Бо ҳуснин ман офтоб ҳеч аст,  
Инак ману офтоб ҳозир.  
Гуфтӣ суханам ҳуш аст ё қанд?  
Гар фахм кунӣ ҷавоб ҳозир.  
Хоҳам ман агар қарам зи Ҷабрил,  
Орад ҷигарни қабоб ҳозир.  
Султон, чу мане набуда дар даҳр,  
Олам олам қитоб ҳозир.

#### Рубоиёти Султон:

Аз ранчи даруни ҳастаам, ҳеч мапурс,  
В-аз ҳоли дили шикастаам ҳеч мапурс.  
Андози баравш рафт зи ёдам, эй дуст,  
Үмрест, забонбастаам, ҳеч мапурс.

Ман сустии аҳди ёр медонистам,  
Бемехрия ни ингор медонистам.  
Оҳир ба ҳазони ҳаҷри ҳешам бинишонд,  
Ман одати наҷбаҳор медонистам.

Афсоне дар дамон агар гӯш кунӣ,  
Аз Йайлану достон-ш ҳомӯш кунӣ.  
В-аз қиссан зарду гами мо ар шунавӣ,  
Маҷнуни ҷониташи фаромӯш кунӣ.

Оиши Сәмсәнганд, «бъъзе тифтаанд, ин вай дар Сәмарқанд мункория буда, бъъзе гуфтаанд, ин Оиши (?) Сәмарқанд буда, бинобар ҷишибоҳ Оиша мазкур шуда. Ба ҳар тандир 4 ду рубоиро аз вай навиштанд».

Бо ман чу шабиқ насли ту бикшонд роз,  
Ногоҳиям из шом кунад субҳ оғоз.

Бо ин ҳама ар иназ кунандам, надихам,  
Кутохшабе аз он, ба сад умри дароз.

Дишаб, ҳамешаб, ой неъмати ковам, шод,  
Бадгүенат, ки деч сон ишк избод.

**PDF Compressor Free Version**  
Вон тоҳ дилам низ гувоҳӣ мёдод.

Ду рубоии аввал, ба гаър аз асари Алиқулихони Достонӣ, дер «Маҷмӯаи рубоиёт» ном қитоби қаламии қитобхонаи шаҳри Тонг аз номи Оишии Самарқандӣ омадааст.

Точӣ Усмон дар «Бисту се адаба» Оишии Самарқандиро аз қабили шоираҳои асри XI дониста чунин навиштааст: «Оид ба ин шоираи бомаҳорат ва ҳазиннаво, дар «Оташкадаи Озар» навишта шудааст, ки вай аз аҳолии Самарқанд будааст. Аз мъъказҳои дигар низ, ки ба мёдастрас буданд, таърихи таваллуд ёа сафоташ, инчукин ному нишоне аз салоду аҷдодонаш маълум нағардид. Аз осори вай фақат ин ду рубоҳи зерин ба назар омад»:

Ашке, ки зи ҷашми ман ба рӯ галтадаст,  
Дар гӯш кишидӣ, ки марорид аст  
Аз гӯш бурун ор, си бадномии туст,  
Қ-онро ба рӯҳам таҷоми стом дидаст!

(Рубоии дигари Точӣ Усмон оварда, рубоии якуми ҳамин ҷо зикр ёфтэ мебошад). Агер «Таърихи таваллуду зафот»-и Оишии Самарқандӣ маълум нашуда бошад, дер асоси наҳом мёълумотҳо ўро шонраи асри XI гуфтан, маълум“нест.

Дар «Маҷмӯги рубоиёт»-и дер боло номбурда рубоии зерин аз номи Оишии Й. Ҳуқарраба омадааст:

Гуфтам дилам аз ту бӯеве ҳоҳон аст,  
Гуфто, ки баҳон бусан ман ҷон аст.  
Диду абру ба наҳдӯн ҷон зид ангушт,  
Яъне ки баҳри табъи имгин арзон аст. (?)

Гурдрухбегим. Аз рӯи мёълумоти Алиқулихони Достонӣ вай аз бегимҳои Ҳинд буд. Ин байтро ба вай нисбат додаанд, ва дар назди роқими ҳуруф ин ҳам ҳуқми Комилабегим дорад».

Ҳеч таҳ оғири гуарухсор бе ағер нест,  
Рост будаст, он ки дар олам гули бехор нест.

Алиқулихони Догистонӣ Комилабегимро номбар гера-  
да, дар бораи ӯ ягон маълумоте неовардааст. Тоҷӣ Ус-  
мон зери сарлаҳди «Адибай Деҳлавӣ Комилабе» иш-  
навиштааст: «Комилабегим аз занони мӯҳтарами шаҳ-  
ри Деҳли буда, дар замони ҳукмронии Акбар-  
шоҳ (асри X ҳичрӣ) умр ба сар бурдааст... Комилабегим  
зани хеле боташеббуси роҳи маъдифат ва дӯстдори аҳли  
илму фазилат будааст. Аз ҷиҳати дониши шеърият ҳам-  
радифи пешқадамони замони ҳуд буда, дорон истеъдо-  
ди комил га адибай замони бӯйи будёни Комила дар саҳи-  
фаҳон таърихи замони замонаш қайд гардидааст. Вай шоиран  
фасеҳзабон буда, дар шеърнависӣ үслуби хосе дошта-  
аст» Дар ҳамин китоб<sup>1</sup> як рубони Комилабегимро овар-  
даанд.

ГУЛБАДАНБЕГИМ. Вай низ аз муқаддэроти Ҳиндустон.

Ин байт, мансуб ба ӯ:

Ҳар парноӯ, ин..., (бо) ошини ҳуд ёр нест,  
Ту яқин медон, ки ҳеч аз умр бархурдор нест.

Бибиорзуи Семарқандӣ. Гӯяҷӯд ҳуштабиает буда, ин  
байтро ба вай маисуб доштаанд. Дар «Тазкираи-Сомӣ»  
ба номи Парғони Шерозӣ зинҷӯр шуда:

Монд доти шаки ӯ бар қонам аз ҳар орзу.  
Орзусӯз аст ишку мон саросар орзу.

Дар «Тазкират-ул-хеъотин» чункин маълум омадааст  
(саҳ. 59). «Орзӯй аз маҳдуроти Самарқанд ва соҳиб-  
каломи диллисанд буда, ин ду мэтлавъ аз вай ба ёдгор  
навишта шуд:

Шуден ҳозм разд, гар ба дарди мо израсӣ,  
Чунон ревем, ин дигар ба гарди мо израсӣ.

Монд доти шаки ӯ бар қонам аз ҳар орзу.  
Орзусӯз аст ишку мон саросар орзу.

<sup>1</sup> «Евсту се адіба», с. 56—57.

Байти дуввум ва нисбани Шоираи Самарқандий гувоҳӣ медиҳад, ки дар тазаири мазкур сухан дар бораи яъшсур мераравад. Дер сарчашмем азвал ў боз номи «Би-биорзӯи Самарқандии» ва дар піазурут-ул-хавотини бо номи Орзум Самарқандий зикр ёфтааст. Байти мазкур маълумоти «тазкирии Сомия»-ро равшан аз ислоҳ ҳоддад кард.

Дар фонди китобхони ҷаълийи китобхонаи университети Кашмир даҳҳо баёзҳои ба забони форсӣ-тоҷикий таълифёфта нигоҳ дошта мешаванд. Дар баёзи № 1687, ки хело хушхат мебошад, ба ғайр аз ашъори шоироҷи маъруф—Саъдӣ, Ҳофиз, Ҳусрави Деҳлавӣ, Чомӣ, Ҳилой, Соиб, шеърҳои шоироне, ки меросасон кам дучор мешавад ё худ эҷодиёташон ҳанӯз омӯхта нашудаанд (ба мисли Аҳлӣ, Ваҷҳӣ, Сарғӣ, Ҳолӣ, Фигонӣ, Доъӣ ва ғайра) гирд омадааст. Ба қатори ин наъъ шоирон шоире Наргис низ хонда шуд:

Ба ҷуз из гиряи ҳуғлинигаре нест туро,  
Чигарам хун шуду аз ман ҳабаре нест туро.  
Гар сарам ҳок шавад дар раҳи ҷиҳат, чо шавад?  
Ки басдо вакти ғадоён гузаре нест туро.  
Рӯзб, ой нури ду дӯда, чо назар менмӣ(?)  
Ки ба ҳоли мани мискини назаре нест туро.  
Душмени ҷонӣ ман из бакри дӯли ғайр машава,  
Ки эн ман аз дилу ҷен дӯстгаре нест туро.  
Наргисо, из сари кӯши ту нақун катъи умед.  
Ки дар ин шаҳр умед аз дигаре нест туро.

Дар «Маҷмӯаи рубоиёт» (аз китобхонаи шаҳри Тонг) рубоии зерин ба шоире Наргис ҷисбат дода шудааст:

Эй, ҳоҷа, ин умри ту фузун аз шастаст.  
Бар ҳони ту ҳарғиз магасе ишғастаст.  
Ислам ту матар лашкари Ҷангизхон аст?  
Конро ҳаман умр насе нашастаст!

Холо гуфтан душвор ки муаллифи шеъри болой ва ин рубой як шахсанд, ё на? Икро мо бавди пайдо намудени шеърҳои тозиши шоире Наргис ё худ маълумотҳо дар бораи ў, равшан қарда мотавонем.

Библиотун — зами Мавлоно Бекоӣ. Ҳарду (яъне Бибиотун ва шавҳари ў) маҳрам ва надими Абдуллоҳон

Ҳеч гаҳ он сарви тауархсор бе ағёр нест,  
Рост будаст, он ки дар олам тули бехор нест.

Алиқулихони Догистонӣ Комилабегимро номбар гирда, дар бораи ў ягон маълумоте неовардааст. Тоҷӣ Усмон зери сарлаҳди «Адаби Дәҳлавӣ Комилабе им» навиштааст. PDF Compressor Free Version Комилабегим аз занони мӯҳтарами шаҳри Дәҳлив буда, дар замони ҳукмронии Акбаршоҳ (асри X ҳичрӣ) умр ба сар бурдааст.. Комилабегим зани хеле боташеббуси роҳи маъrifat ва дӯстдори өҳли илму фазилат будеаст. Аз ҷиҳати дониши шеърият ҳамрафи пешқадамони замони ҳуд буда, дорон истеъодиди комил ва әдаби саҳифа будани Комила дар саҳифаҳои таърихи замонаш қайд гардидааст. Вай шоираи фасеҳзабон буда, дар шеърнависӣ услуги хосе доштааст. Дар ҳамин китоб<sup>1</sup> як рубони Комилабегимро овардаанд.

ГУЛБАДАНБЕГИМ. Вай низ аз муҳаддарати Ҳиндустон.

Ин байт, мансуб ба ў:

Ҳар паририӯ, ки... (бо) ошиги ҳуд ёр нест,  
Ту яқин медон, ки ҳеч аз умр бархурдор нест.

Бибиорзуи Самарқандӣ. Гӯянҷ хуштабиат буда, ин байтро ба вай мансуб доштаанд. Дар «Тазкират-Сомӣ» ба номи Партея Шерозӣ зинҷ шуда:

Монд доги ошни ў бар ҷонам из ҳар орзу,  
Орзусӯз аст ишку яси саросар орзу.

Дар «Тазкират-ул-хөвотин» чунин маълӯмот омадааст (саҳ. 59), «Орзӯй аз маҳдуроти Самарқанд ва соҳиб-каломи дилписанд буда, иӯ ду матлаъ аз вай ба ёдгор қазишта шуд:

Шудем ҳози раҳат, гар ба дарҳо моянрасӣ,  
Чунон равем, ки дигар ба гарди моянрасӣ.

Монд доги ишқи ў бар ҷонам из ҳар орзу,  
Орзусӯз аст ишку ман саросар орзу.

<sup>1</sup> «Бисту се адаби», с. 56—57.

Байти дуввум ва нисбай Шоираи Самарқандӣ гувоҳӣ медиҳад, ки дар тазкираи мазкур сухан дар бораи як шири мераҷад. Дар сарчашмаи аввал ў бӯ номи «Бибиорзӯи Самарқандӣ» ва дар «Тазкурат-ул-хавотин» бо номи Орзуи Самарқандӣ зикр ёфтааст. Байти мазкур маълумоти «тазкиреи Сомии»-ро равшан ва ислоҳ ҳоҷад кард.

Дар фонди китобҳои қаламии китобхонаи университети Кашмир даҳҳо баёзҳои ба забони форсӣ-тоҷикӣ таълифёфта нигоҳ дошта мешаванд. Дар баёзи № 1687, ки хело хушҳат мебошад, ба ғайр аз ашъори шоирони маъруф—Саъдӣ, Ҳофиз, Ҳусрави Деҳлавӣ, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Соиб, шеърҳои шоироне, ки меросашон кам дучор мешавад ё худ эҷодиёташон ҳанӯз омӯхта нашудаанд (ба мисли Аҳлӣ, Ваҷҳӣ, Сарфӣ, Ҳолӣ, Фигонӣ, Доъӣ ва ғайра) гирд омадааст. Ба қатори ин навъ шоирон шоира Наргис низ ҳонда шуд:

Ба ҷуз аз гирии ҳуниҷигаре нест туро,  
Ҷигарам ҳун шуду аз ман ҳабаре нест туро.  
Гар сарам ҳок шавад дар раҳи ишқат, чӣ шавад?  
Ки басар вакти гадоён гузаре нест туро.  
Ӣ рӯб, эй нури ду дида, чӣ назар мениҳӣ(?).  
Ки ба ҳоли мани мискин назаре нест туро.  
Душмани ҷони ман аз баҳри дили ғайр машав,  
Ки зи ман аз дилу ҷон дӯсттаре нест туро,  
Наргисо, аз сари кӯяш ту накун қатъи умед.  
Ки дар ин шаҳр умед аз дигаре нест туро.

Дар «Маҷмӯаи рубоиёт» (аз китобхонаи шаҳри Тонг) рубоии зерин ба шоира Наргис ҷисбат дода шудааст:

Эй, хоча, ин умри ту фузун аз шаст аст,  
Бар ҳони ту ҳарғиз магасе наиншастаст.  
Нони ту магар лашкари Ҷингизхон аст?  
Конро ҳамаи умр касе нашкастаст!

Ҳоло гуфтэн душвор ки муаллифи шеъри болоӣ ва ин рубоӣ як шахсанд, ё на? Инро мо баъди пайдо намудани шеърҳои тозаи шоира Наргис ё худ маълумотҳо дар бораи ў, равшан карда метавонем.

Бибиотун — зани Мавлоно Бақоӣ. Ҳарду (яъне Бибиотун ва шавҳари ў) маҳрам ва надими Абдуллоҳон

(1583—1598) буданд дар ҳузури ў бо якдигар мутсбаат мекарденд. Дар ҷағои шавҳари худ гуфта:

Билло, ғами қезу инҷаат күшт маро!

То чанд зонӣ таъиз ба ангушт маро.

Шабҳо ҳама пушт сӯи ман ҳоб кунӣ,

PDF Compressor Free Version

Гирифт аз пушт маро.

(Маълумот дар бораи Библиотун аз ду нусхай «Риёз уш-шуаро»-и Алиқулихони Ҷангистонӣ гирифта шудааст: аз китобхонан миллии шаҳри Калката ва музеи Солор-ҷонги Ҳайдаробод).

«Бедилӣ-валидӣ Шайхзода Аисорӣ будаи ў рост»— навиштааст Алиқулихони Ҷангистонӣ. Ў илова кардааст, ки «Бедилӣ ҳиёбонист, дар Ҳирот мебуда, дар майхонаҳо басар мекардан ў рост».

Равам ба багузи изргис ду диде вом кунам,  
Ки то назорат сӣ сарас ҳушхиром кунам.  
Чашм пурхуну ҳаёни холи он диабар дар ў,  
Мичмаре нуроташасту корзи аъбар дар ў.

Мебарад дар кас ба кеш ёр аз ҷон тӯхфае,  
Мо ба Ҳиндустон, Белилӣ, шаржорӣ мебарем(?)

Заифаи Нишопурӣ ғӯ бебекони рӯзгор будааст. Охир қоиди тавфиқ гиребонгираш шуда, гиёда ба зиёрати Байтӯлло мушарраф ғӯ ғяндааст.

Чу сар ба ҳалҳен зулғи бутои дарсвардам,  
Саре ба ғодами дегонгӣ барсвардам.

Биби Заифаи Самарқандӣ ин байтро ба Биби Орзӯй навишта фиристоадааст:

Дар дилам буд орзуят беш аз ҳар орзу.

Дидам он рӯю фузун шуд орзу бар Орзу.

Уқбои Ҳофӣ<sup>1</sup> — ҳамшерам Мавлоно Ҳокист.

Уқбои Исфаҳонӣ ғӯ ҳаррамаи (ходимаи) Шайх Рӯзист.

Қомати сара, ки дар об гирифтор шуда,  
Карда давъий ба қади ёру нағусор шуда.

<sup>1</sup> Ҳофӣ — мансуб ба шаҳри Ҳоф.

Фотимаи Хуресония. «Фозила, фасеха буда, ки монанди Пирӣ Зол дар майдони суханварӣ пеҳлавонии ин фанро зарби дасти фикрат намудай ўрост».

Ориста боғу булбулони сармаст,  
Ерон ҳама дар иншоти гул боланараст.  
**PDF Compressor Free Version**  
Ашбоб, ки чуз ту ҳарчи мебояд ҳаст.

Ҷай, аз ту вағову меҳрубонӣ ишёб.  
Бе айни ту лаззат аз ҷавонӣ ишёб.  
Васли ту ҳадди ҷонидонӣ, лекин  
Монанди оби зяндагонӣ ишёб.

«Бибӣ Моҳӣ, Офоқ ном дорад. Ҳамширан Муҳаммадалий Ҷалоир. Нисорӣ таҳаллус аст. Гӯянд беҳтар аз бародари ҳуд буда, ҳам дар сухан, ҳам дар атвори мардонӣ маворӣ мекардан ўрост».

Оҳ аз он зулафе, ки дорад риштai ҷон тоб аз ў.  
Вой аз он лазъде, ки ҳардам меҳӯрам хуноб аз ў.

Ашке, ки сар зи гӯшан ҷашнам бурун кунад,  
Дар рӯи ман иншинаиду дашвани хун кунад.  
Обе ки фалак ба лаб ҷаҳонад моро.  
Саргашта ба балхру бар ҷаҳонад моро.  
Ҷай қош, ба маизиле расонад моро.  
Каз ҳаётни ҳуд боз раҳонад моро.

Соҳиби «Тазкираи Нисо» гӯяд, ки вай (Бибӣ Моҳӣ — А. М.) ҳарами Дарвешалий китобдор шуд. Дарвешалий бародари Амир Алишер буда, муддатҳо дар Балх ҳукумат дошта. Ва ҳам гӯяд, вақте аз шароб тавба карда буд. Бадеъ уз-Замон Мирзо (лисари Султон Ҳусайн Мирзо) аз ин адди ўстиозз (паноҳ) кардааст. Дар бадеҳа гуфта:

Ман ғлар тавба зи май кардаам, эй сарви сихӣ,  
Ту ҳуд ин тавба наҳардӣ, ки маро май надихӣ.

Ва гӯянд, ки ин ду байт, ки аз Мехрист, бавзе ба ў (Бибӣ Моҳӣ) мансуб доштазнд:

Бехи ҳар хоре, ки он аз ҳоки ман ҳосил шавад,  
Зоҳид ғр-мисвок созад, мисту лояъни шавад.

Гурбат чи ватан, чи достоян аст,  
Харчо ки хүшй, ватан хамон аст.

### Ва ил рубой аз ўст (Бибий Мохий).

Шүе лорам, ки деч ширинком надорад,  
PDF Compressor Free Version  
Дилди кирди дили мал ком надорад.  
В-ар з-он, ки ба дигаре тикдам, малъ кундад.  
Кофири ба чукин рўз гирифтор надорад.

Бибий Зоирий, «Агарчай дар сурат заҳ буда лекин дар маънигүй, балоғат ва ҳунармандӣ ба ҷавгони зулфи сӯхан аз майдони мардони диловар мерабудан ўрост».

Хурдани хуни дил аз ҷашми тар омӯхтазам,  
Хуни дил хӯрдааму ни хунар омӯхтазам.  
Кори мал бе ту ба ҷуз хуни чигар хурдан нест,  
Турфа коре, ки ба хуни чигар омӯхтазам.  
Шеван ошиккув расми назарбозиро,  
Ҳама аз мардуми солибназар омӯхтазам.  
Носидо, ҷанд ҳунай малъ мал аз ишон бутон,  
Мал зи устоди қазо ки қадар омӯхтазам.  
Зокри, баҳра тавофа ҳарами зўн бутон,  
Субҳезӣ яз пасими сладар омӯхтазам.

Ин шеър бо як шеъри дигар дар қитоби номбурдано мө (саҳифаи 147) ба духтари Мирзо Абдулло нисбат до-да шудааст. Акчун маълум мешавад, ки Бибий Зоирий духтари Мирзо Абдулло буда, бо таҳаллуси Зоирий шеър мёгуфтаваст. И.т. таҳаллус дэр шеъри чопшудаи шоири низ зикр ёфтааст:

Зоирий дил буд ташхори ману н-он низ рафт,  
Баль аз ин дигар ки ҳоҳад кард гамхорӣ маро.

Мисли муаллифи «Баёз ул-ашъор» Алиқулихони Достистонӣ дар асараши ях байт шеъри шоириро овардааст. ки ном ё таҳаллусаш номаълум мондааст.

Бинти Ҷомсолор, «Чозанин духтаре буда, ки ба ҷавгони фикрат гўйи сухен аз майдони мердан рабуда. Муосири Шоҳ, Аббоси мозӣ (1571—1629) магфур вэ мабрур аст.

Рӯзе ки тарб бе лабу золи ту кунам  
Чон тоза ба фархунда ҷамоли ту кунам.

## ШОИРАҲО БО ТАҲАЛЛУСИ НИҲОНӢ

Шоири Бибӣ Ниҳонӣ дар китобчизи Тоҷӣ Ӯсмон «Бисту се адаби» за Т. Жалолов «Узбек шоиралари» зикр ёфтадааст. Дар китоби муаллифи иштирокӣ Ҳиндустони сухан аз шоири Бибӣ Ниҳонӣ рафтааст. Чанд шеъри ўро ба таври намуна аз «Баёз ул-ашъор» ном китоби қаломани китобхонаи Мавлоно Озоди назди университети мусулмонии шаҳри Олигарҳи Ҳиндустон, сварда будем.

Дар «Бисту се адаби» Бибӣ Ниҳонӣ шоири асри XVI аз модери ўҳамсӯқбати Ҳуррамбегим — модери Шоҳ Сулаймони номида шудааст. Дар ин матни мухтасар маълум нест, ки Тоҷӣ Ӯсмон хадом Шоҳ Сулаймонро дар назар дорад—шоҳони Эрон, ки бо ин ном дар асри XVII ҳукм рондаганд ё султони Бонгола, ки дар асри XVI фармонравой мекерд?

Мутахассиси адабиёти форс забони Ҳиндустон А. Гаффоров Ниҳониро шоири машҳури аҳди Акбар (1558—1604), Ниҳонии Деҳлавӣ муайян кардааст.

Дар «Тазкират-ул-хавотин» доир ба шоири Ниҳонӣ ҷунуни маълумот бо ғӣ чистон аз забони шоири ба таври зайл омадааст: «Ниҳонӣ — масоҳиб ва ҳамнишини ҳаррами Бегим (Нурҷонбеким — А. М.), волидан Шоҳ Сулаймон буда, падарааш аз ӯмарони бузурги Шоҳ Сулаймон буд. Чун овозаи ҷамоли дилкаш ва фитрати баланди вай бер забонҳо афтод, бузургони ҳар қавм ўро хостгорӣ менамуданд. Бинобар он Ниҳонӣ Маствора ин рубой бигуфт ва дар Ҷоҳорсӯй бозор сөвөсон кард, муқаррар бар, си, ки ҳар кас он рубоиро ҷавоб гӯяд, дар ҳаболаи ниҳоҳаш дарояд. Аз мавзӯноти он рӯзгор ҳеч кас аз ўҳдиги ҷавоб барнаёмад:

Аз марди баражиарӯй зар металабам,  
Аз ҳенав ашкабут пар металабам.  
Ман аз даҳани мер шакар металабам,  
В-аз пашши мада шери пар металабам.

Баъд аз фавти Ниҳонӣ Саъдуллоҳон — вазири Шоҳ-ҷаҳон подшоҳ пай ба матлаб бурда ин рубоиро дар ҷавоб гуфт:

Илмаст барахнарӯ, ки таҳсил зар аст,  
Тан хонан анкабут дил болу пар аст.  
Захраст ҷафон илму маъни шакар аст,  
Ҳар пашша к-аз ў чашна, он шери нар аст.

**PDF Compressor Free Version** Дар инчаи «Бисту се здиба» низ аз номи Нижонӣ омадааст. Маълумотҳои «Тазкират-ул-Хавс-тин», Тоҷӣ Усмон ва А. Фаффоров роҷеъ ба як Нижонӣ буда, вале солҳои ҳаётӣ ў барои онҳо чандон равшан нашудааст. Мувоғики маълумоти тазкираи номбурда Нижонӣ дар замони Ҷаҳонгир (1605—1627) ва завҷаи ў Нурҷаҳонбегим. Яъне дар нимаи аввали асри XVII ҳаёт ба сар бурдааст. Илова бэр ин, Нижонии мазкур, агар дар ҳақиқат модари Шоҳ Сулаймони Эронӣ (1666 — 1694) шинохта шавад, ширави асри XVII будани ў бори дигар тасдиқ мешавад.

Дар асари Алиқулихони Догистонӣ — «Риёз уш-шуаро» сухан дар бораи ҷор шираве рафтааст, ки ҳар қадом бо тэҳаллуси Нижонӣ шеър гуфтаанд. Вале дар шеърҳои ба ҳар қадоми сиҳо мансуб буда, таирори мероси шоира Бибӣ Нижонӣ дидо намешавад. Ин зан шояд панҷумин шоирро будааст, ки бо тэҳаллуси Нижонӣ шеър мегуфтаваст.

Шоираҳси дар «Риёз уш-шуаро» зикр ёфта инҳоанд:  
1. «Нижонии Қоинӣ—фасеха, зарифа буда, ки дар ма-  
лоҳати қаломаш шӯр дар олем афканда, узвияти баёнаш  
шакар дар ком.. Авҳадӣ навишта ки писари ўро дар  
Ҳинд дидаш».

Аз ин маълумоти «Риёз уш-шуаро» маълум мешавад, ки Нижонии Қоинӣ ҳамзамони Авҳадӣ (1274—1338), яъне шоираи нимаи дуввуми асри XIX—ва нимаи аввали асри XIV будааст.

Ҳамчӯ мзи бар руҳи хубон назари пок андоз,  
Ҳар кучо дидам олуда бувад, док андоз.  
Гар бода хӯрад зоҳили худбин шаби чумъа,  
Ҳумҳона кунад масҷиди одинан худро.

Дар ҳангоми ғазаб ва қизоъ, навиштааст Алиқулихони Догистонӣ, ба шавҳари худ (ин шеър) ҳонда:

Талоҳ аз ту гирам, туро дар кунам,  
Ба қўрми ҷашнмат ду шавҳар кунам.

Яке амрады тозан наичавон,  
Дувум золимп туркамони асон.  
Еа он наичавон айшу ишрат кунам.  
Еа он туркамонат хаволат кунам.

2. Нихони. «Вай аз маистуроти замон ва мүнисоти даврон аст. Ҳамшерги Ҳоча Афзал, (дар) девони Султон Ҳусайн Мирзо (еазфот соли 1506) будан ў рост»:

Агарчи меҳр ба тақдирни лоязот баронд,  
Ба мони ман нарасад, ин ҳазор сод бзаяд.

3. Нихони. «Баъзе гўянд, ки дуҳтари Мирзо Ёдгор, ки дар замони Султон Ҳусайн Мирзо буда ва ин ҳерду ёғлаб, ки муроди ях шакси воҳид бошад. Ин ёбёти ўст»:

Оҳ, да шоирсти нодахъ,  
Ки индоранд нур дар лиҳоз.  
Қадди хубон сара мекенанд,  
Рухи ошон ба моҳ тобида.  
Моҳи курсист потамом, айёр  
Сарв чун бутти ногарошида.

На баҳри дарди ман ин чашми ҳунфишон бастам;  
Назар ба ғайри ту ҳайф аст, баҳри он бастам.

4. Нихони — таҳаллуси дигар. Дар Ҳинд буда, ин байт за ўстни:

Аз ҳарду чаҳони матлаби ман зувғи юнор аст,  
Дурр налиҳла, то сабҳаву зуннор набошад(?)

Чуноне ки мебинем чор зани шонртаъб таҳаллуси Нихониро ба худ гирифтаванд. Як нафари си — Нихонии Коинӣ дар замони Авҳадъ дуи дигареш дар замони ҳукмронии Султон Ҳусайн Мирзо, яъне дар нимаи дувуми асри XV ҳаёт басар бурда, замони ҳайти чаҳоруми Нихонӣ маълум нест.

Мирзо Муҳаммад Афзали Сархуш дар асарави «Кела-лот ўш-шурор», ки соли 1092 (1681—1682) китобат шуда, дар китобхонаи Миллии шаҳри Калкатта нигоҳ дошта мешавад (зери раками 91), роҷе ба шонира Замона маълумоти зеримро бо намунаи шеъраш овардат: «Замона — дар маъниёбӣ ягони замон буд. Ин ашъор аз ўст»

Дарди сар кайфияти фарзонагист(?)  
Нашъан осудағай дар бодай девонағист.  
Не тағофул аз ту мебинам, на рүк дил, на чавр,  
Гар, чүнин аст ошной, ҳарф дар бетонагист.  
Күввати боло талаб, то хаст күтохӣ макун,  
Аз ҳарам то дайр як парвози мурғи ҳонагист.

PDF Compressor Free Version

Он чи бе рүя ту манзури назар доштаанд,  
Остинест, ки бо дидай тэр доштаанд.

Дар қитоби «Дурданаҳон маданияти тоҷикон...» доир ба чопи «Тазкираи Нисорӣ» дар Ҳайдаробод сухан ронда, дер қатори дигар маълумотҳо сӯҳбати Мавлоно Қабулӣ Бухориро бо шоири Ҳисорӣ Зилоҳ, нақл карда будем. Дар қитобхонаи Осиёии шаҳри Калкатта як нусхаи қаламии қадимаи (шояд асри XVI бошад) «Тазкираи Нисорӣ», нигоҳ дошта мешавад. Дар ин нусха нақл дар борзи сӯҳбати ў бо Мавлоно Қабули Бухорӣ ба таври зайн омадгасти».

«Мавлою Қабули Бухорӣ дар Ҳисор бо Зилоҳ, ном заифа, ки табъи назм дошта, бо Мулло дар мақоми мушсирӣ гашта, ин байтро ҳонда:

«Мижгни ту, эй нигори раъно,  
Бо мо сафи ҷанг менамояд.

Зилоҳ дар шаъни Мулло бэдехатан байти ҳазломез гуфта:

«И мурғ, ки қандай парашро,  
Ишкам зада ранг менамояд».

Дар ин чо досир ба 26 шоири сухан рафта намунаи шеърҳои онҳо дода шуд. Аксари номбурдагон ба ҳонандагони имрӯзай тоҷик маълум нестанд (ба гайр аз Робиа, Оишии Самарқандӣ, Бибӣ Меҳрӣ, Гулбаданбегим, Лолаҳотун). Шоириҳони номбурда аз асари Алиқулихони Догистонӣ «Риёз-уш-шуаро» гирифта шуд (ба гайр аз шоири Наргис, Замона, Оишии Муқарраба). Чуноне, ки эндо шуд, Алиқулихони Догистонӣ асари худро дар соли 1748 ба охир расонидаваст. Яъне шоириҳони дар ин асар зикрёфта аз асри X то нимаи аввали асри XVIII ҳаёт ба сар бурдаанд. Солҳои ҳаёти баъзеи онҳо аниқ-

тар аст. Масалан, Подшоҳхотун шоиран аспи XIII, Ниҳони Қонӣ (аспи XIII–XIV). Мехрӣ Ниҳонӣ (ҳамшеран Ҳоҷа Афзал), Ниҳонӣ (духтери Мирзо Ёдгор), Бибӣ-Моҳӣ, шоираҳои нимай дуввуми аспи XV ва севали аспи XVI, Бибӣ-отун аспи XVI, шоира Бинти Ҷомсолор аспи XVI–XVII. Ҳадича шоирен аспи XVIII будаанд.

PDF Compressor Free Version

Дар аспи XVIII ба эҷодиёти шоираҳо аҳамият дода, гирд овардани мероси онҳо дар Ҳиндустон, сабабҳои худро дорад. Яке аз сабабҳои ҷиддӣ ҳукмрон ва давлатӣ будани забони форсӣ-тоҷикӣ дар ин мулк то охирҳои аспи XIX мебошад.

Ғайр аз ин дар Ҳиндустон — муносибат ба занҳо, маҳсусен бо занҳои соҳибат ва шоиртаъб нисбат ба Мовароуннаҳр, ба кулӣ фарқ дошт. Дар пертави занҳои нисбатан озоди мазҳаби ҳиндӣ ва дигар мазҳабҳои зиёди дар Ҳиндустон ҳукмрон буде, занони мазҳаби мусулмонӣ худро камоё созӣ ҳис намуда, дар иазди марден ва аҳли саводи ҷамъияти худ ба эҳтироме сазовор будаанд. Маҳсусэн занони ашроф, шоиртаъб ва аҳли савод. Исботи инро мо дар мисоли ҳаёт ва эҷодиёти Нурҷаҳо-бегим, Зебуннисо ёз наздиҳони онҳо пай бурда метавонем.

Ин эҳтиром ҳаводорони шеъру шоирро ғодор наимудааст, ки ба мезоси шоирзадо аҳамият дода, ба кето-ри шеъри шоирони замонҳои гуногуни шеърҳои занонро низ гирд оваранд. Дар ин кор шояд ҳизмати Нурҷаҳо-бегим ва Зебуннисо кам небошад. Обрӯ, шеърҳон ба-ландмазмуни Зебуннисо, ҳаводорони назми форсиро ғодор намудааст, ки ба эҷодиёти дигар занон низ дикқат диханд.

Сарфи назар аз ҷон таваллуд ё истиқомат шоираҳон дар боло номбаршуда аксар дар мулки Ҳинд ба забони форсӣ-тоҷикӣ шеър гуфтаанд. Онҳо ба эҷодиёти дигар шоиру шоираҳо таъсири худро низ расонида назҷа-зононро ба панду ҳизмати оқилона, ба аҳлоҳи ҳамида го-дӯст доштани шеъри форсӣ ҳидоят кардаанд. Аз ҳамин нуқтаяи назар омӯҳтанӣ ҳаёт ва эҷодиёти шоираҳон номбурда аз аҳамият ҳолӣ нест. Илова бар он, чопи мероси онҳо тадқиқотчиёро ғодэр менамояд, ки дар оянда ба мероси онҳо дикқат дода, бо бозёфтҳои наъ оқро бойтар ва лаҳзаҳои ҳаёти шоираҳоро равшантар гардсананд.

## РӘЗГОРИ ЗЕБУННИСО

Лаҳзаҳои алоҳидан ҳаёт ва эҷодиёти шоирави номвәри фарсизабон Зебуннисо дар нақлу ривоят ва достонҳо маҳфуз мондааст. Баъди зиёда аз се аср барои тадқиқатчии широз, ки дар бораи шоира суханорӣ меқунанд, мушкил аст, ки ҳақиқатро аз афсона ва воқеиятро аз достон ҷудо сизанд.

Ҳангоми сафари худ ба Ҳиндустон (соли 1986) ва шинесоӣ бо фонди китобҳои қазалини ин мамлакат доир ба ҳаёт аз эҷодиёти Зебуннисо баъзе маълумотҳо гирд овардӣ будем, ки як қисми онҳоро манзури ҳонандагону муҳаққикон гардонидан амри матлубе мебуд. Чунинчӣ, дар китобҳои миллии шаҳри Калкатта китоби қазалике бо наим «Риёз ул-эфгор» (№ 93), нигаҳдорӣ мешавад, ки музлифи он Вазирзалии мутахаллис ба Ибраҳим Атқимбодӣ буда, таълифи он соли 1268 ҳичрӣ (1852 мелодӣ) ба охир расидааст. Нусхай мавриди истифода 29 мэдди резиазони соли 1282 ҳичрӣ (17 мёдзи февралӣ соли 1866) аз тарҷути котоби ноиъзум рӯбтардор шудаасту ҳаҷман чандон қалон нест (120 саҳифа).

Вазирзали ҳаёти әдабии дарбари подшоҳони Ҳиндустонро мухтасар тасвир намуда, доир ба Зебуннисо чунин мъзлумотро додааст: «Зебуннисобегим мавзудаш хоки тоқи Дедӣ, дар санги 1048, 10 шаҳри шевол (15 мёдзи февралӣ соли 1639), аз батни Бонубегим бинти Шоҳнавозхони Соғозӣ аст. (Шоира) каломи раббониро тамом ҳифза намуда, из улуми әрзӣ аз фарсӣ баҳрӣ вақмӣ (хаёлӣ) мешандӯхта. Ҳатти настъалиқ, насҳ за шикаста хуб менавишт ва табъи мавзун дашт. Шеър басо хӯш аз зебо мегуфт. Аксари шуарои оливикор аз фузулӣ номдор аз хушнависони аторудрақам бо соян отифати он фади пэрзариш мегфтанд, рисолаҳо бо номи номиаш таълиф фэрмудаанд. Девонаш ба назери роқим даромад, таҳаллуси худ Махфӣ мекард. Охир дар санги 1113 (1701-1702) дар саҳоби раҳмати ҳақ маствур шуд ва дар Шоҳцазонобод мадфун гашт».

Вазирзали роҷеъ ба Нурҷаҳонбегим — зазифаи Чагонгир подшоҳ низ сухан ронда навиштааст, ки ў 500 дуҳтари дар даргоҳаш паноҳёфтваро барои савоб ба ша-

хар дэдээст. Баъди вафэти шээдэрэш ба Нурчээнбагим ду лэг (200 хазэр) руяа солона муқэррар кардаанд.

Сарчашмай дигари эзэй — «Тазкират ул-хазэти» (чоли Бомбай, 1888—1889), доир ба шархи ҳоли Зебуннисо PDF Compressor Free Version Махфий, инчунин бо ин тахаллус мэргүүрүү Бүдэни шэнрони дигэр, мэльумоти чолиби дик қати зеринээ эвэрдээст: Зебуннисобагим — духтари Авангзеби Оламир подшэх ёст. Пүшида мабээд, ки шохи мэзбур панҷ писар ва панҷ духтар дошт: Баҳодуршох, Азимшох, Муззакшох, Мухаммадзакбар, Комбахш, Зебуннисо, Зиннатуннисо, Зубдатуннисо, Бадрнисо, Мехринисо.

Зебуннисо аз батни дилрэси Бону, духтари Шохнаазхон дар санзи 1048 (1638—1639) ба вүчуд омад. Хофизи қурьон буд, нахье сарф ва фикхоро ба хуби омүхтэ Буд. Хутугти наастылик, исхуу шикастаро хуб менавишт. Мэйли куллай ба эшьор дошт. Бисэрхи аз шуъаро ва уламо наажару чирахури ў буданд. (Зебуннисо) шавхар ихтиёр нахэрда дар санзи 1113 (1701—1702) вэфт ёфт.

Вончина машхур аст, ки Махфий тахэллуси ўст, мэхэ гэлээт аст. Ва гуфтаанд Махфий тахэллуси щэире буд — наажари бегим. Мамдӯда (маадх) за девони Махфий, ки ба номи вэй шүхрат дөрдэ, ээ Махфий щэир аст аз Махфии Раштй, ки мусоҳиби Имомқулихон (1611—1642) — ҳокими форс буд, ки ба сабаби касрати шарби күкнор (Махфий) бисэр лоғарандом буд. Нақласт, ки рүзэ хон тэври мээхэх (хизл) гуфт: «Махфий бисэр лоғар шүхэ». (Махфий) цэвэб дээд, ки «Лоғарий ман аз он ёст, яа мардум аксар дар садри макотиб менависанд, ики «Махфий мабээд! Аз ин дузи бээд қохидазм ва дэр ҳақиқат манаи, ки инкадар ҳэм мондем. Агар дигэрэ мебуд, асаре ээ зай намонондо».

Хон аз ин мутойба бисэр хэндид ва ўро «ньюи» бахшид.

Дар китобчы музллифи ин сэргэх «Дурдочхон алданияти тоҷикон дар гянчичаҳои Ҳиндустон» (нашриёти «Ирфон», 1984, с. 146—163) доир ба танҳоя ҳаёт бурдани шоира Зебуннисо, муносибати ў бо падарааш Авангзеб (1658—1707) за дигэр ахли дарబэр, мэльумот ҳэ гирд омадаанд. Ин нақлу ривоятхоро аз эсри саргузаштни музллифи асри XIX Муҳаммад Ҳакимхон «Мун-

такаб ут-таворих» ва дигар китобҳон таърихию здаби дарёфта будем. Ҳамчунин дикқати ҳонандагонро ба ду девони шоира ҷалб намуда будем, ки ҳардун он бо номи «Девони Махфӣ» дар фонди Музей Миллии шаҳри Дехқон PDF Compressor Free Versionаванд.

Дэр давоми кофтукоби ҳуд (соли 1986) дар фонди китобхонаи китобҳои қаламии арабӣ за форсии Университети Кашмир (шаҳри Сринагар) ду нусхаси дигари мэцмӯзи шеърҳон Зебуннисо бо номи «Девони Махфӣ» ба назар ғасид, ки ҳардун нусха сана надоразд ва ҳачман излон буда (21x35 см), ба журнали синиф монанданд. Ҳэтти настальиқи хоно ҳусни хатти котибони асри XIX-и Мовароуннаҳро монандӣ дорад. Оғози девони № 363 ба байти девонҳои дар боло ишорашуда якест.

Эй ин дабри раҳматат ҳуррам гулн бӯстони мо,  
Гуфтугӯн ҳарфи инқат матдан девони мо.

Пеш аз ин матн дар як варақ чанд байт навишта шудааст, ки намунаи онҳо ин аст.

Раҳнаварди ишкро бо кӯху бо ҳомун чӣ кор?!  
Ошики саргаштаро бо гардиши гардун чӣ кор?!  
Чун дарои корвони ишк меномадем зор,  
Булбули боди тарабро бо дили пурхун чӣ кор?!

Девони дигари Зебуннисо (№ 362) баъди унвони хуби ранги н бо чунин абӯт оғоз ёфтасъ:

Соҳӣ, зағассе бахш дили мурдан моро,  
Аз абр наме дех, дили пажмурдан моро!

Байти охиря девон ин аст:

Нолаатро нест гар тасир, Махфӣ, там маҳӯр.  
Окибат пайдо кунад ин чинси арzon : қимате!

Баъди ин байт дар ду варақ нақлҳои зерин дар борзи Зебуннисо гирд омадааст: Ду ҳикоят аз сӯҳбатҳои ҷаҳонӣ дарбори падари Зебуннисо Оқилхон, ки табъи шоирӣ низ доштаву бо таҳаллуси Розӣ шеър мегуфта. Зебуннисо дар яке аз сӯҳбатҳои ҳуд бо Оқилхон ин байтро гуфтааст:

Гарч ман лайлиасосам, дил чу Мачиун бенавост,  
Сар ба саҳро мезандам, декин ҳәё занчири пост.

**Чавоби Оқилхон:** **PDF Compressor Free Version**

Ишк то хом аст, бошад бастан номусу панг,  
Пухтамагзони чунуиро кай ҳәё занчири пост?

**Чавоби Зебуннисо:**

Ахли маъниро ҳәё бошад, ҳәё бошад ҳәё.  
Чун ту мурғи бехаёро кай ҳәё занчири пост?

ИН байти Зебуннисо дар чавоби Шоҳҷаҳон дар яке  
аз баёзҳои фонги нитобхони номбурда (№ 941) ба тав-  
ри зэйл омадааст:

Домгии Зебуннисо аз ҳар тараф нечидаст.  
Чун ту мурғи бехаёро кай ҳәё занчири пост?

Дар «Таскират ул-хизотин» ривояти мазкур доир ба  
муносибати Зебуннисо бо Оқилхон ба таври зайл тэсвир  
ефтааст:

«Дар китобе ба назэр гузашт, ки Бегим бо наэб  
Оқилхон Розӣ аксар тарҳи мушоира мезандохт за ашъо-  
ри худро мефиристод ва бо ҳам бебоҳона гуфтугӯ даст  
медэд. Оқилхон, Розӣ матлаи ин ғаззлро назди Бегими  
фиристоҳ:

Ишк то хом аст, бошад бастан занчири шарм,  
Пухтамагзони чунуиро кай ҳәё занчири пост?

Бегим баъд аз мулоҳиза филбадеҳа ин байт зери он  
навишта фиристод:

Покбогони мухаббатро бувад доим ҳәё.  
Чун ту мурғи бехаёро кай ҳәё занчири пост?

Ҳикояи дигар аз муносибати Зебуннисо бо Оқилхон,  
ки дар нусҳаи мазбур омада: «Рӯзе Зебуннисо дар ҳа-  
рамхона нишаста ин рубой тақрор мекард:

Бишканад дасте, ки ҳам бар гардани ёре нашуд.  
Кӯр (бех) ҷашиме, ки латзатгири дидоре нашуд!

Сад баҳор охир шуду ҳар гул ба фарғе ҷо гирифт,  
Гунчай боги дили ман зеби дасторе нашуд.

Чун ин рубой аз забони Зебуннисо баромад, подшоҳ  
(Аврангзеб), доистоҳи Бегим (Зебуннисо) майли муно-  
қаҳат (издивоч) дарзед. (У) Оқилхонро ба хидмати бегим  
Фирӯзстод. Чун Оқилхон ба пешгоҳи ҳузур смад, аз да-  
руни парда Зебуннисо ин рубой бархонд:

Буабу аз гул бигзараид, гар лар чаман бинад маро,  
Бутзарастӣ кай кунад, гар барҳаман бинад маро?!

Дар сухан пинҳон шудам монади бӯ дар барги гул,  
Ҳар кӣ дарозд майли дидан, дар сухан бинад маро!

Баъд аз он давоту қалам дар пешни Оқилхон ниҳоданд,  
ки чизо таҳрир кунад. Қалам реше барозард. Оқилхон  
дар қолин қаламро соғф кард, аммо эҳтиёти сиёҳу са-  
фед наҳард. Бегим озурда гардиду гуфт: «Абас ном Оқи-  
лӣ бэр ў ниҳоданд» ва ин байт бихонд:

Шунидам, тарки манеаб кард Оқилхон ба подонӣ,  
Чаро оқна кунад коре, ки боз орад пушаймонӣ?!

Оқилхонро аз маҷлис бароаварданд ва (Зебуннисо) худ  
терзи муноҳҷат кард ва боқии умо бикр монд».

Нақли дигар аз хотимзи деҳони Зебуннисо (№ 362):  
«Рӯзе дар Боги Шолмор (Зебуннисо) ин рубой бадеҳа-  
тан бэрхонд:

Эй сбшор, ҷлоҳагар аз баҳри чистӣ?!

Чин бар ҷабни фиканд ҷондӯҳи кистӣ?!

Оё чӣ дард буд, ки чун ман тамоми шаб  
Сарро ба санг мезадиву метиристӣ?!

Агар Зебуннисо дар ҳақиқат ин байтҳоро дар Боги  
Шэлмор гуфта бошад, сухан аз боги хушмэнзар ва хуш-  
боду ҳавони Кашимир меравад. Яъне шоири ба ин диё-  
ри афсонавӣ омада будааст. Чунки Боги Шолмор, Боги  
Нишот, Ҷашми Шоҳӣ ва гайра дар доҷони Пок ном  
кӯди сабзу ҳуррам ва серобу сердаражти соҳили чали  
дарён Ҷелам, ки эз байнӣ пойтаҳти Кашимир — шаҳри  
Сринагар мегузарад, ҷойгир шудаанд. Дар ҳақиқат, ин-  
ҳо боғҳоҳ обшор буда, ҳоло тамошогаҳи туристони  
зиёд ва истироҳатгоҳи аҳолии маҳаллӣ гаштазанд.

Шоҳиди дигари дар Кашмир сукунат доштани Зебуннисо маълумоти муаллифи гумноми «Таърихи мутафарриқа» буда метавонад. Ин аср, ки дар асрҳои XVII-XVIII дар Хиндустан китобат шуда, ҳоло дар архиви Миллии тоҷикистон дар Ҳунарҳоҳ дошта мешавад, санаҳои гуногунро рӯзгорӣ ба таърихи подшоҳони Ҳинд, тӯю сурӣ онҳо ва шоҳзодагону соҳтмони биноҳои гуногун ва ҷанғои сулолавӣ гирд овардааст. Дар саҳифаи 119 ҳамин аср омадааст: «Таърихи масҷиди навоб Зебуннисобегим, ки дар Кашмир таъмири ёфта, зодаи табии Муҳаммадафзали Сархуш (аст): «Каъбаи ҳочот шуд масҷиди Зебуннисо».

Ба ҳисоби аబҷад аз ин ибораҳо санаҳи 1681 мелодӣ ҳосил мешавад, ки дар ин сол соҳтмони масҷиди Зебуннисо дар Кашмир ба ҳуҷир расидазаст. Дар назбати ҳуд, ин сана гувоҳӣ бар он медиҳад, ки он вакт Зебуннисо дар Кашмир истиқомат доштааст.

Боз як далели дар Кашмир истиқомат доштани Зебуннисо он аст, ки яке аз муаллимони ӯ Ҳофиза Маряни Кашмирӣ шинҷата шудааст. Ба фикри Риёзмаҳмади Шервонӣ, завқу шавқи шеъру адабу сухҳачсанции Зебуннисо марҳуни таълим ва тарбияти ин бонуи Кашмирӣ будааст. Муаллифи комбурда Муҳаммадсаъид Ашрафи Мозандарониро ҳамчун муаллими дигари Зебуннисо ёд кардааст. (Ғании Кашмирӣ. Аҳзолу осор ва сабки ашъори ӯ. Кобул, 1970, саҳ. 63, 66).

Боз як накли дигар аз хотимаи девони Зебуннисо, ки аз муносибати падари ӯ ба шеърҳои Зебуннисо гувоҳӣ медиҳад: «Рӯз дар Боги Нурафзо нишасти (Зебуннисо) ин байт меҳонд:

Чаҳор чиз ғам аз дил барад.

Кадом чаҳор?

Шаробу сабзаву оби равону рӯи ингор.

Ин байт ба гӯши подшоҳ (Аврангзеб) расид. (Ӯ) пурсид, ки «Эй фэрзанди дилбанд чӣ меҳонданд?»

«Чаҳор чиз ғам аз дил барад.

Кадом чаҳор?

Намозу рӯзаву тасбеху истиғфор».

Подшоҳро писанди хотир афтод, тасбеҳи марворид

ба қимати як лак (сад ҳазор) рула (ба духтараш) ишоят намуд».

Дар «Тазкират ул-хавотин» ин нақлро ба Зебуннисо низ нисбат дода, ҳикояи зеринро ба мукотибаи шоира бо Носиралӣ овардааст:

PDF Compressor Free Version  
Нэдлес, ки рӯзе вегим ин мисраъ назди Носиралии Сарҳинӣ фиристод:

Аз ҳам намешавад зи ҳаловат чудо лаъсан

Вэй (Носиралӣ) ба таври мизоҳ зери он навишт:

Гӯё расид бар лаби Зебуннисо лабан,

Зегим аз ин ҷаъоб сӯхту чекра бэрзфрӯҳт ва ин байтро дар ҷаъоб навишт:

Носиралӣ ба номи Али бурдан ланоҳ,  
Варна ба Зулфикори Али сар бурнидаме!

Дар фонди қитобхонаи мазрэзии шаҳри Ҳайдаробод қитоби қаламие бо номи «Баёз» (№ 1709) нигоҳ дошт мешавад, ки мисли блокнот кушода мешавад ва чун ғарари баёзҳо тартиби муайянни гирсавардии шэър ва саҳифабондӣ надоранд. Вале ин баёзро маҷмӯаи шеъроҳон пароҳандзи Зебуннисо номем, хато намекунем. Чунки аксари шеърҳои дар ин қитобча гирдомизда эз мероси ўст. Дар охири қитоб матни санги оромгоҳи шонро ба зғонҳои арабӣ ва форсӣ оварда шудааст.

Дар ин баёз мисраъи савзуми шеъри дар Бози Шолмор гуфтави Зебуннисо ба таври зайл омадааст.

«Дардо, чӣ дорад буд, ки чун ман ӯзноми шаб».

Ғайрат аз ин шеъре, ки Зебуннисо дар Бози Нурағзо гуфтаву сазовори инъоми падэраш гашта буд, дар баёзни номбурда эз номи Нурҷаҳонбегим омадааст.

Дар ин баёз як иштибоҳ содир шудааст, ки дар қитобхон дигар низ тақрор мешавад. Нурҷаҳонбегим гоҳ Ҷавҷай Ҷаҳонгир ва гоҳ Ҷавҷай Шоҳҷаҳон номида шудааст. Ҳол он ки ўзани Ҷаҳонгир буд. Ин иштибоҳ, дар асари Ҳакимхон «Мунтакаб ут-таворих» ҳам тақрор шудааст ва онро мо низ дар қитоби номбурдаи худ («Дур-

донаҳои мэдзнияти төчикон») аз забони Ҳакимхон кӯчонидаеи.

Дар бэёзи номбурда баъзе шеърҳо вэбаста ба як мавзӯй, масалан, мавзӯйи озор нэдэдэни дили одам, гирд омэдваац, мэвзүйи интихобкардаи мурраттиби баёз аз нэмунаҳои зерин маълум мегардад:

Аз Ҷаҳонгиршоҳ:

Аз ман матоб рух, ки манам бо ту як замон,  
Налидани ту лаҳза ба сад хун баробар аст!

Аз Нурҷаҳонбегим:

Чун тобам аз ту рух, ки туй қиблан мурод,  
Рӯ тофтган зи қибла ба сад хун баробар аст.

Аз Зебуннисо:

Озори дил маҳоҳ, ки дил хонагӣ ҳудоест,  
Як дил шикастани ту ба сад хун баробар аст.

Шеъри Бобур:

Афгодам тарив ба кӯят, маро макуш,  
Як күштани гарив ба сад хун баробар аст.

Аз Зебуннисо:

Сари мо — синан мо, нохуни мо тешан мо,  
На чу Фарҳод бувад кӯҳкани пешан мо.

Савол:

Парда бардор, ки сохибназарон мунтазираанд,  
Хайф бошад, ки туро хоҳаму нодида равам,

Чавоби Зебуннисо:

Агар ман ярда бардорам, шавад бар осмон ғавғо,  
Ки, ёраб, ин чӣ тӯфон шуд, ки маҳ шуд бар замин пайдо!

Саволи Ҷаҳонгир:

Бурдӣ дилам, аз ту ҳамон металабам,  
Ва-аз гумшудаи хеш нишон металабам,

ба қимати як лак (сад ҳазор) рупа (ба духтараш) инсият намуд».

Дар «Тазкират ул-хавотин» ин нақлро ба Зебуннисо низ нисбат дода, ҳикояи зеринро ба мүкотибаи шоира бо Носиралӣ овардааст:

PDF Compressor Free Version  
Неълест, ки рӯза ғөғим ин мисраъ назди Носиралии Сарҳиндӣ фиристод:

Аз ҳам намешавад зи ҳаловат чудо лӯҳам

Вэй (Носиралӣ) ба таври мизоҳ зери он навишт:

Гӯё расид бар лаби Зебуннисо лабам.

Ғөғим аз ин ҷаъоб сӯхту чеҳра барафрӯҳт ва ин бэйтро дар ҷаъоб навишт:

Носиралӣ ба номи Алий бурдай заноҳ,  
Варна ба Зулфикори Алий сар буридаме!

Дар фонди китобхонаи мэրказии шаҳри Ҳайдаробод китоби қаламие бо номи «Баёз» (№ 1709) нигоҳ дошта мешавад, ки мисли блокнот кушода мешавад ва чун аксари баёзҳо тартиби муайянни гирдовардки шеър ва саҳифабондӣ надорад. Вале ин баёзро маҷмӯаи шеъоҳон пароқандӣ Зебуннисо номем, хато намекунем. Чунки аксари шеърҳои дар ин китобча гирдомадз эз мероси ёст. Дар охири китоб матни санги ҳаромгоҳи шоҳра ба забонҳои арабӣ ва фарсӣ озарда шудааст.

Дар ин баёз мисраъи савзуми шеъри дар Бози Шолмор гӯфтави Зебуннисо ба таври зайл омадааст.

«Дардо, чӣ дорад буд, ки чун ман ҷамоми шаб».

Файрат аз ин шеъре, ки Зебуннисо дар Бози Нурағзо гӯфтаву сазовори инъоми падзраш гашта буд, дар баёзи номбурда аз номи Нураҳонбегим омадааст.

Дар ин баёз як иштибоҳ содир шудааст, ки дар китобҳон дигар низ такрор мешавад. Нураҳонбегим гоҳ Ҷавҷонгир аз гоҳ завҷи Шоҳҷаҳон номида шудааст. Ҳол он ки ӯ зани Ҷавҷонгир буд. Ин иштибоҳ дар асари Ҳакимҳон «Мунтаҳиб ут-тезориҳ» ҳам такрор шудааст ва онро мо низ дар китоби номбурдан худ («Дур-

донаҳон мэдзниятти таџикон») аз забони Ҳакимхон кӯчонидаем.

Дэр бозеи номбурда байзе шеърҳо вобаста ба як мавзӯъ, масалан, мавзӯъи озор нэдэдани дили одем, гирд оғизон. Мавзӯъи интихобкардаи мурраттиби баёз аз наимунҳон зерин маълум мегардад:

Аз Ҷаҳонгиршоҳ:

Аз ман матоб рух, ки манам бо ту ик замон,  
Налидани ту даҳла ба сад хун баробар аст!

Аз НурҷаҳонБегим:

Чун тобам аз ту рух, ки туй қиблан мурод,  
Рӯ тофтаз зи қиблა ба сад хун баробар аст.

Аз Зебуннисо:

Озири дил маҳоҳ, ки дил ҳонан ҳудост,  
Ик дил шикастани ту ба сад хун баробар аст.

Шеъри Бобур:

Афтодзам тариб ба кӯт, маро ғижуш,  
Ик күштани гарнӣ ба сад хун баробар аст.

Аз Зебуннисо:

Сари мо — синаи мо, ноҳуни мо тешан мо,  
На чу Фарҳод бувад кӯҳкани пешан мо.

Савол:

Нардз бардор, ки соҳибназарон мунтазиранд,  
Ҳайф бошад, ки туро ҳоҳаму нодид равам,

Чавоби Зебуннисо:

Агар ман нарда бардорам, шавад бар осмон гавго,  
\* Кин, ёраб, ин чӣ тӯғон шуд, ки маҳ шуд бар замин пайдоӣ

Саволи Ҷаҳонгир:

Бурдӣ дилам, аз ту ҳамон металабам,  
Ва-аз гумшудан хеш нишон металабам,

Сар аз сари мисраъ ар ту гири ҳарфе,  
Ҳар чиз, ки пайдо шавад, он металабам.

### Ҷавоби Нурҷаҳонбегим:

PDF Compressor Free Version

Шоҳо, ба худо, аз ту бақо металабам,  
Рози дили ҳудро ба сафо металабам,  
Сар аз сари мисраъ аз ту гири ҳарфе,  
Бингар, ки чиз асту чиҳо металабам!

### Аз Зебуннисо:

На ҳар зан, зан асту на ҳар мард, мард,  
Худо панҷангушт яксон накард,  
Каф оварда ба лаб чун уштури масть,  
Зимоми ихтиёраш рафта аз даст.

Гул гаштamu матбӯи машомат нашудам,  
Мул гаштamu ҳамнишини чомат нашудам.  
Умре бе пар парида кардам парвоз  
Аз бахти забун шикори домат нашудам.

Саҳар рафтам ба гулзору ҳикоят бо сабо гуфтам,  
Фалат кардам, ки бо бегона ҳарфи ошно гуфтам.

Эй андалеби шайдо, дам дар гулӯ фурӯ банд,  
Нозукмизоҷ шоҳон табъи сухан надоранд.

### Аз Ҳавос:

Зулфи ҳамгашта ба гӯши ту сухан мегӯяд,

### Аз Зебуннисо:

Мӯ ба мӯ ҳоли парешонии ман мегӯяд.

Нақлу ривояту байтбаракҳои мазкур бо сарчашмаҳои зикрёфтаашон ҷолиби диққат мебошанд. Ин сарчашмаҳо дэвонҳои худи Зебуннисо ва китобҳои қаламие мебошанд, ки дар асрҳои гузашта дар вазни шоира — Ҳиндустон китобат шудаанд. «Тазкират ул-хавотин» бoshад, дар шаҳри Бомбай нашр шудааст. Аз тарафи дигар, фарқияти онҳо аз маълумоти дар асари Ҳакимхон «Мунтажеб ут-таворих» зикрёфта ҳам дар ҳамин аст.

Муаллифони нақлу ривоятҳо номи шаҳсони таърихӣ (масалан, Оқилхон, Носиралӣ), ҳамзамӯҷони Зебунни го ва нуқтаҳои ҷуғрофӣ (Боги Шолмор, Боги Нурафзо ва тайга) то камбар мурда, элизодҳои злоҳидан ҳаёт шоираво ба ҳақиқат наздик кардаанд. Ин навъ тасвириҳо водор менамоянд, ки тадқиқотчиён ҳангоми омӯҳтани ҳаёт ва эҷодиёти шоири ба чунин нақлу ривоятҳо дикқату аҳамияти даркорӣ бидиҳанд ва маълумоти ҷаъхазҳои муҳталифаро дар муқоисаву злоҳиданд ҷамъ бешту хулоғӣ барорӣ намоянд.

## СЕМИНАРИ БЕДИЛ ЗА ДЕВОНИ ТУҒРАЛ

Чуноне, ки маълум аст, Мирзо Абдулқодири Бедил (1644—1721) дар Осиёи Миёна ва Афғонистон шӯҳрати бузург дорад. Доир ба аҳвол ва таҳлили осори Бедил дар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон асарҳо ба табъ расидаанд. Дар ин кор маҳсусан роли устод Садриддин Айнӣ бузург аст. Осори безазоли Бедил дар қитобхонаҳои сабқи Иттифоқи Советӣ ва дар дасти шаҳсонаи злоҳидан ба шакли ҷӯса ва қаламӣ зиёд паҳн шуда рафтазаст.

Дар Афғонистон низ мероси Бедил кам нест. Бе сабзӣ нест, ки элимони ин мемлакат эсори чорҷилдан Бедилро аз ҷон бароварда, дэир ба мероси ин шоир, файласуф, насрнавис ва мутафаккир як чанд кэрди тадқиқотиро ба анҷом расониданд.

Мэҳи марта соли 1985 дар Кобул семинари адабие баргузар гардид, ки он ба бузургдошти сесаду ҷиҳили мин соли таваллуди шоири андешаманду маънипардози бузург, ҷбулмаъонӣ Мирзо Абдулқодири Бедил баҳшида шуда буд. Ифтиҳои семинар бо баёнии президенти Академияи ғонҳои Афғонистон, Ҷӯзи Ҷаҳонӣ ва қабоил, шоири мэъруф Сулаймон Лоиқ оғоз ёфт. Баъд намояндагони якчанд вазоратҳо, муассисаҳои илми ҷаънӣ ва мадзҳӣ бо суханони табрикӣ баромад намуданд. Аз номи Элиони Советӣ муаллифи ин сатрҳо иштирокчиёни семинарро табрик намуда, қайд кард, ки дар он вақте, ки эҷодиёти Бедил дар Эрон ва ҳатто дар Ҳиндустон фэрӯмӯш шудааст, дар Афғонистон баргузор гаридани чунин ҷаласаи илми барои омӯҳтани мероси ин бузургвор дорон аҳамияти қалон аст.

Дар кори семинар ду нафар олими ҳиндӣ (Ансорӣ, аз университети Деҳлӣ ва Азҳар, аз университети ба номи Ҷавоҳируллол Некру) иштирок доштанд. Доктор Ансорӣ яке аз Бедилшиносони Ҳиндустон буда, китоберо бо номи «Баҳсе дар аҳвол ва осори Бедил» навиштааст. Тарҷумаи ин осор бо забони дарӣ, ба иштирокчиёни семинари Бедил пешкаш гардид.

Дар ин семинари дурӯза, ки дар ғарбии пухачунуни (университети) Кобул Баргузор гардида буд, олимони Афғонистон, Ҳиндустон ва Итилоҳи Советӣ бо ҷунун ғазорҳо баромад карданд: «Барҳе (базъзе) таъбирот ва муталаҳот (истилоҳҳо) дар ғазалиёти Бедил», «Барҳе аз ондешаҳои иҷтимоӣ ва аҳлоқӣ дар осори Бедил», ҷукоисан эҷодиёти Бедил бо дигар шоирон ва ҳоказо. Мавзӯи баромади тадқиқотчи ҷазони тоҷик Бойбек Раҳими «Дебочаи куллиёт ё муқаддими давони Бедил» ном дошт.

Баъди шунавидани 2—3 Барзиҳад, аз рӯи рӯзномаи қабул шуда, дикторҳои телевизиони Кобул бо оҳанги зилчашту форои шаърҳои Бедилро қироат меҳарданд. Дар бинои архиви миллии Афғонистон, дар ҷое ки 10 ҳазор қитобҳои қаламӣ гирд оварда шудааст, нахиши қитобҳо аз мероси Бедил ташкил шуда буд. Як нусха қитоби қаламии дар жони камоҷгоҳ, гузошта шуда, дөвони дар замони Бедил қитобат шудан ў буд.

Семинар бо шаърҳои ҳатми шуд, ки дар он шоирони мусоҳири Афғонистон шаърҳон ба Бедил баҳшидӣ ҳудро қироат намуданд. Кори семинар дар саҳифаи матбуот — газета ва журналҳо, бо воситаи радио ва телевизион вesseй пропаганда мешуд.

Мавзӯи Баромади муаллифи ин сатрдо «Омӯҳтаки эҷодиёти Бедил дар Тоҷикистони Шӯравӣ» ном дошт. Аз баски леш аз сафар бз Афғонистон аз кори Баргузор гардидан: семинари Бедил аз иштироҳи ҳуд дар он отоҳ нашуда будам, мебоист дар мавзӯи мазкур дар Кобул тайёрӣ бинам. Матни муҳтасари мэърузан мо дар газетаи «Помир» нашр шуд, ки он ҷунун масъалаҳоро дар беҳардеааст (интиҳобан):

Эҷодиёти Бедил аз нимаҳои қарни ҳаждаҳ дар Маваррӯнҳоҳо пахи шуда пайрӯзу муқаллиدونи зиёде ба миён овардааст. Шаърҳои Бедил дар рӯи сангҳо сабт шудааст. Масалан, дар рӯи сангҳи Қӯҳистони дурдасти

Тоҷикистон, дар ҳамон ҷоे ки Бобур Мирзо ба санги соҳили ҷашма ҳатти маъруфи худро қандааст, ҳатти дигареро мо пайдо кэрда будем, ки иборат аз ду байти Бедил мебошад. Кӯҳистониён дар пайраҳаҳои душворгузар, **PDFCompressor Free Version** байти маъруфи Бедилро борҳо қандаанд:

Як қадам роҳ аст, Бедил, аз ту то ҷомони хок,  
Бар сари мижгон чу ашк истодай, ҳушёр бош!

Дар Тоҷикистон асарҳои илмии роҷеъ ба ҳаёт ва эҷодиёти Бедил зиёд ба табъ расидаваст. Баробари он меронси Бедил қиз аз ҷоп баромадааст. Дар Душанбе рубоиёти Бедил ва интиҳоб аз девони ў ба ҳамин наздикий ҷоп шуд. Ҳоло мэтни интиқодии девони Бедил бар асосии беҳтарин нусхай осори шоир дар Иттиҳоди Шуравӣ ба-рои ҷоп омода шудааст.

Мунтаҳаботи осори мензум ва мансури Бедил иборат аз ҷаҳо ҷилд ҷоп шудааст. Гурӯҳе аз ҷавонони Тоҷикистон ба тадқиқи осори Бедил машғул мебошанд. Дар шаҳрҳои муҳталифи Тоҷикистон, дар ҷоҳи ҳамони Бедил мардум қадам мезананд. Атфол дар мактабҳои ба ҳамони Бедил таҳсил меқунанд. Дар мактабҳо эҷодиёти Бедилро омӯхта, ба ҷунин соҳаҳои он аҳамият медиҳанд: Дар «Ирфон»-и Бедил ғайр аз фикрҳои тасаввuf ақидаҳои иҷтимоӣ-фалсафӣ ва материалистии Бедил ифода шудаанд. Ўзбу оташ ва боду ҳокро моддаи астлии мавҷудоти олам мөднанд ва инсонро шакли олии ҳамаи ин мавҷудот мешуморад. Шоир бар зидди бекорӣ Ҷаъму мурҷӯй барои ҳаҷаҳо қасбу ҳунарро тарғиб ме-кунад. Ўз таъқид кэрдааст, ки бекорӣ сарчашмаи бадаҳлоқӣ ва бадбаҳтӣ аст.

Бедил қори деҳқониро аз шарифтарин қасбҳо шумурда, манబай зиндагӣ, асоси осоиши деҳ ва рӯзгори инсон медонанд. Бедил инсонро олитарин шакли мавҷудоти зинда мешуморад. Аммо лутф ва эҳтироми Бедил ба ҳамагуна инсон яқсон нест. Ўз инсонеро меписандад ва ситоиш меқунад, ки вай ба ҷомеа нафърасон ва дорон хислатҳои некӯ бошад.

Дар Тоҷикистон мардум ба достони Бедил бо ҳамони «Қонде ва Мадан» эҳтироми маҳсусе доранд. Аз рӯи достон фильме таҳия шуда, намоишномае низ аз он дар

театри опера ва балети ба номи С. Айнӣ ба намоиш гузаштэ шудааст. Иллати таваҷҷӯҳ ва истиқболи зиёди мардуми Тоҷикистон аз достони «Комде ва Мадан» дар он эст, ки Бедил дэр ин асари худ адсолатро муқобили зулму истибдод қарор дода, нолойдорӣ ва мағлубияти зулмро нишонандайдар.

**PDF Compressor Free Version**

Дар ҳотимаи бароҷаи худ мо зарур доҷистем, ки роҷеъ ба пайравони адиб аз мутафаккири бузург — Бедил дар Осиёи Миёнга — Ҷавҳарии Үротеплагӣ, Тошхӯҷаи Асири на Нақибхони Туғрал, ҷанд сухан гуфта гузарем. Дар зерхиви миллии Афғонистон як нусха девони Туғрал маҳфуз будааст. Туғрал, ки худро мухлису пайғави Бедил зълон қардааст, барои мақсади мо айни муддат буд. Ҳангоми тайёрӣ дидан ба маърӯзаи худ, суханони зерини шодравон Н. Маъсумӣ ба ҳотир омада будаанд: «Туғрал аз шогирдони баркамоли «мақтаби здабии бедилий» аст, ки аз камоли икласандӣ ва эътиқоди бзланҷ табъи худро дар асорати тақлиди Бедил андохта, дар ғисарияти мазридҳо иноли ихтиёро ба таъсири ин равияни услубӣ супурда буд». (Туғрал ва муҳити адабии ӯ. Туғрал. «Мунтажаботи ашъор», Душанбе, 1964, с. 50-51).

Девони Туғрал зери рақами 1/25 дар архиви миллии Афғонистон маҳфуз буд. Китобзар ба маз гуфт, ки ин нусхави чопист, Аммо ў иштибоҳ қарда буд. Зери ин рақам бо номи «Девони Туғрали Аҳорорӣ» нусхай қаламии девони шоир ба дасти мэн резид. Хурсандӣ ҳадду қарор надошт. Чунки нусхай қаламии девони Туғрал дар Қобул пайдо шуда буд!

Девонро варақ зада шеърҳои ба маззӯи маърӯзаи мэн мувағификро интихоб намудам. Ба худ қарор додам, ки дар эҳиря баромадем шеърҳои Бедил баҳшидии Туғралро, ки бо чунҳо байт оғоз ёфтаз аст, ҳонда мадиҳам:

Баланд ҷаст аз фалак маъъон Бедил.

Небошад ҳеч қасро чон Бедил

Баъдҳо рӯйнавис шудани ин шеър девонро варақ зада, омӯхтани шудам. Ҳайҳэт, ҳэр як варақи гардониден ман шодин скро эз миён мебурд. Оқибат ошкор гешт, ки ин нусхави девони шоир эз рӯи чоти соли 1916 рӯйнавис шудааст. Ин нусха сайри таърихӣ дошта, дорон аҳамияти маҳсус аст. Котиб Бекаму кос ҳар як сэхифаи де-

вони чолаи Түгралро аз эзвэл то ба охир рүйнавис кардааст. Нусхай қалами андозаи 18x31 см., дошта иборат ез 179 саҳифа мебошад.

Шахси рүйнавискунданда чунин маълумотеро барои хонандэгор дар саҳифаи охир иловэе намудааст: «Итмом пазируфт девони Түграли Аҳорӣ аз яди (дасти) зазифи нахиф, аҳқар ал-ибод Мулло Саид Маъсум, муллақаб ба Маҳдум котиб, дар ҷувори ҳазрати шоҳи вилоят-маоб — Шоҳимардон... явми панҷшанбе 20 асад, соли 1326, 20 рамазони соли 1366».

Дар саҳифги 163-ми ҳамин девони сафири Афғонистон дар Арабистони Суудӣ соли 1347 шамсӣ (1968) чунин маълумотро дар ҳошия навиштааст: «Ин китобро зарвеши раҳнишин, савмави гузиде Чурмии Бадаҳшӣ Мулло Саид Маъсум бинни Шоҳ Саид Муҳаммад бинни Саидшоҳ, ки худ ин китобро рүйнавис намудааст, ҳаштсӯланҷ сол умр дорад, ба ман дар Тоиф марҳамат намуд. Акнун (котиб) ҷашмаш аз биной ва пой аз рафтор бӯзмонда, солҳо дар Самарқанд за ҳарамайни ширафайн ба сар бурда».

Аз ин ду иловави мазкур раашан аст, ки котиб Мулло Саид Маъсум девони Түгралро 20 мёхи рамазони соли 1366 ҳичрӣ (8 августи соли 1947) рүйнавис намуда, 20 сол онро истифодэ намуда, баъди аз ҷашм мондсанаш ба сафири Афғонистон тӯхфа кардааст. Бо ин васила девони Түграли аз Арабистони Суудӣ ба Кӯбул баргашта ҳоло «сокино» музни миллии Афғонистон гаштааст.

Девони Түграли аз рӯи нусхай чола рүйнавис шуда бошад ҳам, ҳангоми ин кори меҳнатталаб хотиб ба баязе иштибоҳҳо роҳ дода, онро аз нав ислоҳ кардааст (саҳ 101—107 ва 147).

Саболе ба миён мезяд, ки китоби аз нусхай чола рүйнависшуда оё дорон аҳамияти илмист? Бале, аҳамият дорад. Аввало ин, ки котиб Мулло Саид Маъсум сокини Самарқанд буда, баъди фирори ватан намудан ба паҳн намудани шеърҳои шонри дӯстдоштааш хизмат кардааст. Дигар ҳамин, ки нусхай чолро қаламӣ гарданидан дар таърихи китобат тақрибан дучор намешавад. Шояд ин намунаи аввалин бошад. Сабабгори ин навъ кори бошараф шӯҳрати шеърҳои шонри ширинкаломи мо Нақибхон Түграли мебошад, ки берун аз ватани худ муҳлисони зиёде дорад.

## РИСОЛАҲОИ МУСИҚӢ ВА ШӮҲРАТИ «ШАШМАҚОМ»

Маълум, ки дар қарнҳои гузашта ҳунармандони маъруфи мусикии классикий зиёд буданд. Аммо аксарияти онҳо беному нишон монда, дар тазкираҳо ва сарчашмаҳои таърихӣ номашон зикр наёфтааст. Бинобар он итило-  
PDF Compressor Free Versionти ҳар як аз ин китобҳо дар бораи созандагон, навозандагон ва ҳозифони гумном мебояд диққати мутахассисони соҳаи таърихи санъатро ба худ ҷалб намуда, эҷодиёти онҳо маркази кори тадқиқотии олимон қарор гирад. Масалан, маълумотҳои сарчашмаи адабӣ-таърихии қарни XVI—асари Шарифиддин Ҳусайн бо номи «Ҷодадул-ошиқин» дар ин бора ҷолиб аст. Муаллифи китоб чандин сарояндагон, ҳофизон ва навозандагонро ном бурдааст: ҳофизи хушхон Неъмат, Султонмуҳаммади ной, ҳофиз Ҳочӣ ва ҳофиз Меросӣ дар дарбори ҳони Бухоро Убайдуллоҳон (1533—1539), ҳофизони хушилҳон, созандаҳо ва ҳонандаҳо дар ҳузури Фӯлӯд Султон дар Самарқанд, монанди Қосими Рӯҳдам, ҳофиз Шағол, Илёси ной ва дигарҳо, ки бо ибораи муаллиф, ҳар як нодири асрӯ замони худ буданд.

Як зумра навозандагону ҳофизон дар музофоти Ӯротеппа низ гузаштаанд. Яке аз онҳо Мирзоалии ҷангӣ ном дошта, аз рӯи маълумоти асари маъруфи «Тӯҳфа уссурӯр» ў олим, навозанда ва ҳонандаи хушвовоз буд. Устоди ин ҳофиз Шодии Танбӯртарош ном дошт. Барои санъати беҳамтэяш подшоҳон ба Мирзоалии Ҷангӣ чиҳил дұттар инъом фармуданд.

Дар асри XVIII — аввали XIX дар Ӯротеппа Ниёз ҳофиз ҳунарнамоӣ мекард. Қодирқул ном ҳофизи Ӯротеппагӣ дар Ҳӯқанд ҳаёт ба сар бурда, ба ҳофизи номии ҳалқии тоҷик Содирхон Ҳофиз дӯстӣ дошт ва ин бузургвор ба санъати баланди Қодирқул баҳои сазовор додаанд.

Дар Самарқанд, ба қавли тадқиқотчиёни Ӯзбекистон, ҳофиз Бобои қонунии Ӯротеппагӣ зиндагӣ ва эҷод кардааст. Ин қабил навозандагону ҳонандагон дар ҷойҳои дигар кем набуданд.

Ҳофизон ва навозандагони номбурда аз асарҳои гузаштагон ва ҳамзамонони худ истифода намуда, санъати волои худро такмил ва мероси ниёгонро ғайр мегардониданд. Мутаассифона аксари чунин асарҳои мусикий аз низари тадқиқотчиён пинҳон монда, дар китобхонаҳои ҷаҳон паҳну парешон ва бесоҳӣ махфузанд.

Максади мо ҷалб намудани диққати мусиқешинесон ба фонди китобҳои қаламии Ҳиндустон, Афғонистон ва дигар давлатҳои ҷаҳон мебошад. Дар рисолаҳои мусиқӣ търіхи пайдо шудани бъзе мақомҳо ва номи созандгени онҳо ёфтаваст, ки ин наъъ маълумотҳо дорон аҳамияти илмист. Максади дигари мо шинес намудани хонандагони тоҷик бо шӯҳрати мусиқии классикии «Шашмеком» дар дигар мамлакатҳо мебошад.

Бо номи «Рисолаи мусиқӣ» дар архиви Кобул китобе маҳфуз аст, ки бо ҳатти гуногуни навишта шудааст. Ҳанноми муқовабандӣ бъзе сахифаҳои эн пешу ақиб омадаанд. Муаллифи китоб возеҳ нест, вале аз шарҳу баёни ҳар як оҳанги классики, муқоисаи онҳо бо оҳангҳои ҳинди ва ғайра, маълум мешавад, ки ў шахси мусиқадон будааст. Соли китобат низ гузошта нашудааст. Дар варақи оҳири китоб хотиби номаълум як шеъри Ҳофизро рӯйнавис намуда, санаи 1297 ҳичро (1880)-ро гузоштааст. «Рисолаи мусиқӣ» шояд дар асри XIX китобат шуда бошад.

Дар сарсухани «Рисолаи мусиқӣ» сюдааст: «... маҳфӣ намонад, ки дар исми бъзе аз мақомот ихтилоғи бисёр вое, ки «Қўчаки»-ро «Зерафкан» ва «Раҳబий»-ро «Бастанигори тез» мегўянд. Бъзе «Хусайнин»-ро «Заркаши» ва «Зенгӯла»-ро «Ниҳованд» медонанд. Ҷамъ бар онанд, ки «Ҳиҷози турк»-ро доҳили мақомот донистаанд, ўро «Ҳиҷози асл» мегўянд, ки туркон хонандагӣ менамоянд. Бъзе «Мӯътадил» низ мегўянд, фирқае «Ҳиҷози аслий» онро медонанд.

Муаллифи «Рисола» баъди номи мақомҳо вакт ва муддати сурудани онҳоро таъин намуда, аз ашъори шоирон барои ҳар қадом мақом намунаҳо овардааст. Масалан, аз шӯъбай Ҳиҷоз. Вакти суруд дар соати даҳуми шаб

Ман кистам? Ошуфтадили бетобе,  
Хулишчигари бехабари бехобе.  
Ошуфтадилам чу мӯи ҷодуи касе,  
Хам гашта қадам ба сони гесӯи касе.

«Рости Кашмирӣ», шӯъбай «Исфаҳон». Вакти суруд то ҷаҳор ёбат.

Не ҳамин нарғис зи ҷашми майпарастон ҷом ёфт,  
Сарв ҳам аз наҳли қаддаш ҳильъати инъом ёфт.  
Нардаҳон ҷашмиҳо ғаз ҷӯши ҳасрат ҳушк шуд,  
Рӯҳсати наззорааш то дидан бодом ёфт.

Макоми «Ироқ», мұхәлиф аз шұльбаҳои ўст. Вақти суруд то як поси рұз.

Ба касди қатын машшоқон чи хүш мастана меой,  
Балогардан шавад майхона, то майхона месой.  
**PDF Compressor Free Version**  
Ман аз ту, чонам аз ту, молам аз ту, хонаам аз ту,  
Нишони ошио дөрі, чаро бегона меой?

Бағыр аз овардани номи макомжо, аниқ кардани вақти сурудани он, мұаллифи «Рисолаи мусиқій» макони пайдо шудани макомжордо додааст. Масалан, «Девгарій—аз овози борон, ки бар замин меафтад, бароварда».

Лаби даълат шароб медонам,  
Руки сурхат гулоб медонам.  
Холи ү ба сақиғай рұхсар,  
Нұктан интихоб медонам.

«Камончак» — аз овози тұтың бароварда.

Дар дахр чу масруру хазин мемонад.  
Не сабын самовоту замин мемонад.

Сандуки хузу косан дарвешонра,  
Холі куну пур күн, ки ҳамин мемонад.

«Сурат» — аз овози каргас бароварда.

Лаб бар лаби даълы обдори ту индам,  
Сар бар сари зулғи табдори ту индам,  
Гар сар талаби, ба созмоян бинишин,  
То орзун ту дар канори ту индам.

Дар өзиң дигари ҳамин «Рисола» мұаллиф роche'я ба пайдо шудани макомжо чүнин овардааст:

«Хичоз» — аз иълоқа (банди шамшер), «Бұсалик» — әз модашер, «Ушшоқ» — аз хүрүс, Наво — аз булбул, «Хусайній» — аз есп, «Раҳовий» — аз калог (зоги ало, калзог), «Зәңғұла» — аз занги шуттур, «Гезала» — дар базмгоҳ захоказо.

Як қисмети ин «Рисола» чүнин номида шудааст: «Мачмұйи ҳақиқату хосияти макомот, ки аз қиҳати баязә имрор (вақтгузарон) ноғеъ за муғид аст:

«Мақоми рост» — чиҳати мафлұч (фалаңшуда, шал) нағыр дөрәд.

«Ирок» — чиҳати мизоци гарми хафакон ноғеъ аст.

«Күчак» — ноғеъ дихад дарди сар ва тапидани дилро.

PDF Compressor Free Version

«Мақоми бузурға» — даво мекунад рұдаро, агар сабаби гармій бошад, соғ мекунад дақонро.

«Хицоз» — нағыр медиҳад дарди паҳлұро, мекушояд фавлбестаро, фойда мекунад дарди гүшро, баранғезонад боҳро.

«Бұсалиқ» — фойда мекунад дарди сарро, ба ислох меорад фикрро, фосидро, хүш медорад хотирро.

«Мақоми Ҳусайній» — дағы мекунад ҳарорати баданро, вакте ки шадид бошад.

«Мақоми Зангұла» — барои хинок (бемории түлүгир, дифтирия), бастагии дил ва хуни дил ва хуни фосид, чило медиҳад хүнро.

«Мақоми Раҳовий» — фойда мебахшад лақва (кации даҳон ва рўй ба сабаби bemorii) ва куланчро (бемории rӯdaҳo).

Дар ин «Рисолай мусиқій» номи якчанд нағар мусиқашиносон — бастакорон зикр ёфтааст. Масалан, Паҳлавон Абұсаид, Мавлоно Ҳусайній ва дигаронро ном бар намуда, мұаллиф хизмати ҳар кадомро дар илми мусиқій қайд кардаастан. «Бидон ки усулро ҳукамо аз ҳаракати набз Фаро гирифтаанд. Усул(ро) дар аёл «Зарб ул-қадим» номни нидоҳадаанд. Баъд аз он чамъе, дар ин фан құдрати тамом доштаанд, панҷ усули дигар ёфтаанд: Фараҳ, Уфар, Дүяк, Туркзарб ва Мухаммас. Мұддати мадид таснифи эшон бар ин вачх буд, то Ҳоча Сафиаддин Абұлқұмын, устод Али Рұхпарвар ва Мавлоно Ҳасани Ғурый ҳафдақ баҳр қарор додаанд: Рұх, Уфар, Дүяк, Чаҳорзарб, Мухаммас, Дурафшон, Даври Шоҳӣ, Ҳампар, Фохтазарб Туркзарб, Сақил, Нимсақил, Ҳафиф, Даври ҳаçр, Равони, Авсат ва Миёнин. Аммо баъди чанд усули дигар ба мурури айём мазид шуд, ки дәхили ҳафдақ баҳр нест, мисли Зарб ул-мулук, ки таснифи мутааххириң аст ва Зарб ул-усул, ки нодирул асли устод Султон Мұхаммади Мұнаввари вазъ карда ва чанд пешрав мұвоғиқи он баста, дар ү панҷ қисм аст: Даври қадим, Даври асл, Даври сағымъ, Даври ҳиндій ва Нимдавр».

Гар ин порчай иқтибос оварда, давраңын инкишоғи мәденихой классикй ва мұаллифи ин тағииротхо номбар

шудганд. Аз қасони номбаршуда дар «Рисола»-и Начмиддини Кавкабӣ Сафиуддин Абулмӯмин зикр ёфтааст. Мо боварӣ дарем, ки дар рисолаҳои дигари мусикий-муслиминосони мазкур номбар шудаанд ва омӯхтани ҳаёт ва эҷодиёти онҳо барои таърихи тамаддунни ҳалқи тоҷик аҳамият дорад.

PDF Compressor Free Version

Асари дигари мусики дар архиви номбаршуда бо номи «Ҷунғи маҳфуз» аст. Дар ин асар маълумот дар бораи Боқиёи Ноинӣ ҷолиби диққат аст. Ин ном ва нақлҳо онд ба ў дар Афғонистон маъруф гаштааст. Ҳанӯз соли 1972 мо аз музофоти Мазори Шариф нақлеро дар бораи Боқиё гирд оварда, дар қитоби худ «Аз пан таърихи кӯҳан» (Душанбе, 1975, с. 30) чол карда будем.

Боқиё дар ин қитоб бо номи Абдулбэқӣ, писари Шоҳкулии Шибирғонӣ омада, дар асри XVII ҳаёт ба сар бурдадаст. Ӯ аз Шибирғон ба шаҳри Банораси Ҳиндустон са-Фарар карда, ҷангоми оббозӣ дар дарёи Ганг ғарқ мешавад.

Дар рисолаи мусикии истифодакардан мо донир ба тарҷимаи ҳоли Боқии Ноинӣ чунин нақл омадааст, ки маълумоти соли 1975 ҷопшударо равшан ва пурра гардонида, барои дар оянда омӯхтани тарҷимаи ҳоли ин мусикишинос кӯмак ҳоҳад расонид.

«Боқиёи Ноинӣ дар мусикий маҳир буда, ба Ҳиндустон рафта, ба вазни «Роғ» ва «Занғ» таснифҳо соҳта ва дар Банорас дар маҳалле, ки машҳур ба Ганг аст, сокин мешавад.. Боқиё ба яке аз духтарони бараҳман ошиқ мешавад ва дар ин боб рубой гуфта:

Шабҳо, ки ба сина доги ҳирмон сузам,  
Аз шӯълди оди худ ҷаҳон афрузам.  
Бар сӯзани ғалмоҳ қашам риштан оҳ,  
Биншинаму меҳри дӯст бар ҷон дӯзам.

- Гуфтам: рӯят?
- Гуфт: тулӯъи рӯз аст.
- Гуфтам: мӯйт?
- Гуфт: шаби Наврӯз аст.
- Гуфтам: ҳолат?
- Гуфт: шудӣ девона. Доги дили ҳуршедӣ ҷаҳонағ-рӯз аст.

То рӯзе ҳамзодони духтар ба ў гуфтанд, ки агар Бо-

қиё дар ишқи ту содик аст, бигү ки худро ба дарё андо-  
зад.

Духтар гуфт: — Эй Бокиё, агар ошиқи ҷамоли ман  
шудай аз сари ҷон даргузар ва худро ба дарё андоз.

Бокиё ғавран худро ба дарё андохт. Духтар ҳам аз  
ақиби ў худро ба дарё андохт. Ҳарду мурданд, ҷаҳонро  
бар ҷашми асҳоб мотами тираву тор соҳтанд.

PDF Compressor Free Version

Бокиё, дар ишқбозӣ ҷам зи ҳиндузан мабош  
«Ӣ-аз барон мурда сӯзӣ зинда ҷони ҳешро».

Бокиё, дар мазҳаби мо мӯъмину ҳинду якест,  
Бо мусулмон иллаҳ-иллаҳ гӯю, ҳинду ром-ром.

(Номи Бокиё Ноинӣ дар тавзеҳоти А. Раҷабов ба ри-  
солаи мусиқии Қавқабӣ ҳамчун муаллифи «Замзамай  
ваҳдат» зикр ёфтааст).

Дар архиви миллии Афғонистон рисолаҳои дигари  
мусиқӣ низ маҳфузанд. Яке аз онҳо бо нӯҳ номгӯи қи-  
тоби гуногунмазмуни таъриҳӣ дар як ҷилд мӯқовабандӣ  
шуда, чунин ном гирифтааст: «Дар донистани дувоздаҳ-  
мақом ва бистуҷаҳор шӯъба ва шаш овоз». Ин қисмати  
қитоб бо қасидai ба амири Бухоро Ҳайдар (1800—1825)  
бахшидае ҳатм шудааст. Маълум мешавад, ки рисолаи  
мусиқӣ ба аввали асри XIX тааллук дорад.

Якчанд ҷуҳаи ба таърихи ивазшавии мақомҳо. Дар  
оғози «Рисолаи мусиқӣ»-и Н. Қавқабӣ (Душанбе, 1985)  
доир ба давраи шакл гирифта ҷои худро ба дигар мақом-  
ҳо додани «Дувоздаҳмақом» ду Фикр ҷой гирифтааст.  
Аввало, гӯё дар асрҳои XIII—аввали XVIII, баъд аз охи-  
ри асри XII то охири асри XVII мақомҳо шакл гирифта-  
анд (саҳ. 19—20). Магар асри XVII-е худ аввали XVIII дар  
ҳакиқат давраи аз байн рафтани «Дувоздаҳмақом» буд?  
Дар ҷои дигар чунин омадааст: «Аз шарҳу гузориши  
маъхазҳо чунин бармеояд, ки мусиқии амали дар асрҳои  
XVI—XVII хеле рангин ва гуногунмавзӯй буда, дар пеш-  
рафти он Қавқабӣ ва шогирдони ў мавқеи арзанда дӯш-  
таанд... Дар ин давра (яъне асрҳои XVI—XVII — А. М.)  
ба камол расидани зумрай зиёди донишмандон, силси-  
лаи рисолаҳо, манзумаҳои мусиқиро ба миён овард, ки  
ин аз вусъати афкори илми мусиқӣ шаҳодат медиҳад»  
(с. 30).

Дар дебочаи рисолаи мазкур чунин Фикр ҷой гириф-  
тааст: «Маълум аст, ки асрҳои XVI—XVII яке аз давра-

ҳои хеле пурмаҳсулу ғанини афкори илмий-назарии мусиқии тоҷикон ва мардумони дигари Мовароуннаҳр ва Эрону Афғонистон будааст» (саҳ. 5).

Саволе ба миён меояд, ки асри XVII дар таърихи мусиқии классикик яке аз давраҳои «пурмаҳсулу ғани буда», зумр **PDF Compressor Free Version** зиёде ба камол расида», «як силсила рисопадои мусиқӣ» ба миён омадаасту бо қадом сабаб дар охирин асри XVII ва ибтиди асри XVIII «Дувоздаҳмақом» ба «Шашмақом» табдил ёфтааст<sup>1</sup> (саҳ. 20). Афзалияти «Шашмақом» нисбат ба «Дувоздаҳмақом» дар чист, ки мардум онро эътироф намуданд ва «Дувоздаҳмақом» аз байн рафтааст?

Дар «Дебоча» ва «Оғози» рисолаи Қавқабӣ роҷеъ ба сабабҳои ивазшавии мақомҳо ҷизе гуфта нашудааст. Маълум мешавад, ки масъаларо ҳанӯз ба таври мукаммал наёмӯхтаанд. Сабаб он, ки мутахассисони соҳаи мусиқии классикик ба асарҳои мусиқӣ аҳамият дода, маъҳазҳои таърихиро паси сар кардаанд. Масалан, дар вакъфномаи мадрасаи Мири-Араби Бухоро, ки соли 1527 тартиб дода шудааст, якчанд мақоми мусиқӣ—нақш, сабт, амал, қевл е: терзиҳа измбар шуда, иҷрои онҳо дар мадраса манъ шудааст. Дар ин ҳуҷҷат ин иқдом чунин ба қалам омадааст:

«.. сокинини он мадраса аз музифоти авқот мисли истемоъи малоҳӣ (асбоби айшу ишрат) ва таганни (сурудхонӣ) аз нақш, саат, амал, қавл ва тарона, мұchtаниб (парҳез) бошанд. Агар бар онҳо иқдом наҷоянд, ё сабаб шаҳид, мутаваллии ин вакъф бояд, ки эшонро ҳукми мурқибини кабоир (гунадгори қалон) дода, баъд аз онгаҳ сари насиҳат карда бошад ва мамнӯъ нагашта бошанд, эшонро аз ин мадраса иҳроҷ намуда, мубдал ба ғам албедал ғардонад!

Ин таъкидкорӣ чунин маънӣ дорад, ки дар асри XVI муборизаи рӯҳониён ба мӯқобили беъзе мақомҳои тоҷикик, классикик сар задааст, ки ин масъала низ омӯхта нашудааст. Ин мубориза дар асрҳои дигар идома дошт. Беасос нест, ки нусхай вакъфномаи соли 1527, дар охир

1. Араззи Миркази Дивлатии Р. Ҷаб, Ф. И. — 323, он. 1, делов 19. Фотокопияи вакъфномаро ба ҷалъомоси муаллифи ни сатрҳо, доктори илми таъриҳи Р. Г. Муқиминоҳа из номзади илми таъриҳи Г. Чурекова равон кардаанд, ки мо миннадории ҳудро ба онҳо иззор мегӯймом.

асри XVIII аз тарафи амир Шоҳмурод (1785—1800) ва нусхай дигари он дар аввали асри XIX бо мӯҳри амир Ҳайдер (1800—1825) таесдиқ шуда, қувва гирифтааст.

Ин наевъ муносабати манғӣ ба мусиқии классикӣ дар мамлакати Ҳиндустон низ ҷой дошт. Аз рӯи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ ва адабӣ мусиқии классикӣ дар Ҳиндустон дар асрҳои XVI—XVII пешрафти зинёд намудааст. Вале дар замони Ҷукмронӣ Аврангзеб (1658—1707) кор ранги дигар мегирад. Подшоҳ ҳонандагон ва навозандагонро аз дарбор иҳроҷ кард. Ин беътиноӣ ва бепарвой нисбат ба мусиқии классикӣ яке аз сабабҳои таназзули санъати мусиқии классикӣ дар Ҳинд гаштааст. Ин кори подшоҳ ба аҳли илму адаб ва санъати замони ў маъқул нашуда, онҳо бо таври худ ба ин беандешағӣ зътиroz баён мекунанд. Аз рӯи навишти Риёзаҳмади Шервонӣ (Ғании Кашмирий, Деҳлӣ, 1349, саҳ. 75), «ҳонандагон ва навозандагон рӯзе тобути илоҳаи (?) мусиқиро дуруст карда аз ҷилави қасри подшоҳ бо гираву зорӣ гузашта, онро мушоаят карданд. Чун Аврангзеб аз ин мавзӯъ иттилоъ пайдо кард, гуфт: «Тобутро хуб ва бозхтиёт дағи кунанд, то ҳаргиз натавонад аз он ҷо бигрэзӣ». Вале мисли соири ҳунарҳои зебоу фунун, ин ҳунарни низ дар матиҷаи бемехрии подшоҳон комилан аз байн ҳарсафтааст. Балки устодони фін ин ҳунарро зинда ниғаҳ доштаанд.

Чуноне ки мебинем, пешрафти мусиқии классикӣ дар асрҳои XVI—XVII ва бемехрии подшоҳ ба ин ҳунар дар нимаи дуввауми асри XVII, дар Мовароуннаҳру Ҳиндустон дар як вақт бо ивазшавии «дувоздаҳмақом» ба «Шашмақом» иттифоқ афтордааст. Ин аз як тараф наздикии санъати мусиқии ҳалқҳои Мовароуннаҳру Ҳиндустон ва таъсири онро ба ҳамдигар нишон дихад, аз тарафи дигар ин наевъ муносабат ба санъати мусиқӣ шояд ибтидои тақомул ёфтани мақомҳои классикӣ, ивазшавии номи онҳо дар як мулк ва давом доштани номи пешина дар мулку ғилосиятҳои дигар сурат гирифта бошад. Бегосс нест, ки дар асри XVIII ва ҳатто дар асри XIX ба рӯйнавис намуда, паҳн кардани рисолаҳои мусиқии «Дувоздаҳмақом» мутлаҳассисон машғул шудаанд. Яъне ин рисолаҳо ҳонандаву навозандан худро доштаанд.

Бе меҳрие, ки нисбат ба мусиқии классикӣ дар Ҳиндустон рӯй додгааст, эҳтимол дар Мовароуннаҳр низ байни

ҳои хеле пурмаҳсулу ғанин афкори илмӣ-назарии мусикии тоҷикон ва мардумони дигари Мовароуннаҳр ва Эрону Афғонистон будааст» (саҳ. 5).

Саволе ба миён меояд, ки асри XVII дар таърихи мусикии классикӣ аз давраҳои «пурмаҳсулу ғани буда», зумраи «донишмандони зиёде ба камол расида», «як силсила рисолаҳои мусикий» ба миён омадаасту бо қадом сабаб дар охир асри XVII ва ибтидои асри XVIII «Дувоздаҳмақом» ба «Шашмақом» табдил ёфтааст? (саҳ. 20). Афзалияти «Шашмақом» нисбат ба «Дувоздаҳмақом» дар чист, ки мардум онро эътироф намуданд ва «Дувоздаҳмақом» аз байн рафтвааст?

Дар «Дебоча» ва «Оғози» рисолаи Кавқабӣ роҷеъ ба сабабҳои ивазшавии мақомҳо чизе гуфта нашудааст. Маълум мешавад, ки масъаларо ҳанӯз ба таври мукаммал нəёмӯҳтаанд. Сабаб он, ки мутахассисони соҳаи мусикии классикӣ ба асарҳои мусикий аҳамият дода, маъхазҳои таърихири паси сар кардаанд. Масалан, дар вакфномаи мадрасаи Мири-Араби Бухоро, ки соли 1527 тартиб дода шудааст, якчанд мақоии мусикий—нақш, сабт, амал, қевл ё тарзҳа номбар шуда, иҷрои онҳо дар мадраса манъ шудааст. Дар ин ҳуҷҷат ин иқдом чунин ба қалам омадааст:

«.. сокинини он мадраса аз мунифоти авқот мисли истемоъи малоҳӣ (асбоби айшу ишрат) ва тағанни (сурӯдхонӣ) аз нақш, савт, амал, қавл ва тарона, мұchtаниб (пархез) бошанд. Агар бар онҳо иқдом наимоянд, ё сабаб шаҳанд, мутаваллии ин вакф бояд, ки эшонро ҳукми мурқибини кабоир (гунаҳгори қалон) дода, баъд аз онгаҳ сари насиҳат карда бошад ва мамнӯ нагашта бошанд, эшонро аз ин мадраса иҳроҷ намуда, мубдал ба ғам албадал гардонада!».

Ин таъкидкорӣ чунин маънӣ дорад, ки дар асри XVI муборизаи рӯҳониён ба мӯқобили баъзе мақомҳои тоҷикӣ, классикӣ сар задааст, ки ин масъала низ омӯҳта нашудааст. Ин мубориза дар асрҳои дигар идома дошт. Беасос нест, ки нусхай вакфномаи соли 1527, дар охир

1. Архиви Маркази Ҷавлатии Р. Ӯзб., Ф. И — 323, он. 1, делов 10. Фотокопиии вакфномаро бо илтимоси муаллифи ин сатроҳ, доктори ғалъа таърих Р. Г. Мукминова ва комлоди ғалъа таърих Г. Чураеви равоҳ кардаанд, ки мо мишиштдории ҳудро ба онҳо изкор менамоем.

асри XVIII аз тарафи амир Шоҳмурод (1785—1800) ва нусхай дигари он дар аввали асри XIX бо мӯҳри амир Ҳайдар (1800—1825) таёдик шуда, кувва гирифтааст.

Ин навъ муносабати манғӣ ба мусиқии классикӣ дар мамлакати ҳамсоя — Ҳиндустон низ ҷой дошт. Аз рӯи маълумоти сарчашмадор търихӣ ва адабӣ мусиқии классикӣ дар Ҳиндустон дар асрҳои XVI—XVII пешрафти зиёд намудааст. Вале дар замони ҳукмронии Аврангзеб (1658—1707) кор ранги дигар мегирад. Подшоҳ ҳонандагон ва навозандагонро аз дарбор иҳроҷ кард. Ин беътиноӣ ва бепарвой нисбат ба мусиқии классикӣ яке аз сабабҳои таназзули санъати мусиқии классикӣ дар Ҳинд гаштааст. Ин кори подшоҳ ба аҳли илму адаб ва санъати замони ў маъқул нашуда, онҳо бо таври худ ба ин беандешаӣ эътиroz баён мекунанд. Аз рӯи навишти Риёзаҳмади Шеразӣ (Ғании Каширий, Деҳӣ, 1349, саҳ. 75), «ҳонандагон ва навозандагон рӯзе тобути илоҳаи (?) мусиқиро дуруст карда аз ҷилави қасри подшоҳ бо гираву зорӣ гузашт, онро мушооят карданд. Чун Аврангзеб аз ин мавзӯй иттилоъ пайдо кард, гуфт: «Тобутро хӯб ва бозхтиёт дағн кунанд, то ҳаргиз натавонад аз он ҷо бигрэзди». Вале мисли сонири ҳунарҳои зебоу фунун, ин ҳунарни низ дар натиҷаи бемеҳрии подшоҳон комилан аз байн нарафтааст. Балки устодони фіғин ин ҳунарро зинда нигаҳ доштаанд.

Чуноне ки мебинем, пешрафти мусиқии классикӣ дар асрҳои XVI—XVII ва бемеҳрии подшоҳ ба ин ҳунар дар нимаи дуввуми асри XVII, дар Мовароуннаҳру Ҳиндустон дар як вақт бо ивазшавии «дувоздаҳмақом» ба «Шашмақом» иттифоқ афтодааст. Ин аз як тараф наздикии санъати мусиқии ҳалиқҳои Мовароуннаҳру Ҳиндустон ва таъсири онро ба ҳамдигар нишон дихад, аз тарафи дигар ин навъ муносабат ба санъати мусиқӣ шояд ибтидои тақомул ёфтани мақомҳои классикӣ, ивазшавии номи онҳо дар як мулк ва давом доштани номи пешина дар мулку вилоятҳои дигар сурет гирифта бошед. Беасос нест, ки дар асри XVIII ва ҳатто дар асри XIX ба рӯйнавис намуда, паҳн кардани рисолаҳои мусиқии «Дувоздаҳмақом» мутахассисон машғул шудаанд. Яъне ин рисолаҳо ҳонандаву навозандай худро доштаанд.

Бе меҳрие, ки нисбат ба мусиқии классикӣ дар Ҳиндустон рӯй додеаст, эҳтимол дар Мовароуннаҳр низ байни

ҳои хеле пурмаҳсулу ғании афкори илмӣ-назарии мусикии тоҷикон ва мардумони дигари Ҷаҳонгузорони Ӯзбекистон будааст» (саҳ. 5).

Саволе ба миён меояд, ки асри XVII дар таърихи мусикии классикӣ яке аз давраҳои «пурмаҳсулу ғанӣ буда», зумрал домони мадди зиёде ба камол расида», «як силсила рисолаҳои мусикий» ба миён омадаасту бо қадом сабаб дар охир асри XVII ва ибтидои асри XVIII «Дувоздаҳмақом» ба «Шашмақом» табдил ёфтааст? (саҳ. 20). Афзалияти «Шашмақом» нисбат ба «Дувоздаҳмақом» дар чист, ки мардум онро эътироф намуданд ва «Дувоздаҳмақом» аз байн рафтааст?

Дар «Дебоча» ва «Оғози» рисолаи Кавқабӣ роҷеъ ба сабабҳои ивазшавии мақомҳо ҷизе гуфта нашудааст. Маълум мешавад, ки масъаларо ҳанӯз ба таври мукаммал наҷмӯхтаанд. Сабаб он, ки мутахассисони соҳаи мусикии классикӣ ба асарҳои мусикий аҳамият дода, маъҳазҳои таърихиро паси сар кардаанд. Масалан, дар вақфномаи мадрасаи Мири-Араби Бухоро, ки соли 1527 тартиб дода шудааст, якчанд мақоми мусикий—нақш, сабт, амал, қавл Ҷон тарҷона номбар шуда, ичрои онҳо дар мадраса манъ шудааст. Дар ин ҳуҷҷат ин иқдом чунин ба қалам омадааст:

«.. сокинини он мадраса аз музиғоти авқот мисли истемоъи малоҳӣ (асбоби айшу ишрат) ва тағанни (сурудхонӣ) аз нақш, савт, амал, қавл ва тарона, мұchtаниб (парҳез) бошэнд. Агар бар онҳо иқдом намоянд, ё сабаб шаванд, мутаваллии ин вақф бояд, ки эшонро ҳукми муркибини кабоир (гунаҳгори калон) дода, баъд аз онгаҳ сари насиҳат карда бошад ва мамнӯъ нагашта бошанд, эшонро аз ин мадраса ихроҷ намуда, мубдал ба ғам албадал гардонад»<sup>1</sup>.

Ин таъкидкорӣ чунин маънӣ дорад, ки дар асри XVI муборизаи рӯҳониён ба муқобили баъзе мақомҳои тоҷикӣ, классикӣ сар задааст, ки ин масъала низ омӯхта нашудааст. Ин мубориза дар асрҳои дигар идома дошт. Беасос нест, ки нусҳаи вақфномаи соли 1527, дар охир

1. Архиви Маркази Ҷаҳонгузорони Ӯзбекистон. Р. Ӯзб., Ф. И. — 323, оп. 1, делони 15. Фотокопияи вақфномаро бо илтимоси муаллифи ин сатрҳо, доктори илми таърих Р. Г. Мукминова ва номзади илми таърих Г. Ҷӯраева равон кардаанд, ки мо миннатдории худро ба онҳо изҳор менамоем.

асри XVIII аз тарафи амир Шоҳмурод (1785—1800) ва нусхаи дигари он дар аввали асри XIX бо мӯҳри амир Ҳайдар (1800—1825) тасдиқ шуда, қувва гирифтааст.

Ин навъ муносибати манғӣ ба мусиқии классикӣ дар мамлакати ҳамсоя — Ҳиндустон низ ҷой дошт. Аз рӯи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ ва адабӣ мусиқии классикӣ дар Ҳиндустон дар асрҳои XVI—XVII пешрафти зиёд намудааст. Вале дар замони ҳукмронии Аврангзеб (1658—1707) кор ранги дигар мегирад. Подшоҳ хонандагон ва навозандагонро аз дарбор ихроҷ кард. Ин беэтиноӣ ва бепарвой нисбат ба мусиқии классикӣ яке аз сабабҳои таназзули санъати мусиқии классикӣ дар Ҳинд гаштааст. Ин кори подшоҳ ба аҳли илму адаб ва санъати замони ў маъқул нашуда, онҳо бо таври худ ба ин беандешагӣ эътиroz баён мекунанд. Аз рӯи навишти Риёзаҳмади Шервонӣ (Ғаний Кашири, Деҳлӣ, 1349, саҳ. 75), «хонандагон ва навозандагон рӯзе тобути илоҳаи (?) мусиқиро дуруст карда аз ҷилави қасри подшоҳ бо гирияву зорӣ гузашта, онро мушоаят карданд. Чун Аврангзеб аз ин мавзӯъ иттилоъ пайдо кард, гуфт: «Тобутро хуб ва боэҳтиёт дағн кунанд, то ҳаргиз натавонад аз он ҷо бигрезад». Вале мисли соири ҳунарҳои зебоу фунун, ин ҳунарни дар натиҷаи бемехрии подшоҳон комилан аз байн нарафтааст. Балки устодони фен ин ҳунарро зинда ниҳаҳ доштаанд.

Чуноне ки мебинем, пешрафти мусиқии классикӣ дар асрҳои XVI—XVII ва бемехрии подшоҳ ба ин ҳунар дар нимаи дуввуми асри XVI, дар Мовароуннаҳру Ҳиндустон дар як вақт бӯ ивазшавии «дувоздаҳмақом» ба «Шашмақом» иттифоқ афтодааст. Ин аз як тараф наздикии санъати мусиқии ҳалқҳои Мовароуннаҳру Ҳиндустон ва таъсири онро ба ҳамдигар нишон диҳад, аз тарафи дигар ин навъ муносибат ба санъати мусиқӣ шояд ибтидои тақомул ёфтани мақомҳои классикӣ, ивазшавии номи онҳо дар як мулк ва давом доштани номи пешина дар мулку вилоятҳои дигар сурат гирифта бошад. Беғосс нест, ки дар асри XVIII ва ҳатто дар асри XIX ба рӯйнавис намуда, паҳн кардани рисолаҳои мусиқии «Дувоздаҳмақом» мутахассисон машғул шудаанд. Яъне ин рисолаҳо хонандаву навозандай худро доштаанд.

Бе меҳрие, ки нисбат ба мусиқии классикӣ дар Ҳиндустон рӯй додгааст, эҳтимол дар Мовароуннаҳр низ байни

табақан ҳукмрон ҷой дошта бошад. Исботи ин фикр ас-  
ноди мадрасаи Мири Араб мебошад, ки чанде пеш аз  
«гӯронидан»-и мусиқии классики дар Ҳиндустон, тартиб  
ёфта, то аспи XIX эътироф шудааст.

Маън намудани ичрои бальзе мақомҳо дар яке аз мад-  
расаҳои маъруфи Бухоро — Мири Араб, ба дигар мад-  
расаҳо тасъир намуда, муллобачаҳо маҷбур буданд, ки  
аз иҷори ин мақомҳо худдорӣ намоянд. Ин худдорӣ бе-  
рун аз ҳудуди шаҳри Бухоро низ паҳн шуда метавонист.  
Чунки бальди ҳатми мадраса муллобачаҳо ба мансабҳои  
динӣ соҳиб шуда, ба шаҳру деҳотқо тақсим мегаштанд ва  
байни аҳолӣ (қавми худ), таълимоти дар мадраса гириф-  
таашонро паҳн мекарданд.

Вале қуввани ҷозибаноки мусиқии классики тоҷик ҳалқ-  
ро дар давоми асрҳо ҷунон моту мафтун гардонид. Ин ҳалқ ҳар як мақомро, бидуни муборизаи рӯҳониҳо,  
аз насл ба насл дода, то замони мо оварда расонидааст.  
Ин як навъ бузургии санъати ба худ ҳоси классикии то-  
ҷикро бори дигар исбот мекунад.

Дар фэнди архиви миллии Афғонистон гирд омадани  
як миқдэр рисолаҳои мусиқии асрҳои мухталиф шоҳиди  
ҳавасу рагбат доштан ба мусиқии классикии «Дувоздаҳ-  
мақом» ва паҳншавии он дар ин сарзамин мебошад.

## ШЭҲРАТИ «ШАШМАҚОМ» ДАР АФГОНИСТОН

Дӯстдарён ва иҷроиҳои маҷсимиҳои тоҷикин  
классики дар қисими Шимолии Афғонистон на танҳо  
дар гузашта, балки ҳоло ҳам ҳастанд. Ба муаллифи ин  
сатрҳо мӯяссар гардид, ки овози ба навор гирифтани  
як гафар шашмақомҳони мӯосири Афғонистон — Абдул-  
гафур Камоли Анхӯиро дастрас намояд. Ӯ ҷунин мақом-  
ҳоро ичро кардааст: «Бебокча» (ғазали Амирӣ), «Мус-  
таҳзод» (Муҳаммаси Нишотӣ бар ғазали Навоӣ), «Ироқи  
Семарқанд» (ғазали Ҳофиз), «Гиря» (ғазели Фурқат),  
«Чопандози наво» (ғазали Ҳолис), «Чопечдэзи Ушшоқ»  
(муҳаммаси Сайидо бар ғазали Бедил), «Шадноз» (му-  
ҳаммаси Исо бар ғазали Бедил), «Ушшоқи аввали» (ғаза-  
ли Зоҳирӣ Форёбӣ), «Баёти дуввум» (ғазали Сайидо),  
«Бозургонӣ» (аз сурудҳои Ҳочӣ Абдулазиз), «Кӯшикна»  
(ғазали Фузулий).

Дар бораи дар байни аҳли илму әдаби Афғонистон машҳур будани сурудҳои ҳофизони шашмақомхони тоҷик, маҳсусан сурудҳои ҳофизи ҳалқии ҷумҳури Барно Исҳоқова, ба ҳамаи мо равшан аст. Сари ҷанд аз радион тоҷик монтажи мусикий шунавонида мешавад, ки Абдулқодир Маниёзов шеъри шоири Афған Учқуни Ҷагатоиро бахшида ба санъати ғазалхонии Барно Исҳоқова қират мекунад. Моҳи апрели соли 1985 шоири дигари эфғон Муҳаммад Амини Матин шеъри ба Барно Исҳоқова бахшидаи ҳудро ба муаллифи ин сатроҳо эҳдо намузд, то ки ман онро ба Барно биспорам. Дар ин ду шеъри ба ҳофизи муитози тоҷик бахшидаи шоирони афғон катрдонии онҳо на төнҳэ ба Барно балки ба «Шашмақом» низ ба таври бояду шояд ҳувайдо гардидааст.

Иҷроқунандай «Шашмақом» Абдулғафур Қамол ва гӯяндаи шеър дарду аз Андҳо мебошанд, ки ин шаҳр дар шимоли Афғонистон ҷойгир аст. Муҳлису иҷроқунандагони созу навон классикий дёр ин қисмати мемлакат шояд шоҳиди он бошад, ки «Дувоздаҳиақом» ва «Шашмақом» аз сарзамини Мовароуннаҳр ба Афғонистон гузаштааст.

Шеърҳои зерини Матин ва дигар шоирони Афғонистон шоҳиди шӯҳрати «Шашмақом» дар ин мулк мебошад.

«Тақдим ба мӯҳтаррама Барно Исҳоқова, устоди Шашмақоми мусикии классикии тоҷик:

Бузург устод, Барни хушновоз,  
Сазад бар номи ту мардум кунад ноз.  
Фирностадам дуруди оташиназ,  
Зи лавҳи дил нуқоти бехтаринам.  
Маро меҳри ту бинишастаст бар дил,  
Навоят дар замирон карда манзил.  
Ту ҳасти буабуди хушхони тоҷик,  
Ба бугу гулшону бӯстони тоҷик.  
Зи оҳангӣ латифу дилинавозат,  
В-аз он овози пур аз эҳтиозозат.  
Дили арбоби маънӣ шод гардад,  
Ба раиги гул тараб эҷод гардад.  
Шунидам ва ту «Наврӯзи сабо»-ро,  
Аз он дарёфтам бўн вафоро.  
«Ирок»-у «Гулузорат» дилпазир аст,  
«Биё-ту» «Чоргоҳат» беназир аст.

Навои «Насри Ушшок»-и ту нозам,  
Сазад бар «Қўшчинорат» дил бибозам.  
Надидам чун ту дар «Бебокча»-хонӣ,  
Ба «Шаҳноз»-у «Дугоҳ» бас пуртавонӣ.  
«Ҷапандози навоят» бишнавад дил,  
Ба ракс ояд чу парвона ба маҳфил.  
**PDF Compressor Free Version**  
«Сараҳбор»-и ту баҳшад лаззати ҷон,  
Хирад аз авҷу акси ӯст ҳайрон.  
Ба ҳар як пардаи мусикӣ эъҷоз,  
Кунӣ эҷод ҳангоми сароғоз.  
Ба ин савту ба ин оҳанги зебо,  
Ба ин рангин суруди фарҳатафзо.  
Мусалламӣ устоди Шашмақомӣ,  
Ба меъроҷи ҳунар моҳи тамомӣ.

Муҳлиси Шумо шоир Муҳаммад Амини Матини Андӯҳӣ, аз Ҷумҳурии Демократии Афғонистон».

Баъди чопи ин шеър, дере нагузашта, аз Кобул ба номи банда номае расид. Онро Ашраф Азим, узви маслаҳи таълиф ва тарҷимиаи вазорати таълим ва тарбияи Афғонистон иҷтиҳодӣ ҳудудӣ мекард. Нома бо ҷунун суханон ба забони ӯзбекӣ оғоз ёфта буд. «Совет Тожикистан севимли ҳунармандӣ ва хушловоз ҳонандасӣ Барно Исҳоқова бешарланди». Зери сарлавҳаи «Шоир саломӣ» иборат аз ҳашт байт ӯ баҳшида ба санъати Барно шеър гуфтааст.

Соли 1988 дар Кобул маҷмӯаи шеърҳои Муҳаммад Амини Матини Андӯҳӣ бо номи «Марзи ҳуршед» нашр шуд. Як шеъри ин маҷмӯа «Оҳанги дилангез» ном дошта, низ ба Барно Исҳоқова баҳшида шудааст. Ин шеър бо ҷунун пешгуфтӣ сабт гаштааст:

«Тақдим ба Барно Исҳоқова, устоди мусиқии Шашмақомхон ва Шашмақомдиони Тоҷикистон».

Шодам имшаб ҳарфи дил аз лаб муаттар мечакад,  
К-аз ҳэдиси савти Барно ноғзи тар мечакад.  
Бекарсриҳои ушшоқ аст, аз Ушшоқи ӯ  
Шамъро аз сӯзи дил ашке ба мичмар мечакад,  
Эй ачаб аз гириам ҳосил шавад ҷавқи нишот  
В-аз навои дилхурӯшам шоҳду шаккар мечакад.  
Мекунад хушбуҷ ҷаҳонеро зи Наврӯзи сабо,  
Нофа з-оҳанги дилангезаш мукэррар мечакад,  
Гар ба шеъри магзи Ҳофиз лаб кушояд дар Ирок,  
Баҳди таҳсинаш гӯҳар аз табъи анвар мечакад.

Мурғи дил дар синати аз шавқ меояд ба рэке,  
Вах, чи мэлзун к-аз лабаш Салти мухайяр мечкад.  
Нозам оҳалги баландашро, Матин аз сидки дил,  
Шашмаком аз даҳни ў чун оби гавҳар мечкад,

Шеъри бўйича бўлишидан Учқуни Чагатой Ашраф  
Азим ва ду шеъри Матини Андхўй гувоҳи онанд, ки ҳо-  
физзи маъруфу машҳури ҳалқи тоҷик Барно Исҳоқова  
дар байнин мардуми дарназабону ўзбекзабони Афғонис-  
тон мақоми хосе дорад ва онҳо низ сарояндай дилпи-  
санди худ мешуморанд.

## РИСОЛАҲОИ МУСИҚӢ ДАР КАШМИР

Дар китобхонаи университети Кашмир (шаҳри Сринагар) якчанд рисолаи мусиқӣ бо номҳои зерин гирд ома-  
дааст: «Мусикии форсиву кашмирӣ» (№ 1374), «Мачмӯ-  
ви дилкушо» № 1183), «Рисолаи мусиқӣ, тарона ва су-  
руд» (№ 122), «Рисолаи мусиқӣ» (2183), «Илми мусиқӣ»  
№ 3366), «Мусикии форсиву кашмирӣ» (№ 2232), «Усу-  
ли мусиқӣ» ва ҳоказо. Ҳар кадом аз ин китобҳо, сарфия  
назар аз монандии номҳо, маъннан ва ҳаҷмдан аз ҳам-  
дигар фарқ доранд. Рисолаҳои номбурда аксар ба забо-  
ни форсӣ-тоҷикӣ буда, танҳо як нусхай он (№ 2198)  
ба забони кашмирӣ ва нусхай дигаре (№ 122) ба ду забон  
(форсӣ-тоҷикӣ ва урду) тасниф ёфтаваст.

Дар рисолаи мусикии «Мачмӯви дилкушо» муаллифи  
гумном пайдониши баязе мақомҳоро ба пайғамбарони  
дини ислом вобаста кардааст. Масалан: «Ҳазрати Яъқуб  
дар оҳангӣ «Мақоми Ироқ» аз сабаби дарду Фирок  
гирияву зорӣ кардӣ», «Ҳазрати Мӯсо дар оҳангӣ мақоми  
Ушшоқ ба сад иштиёқ муноҷот кардӣ», «Ҳазрати Довуд  
дар оҳангӣ мақоми Ҳусайнӣ нағмасарой намудӣ», «Ҳаз-  
рати Муҳаммад дар оҳангӣ мақоми Раҳовӣ қуръон  
хондӣ» ва ҳоказо. Маълум мешавад, ки муаллифи гум-  
носӣ хостааст қадима будани мақомҳои мусиқӣ ва дар  
кадом ҳолатҳо иҷро карда, гӯш додани онҳоро аз номи  
пайғамбарон ба таъқид бирасонед.

Муаллифи аксари рисолаҳои номбурда маълум нест.  
Хушбахтона, номи муаллифи «Рисолаи мусикии тарона  
ва суруд — Даълати Хушдил дар саҳифан аввал хонда-  
шуд. У асари калонҳаҷми (904 саҳифа) худро ба забон-

том форсий-точкүй ва урду навиште. мақомхон мусиқини  
таскикни форсий-точкүй ва ҳиндиро ба якдигер муқом-  
ке намудааст. Масалан: мақоми «Мұчоварат» (наздик),  
«Наврӯзи Сабон», шұльбасы «Бұсалиқ», ки бо «Ирок» му-  
коғиғ аст ва мәрдуми ҳиндің онро «Мұчоварат» гүянд.

Муаллифи рисола балықи номы мақомхо вакти суру-  
десін сипарыс таъмин намудааст, масалан: Мақоми «Ис-  
рафадон», яғне «Чоргоңы шұльбасы «Зангұла», вакти суруд  
дәр азвали рұз:

Дар чои дыгәр ба ғайр аз вакти суруд пайдоиши ма-  
қом зикр ёфтааст. Масалан, мақоми «Шоранғ», вакти  
сурудан то шаш соати рұз, аз овози чаковек бороварда:  
«Наврӯзы Ачам», шұльбасы «Бузуруқи», аз бурчи Асад аст.  
Мақоми «Шаҳноз», балызе «Зангұла» гүянд, шұльбасы  
«Ныхованд», аз бурчи Қадый гүянди.

Дар ҳамин рисола сұхан аз «Хосияти шиғобахши  
балызе мақомхо рафтааст. Масалан, мақоми «Хусайній»  
то яқуним бақри рұз аз бурчи Қавс Дофина мекунад  
жарорати бедане, ки шадид бошад». Дар рисолан Дағ-  
лами Хушдил якчанд үсулхон ҳиндии мақомхо низ зикр  
ёфтааст.

Рисоланың дыгере бо номи «Мусиқи» форсий ва қашми-  
рій, ки бо хатты настағылдықи хоно (иборат аз 171 сағи-  
ра) тасниф ёфтааст, ном ва шарху баёни 28 мақоми  
мусиқиқи дер бар жардааст.

Яғе аз асардан нодири мусиқи «Илми мусиқи»  
(№ 3366) ном дорад. Ин асары палондағы (726 сағиға)  
барон мусиқишинесен ал төдкіншілдіктерін ин илми нағис  
ниқоят манғнатбасы шуда метавонад. Муаллифи гум-  
ном мақсад іе мундарыцаи асары худро чунин ба қалам  
додааст: «Дар шархи таркиби шаш рұй ва шаш тавру тұл  
на арзы вусынты тол (парешон); қисмати сағату оғанғ,  
сөззиши ранғын мақомхо, шұльбады якштар, қалыпт  
дар омаду баромади нағас, ки чиң гуна бояд тирифті»  
ве ҳоказо.

Дар ҳамин асар тағсири муғассалы истилоқхон зе-  
рини мусиқи омадааст: көр, қавп, сағат, сиқап, сарбанд-  
пешрав. Масалан: көр онро гүянд, ки як байт дар тар-  
киби нағма оранд за ту парда пасту беленд сағат биги-  
ред. Е худ, гешравай онро гүянд, ки нағозаңдан соғы-  
боғын адоп таркиби сарбанди гүянда ҳамон таркибрәз  
ба ҳамон тәво созендагы күнанд то аз сүзи он жуши мұс-  
тамеъон (шунавандагон) қавай гардад, мағылғы гарм

кунад, тұлу арзы хондани назм дар хотир дошта, ки чи гуна заработи рубәй, рафтори усул ба ранг ғирад. Аввал хабблоди сангин, ки бін вусъат бошад, героин диҳанд да создо мұвоғиқтің бүл авозаңд.

Хар кадом аз истилохқой мусиқи қемин миннелі шерх, ёфтаасы. И навынан даихай аз дигар рисолақой мусиқій ба мусиқашиносон маълум аст. Вале нұсхан мазкур, ки дар Кашмир китобат шудааст, дорон варианти куд буда, барон дар оянда мұфассал омұхтани он ҳидоят мекунац.

Рисолақой мусиқій дар китобхонаи дигари шаҳрхон Ҳиндустон низ мавчуданд. Масалан, дар китобхонаи Миллии шаҳри Калката дастхате бо номи «Рисола дар илми мусиқій» мағфуз аст. Шояд бо сабаби ғузулған мим китоб бошад, ки дар ҷон дигар (саҳ. 465) он «Худ лиёт дар илми мусиқій» ном гирифтааст. Фарқи ин рисола ва дигар асархой дар боло номбаршуда дар он аст, ки дар саҳифоти он ҳар мақом ба нота гирифта шудааст. Ин нотаи ба ҳуд хос бо ҳуруфоти арабий бо ҳаман ҳаракатқо (зеру забер) омадааст: «тан, тач: та, та, тана» ва ҳоказо.

Ҳамин тарик, рисолақой мусиқии дар білесе номбаршуда танҳо намунашое мебошанд, ки мо дар борай онҳо мұхтасар тавакқуф намудем. Ин рисолақоң иутахас-сисони санъати мусиқии классикии форсуз-точикро водор менамоянд, ки фонди китобдои қаламии Афғонистону Ҳиндустон ба таври бояду шояд аз назар гузаронида шавад. Ин кор имконият медиҳад, ки таърихи چүр будани мусиқии ҳиндій ва классикии форсуз-точик, ҷон күдро ба дигар мақомшо додани баъзеи онҳо, шұхрати мусиқии классик дар мулки Ҳиндур афғон омұхта шавад.

Хулласи қалом, дидори хиттай зебоманзари Кашмир ба дилҳо сурур, ба дидашо нур, ба мағзұо ақлу хирад ва ба хотирхо нақши меҳру муҳаббати абад мебахшад.

## «ШАШМАҚОМ» ВА ХИЗМАТИ БОБОЧОН ГАФУРОВ

Истеъдоди ташкилотчигүй ва роҳбарни Б. Гафуров ҳамаи соҳаҳои ҳаётини ҷуихуриро дарбар карда буд. Дар солҳои мушкили беъди ҷаңг солҳо, ки танҳо бо маслиҳати Москва кореро оғоз намуда, анчом додан имкон-пазир буд, ү тавонистааст мустақилона ба соҳаҳои даст

закад, ки дар таърихи тамғеддуни ҳалқи тоҷик, дар ҳаёти ояндан ӯ мақоми хос бозидгааст ва мебозад. Ин ҳаҷ бошад, аз нау зинда намудгни санъати воло, санъати хотакорори ҷаҳони сурӯу мусиқӣ — санъати «Шашмақом» буд. Барои иҷрои ин кор Б. Гафуров қонуншикани намуда, чораҳое ондешидааст, ки ақли комил очизӣ ме-кунад. **PDF Compressor Free Version**

Ӯ мединист, ки барои ба рӯи когаз овардани санъати мусиқии «Шашмақом» хизмати якчанд ҳофизу мусиқашинос зарур аст. Он вакт дар Душанбе аз устодони «Шашмақом» таҳо Фазлиддин Шаҳобов зиндагӣ ме-кард. Аз рӯи нақли Б. Гафуров, ки ба ман карда буданд, ҳебар мерасед, ки як нафар ҳофизи шашмақомхон ва гӯашмақомдон — Бобоқул Файзуллоев дар Бухоро зиндагӣ мекунад. Воле ӯ аз баталиони корӣ (рабочий батальон) гурехта омада, сар паноҳ карда гаштааст. Барои пайто карда овардани ӯ Б. Гафуров Фазлиддин Шаҳобовро ба Бухоро мефиристанд. Номбурда бо мушкини-ҳон зиёд ҷои сарпаноҳи гурезаро пайдо намуда, он қасро бо супориши Б. Гафуров ба шаҳри Сталинобод бурдани мешавад. Дар назди Ф. Шаҳобов ду вазифаи мушкил мейстод. Аввало розигии Б. Файзуллоевро гириф-зӣ, дигар ин ки шаҳси беласпорtro ба Душанбе расонидан. (Дар он солҳо бе паспорт сафар кардан мумкин набуд ва ҳавфи дастгиркунӣ дошт). Ф. Шаҳобов бо роҳи таҳо ба он ғас мэълум аз ӯҳдан ҳардун мушкилӣ баромадаанд.

Баъди расидан ба Сталинобод ва мулоқотҳои Б. Гафуров бо Б. Файзуллоев Б. Гафуров ба вазири корҳои дохилии ҷумҳурӣ супоридаанд, ки ба меҳмони бухорӣ паспорти тоҷикистонӣ диҳад. Б. Гафуров хуб мефаҳмидаанд ки ин кор бар ҳилоғи қонун (казуссан дар замони ҷанг) аст. Воле ин қонуншиканий ба манғияти ҳалқи тоҷик буд. Он ғас ба Б. Файзуллоев ҳонан истикоматӣ медиҳанд, Ҷаҳон таъмин мекунанд ва мегӯянд, ки ҷои Шумо баталиони корӣ набуда, навиштани «Шашмақом» аст. Баъд аз яфоти Б. Гафуров ман воқеаи мозкурро дар бораи ба Сталинобод оварда кор фармудани Бобоқул Файзуллоев ба лисари он ғас, ҳофизи мумтоз, Аҳмад Бобоқулов нақл ҳарда будам. Эшон нақли маро тасдиқ намуда, илоҳа карданд, ки ман ва ҳади оиласи мо як умир аз Б. Гафуров барои некиҳдавшон миннатдор ҳастем.

Дар ҳамон солҳо ба Б. Ғафуров маълум мешавад ки дар Тошканд Шоҳназар Соҳибов — ҳофизи номӣ ва хатмқунанди консерваторияи шаҳри Москва, зиндагӣ мекунад. Еа он кас мұяссар мешавад, ки соли 1947 номбурдaro низ ба Сталинобод даъват карда оранд.

Ин се нафар — Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов ва Фазлиддин Шаҳобов на танҳо ҳофизони соҳибистеъдод буда, овози нотакрор доштанд, навозандагомумтоз ҳам буданд. Барои ба нота даровардани ҳар як мақом ин се нафар вазифаҳои худро чунин таксим карда буданд: Бобоқул Файзуллоев, ки мақомҳоро аз ёд медонистанд онҳоро ба хотири дигарон меоварданд. Фазлиддин Шаҳобов ба ин мақомҳо шеър интихоб мекарданд. Мақомҳоро Шоҳназар Соҳибов (вафот соли 1973) ба нота мегирифтанд, чунки эшон ба рӯи коғаз овардани мақомҳоро дар консерваторияи Москва омӯхта буданд. Баъди ба анҷом расидани меҳнати пурарзиши абадзинда, бо маслиҳати Б. Ғафуров, мусиқашиноси рус Беляев вазифаи муҳарририи ин асари панҷчилдаро ба ӯҳда мегирад.

Аз нашри ин асар солҳо гузаштанд. Ба ғайр аз Б. Ғафуров касе хизмати ин се нафарро қадршиносӣ карда натавонист. Боз ҳамон Б. Ғафуров буданд, ки баъди 15 соли аз Тоҷикистон берун рафтан, соли 1971 дар маҷлиси солонаи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи қадршиносӣ намудани устодони «Шашмақом» ва асари чопкරдаи онҳоро ба миён гузоштанд.

Масъалагузории Б. Ғафуров дар маҷлиси солонаи Академия чунин сурат гирифта буд.

Маҷлиси солонаи Академияи илмҳо оғоз ёфта, толор пур аз одам буд. Устод дар президиум менишастанд. Бо илтимоси он кас аз китобхонаи Академияи як силсила китобҳои қалонҳаҷмро оварда, назди эшон мегузаштанд. Баъд аз маърӯзаҳои ҷасми ва шунидани ҳисоботи солонаи Академия, сухан ба Б. Ғафуров дода шуд. Он кас ба минбар бо китобҳои дар даст доштаашон ҷароиданд. Суханони эшон мисли ҳарвакти ниҳоят ботемкин, боодоб, аз нуқтаи назари илмӣ замонавӣ буд. Он кас ба кори олимон дар зарфи як соли гузашта эродҳо гирифтанд ва маслиҳатҳои муфид доданд. Дар охир Б. Ғафуров масъалаи сазовор гардонидани олимон ва арбобони маданиятро бо мукофотҳои ба номи А. Рӯдакӣ ва Абӯалӣ ибни Сино дахл карданд. Он кас гуфтанд, ки

ман хурд будам дар ҳавлиамон мурғ доштем. Баъди тухм карда аз катак баромедан, мурғ дод мезад. Модарам ба ман муроциат карда мегуфтанд: «Бобоҷон! Мурғ тухм кард, рафта тухмро гир!» Тухми мурғро гирифта, ҳайрон ҳемондам. Мурғи калон тухми майданаҳаск мекард. Веле дози ў «Фалакро кар» карда буд. Аммо инсоне будауд, ки тухми тиллой мекарданду аз катак ҳомӯш бғромада мерафтанд».

Як они воҳид Б. Гафуров ҳомӯш монда, нафаси чуқур қошиданд ҳомӯш истода, ба ақибашон нимгардиш карданд ва ба академик З. Раҷабов рӯй оварда гуфтанд, ки «Шумо сазовори мукофоти ибни Сино гаштаед, табрик «екунам». Баъди ин китобҳон дар наздашон гарам истодаро бардошта устод хитоб карданд, ки «Мана ин тухми тиллой!», Ин панҷ ҷилди «Шашмақом» буд. Ду китоби дигарро бардошта боз хитоб карданд: «Ана тухми тиллой!» Ич ду ҷилд асари проф. М. М. Андреев «Таджники долини Хуфа» буд. Бори саввум устод ду китобро бардошта, сухнашонро такрор карданд. Ин ду ҷилд «Фарҳанги забони тоҷикӣ» буд. Баъдҳо ҷунин сухони Б. Гафуров илова карданд, ки гӯё «Фарҳанги камбузи доорад. Ба ман гӯед, ки қадом китоб камбузӣ надорад?! Агар дер ҳақиқат ин ду ҷилд китоб камбузӣ дошта бошад, онро мебояд ислоҳ намуда ба ҳуҷӯфоти арабӣ гардонида аз наев барои Тоҷикистону Эрон ҷол кард».

Баъди ҷунин баромаду қадршиносии меҳнати олимпуни ақли санъат, ҳукумати Тоҷикистон маҷбур шуд, ки асари бисёрҷилдак «Шашмақом» ва муаллифони онро сазовори ҷоизи ба номи Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ гардонад.

Дер натиҷаи чораҷиҳои Б. Гафуров ва устодони «Шашмақом» солҳон баъдина дар Тоҷикистон дастан бомаҳорати ҳофизони шашмақомхон—Барно Исҳоқова, Нериё Аминов, Аҳмад Бобоқулов, Боймуҳаммад Ниёзӣ, Мастана Эргашева, Муродбек Насриҷонов, Ҷӯрабек Муродов, бародарон Ҳурсандмурод ва Қобил Зарифов—ҳо ба дигар ҷавонони қобилиятнок ба майдон омаданд. Ба туфайли хизмати Б. Гафуров ҷавонони соҳиблайқат санъати мақомҳои нотақрорро пос доштанд ва дар оянда пос ҳоҳанд дошт.

## АЗ РЎЗГОРИ СОДИРХОН ҲОФИЗ

Дар бораи устоди санъати овозхонӣ Содирхон (1847—1931) нақлу афсона ва ривоятҳои гуногун паҳн шудааст. Зери сарлавҳаи «Ягонай даврон» («Маданияти Тоҷикистон», 10 декабри соли 1982) муаллифон Отакон Латифӣ ва Абдурофеъ Рабиев навишта буданд: «Чӣ хӯб буд агар хотираи мӯйсафедонеро, ки солҳои охиринни умрашон бо ў (Содирхон—А. М.) шинухез доштанд ва аз санъаташ баҳра бардоштанд, ҷамъ оварда, пешкаши мардум месоҳтем. Зоро доир ба ҳаёту эҷодиёти ҳофизи бузург ҳарчанд қайду ишораҳои зиёде шудаанд ва мақолаҳои бисёр ба табъ расидаанд, аммо ҳанӯз бисёр лаҳзаҳои ҳаёту эҷодиёти ҳофиз хираанд ва тадқиқоти аниқро интизоранд».

Ба муаллифи ин сатрҳо муюссар гардида буд, ки бо як нафар шахси бо Содирхон Ҳофиз шинухез дошта ҳамсӯҳбат шавам. Ин мӯйсафед шодравон Қодиров Абдугаффор буданд (падари генерал Гаффоров Абдусалом). Сӯҳбати мо 17 декабри соли 1983 дар хонаи соқини шаҳри Душанбе Эшонхӯчаев Зикриё, падари Артисти Ҳалқии ҷумҳурӣ, устоди балет Эшонхӯчаев Воҳид сурат гирифта буд. Дар он вакът синни мубораки мӯйсафеди ҳушандоми ҳоккор ва пурдон—Қодиров Абдугаффор ба 85 расида буд. Ин шаҳс табъи шоири дошта, бо таҳаллуси «Деҳқон» шеър мегуфтанд.

Ҳангоми сӯҳбат пири барнодил хотираҷояшонро роҷеъ ба шоири нобино Партара ва бештар дар бораи Содирхон Ҳофиз бо камоли мамнуният нақл карданд.

Зодгоҳи А. Қодиров шаҳри Конибодом буда, ибтидои асри XX ба Ҳуҷанд кӯчида омадаанд.

Мӯйсафед бо табассуми ба ҳуд ҳоси забанда илова номуданд, ки авлоди Содирхон Ҳофиз аз Маҷтоҳом омада дар Ҳуҷанд соқин шудаанд. Ин нақлро шунавида сӯҳанони Диљшоди Барно ба хотираи омад, ки ҳанӯз дар Охири асри XIX навишта буд: «Дар натиҷаи тоҳту този чандинкаратаи ҳукмдорони Ҳуҷанд, Буҳоро ва Фарғона, дар зери аламу ситам, аксарияти аҳолии ин деҳот (Уртеппа — А. М.) сароянд ва гӯянда шудаанд. Ҳусусан ҳалқи кӯҳсари Маҷтоҳом ва Фалғар шоиرونин барҷаста та сурудҳои ациб доранд».

(Шоибу сарояндаҳои номиву маъруфи тоҷик шоҳиди гуфтаҳои Диљшоданд. Ҷӯрабек Муродов, Муродбек Насридинов, Рустамбек Ботуров, Ҳосият Ортиқова, Лола Азизова, бародарон Зариғовҳо ва бисёр дигарон).

Қодиров Абдуғаффор нақл карданд, ки дар Ҳуҷанд яке аз ҳамсоягони мо Пошотӯра ном доштанд. Такрибан соли 1988 ба ҳонаи ин шахс як нафар меҳмони мӯътабар аз Тошканд омада буд. Баъди меҳмондории арзанда, меҳмон барои рафтани руҳсат пурсид. Вале Пошотӯра ҳоҳиш карданд, ки меҳмон шабро дар ҳонаи ўгузаронад. Азбаски ин таклиф ҷиддӣ буд, меҳмон шарт гузошт, ки агар Содирхон Ҳофизро ба ҳонаатон ҳозир кунед, ў шаб мемонад. Ман ки ҷавони 20 сола будам, бо супориши Пошотӯра барои овардани ҳофиз ба ҳонаашон рафтам. Дарвозаро кӯфтам. Ҳуди Содирхон назди ман баромаданд. Илтимоси Гюшотӯраро ба он қасрасондам. Ҳофиз посух доданд, ки ҳатман меоянд ва ман пас гаштам. Ҷандон дур нарафта будам, ки аз ақиб овози ҳофиз баромад, ки ман баргардам. Баъди фурсате Содирхон ҳофиз танбӯрашонро бароварда ба ман доданд, ки ба ҳонаи Пошотӯра барам.

Баъди муддате Ҳофизи номӣ бо шогирдашон, ҳофизи ҷавон Сӯфӣ Қаюм ба ҳонаи Пошотӯра ҳозир шуданд. Баъд аз ҳурсандиҳо, ҳуззори маҷлис савол карданд, ки «сабаби пешакӣ равон кардани танбӯр дар чист?» Содирхон ҳофиз посух доданд, ки агар ин ҷавон танбӯри моро намеовард, Шумо бовар намекардед, ки ман дар ҳонаам будааму ҳоҳиши омадан накардаам.

Сабаби шогирдам Сӯфӣ Қаюмро оварданам дар он аст, ки ҳоло пир шудаам (синни мубораки ҳофиз аз 70 гузашта буд), сари шеърро фаромӯш мекунам ё ба авҷи шеър танҷо очизӣ мекашам. Сӯфӣ Қаюм бошад, ба хотири ман сари байтро мерасонад ва барои авҷ қуввани овозӣ медиҳад». Номи аслии шогирди ҳофиз Абдуқаюм буда, баъди дар яке аз масҷидҳои шаҳр вазифаи суғигиро адо кардан ўро Сӯфӣ Қаюм номиданд. Ин шахс овози хубе доштааст, ки нақли зерини А. Қодиров шоҳиди он аст.

Сӯфӣ Қаюм панҷ вақт аз онро аз минбари рӯи ҳавли масҷид мегуфтааст. Боре шахси мансабдори шӯравӣ омада таъқид кардааст, ки дар рӯбарӯи масҷид ҷдоран давлатӣ амал мекунад ва сӯфӣ бо овози ҷаҳон-

госни худ ба онҳо ҳалал мерасонад. Бинобар он аzonро бо овози паст ҳонед!»

Аз байн чанд муддат сипарӣ мешавад. Боре Сӯфӣ Қаюм дар ҷилавхонаи масҷид нишаста буд, ки сардори идораи шӯравӣ, як нағар руси малларонги ҷашмкабуд наздаш омада аз ў савол кард, ки барои чӣ чанд вакът минҷони овози туро намешунавам? Сӯфӣ Қаюм сабабашро арз кардааст. Рус дар тааҷҷуб монда фармудааст, ки аzonро аз минбари саҳни масҷид ҳондан гиряд. Овози Шумо чунон ширдороу форам аст, ки ман бо ҳоловат гӯш медиҳам.

## УСТОДИ СОДИРХОН ҲОФИЗ

Аз рӯи нақли А. Қодирова устоди Содирхон Ҳоғиз Ҳабибхон ном доштааст (Дар Энциклопедияи Советии Тоҷик устоди ӯро Бузургхонтура номидаванд). Ҳабибхон натанҳо овози ҳуш дошт, балки устод танбӯрсоз ҳам будааст.

Таърихи ба шогирдӣ қабул кардани Содирхон ҳоғиз чунин сурат гирифтааст: Содирхони ҷавон ба ҳузури Ҳабибхон барои имтиҳон супоридан меояд. Устод ба шогирд мегӯяв, ки то ҳадди овоз (яъне то ҳадди имкон) ин ду қалимаро гуфта дод зан — «Май-зу-би ни-шолло!!!». Содирхон ин ду қалимаро дод зада талафғуз мекунад ва ба шогирдӣ қабул мешавад.

Шахсони дар ин лаҳза ҳозирбуда аз Ҳабибхон сабаби дод зада ба шогирдӣ қабул шудани Содирхонро мепурсанд. Ҳабибхон ҷавоб мегӯяд, ки ҳангоми зӯр зада талафғуз кардан рагҳон гардани Содирхон нахестанд. Ин нишони ҳуб ва нишони он аст, ки то камолоти пирӣ овози ин ҷавон дигар наҳоҳад шуд.

## СОДИРХОН ВА ҚАССОБ

Содирхон эҳтиёҷманд шуда аз як қассоб 5 сӯм мепурсад. Қассоб пул намедиҳад.

Худи ҳамон рӯз, байди адой намози пешин дар ҳаалии масҷид, ҷамъомадагон аз ҳоғиз ҳоҳиш мекунанд, ки маснавӣ ҳонад. Овози ҳуши ҳоғиз ҳозиронро ба

вацд оварда, баъзеҳо ба назди ҳофиз пул ва ҳатто ҷомаҳояшонро кашида мепартоянд. Байни ҳозирон он қассоб — ошнои ҳофиз низ ҳозир буд. Ӯ ҳамёнашро ба ҳофиз ҳаво медиҳад.

Баъди ҳатми маснавихонӣ пулҳоро Содирхон Ҳофиз ҷамъ намуда, ҳамёнро низ мебинад, ки 22 сӯм пул дорад. Ҳофиз savol mekunad, ки «кин ҳамён аз кист?» Қассоб садо мебарорад, ки «аз ман аст!» Содирхон мегуяд, ки барои чӣ ту 5 сӯм ба ман қарз надодиву 22 сӯм муфт партофтӣ? Қассоб ҷавоб дод, ки он вақт панҷ сӯми бемеҳнат буд, ҳоло Шумо меҳнат карда гирифтед!

Содирхон аз ҳамён панҷ сӯмашро гирифта, боқиро ба қассоб бармегардонад ва мегӯяд, ки дар вақти пурсидани қарз эҳтиёчи маро мебаровардӣ, пули туро бармегардонидам. Ҳоло бошад, барнамегардонам, чунки ин пули коркарда гирифтаи ман аст.

## САРВАТМАНД ВА ҲОФИЗ

Содирхон ҳофиз ба тӯи як шахси сарватманди деҳотӣ даъват мешавад. Овози хуши ӯ ҳозиронро моту мафтун намуд. Онҳо ба ҳофиз пул, рӯмол, ҷома ва дигар чизҳо инъом мекунанд.

Баъди ҳатми тӯй соҳиби он ба ҳофиз танҳо як ҷомау рӯмол дода дигарашро аз худ мекунад. Содирхон ҳофиз чизе нагуфта ба шаҳр бармегардад. Аз байн як сол сипарӣ мегардад.

Соли оянда ҳамон шахси сарватманд, Содирхон ҳофизро бори дигар ба деҳааш даъват намуд. Ҳофиз ин даъватро рад накард. Мисли соли гузашта ба ӯ чизу ҷораи зиёде тӯҳфа карданд.

Аз овози ҳофиз сарватманд ба ваҳҳ омада, назди пойҳои ҳофиз ҷорзору нишаста, дастонашро пеши сина гирифта «ман ғуломи Шумо» мегӯяд.

Ҳофиз мефармояд, ки «ғулом»-ро дар яке аз сутунҳои айвон банданд. Баъди ин ҳар як матоҳу пуле, ки барои ҳофиз тӯҳфа шуда буд, ба ҳудаш мерасад. Ҳозирон аз ҳофиз сабаби банд бастани «ғулом»-ро савол карданд. Содирхон воқеаи соли гузаштаро нақл кард. Бо илтимоси ҳозирин «ғулом»-ро аз банд озод меку-

нанд ва ҳофиз ба тӯхфаҳои соли гузашта ба ройгон рафта низ соҳибшуда ба Ҳуҷанд бармегардад.

## ОВОЗИ НАЧОТДОДА

PDF Compressor Free Version

Дар иславотхонаи Ҳуҷанд ҳофизае буд, ки Зебоҳон ном дошт. Содирхон мафтуни овози ў мешавад ва и занро гоҳ-гоҳ ба хонааш оварда суруд меҳононид ва насиҳатҳо мекард. Оқибат бо сабаби суханони нек Зебоҳон сурудхониро тарқ намуда, бо овози баланд дод мезанад, ки «мән тавба кардам, дигар ба иславотхона намеравам!».

Фарёд ва қасами занро шунавида, Содирхон ҳофиз мефармояд, ки «либоси занро бадар карда, либоси наъ ба Зебоҳон пӯшонед». Ҳатто кавши занро иваз мекунанд ва сарулибоси мурдорро бо фармони ҳофиз ба Сирдарё равон мекунанд.

Оқибат Зебоҳон, ки овози хуб дошт, ҳаёти боқимондай ҳудро ба қироати қуръон гузаронидааст. Ў ба яке аз масҷидҳои Ҳуҷанд як адад қуръонро вақф мекунад, то ки мусулмонҳо аз он баҳрабар шаванд ва дар ҳаққи ў ва волидайнаш дуои хайр кунанд. Дертар Зебоҳон ба зиёрати Маккатулло меравад. Дар ин шаҳри муқаддас ҳам 10—12 соли охири умрашро Зебоҳон ба қироати қуръон гузаронида, дар ҳамин шаҳр вафст карлааст.

Чуноне ки мебинем, воҳӯриҳои Қодиров Абдуғаф-фор бо Содирхон ҳофиз, нақлҳои ў доир ба фаъолият, устокорӣ, Ҷӯгуз заковати ин устоди бузурги «Шашмақом», ниҳоят ҷолиб буда, натанҳо дар омӯҳтани тарцимай ҳоли ин марди шариф, балки таърихи мусиқии тоҷик, равшаниҳо меандозад.

## ҲУҶУМИ ЛАШКАРИ ЭРОН БА НАСАФ ДАР СОЛҲОИ 1737—1738

Муносибати шоҳони Эрон бо ҳонҳои Бухоро дар давру замонҳои гузашта як равия надошт. Алоқаҳои тиҷоратӣ ва ҳамсоягии дӯстона чандон дер давом накарда, нисбатач бо тезӣ аз байн рафта, тоҷдорони ду сар замин ба сари ҳамдигар бо тег меомаданд. Махсусан

аз ибтиди асри XVI, яъне байд аз расман эълон шудани мазҳаби шия ҳамчун дини давлатии Эрон, бо ҳар баҳона ба сарзамини ҳамдигар лашкаркашӣ сурат гирифт.

Сабаби дигари байд шудани муносибатҳо ин бо илтиноси Бобур Мирзо соли 1510 ба Мовароуннаҳр ҳамла овард. Ишғоли Сафавӣ, ба қатл расидани Шайбонихон буд. Илова бар он, байди ду соли дигар (1512) сипоҳи бисёрҳазорен Эрон зери фармони Начми Сонӣ ба ин сарзамин, боз ба ёрии Бобур омада, танҳо дар Қаршӣ 15 ҳазор аҳолиро қатл кард. Оқибат дар ҷанги назди Фиждувон номбурда қатл шуд. Бобур аз мақсади худ — ишғоли Самарқанд бори чаҳорум маҳрум гашта, ба сӯи Афғонистон фирор намуд.

Муносибати байнҳамдигарии Эрону Бухоро дао асри XVII аз асри XVI фарқ дошт. Ин фарқият дар таҷавҷӯҳи шодони Эрон ба ҳонҷон Бухоро аз ҳонадони сулолаи Аштархонӣ буд.

Сабаби ин наздикишавӣ ва ҳатто дӯстӣ ҳамин буд: соли 1598 ҳони Бухоро Абдулмӯминхон Машҳадро забардад. Ҳамроҳи ҳон дар ин юруш шахси бонуфузи ҳонадони Аштархонӣ Динмуҳаммадхон ширкат варзид. Ӯ як нафар духтари Эрониро, ки Шаҳрbonubegim ном дошта, аз авлоди ҳазрати имом Алий Мусоризо буд, ба никоҳи худ дароверд. Фарзанди онҳо — Надирмуҳаммадхон соли 1642 ба сари ҳокимиёт омада, ҳони Бухоро шуд.

Писари Надирмуҳаммадхон — Абдулазизхонро шоҳи Эрон бо ҳушнудӣ истиқбол намуда, соли 1680 ба сӯи ҳаҷҷ равон кард. Байди ин воқеа ибтиди вайроншавии дӯстии ҳокимони ду мулк мушоҳиде мешавад.

Сабаби ин дар он буд, ки дар нимаи аввали асри XVIII Бухоро давлати нотавон гардида, сардорони байзе қабилаҳо аз итоати ҳони марказӣ баромада ё худ нимустакилона амал менарданд. Ҳудсарии онҳо дар саҷҳои ҳукмронии Абулфайзхон (1711—1747) бештар мушоҳиде мешавад.

Аз замф гаштани ҳокимиёт дар Бухоро истифода намуда, шодони Эрон мақсади ба худ тобеъ намудани ин мулкро гузоштанд.

Асарҳон таъриҳии дар Тоҷикистон ва Ҷазираҳо то ҳол нашрғашта танҳо ба лашкаркаши Нодиршоҳи Афшор дар солҳои 40-ми асри XVIII даҳл карда, воқеа-

ҳои пеш аз он рӯйдодаро ба инобат нагирифтаанд. Ба ин сабаб он давра мавҳум мондааст. Чунки ба тадқиқотчиён сарчашмаҳои таърихии дар поён номбаршуда дастнорас буданд.

Мувофиқи маълумоти асарҳои мазкур ҳанӯз се сол қабл аз ҳуҷуми Нодиршоҳ лашқари ў доҳили ҳудуди Бухоро гашта, ба катлу форат даст задааст.

Пеш аз он ки рафти ҳодисаро баён намоем, мебояд ба асарҳои таърихии он давра назар андозем.

Яке аз сарчашмаи нодири таърихии асри XVIII асари Муҳаммадқозими вазири Марв (таваллуд 1149) 1720—1721 вафот маълум нест, — «Оlamoroи Нодирӣ» мебошад. Ба қавли олимӣ Эрон, доктор Муҳаммадамини Раёҳӣ ин асар «Муфассалтарин зиндагиномаи Нодиршоҳи Афшор ва таърихи ҳаводиси рӯзгори ўст... Қисмати умдаи китоб хотирот ва машҳудоти муаллиф ё ривоят аз шоҳидони айни ҳодисот мебошад»<sup>1</sup>.

Аз ин китоб фақат як нусҳаи хаттӣ дар дунё, дар С.-Петербург маҳфуз аст. Чопи Техрон аз рӯи акси он, ки Миклухо-Маклай ба нашр ҳозир карда буд, анҷом ёфтааст.

Муаллифи «Оlamoroи Нодирӣ» китобашро дар хилват барои таскин ва рафоҳияти хотири дили худ навиштааст. Бинобар ин ончиро дидё ё шунида ё эҳсос карда, ба рӯи коғаз оварда ва дар навиштаи ў садоқат ва самимият мавҷ задааст. Ў дар айни алоқа ба Нодир аз баёни корҳои номатлуби ў ҳам худдорӣ накардааст»<sup>2</sup>. Ў то ба дараҷаи мансабдории замони Нодиршоҳ расида, ҳамчун шоҳиди воқеаҳо ба қатори маълумотҳои нодир, диловариҳои саркардагон ва сипоҳиёни қочорро низ ситоиш кардааст.

Ҳамзамони Муҳаммадқозими Марвӣ Юсуф ном шахсе буд, ки бо амри хони Бухоро Абулфайзхон бо номи «Зафарномаи Абулфайзхон» асари манзум навиштааст.

Ба амраш навишта зи вақти ҷулус,  
Ки созад маро мустамеъ дастбӯс.

<sup>1</sup> Муҳаммадқозими Марвӣ. Olamoroи Нодирӣ. Ба тасҳҳои ҷо бо муқаддимаву тавзехот ва Феҳристҳои док. Муҳаммадамини Раёҳӣ. Чопи дуввум, Техрон, 1369, с. 3.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо, с. 17.

Хушомад надорад ҳикоёти ў,  
Бувад қайди воқеъ ривоёти ў.  
Зи вақти хиллофат тавони навинит,  
Ҳикоёти рӯдода аз хубу зишт.

Албатта, муаллиф ба ивази хизмати худ аз ҳонни  
Бухоро Абулфайзхон илтифоту инъоме меҳост:

Сухан аз ману меҳрубонӣ зи ту,  
Ки борони шакарфишионӣ зи ту.

Дар хотима Юсуф навиштааст, ки дар асараш ў 21 соли ҳукмронии Абулфайзхонро «дар вақти цилусаш намудааст сухан». Аммо воқеаҳои дар ин асар зикрёфта то соли 1738-ро дар бар кардааст. Маълум мешавад, ки муаллиф замони ҳукмронии Абулфайзхонро аз соли 1716—1717 даҳл кардааст. «Зафарномаи Абулфайзхон»-ро давоми асари Абдураҳмони Толеъ — «Таърихи Абулфайзхон<sup>1</sup>», ки 14 соли аввали ҳукмронии ҳонро дар бар кардааст, номидан ҷоиз аст.

Дар «Зафарномаи Абулфайзхон» баъзе воқеаи солҳом 30-ми асри XVIII, ки дар «Оламорон Нодирӣ» зикрёфтаанд, низ ҷой доранд. Фарқ дар он аст, ки агар дар асари мазкур Нодир ситоиш керда шуда бошад, онгодах Юсуф асари худро ба ситоиши ҳони Бухоро баҳшидааст.

«Зафарномаи Абулфайзхон» мисли «Оламорон Нодирӣ» маъруфу машҳур нест, чол ҳам нашудааст ва дар Фехристи китобҳои қаламӣ дастраси мо гашта, номи асар дучор намешавад. Нусҳаи қаламӣ ва ягонаи (алҳол) ин асар дар аршиви миллии Афғонистон (шаҳри Кобул) маҳфуз аст. Дастхат иборат аз 203 саҳифа ва 2514 байт мебошад. Дар рӯи варақи аввал омадааст: Рӯйнавис шуд бо қалами Ҳасаналий рӯзи ҷумъа, 4 сарон 1316 (26 июня 1937), соати 4 баҷаи аср, ба фармониши ҳазрати адаби мӯҳтарам, раис соҳиб Ҳошим Шоикӣ (Ба қавли китобдор Ҳошим Шоикӣ вазифаи таълимӣ тарбияро дар ўқда дошт. Яке аз хешовандони ў шоир Пайрав Сулаймонӣ мебошад). Ҳасаналий шахси саводноки замони худ

<sup>1</sup> Абдураҳмон-и Тали; История Абулфайзхона. Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатель, профес. А. Семёнова. Ташкент, 1969, с. 5.

бошад ҳам, барои иҷрои супориши мазкур чандон саъю кӯшиш ба ҳарҷ надодааст. Чунин ҳусни ҳатташ ба қадри зарура ҳоно ва равшану возех нест.

Муаллифи асар Юсуф аз ҳуд ҳеч хел маълумоте нағузоштааст. Ӯ ҳамчун шоҳиди воқеаҳои зикркардашонро соли 1150 ҳинҷӯ (1737—1738) ҳатм кардааст:

PDF Compressor Free Version

Зафар дод ҳақ дар ҳатону савоб,  
«Зафарнома» шуд иеми забо нитоб,  
Ҳазору саду панҷоҳ омад қалом,  
Ки таърихи ўғашт инҷо тамом.

Соли мазкур ду сол баъд аз ба сари ҳокимиёт омадани Нодиршоҳ ва ҳучуми лашкари Эрон ба ҳудуди Бухоро мебошад. Воқеаҳои баъдина, яъне ба Мовароуннаҳр омадани ҳуди Нодиршоҳ дар асари мазкур ағс наёфтаанд.

Хулоса, «Зафарномаи Абулфайзхон» чун нусхай ягони ба қалами ҳамзамони воқеаҳо мансуб буда, ниҳоят сарчашмаи нодирест, ки маълумотҳои «Оlamoroni Но-дири»-ро пурратар гардонида, барои ҳарҷониба омӯхтани авзои он давра арзиш дорад.

Муҳаммадқозими Марвӣ ба амалиёти лашкари Эрон дар Мовароуннаҳр бо «ҷашми» сарлашкарони Эрон, ҳамчун давлати ғолиб назар кардааст. Юсуф — муаллифи «Зафарномаи Абулфайзхон» ба ҳодисаҳои дар ватани ўрхудода бо сӯзу гудоз, чун марди ватанпарвар ҳакиқати ҳолро ба қалам овардааст. Ӯ ҳамчун муаллиф ва шоири замони ҳуд, аз номбар кардани як силсила мансабдорони дарбори Абулфайзхон ва корномонии онҳо ҳуддорӣ накардааст.

#### Воқеаи ибтидойи асри XVIII

Дар ибтидойи асри XVIII Эрон давраи мушкилро аз сар мегузаронид. Як қисми ҳудуди мамлакат бо шаҳрҳои қалони онвақта — Ҳуҷистон, Зинҷон, Қазвин ва Текрон дар дасти туркҳо буд. Аз тарафи дигар шўриши қабилаҳои гилзой ва абдолӣ эрониёнро ба танг овардааст. Аз қисмати шимол лашкари русҳо сарҳади мамлакатро зери ҳавф нигоҳ дошта, Догистон, Шервон ва шаҳрҳои Дарбанд, Боку ва Гилёнро ишғол кард. Дар чунин як давраи пароҳандагӣ ва заифӣ Эрон ба идора-

кунин шахси тавонон соҳибдаалат эҳтиёҷ дошт. Чунин өдам Нодиршоҳи Афшор буд, ки дар замони ҳукмронии Таҳмоси II ҳокими Хурасон буд. Дере нагузашта номбурда бо наебат ба душманони Эрон, аз ҷумла ба афғонҳо зарбаҳои марговар расонид, вилоятҳои Эронро пай ҳам аз дасти душманон озод кард. Номбурда ба дароҷе расоҳа буд, ки худро Таҳмоскулихон номидӣ, тамоми вилоятҳои зери дasti Таҳмоси II бударо ба итоати худ гирифт.

Соли 1730 сарзамини Эронро аз афғонҳо пок соҳта, Нодир бар зидди туркҳо амалиёт сар кард. Оқибат соли 1736 аз нуқтаи назари сиёсӣ муттаҳидшавии Эрон ба Оқир расид. Вале дар натиҷаи ҷангҳои пайҳам ҳаєти ҳочагӣ ҳаробиро аз сар мегузаронид. Дар чунин шароити мушкил Нодир дар Мугон қурултой даъват намуда намояндаи охирини ҳонадони сулолаи сафавӣ — Аббоси III-ро аз таҳти Эрон ронда, худро шоҳаншоҳи мулк зълон кард. Дар Эрон ҳонадони наъ сулолаи Афшорҳо ба сари давлат омад<sup>1</sup>.

Вазифаи аввалиндараҷаи Нодиршоҳ баланд бардоштани иқтисадиёти Эрон ва тавонон гардонидани лашкари худ буд. Аз рӯи нақшани ў яке аз ҷораандешӣ дар иҷроҳ, забт намудани мулкҳои ҳамсоя ве аз ҳисоби ҳазинони шоҳони дигар мулк ва талаву тороҷи мardум бой гардонидани ҳазинай мулки худ буд. Ў хуб медонист, ки дар қисмати шарқ Туркия ва қисмати шимол Русия давлатҳои тавонон буда, муқобили онҳо лашкар қашида. Қолиб омадачи Эрон зери шубҳа буд. Бинобар он Нодиршоҳ нақшани забткории худро нисба ба давлатҳои самти шарқии мулки худ — Афғонистон, Бухоро ва Ҳиндустон қашид. Амалан иҷрои ин нақша дер накашид. Ў писари худ Ризокулихонро, ки ҳокими Машҳад буд, ҳамроҳи серлашқарааш Таҳмосбони Ҷалоир (ё худ Таҳмосбон Ҷонилудавла) барои ишғоли Балҳ равоҷ кард.

Таҳмосбон бо сипоҳиёни худ дар Балҳ чор моҳ таҳқиқуф намуд. Як мақсади ишғоли Балҳ ин муборизз бе муқобили қабилаи шўришбардоштани қунғурот буд. Муҳаммадқозим навиштаст, ки номбурда ба саовари ин қабила — «Донёлбег чома Фирюстода, ўро ба ҳузури худ талабид. Вале Дониёлбег дар ҳусуси омадани

<sup>1</sup> История Ирана. Изд. во МГУ. М., 1977, с. 203—204.

худ «такоҳул ва тағофул» (сүстї керда худро ба нодиңнің зада), қавоб надод ва қосиди Эрониёнро пас гарденид». Ин наевъ муносибат барои ба соқили рости дарен Ҷайхун лашкар кашиданни Таҳмосбхон баҳона гашт. Аз гузаргоҳи Тириниз гузашта, ҳаштуним ҳазор сарбози Эроний PDFCompressorFree Version заданд<sup>1</sup>.

Донёлбеги қунғурот маҷбур мешавад, ки бо пешкешхо ва армуғонҳо ба ҳузури Таҳмосбхони ҷалою ояд ва сулҳ талаб намоид. Баъд аз хотирҷамъӣ аз тоифаи қунғурот лашкари Эрон ба сӯи қалъаи Хузор (з Гузор) ҳарекат кард. Мувоғики маълумоти Муҳаммадқозим «дэр давру доираи он қалъа сиёҳхонаи<sup>2</sup> бисер ва аҳшомоти (хизматгорон, давлатмандони) бешумор сукно намуда буданд, ки ҳамагӣ он тоифа асир ва қатли сарланҷаи тақдир гардианд<sup>3</sup>».

Оқибат Гузор забт мешавад. Баъди ду-се рӯзи он, як қисми лашкари Эрон ба сӯи Қаршӣ ҳаракат намуд Ҳокими Қаршӣ, марди хирадпеша — Ҳаким атолиқи Манғит барои муҳофизати мулки худ баъзе чораҳо ани дешид. Мардумро ў бо кӯҳҳо ва горҳо паноҳ дода, аз дасти қатлу форати аҷнабиён раҳой медиҳад. Эрониҷ Қарширо муҳосира карда, «элу аҳшомоти бисёреро сарланҷаи тақдир карданд<sup>4</sup>».

Қисми дигари лашкари Таҳмосбхон ба қалъаи Шулӯн ҳамла оварданд. Ҳокими он Ҳудойшукурбии манғит ба мубориза омода гашта буд.

Воқеаҳои дар «Оlamoroi Надирӣ» зикрёфта дар «Зафарномаи Абулфайзхон» ба таври зайл омадаанд. Эрониён иқлими Балҳро бе ҷанг гирифтанд. Баъд аз он:

Чамъ дар Балҳ шағарҳо ҳазор  
Аз он ҷо намудани қаеди Бухор.

Эрониён барои ба мақсади худ расидан аз хизмати саодорони баъзе қабилаҳо истифода кардаанд:

Ба таҳрики ин фитнаҷӯи хито,  
Ки маназл ба маназл шуда раҳнамо,

<sup>1</sup> Муҳаммадқозим. Асари помбуруд, с. 584.

<sup>2</sup> Сиёҳхона — шоҳд ҳонан мардуми камбизоат бишад.

<sup>3</sup> Муҳаммадқозим. Асари помбуруд, с. 585.

<sup>4</sup> Ҳамон ҷо, с. 586.

Мардуми қабилаҳои дигар — қунғуроту сарой, гурехта халос мешаванд.

Қатлу ғорати душманро мӯаллифи асар — Юсуф чунин ба қалам овардааст:

PDF Compressor Free Version

Гарғанду башниду күштанду тез,  
Талаф шуд фаровон залилу азиз.  
Бародар занад моли ҳамширасо,  
Бараҳиа кунад пир ҳамширасо».

Юсуф ба масъалаи мудофиаи қалъаи Қаршӣ даҳл намуда, ҳокими он Ҳакимбийро чунин сифат кардааст:

Ба мири атолики мангит сиришт,  
Шуда инчунин ҳодиса сарнавишт.  
Ҳакиме, ки дар рӯзи ҷанг ҷидол  
Намуда басе душманон поймол».

Чораҳои андешидай ў барои муҳофизати аҳолии зеридаст ба маълумоти дар «Оламорои Нодирӣ» зикрёфта монанд аст. Юсуф навиштааст:

Пиёда гурезон ба кӯҳи баланд,  
К-аз онҷо шавад судҳо пойбанд.  
Гурезон ба ҳомун шуда ҳар яке  
Ки аз бим маҷнун шуда ҳар яке.

Ба Таҳмосбхон мӯяссар нашуд, ки Насафро ишғол намояд. Дар ин бора Юсуф навиштааст, ки «надода зи мардӣ Насафро ба ғайр». Баъд аз даҳ ё бист рӯзи муҳосира сокинони қалъа ҳамроҳи ҳокими худ барои ин дод ба хони Бухоро муроциат намуданд. Абулфайзхон бо лашкари худ дуввуми моҳи раҷаби соли 1150 (27 октябри соли 1737) сӯи Насаф ҳаракат кард:

Зи ҳичрат еаду панҷоҳу як ҳазор,  
Ба сӯи Насаф шуд шав дин савор.

Дар чунин вазъияти пуртаҳлука сардорони қабилаҳои гуногун эҳсос карданд, ки лашкари Эрон онҳоро танҳо ба танҳо несту нобуд ва поймол ҳоҳад кард. Бинобар он қабилаҳои юз, қатаған, дурмон, сарой, хитой ва дигарҳо бо сардорони худ Ҳоҷамери атолиқ ва Ҳақ-

назар, бо ибораи Юсуф, «бибастанд дар хидмати шаҳ камар».

Ва боз:

Ҳама ҷонсипорони ин боргоҳ,  
Ки сұлалл сар дар қадамҳои шоҳ,  
Дигар бандагони ҳариму ҳарам,  
Ки буданд аз лутфи ша мӯхтарам.

Ба ибораи дигар, ҳавфи марговарро ҳис намуда, дар қаламрави Абулфайзхон дар як муддати кӯтоҳ муттаҳидӣ ба миён омад:

Дар атрофи ша бандай ҳоназод,  
Ҳама ҷонсипорони бозътимож.

Барои лашкари музофотҳоро дар Қаршӣ гирд овардан, ба қавли Юсуф, Ҳоҷа Улфат ном вазири ҳони Бӯхоро бо ҳар қадом гуфтушунид сар кард. Ба ҳузури шоҳ ба ғайр аз қувваи қабилаҳои номбурда лашкари Кармина, Нурато, 10 ҳазор лашкари Ҳӯқанд бо сардории Одинақул расида меоянд.

Мувофиқи маълумоти ба Ризоқулихон расида, ... дар дами арқомот ва фармоишот ва элоту аҳшомоти (ҳашам) ўзбакия ва туркашон ба навоҳии Самарқанд, Ўротеппа, Андиҷон, Марғелон, Туркистону Ҳуҷанд, Тошканд, элоти Оқ-Ялов ва ғайра мамолики Туркистон қаламӣ намуд ва имдоду конат талаб намуд<sup>1</sup>. Аз рӯи маълумот «Оламорон Нодирӣ» Одинақулбии Тошканд бо мавозии бист ҳазор нафар Оқ-Ялов вориди Самарқанд гашт. Дар андак фурсати мувозӣ шаст ҳазор нафар аз элоту аҳшомоти навоҳии Мовароуннаҳр дар балдаи фохираи Бухоро сарҷамъ гардиданд<sup>2</sup>.

Мувофиқи маълумоти Юсуф дар ихтиёри Абулфайзхон сад ҳазор лашкар гирд омада буд:

Ки анҷоми лашкар шуда, дар шумор,  
Ки гардида теъдодашон садҳазор.

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо, с. 588.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо, с. 589.

Аз маълумоти муаллифи «Зафарномаи Абулфайзхон» бармеояд, ки хони Бухоро ҳанӯз ба ҷанги шадид бо эрониён тайёр набуд. Ӯ саросемагӣ кард. Чунки мардуми дар Қаршӣ муҳосирашуда ҳарчи зудтар им-дод меҳостанд (шояд ба он сабаб, ки обу озуқаи онҳо тамом шуда буд):

PDF Compressor Free Version

Агар шоҳи одил наёянд зуд,  
Ба мулки адам меравем аз вуҷуд,

— навишта буданд онҳо ба Абулфайзхон.

Тайёр набудани хони Бухороро дар ҷанги зикрёфта боз аз чунин ҳол пай бурдан мумкин аст, ки ӯ омадани хони Хева Элбарсхонро мунтазир нашуда, сӯи Қаршӣ ҳаракат кард. Муҳаммадкозим навиштааст, ки Абулфайзхон шаст ҳазор лашкарро дида, ҳуррами бад-он роҳ ёфта, дигар мултафити омадани Элбарсхон — подшоҳи Ҳоразм нагашта, муқаррар фармуд, ки табли кӯч ба навозиш дароварда, дар соати саъд бо сипоҳи қиёмат дастгоҳ пой дар рикоби саодатфарҷом ниҳода, инони ҳиммат ба суби Қаршӣ маътуф фармуд».

Оқибат ба шоҳ мұяссар мешавад, ки сафи душманро рахна намуда, қувваҳои мусаллаҳи худро дохили Қаршӣ намояд. Абулфайзхон дар ин ҷой шаш рӯз бе ҳаракат истод. Аз ин фурсат истифода намуда, Ризокулихон ва Таҳмосбхон ҷамъи пирони худро ҷамъ кард, машварат оростанд. Лашкари анбӯҳи хони Бухоро онҳоро ба тарс андохта буд. Мўйсафедон маслиҳат доанд, ки мебояд ба Балҳ ақибнишинӣ намоем. «Аммо Таҳмосбхони Ҷалоир фармуд, ки ҳар гоҳ иродай муроҷиат ба қубатулислом (Балҳ) намоем, тоифаи ӯзбакия мутақиб омада, онҳоро наҳоҳанд гузошт, ки зинда бадар раванд. Ҳамагӣ асокири қизилбошия асир ва қабил ҳоҳем гардид. Бинобар он набояд «ҳарос ба ҳудроҳ» диҳем<sup>1</sup>.

Сарлашкарони Эрон аз ором нишастани Абулфайзхон истифода намуда, чопарҳо равон намуданд, ки Шоҳкулибег ва И smoилхон ҳазима, ки дар канораи руди Ҷайхун, дар сари тӯпхона мебошанд, бо истехсоли (ши-

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо с. 591—592.

тоби) тамом тӯпхонаро бардошта, вориди урдуи муалло (бузург) гарданд (яъне, ба ихтиёри лашкар оянд).

Рӯзи шашум Абулфайзхон ба муқобили эрониён ҷанг сар кард. Мувофиқи маълумоти Муҳаммадкозими Марвӣ, ба ғайр аз лашкари музофотҳои дар боло номбар намуда, дар ихтиёри ӯ лашкари Шаҳрисабзу Ҳисор низ омада буданд. Вале фурсат аз даст рафта буд. Тӯпҳои душман ба кор дароварда шуд, ки аз садои раъдосори тӯпҳои сӯъбонкирдор (аждаҳокирдор) замину замонро чун карраи симоб ларзонида ва тири тӯп монанди донаи ҳубаб ба боридан даромад.

Лашкари Бухоро бо ин намуд яроқ балад набуд ва аксарияти онро ҳам нашнида буданд. Замину замон аз хуни эшон гулгун мешуд. Бинобар он тоифаи сарбозони Бухоро ба муҷаррадӣ расидани тири кулӯлаи тӯп фарёд мекарданд, ки «қоч ки бало келди!» Дигаре мегуфт: «Аҷали ногаҳон келдӣ!» Оқибат лашкари Бухоро «мушаввашаҳвол ва парешон рӯзгор гашта, дар саҳорӣ ва боғоти он навоҳӣ мутафарриқ гашта, худро ба зери дөворҳои ҳароба, бурҷҳои вайрона ва рудхонаҳо мегирифтанд»<sup>1</sup>. Лашкари қизилбошӣ ба сӯи онҳо ҳамла оварда, талафоти калон мерасониданд. Дар натиҷа баъд аз андаке пешҷанги сипоҳи Абулфайзхон гурез бар ситеҳ ихтиёр намуданд. Сафи лашкар дарҳам шикаста буд. Одинақулбеги оқ-ялов кушта мешавад, ки ин ҳам ба рӯҳияи лашкари Ҳӯқанду Тошканд бетаъсир намонд. Ба ғайр аз номбурда, сардору саркардаҳои бисёр аз он гирифтор гардида, ба қатл расид. Шикаст хӯрдани лашкари Бухоро бечунучаро маълум гашт. Ҷанги шадид дар назди Қарший ва шикасти лашкари Бухоро дар «Зафарномаи Абулфайзхон» ба таври зайл омадааст. Муаллифи асар шаҳодат додааст, ки хони Бухоро мебоист барои вориди Қарший гаштан аҷала намояд, чунки аҳвали мардуми қалъа табоҳ гашта буд:

Шаҳи дин даромад ба Қарший нишастан,  
Ки он шаҳр аз оташи фитна растан.  
•  
Хамон рӯз агар шаҳ нагашти савор,  
Баровардӣ аз ҷони Қарший димор<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо, с. 594.

<sup>2</sup> Юсуф. Зафарномаи Абулфайзхон, с. 66.

Юсуф навиштааст, ки дар ҳақиқат лашкари ҳамроҳ<sup>1</sup> Абулфайзхон ба Қаршӣ омадаро душман дида, ба андешаи ҳавлонок афтод ва маслиҳат орост, ки ба ҷанг омода гардад ёроҳи гурез пеш гирад. Аз маълумотҳои муаллифи мазкур равshan мешавад, ки ӯ ҳеч як воқеа-ро муболига накарда ё яктарафа баён накардааст. Юсуф низ аз тӯпҳои «Чу шери жаён» сухан рондааст. Сабаби шикастхӯриро ӯ дахл карда навиштааст: ки:

Ба як сӯй сарлашкари ду амир,  
Ҳаким Хочамёрбийи беназир,  
Ки туғи аламҳо барафроҳта,  
Чунин ҷангӣ бемаслиҳат соҳта.

Ба қавли муаллиф дар ин ҷанг аввалин шуда, лашкари туркман буздилӣ намуд:

Сафи туркамон аввалин тоҳта,  
Гурезон шуда ҷону дил боҳта.  
Зи мардӣ ба як ҳамла тоҷат накард».

Дар ин ҷо Юсуф ба Фирдавсӣ пайравӣ намуда («Наояд пароканда лашкар ба кор, Дусад марди ҷангӣ бехазор сад ҳазор») навиштааст:

Муҳолиф бувад лашкари садҳазор,  
Ба майдони душман наёяд ба кор,  
Тааҷҷуб аз ин лашкари бекарон,  
Ба як лаҳза гардид ҳар сӯй равон.

Равон гашта лашкар ба сӯи Насаф,  
Якеро саре неву найза ба каф.  
Амирони ислом доданд пушт,  
Қизил аз ақиб ҳар касеро бикушт»<sup>1</sup>.

Дар ҳангомаи гирудор хони Бухоро ба дasti душман асири шуданаш яқин буд. Вале ба қадри се ҳазор нафар ғуломони қалмоқ, машҳур ба «Олтин ҷилав» чун чунон диданд, Абулфайзхонро дар миён гирифта, ба самти Қаршӣ бадар рафтанд. Асокири мансура дар қатлу ғо-

<sup>1</sup>. Ҳамон ҷо, с. 109 — 170.

рати он тоифа кӯшида, аз күшта пүштаҳо ва аз хун рӯдхонаҳо тартиб доданд».

Миқдори ғанимати ба дасти эрониён расида ҳадду канор надошт. Ба қавли Муҳаммадкозим ҳамаи сипоҳиён «молдор ва мӯҳташам гардида буданд»<sup>1</sup>.

Касони зиёд аз тири тупу замбӯрак мақтул гаштанд. Юсуф навиштааст;

Садоҳои замбӯрак омад зи дур,  
Ки мекард девори Қарши нафур.

Ва ҳазорҳо күшташудагон, ки «зинда ба болои мурда давидааст»<sup>2</sup>. Фалабаи лашкари Эрон беталаф нашуд. Юсуф навиштааст:

Зи ҳарду тараф күшта гашта басӣ,  
Нагардид андар миён ворасӣ<sup>3</sup>.

Баъди ҷанг мардуми Қарши пароканда шуда бошанд ҳам, Абулфайзхон қалъаро тарк накард. Аз деворҳои шаҳр берун омадан ҳам барои хон хатар дошт. Аз лашкари садҳазораи хон, ба қавли Юсуф, сӣ ҳазор, аз бандагони аҳли дарбору сарлашкарон сад ё дусад одам монда буд. Онҳо бо хон машварат намуда, сабаби шикастхӯрӣ ва нақшай сяндаро фикр мекарданд. Баъзеҳо мегуфтанд, ки аз Тошканд лашкар ба қадри кифоя наомад. Дигарҳо мегуфтанд, ки мебояд аз Ҳисору Хоразм мадад талабид ва ҳоказо.

Қизилбошҳо бошанд, аз ғалабаи худ шердил гашта, ишғоли Қарширо ба нақша мегиранд. Вале сарлашкари зирак — Таҳмосбхони Ҷалоир бад-ин қарор буд, ки гирифтани қалъаи Қарши амрест азим. Бинобар он аз он навоҳӣ дар ҳаракат омада, озими қалъаи Шулук буд. Ин қалъа барои соҳиб шудан ба шаҳри Қарши аҳамияти аввалиндарача дошт. Юсуф Шулукро калиди Насаф номидаст:

Ки Шулук бошад қалиди Насаф,  
Ту ин қуфл бикшойӣ, бар тан талаф<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Муҳаммадкозим, с. 595—596.

<sup>2</sup> «Зафарномаи Абулфайзхон, с. 179—181.

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо, с. 171.

<sup>4</sup> Ҳамон ҷо, с. 174.

Оқибат қалъаи Шулук забт шуд<sup>1</sup> ва ҳокими он ба қатл расид. Юсуф ҳокими мақтулгаштаро Оллоҳшукур, Сайди Насафӣ ўро Шукур тӯқсабо, аз қабилаи хито номидаанд:

PDF Compressor Free Version

Дар он дон Шукур тӯқсабои хито,  
Ниҳода сари худ ба дори фано».

Нисбат ба қатли ҳокими мазкур Муҳаммадкозими Марвӣ маълумоти муфассал овардааст: «Дар ҳангоми фирор тире аз сарпанҷаи тақдир бар рони Худойшукурбой, ҳокими он қалъа омада, ба ҳазор саъиу ҷаҳд дохили қалъа гардид ва баъд аз тасарруфи қалъа мазбур (ном бурда) ба қатл расид<sup>2</sup>.

Чунки ба назар мерасад, ки дар маълумоти ҳар се муаллифи мазкур сухан аз марги як шахс меравад. Чунки онҳо ҷанги лашкари Эронро барои забти қалъаи Шулук тасвир намуда, як воқеа ва як ҳокимро ба қалам овардаанд.

Эрониён қалъаи Шулукро ишғол карда бўшанд ҳам, бо сабаби зерин навбат ба забти Қарши нарасид.

Таҳмосбхони Ҷалоир ба номи Нодиршоҳи Афшор, ки он вақт машғули ишғоли Қандаҳор буд, мактуб ирсол намуда, шоҳро аз ғалабаи худ маглуб гаштани Абулфаизхон ва аз нақшай ояндаи худ хабардор кард. Мувофиқи ин нақша баъд аз забти Шулук лашкари Эрон мебоист Қарши ва баъд Бухоро ишғол намояд.

Номаи Таҳмосбхон Нодиршоҳро ба андешаи чуқур водор намуд. Барои шоҳ ҷанги назди Қарши ҳанӯз ғалабаи қатъӣ аз болои хони Бухоро набуд. Бо ибораи Муҳаммадкозим, «баъд аз тааммули бисёр дуди ноҳуш аз раззанаи димоги ў (Нодиршоҳ) забона кашид»<sup>3</sup>.

Нодиршоҳ андеша намуд, «ки мамолики Туркистон мөмлакатест, васеъ, олоту аҳшомоти бисёр ва сипоҳиёни бешумор аз айёми Ҷингизхону Чагатой ва амир Темури Курган дар он навоҳ мебошад. Ҳаргоҳ худо накарда, ҷамъияте аз он навоҳӣ, аз гӯшаву канор ҳаракат намоянд, ҷамъи асокири мансураро мунҳадим ва беэбрӯ карда,

<sup>1</sup> Холо дар ҳудуди вилояти Қашқадарёи Ўзбекистон ҷоерио «Теппани Шулук» меноманд.

<sup>2</sup> Оламории Нодирӣ, с. 600.

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо, с. 603.

аҳаде зинда аз рӯди Ҷайхун дигар убур наметавонад на-  
муд ва фарзанди аршади худро дар ҳини ҳаёт бояд аз  
даст дод. Ин ҳаракат аз корбинӣ ва ғурури Таҳмосбхони  
заклулдавла аст. Ба ҳар ҷиҳат аз ҷиҳате, ки тасаввур  
намуд, фарзанди номдори худро мухити гирдobi бало  
дид».

PDF Compressor Free Version

Дар мактуби ба номи писараш Ризоқулихон шоҳ  
«муштамил бар ҳақорат ва сиёсати тамоми навишта буд:  
«Ин ҳаракат, ки аз ту ба вуқӯъ очада, писанди табъи ҳу-  
мюни мо наяфтод. Бояд бидуни таъммул ва таҳоҳуд бо  
асокири мансура вориди қубатулисломи Балх гардида,  
таваққуф намой, ки ба ҳар наҳв рон ҷаҳонкушо ҳарор  
гирад, аз он қарор муқаррар ҳоҳем фармуд, ки маъмул  
дорӣ!».

Шоҳ рақами дигар ба номи Таҳмосбхон муштамил  
бар итобу хитоб ва сиёсати бисёр навишт, ки «Оре, ҷал-  
табони (нобакори) фартут (аз кор монда)! Ман туро му-  
қаррар фармуда будам, ки баъд аз тасхiri умулбииҳоди  
Балх дар он ҳудуд таваққуф (намой) ва ба ҳар наҳв, ки  
рои илҳоморо ҳарор мегирифт, муқаррар мифармудем,  
аз он ҳарор маъмул дорӣ. На ин ки ҳудсар инони қишвар-  
истониро пешниҳоди хотири ҳуд карда ва фарзанд  
арҷуманд Ризоқули Мирзоро, ки дар сиғарисин (хурдс-  
ӣ), аз өвл дур ва дар сафогӣ ва бебоӣ машқур (аст), ба  
хеълоти фосида ва андешаҳон ботила андохта, бардошта  
ба самти Мовароуннаҳр рафтан, ҳудро ва фарзандамро  
ба асокири мансура, мухити бало гардонидан, аз чӣ роҳ  
аст?».

Дар ин мактуб низ таъкид шуда буд, ки лашкари Зрин  
бояд ба Балх баргардад. Нодиршоҳ аз он тарсида буд,  
ки «Ҳудо нақарда, лашкарони ўзбаку қазоқу қалмоқ, чи-  
гатою үрус ва олон ҳамагӣ муттағиқ-ул-инон иродай му-  
ҷадала намоянд, аз ӯҳдан он лашкари анбӯҳ чигуна ҷар-  
ҳоҳед омад?» ва ҳоказо. Нодиршоҳ нақша дошт, ки «баъд  
аз тасхiri дорулқарори Қандаҳор инони взимат ба савби  
тасхiri мамолики Фасехулфазо Ҳиндустон» ва баъд ба  
Мовароуннаҳр қадам гузорем.

Аз фикррониҳо ва нақшай Нодиршоҳ бармеояд, ки як  
қисми лашинари ўбо сардории писараш Ризоқулихон ва  
Таҳмосбхон дар Балх мебоист бехатарии ақибгоҳи ўро  
таъмин намояд, то ки дар ҳини ишғоли Афғонистону Ҳин-  
дустон лашкари Бухоро, қабилаҳон Дашти қазоқ то Русия

ба сӯи ў ҳамла накунанд. Баъд аз ишғоли ин ду мулк Нодиршоҳ ба Мовароуннаҳр лашкар қашиданро нақша қашида буд. Ва ҳамин нақша дар оянда амалӣ гашт.

Воқеаҳон баъд Қалъаи Шулукро Таҳмосбхон иш-  
аз ишғоли Шулук ғол намуда, талаву тороҷ намуд.  
PDF Compressor Free Version

Ба қавли Юсуф дар ин ҷо «на зар монду на ғалла, на яроқ». Лашкари Эрон ба «қалиди» Қаршӣ соҳиб гашта, барои ишғоли ин шаҳр тамоми қувваи худро сафарбар намуд ва онро дар иҳота гирифт.

Дар чунин соати пурхатар ҳабар расид, ки лашкари Хоразм ба қасди ишғоли Бухоро сафарбар шудааст. Ин ҳаракати дуввуми онҳо буд. Бори аввал ҳони ин мулк Элтузорхон мувофиқи таклифи Абулфайзхон барои зидди эрониён якҷоя мубориза бурдан ба Бухоро омада буд. Шикаст ҳӯрдани лашкари Бухоро дар назди Қаршӣ ўро ба андеша андоҳт. Элтузорхон фикр кард, ки Таҳмосбхон баъди ин ғалаба метавонад ба Хоразм лашкар қашад. Бо ин ваҳму тарс ў лашкарашро ба тарафи Урганҷ баргардонид.

Лашкаркаши дуввум бо он сабаб буд, ки Бухоро шикасти марговарро аз сар гузаронида, заиф ғашта, имконияти муҳофизати худро надошт. Ҳон дар Қаршии муҳосирашуда зери назорати лашкари Эрон буд. Ишғоли пойтахти ҳонигарӣ, ба ақидаи ҳони Хева, ҷандон кори мушкил набуд.

Ҳабари ҳӯҷуми ҳони Хеваро фаҳмида, Абулфайзхон аз Қаршӣ ба сӯи Бухоро ҳаракат кард ва тавонист, ки урганчиёно аз мулки худ дур созад.

Ҳокими Қаршӣ Ҳаким атолиқ ба маслиҳати ҳон аз эрониён сулҳ хост. Барои озод кардани асирон кадхудоёни қалъа 14 ҳазор туман ваъда карданд. Таҳмосбхон 20 ҳазор туман талаб кард. Дар ҳини гуфтушунид ду номаи Нодиршоҳ, ки дар боло иқтибос шуданд, дастраси Таҳмосбхон ва Ризоқулихон гардиданд. Номбурдагон ҳарчанд, ки аз мазмуни номаҳо норозӣ буданд, вале иҷрои фармони шоҳ воҷиб буд (Таҳмосбхон ҳатто гуфтааст, ки агар фармон бозгашт намешуд, мэн «ҷамъи мамолики Туркистонро ба ҳавзаи тасарруфи ў (Нодиршоҳ) меовардам»)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>. Ҳамон ҷо, с. 605.

Лашкари Эрон бо галлаву озуқаи худ аз Қаршӣ ба Хузор меояд. Лашкари Бухоро аз мӯҳосира озод гашта, Таҳмосбхонро таъқиб намуд.

Дар роҳ байни онҳо ҷанг шуда, ба фикри Муҳаммадкозим, бухориҳо шикаст хӯрдаанд. Вале шоири ширинкавломи тавсияи Сайиди Насирӣ эрониёнро шикастхӯрда хисобида, галабаи лашкари Бухороро чунин ба назм овардааст:

Ба тӯро ниён баҳт ёра намуд,  
Дари фатҳ ба рӯи эшон кундуз.  
Ба эрониён оҳир омад шикаст,  
Забардаст шуд оқибат зери даст.  
Аламдорро дасту по шуд қалам,  
Бикарзанд ағон думи худ алам.  
Намонд об шамшерхоро ба ҷуй,  
Ба дарё ниҳоданз чун еел рӯй.  
Сиподони Балхӣ ли болон зии,  
Фитоданд чун иакими по бар замин.  
Бигуррид он шоҳи Эронзами,  
Ки бодо шуноро ҳазор оғарен!  
Ин дидед аз ин як-ду-еे ҳурдсол,  
Ки бо ҳуз гирифтед ҷандон вубол?!  
Ин пеш омад аз гардиши рӯзгор,  
Ки наредед ҳудро ҷунин шармсор?!  
Аз эшон яке гуфт, кэй комчӯ,  
Ба ин ҷамъ натвон шудан рӯ ба рӯ.

Сайидо ӯништааст, ки эрониёни гуреза ба воситан Тирмиз Ҷайхунро убур намуданд<sup>1</sup>. Муҳаммадкозим низ ин гузаргоҳро овардааст. Ӯ ӯништааст, ки руди Ҷайхун ях баста буд. Мөрдуми Мовароуннаҳр ёд надоранд, ки

1. Солҳои ӯзбек Сайидо ӯзбек нест. Вафоти ўро таджиктагийн байни солҳои 1707 — 1711 таҳмин караланд. Истобоси мазкур ба солҳои 1737 — 1738 мангуб аст. Чунин номи ҳоязни Шулук ва ҳазон шудани у дар «Одамкорон Ноҳияи», «Зафарномаи Абулғайҳон» ва қасонди Сайидо иттифоқ афтодаваст. Масъадан мазкур дар онда мебоид ҳарҷониҳа омуҳта шавад. Дар истобоси мазкур роҷеъ ба таърихи он интибоҳе содир гашта бошад, аз тоҷандагон урҳоста, ислоҳи онро барои оқида во зетузорем. Ниҳаред: Сайидо Насирӣ, Куллиётни осор, Душанбе, пашниёғи «Ирфон», 1990, с. 91.

дар ягон вакт дарё тамоман як баста бошад. Аз рӯи як сипоҳ ва чорпаёнро мегузаронанд.

Дар соҳили дарё Таҳмосбхонро яке аз мансабдорони дарбори Нодиршоҳ — Аҳмадхони Марвӣ интизор буд. Ду номай дар боло иқтибосшударо ўрасонидааст. Ба гайр аз ин супориш, бо фармони шоҳи мазкур Таҳмосбхонро низ танҳа деде, ёсерору се маротиба бо чӯб задааст (Фармони Нодиршоҳ 10 — 12 чӯб буд).

Бо ҳамин амалиёти ҷангии соли 1737 ва зимистони 1738 бо сардории Ризқулихон ва Таҳмосбхон дар Мозароуннаҳр ба охир расид. Натиҷаи ин юриш он буд, ки эрониён бо аҳволи хони Бухоро, лашкари ў, мансабдорони хонӣ ез наздик шинос шуданд. Ин наъъ шиносой барои ҳуҷуми оҳидан Нодиршоҳ ба ин мулк дар солҳои 40-ми аспи XVIII, замини тайёр намуд.

Бо Балх баргардонидани лашкари зафаровари Эрон аз назди Қарши, мактубҳои дашномомези Нодиршоҳ он маъниро надошт, ки ў аз забти ин мулк даст қашдааст. Максади ў эҳтиёткорӣ ва бо тайёри ҳамаҷониба ба ҳуҷум гузаштани бо осонӣ ба ин мақсад расидан буд. Амалиёти Нодиршоҳ дар ҳудуди Бухоро, иваз намудани сулолан ҳукмрони Аштархонӣ бо хонадони Мангития исботи амали гештани нақшан ў буд.

## ТАҶРИХИ ПАЙДОИШИ «МЎЙИ МУБОРАК»

Дар шаҳру деҳаҳо, маҳсусан дар кӯҳистони Мозароуннаҳр мавзеъҳое бо номи «қадамҷон» ва «пай пой» Дулдули ҳазрати Алӣ мавъуфанд. Мардум асрҳо боз он мавзеъҳоро қадамгҳи пайгамбар ва нақши рӯи ҳарсангро изи пой асли ҳазрати Алӣ ба қалам дода, он мавзеъҳоро зиёратгоҳ гардонидаанд. Ба ин наъъ ҷойҳо ҳоло ҳам ҳар рӯз аз гӯшаву канорҳои дурдаст одемон омада, назру ниёзи зиёде медиҳанд.

Дар масҷиди ҷомеъи шаҳри Деҳлӣ ҳуҷрав ҳаст, ки дикъати мусулмонон ва туристони бешуморро ба ҳудҷалб кардааст. Дар ин хоначо ба ивази муайян музд мўй ва пай поеро, ки дар зери оиёға нигоҳ медоранд, нишон дода, исбот карданӣ мешаванд, ки «ин мўйи муборак» аз пайгамбар буда, пай пой — нишони пойи ўст. «Мўйи муборак» дар яке аз масҷидҳои шаҳри Ҳирот низ гузошта

шудааст. Дар Мовароуннахр низ ба «мӯйи муборак» саъда кардан ҳанӯз дар асрҳои гузашта ҷорӣ шуда буд. Дар во-дин Фарғона Ҷаротеппа ном деҳе буд, ки баъдтар номи «Мӯйи муборак»-ро гирифтааст. Барои шиносой ба таъ-рихи ивазшавии ин ном ба суханони шоҳиди воқеа—Му-ҳаммад Ҳакимхон муроҷиат мекунем. Ин шаҳс кӣ буд?

PDF Compressor Free Version

Ҳакимхон соли 1803 дар оиласи рӯҳонин олимартаба — эшони Маъсумхон, дар шаҳри Ҳӯқанд таваллуд ёфтааст. Авлоди падарии Маъсумхон аз шаҳри Үротеппа ва авлоди модариаш аз Шаҳрисабз буд. У хоҳарни хони Ҳӯқанд — Умархонро бе занӣ гирифта буд. Ҳакимхон ба Умархон (1810 — 1822) хоҳарзода мешуд. Ба қавли худи Ҳакимхон шаш соли охири ҳукмронии Умархон дар Ҳӯқанд, яъне дар солҳои 1816 — 1822, ӯ шабу рӯз ҳамроҳи тагони худ буда, аз тамоми сирру асрори давлатӣ воқиф гаштаваст.

Баъди вафоти Умархон ва ба хонигарии Ҳӯқанд соҳиб шудани писари ӯ (аз Нодира) Муҳаммадалихон (ё Мадалихон), Ҳакимхон ҳамроҳи падарааш аз дарбор ронда шуда, падару писару пешу ақиб ба зиёрати Макка мераанд.

Саёҳати Ҳакимхон тӯл кашид. Ӯ аввал ба Россия, ба шаҳрҳои Омск, Оренбург ва Ҳочитархон (Астархан) рафта, баъд ба воситаи Қавказ, Туркия, Миср ба Арабистони Суудӣ меояд. Бозгашти ӯ баъди сарсонии 5-6 сола ба воситаи Эрон ва Афғонистон сурат гирифт. Баъди бозгашт ба Мовароуннахр (соли 1828) Ҳакимхон меҳоҳад, ки дар Үротеппа союни гардад. Вале ҳамон вақт ин шаҳр ба дasti Мадалихон гузашта буд. Аз ҳамин себаб Ҳакимхон, ки ба Зомин расида буд, ақиб гашта аввало дар Бухоро, баъд дар ҷумлҳи меросии худ — Шаҳрисабз маскан гирифт. Дар ҳамин шаҳр хотираҳои худро бо номи «Мунтаҳаб ат-таворих» дар солҳои 1842-1845 навиштааст. Ин асари ҳаҷмӯн калон ва мазмунан ҳизоят муҳим, аз та-рафи муаллифи ин сатрҳо иборат аз ду китоб дар солҳои 1983-1985 ба чоп ҳозир шуд. Ин асар барои омӯҳтани таъриҳ ва ҳаётни адабии Бухоро ва Ҳӯқанд дар нимаи азвали асрҳои XIX ба аҳамияти калони илмӣ соҳиб аст.

Дар ин ҷо мо меҳоҳем фикру андешани муаллифи «Мунтаҳаб ат-таворих» Ҳакимхонро доир ба мӯйи муборак ва байзэ аз расму русумҳои дар аввали асрҳои XIX маҳкумшударо манзури хонандагон намоем.

Хони Ҳӯқанд Олимхон (1800-1810) барои тозагии дини ислом ҷонбозиҳо намуда, мувоғиҳи наవиштани Ҳа-

дар ягон вақт дарё тамоман ях баста бошад. Аз рӯи як сипоҳ ва чорпоёнро мегузаронанд.

Дар соҳили дарё Таҳмосбхонро яке аз мансабдорони дарбори Нодиршоҳ — Аҳмадхони Марвӣ интизор буд. Ду номаи дар боло иқтибосшударо ўрасонидааст. Ба ғайр аз ин супориш бо фармони шоҳи мазкур Таҳмосбхонро низ танбеҳ дода, ба сари ўсе маротиба бо чӯб задааст (Фармони Нодиршоҳ 10 — 12 чӯб буд).

Бо ҳамин амалиёти ҷангии соли 1737 ва зимиstonи 1738 бо сардории Ризсқулихон ва Таҳмосбхон дар Мовароуннаҳр ба охир расид. Натиҷаи ин юриш он буд, ки эрониён бо аҳволи хони Бухоро, лашкари ў, мансабдорони хонӣ аз наздик шинос шуданд. Ин навъ шиносӣ барои ҳуҷуми ояндаи Нодиршоҳ ба ин мулк дар солҳои 40-ми асри XVIII, замина тайёр намуд.

Ба Балх баргардонидани лашкари зафаровари Эрон аз назди Қаршӣ, мактубҳои дашномомези Нодиршоҳ он маъниро надошт, ки ў аз забти ин мулк даст кашидааст. Мақсади ў эҳтиёткорӣ ва бо тайёрии ҳамаҷониба ба ҳуҷум гузаштану бо осонӣ ба ин мақсад расидан буд. Амалиёти Нодиршоҳ дар ҳудуди Бухоро, иваз намудани сулолаи ҳукмрони Аштархонӣ бо хонадони Манғития исботи амалӣ гаштани нақшай ў буд.

## ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ «МҶИЙИ МУБОРАК»

Дар шаҳру деҳаҳо, маҳсусан дар кӯҳистони Мовароуннаҳр мавзеъҳое бо номи «Қадамҷой» ва «пай пои Дулдули ҳазрати Алӣ» маъруфанд. Мардум асрҳо боз он мавзеъҳоро қадамгоҳи пайғамбар ва нақши рӯи ҳарсангро изи пои аспи ҳазрати Алӣ ба қалам дода, он мавзеъҳоро зиёратгоҳ гардонидаанд. Ба ин навъ ҷойҳо ҳоло ҳам ҳар рӯз аз гӯшаву канорҳои дурдаст одамон омада, назру ниёзи зиёде медиҳанд.

Дар масҷиди ҷомеъи шаҳри Деҳлӣ ҳуҷрае ҳаст, ки дикқати мусулмонон ва туристони бешуморро ба ҳуд ҷалб кардааст. Дар ин хонача ба ивази муайян музд мӯй ва пай поеро, ки дар зери оини нигоҳ медоранд, нишон дода, исбот карданӣ мешаванд, ки «ин мӯйи муборак» аз пайғамбар буда, пай поӣ — нишони пойи ўст. «Мӯйи муборак» дар яке аз масҷидҳои шаҳри Ҳирот низ гузошта

шудааст. Дар Мовароуннахр низ ба «мӯйи муборак» саъда кердан ҳанӯз дар асрҳои гузашта чорӣ шуда буд. Дар во-дин Фаргона Қаротеппа ном деҳе буд, ки беъдтар номи «Мӯйи муборак»ро гирифтааст. Барои шиносой ба таърихи ивазшавии ин ном ба суханони шоҳиди воеа—Муҳаммад Ҳакимхон муроҷиат мекунем. Ин шахс кӣ буд?

Ҳакимхон (соли 1803 дар силлаи рӯҳонин олимартаба — эшони Маъсумхон, дар шаҳри Ҳӯқанд таваллуд ёфтааст. Авлоди падарии Маъсумхон аз шаҳри Үротеппа ва авлоди модаркаш аз Шаҳрисабз буд. Ӯ ҳоҳари хони Ҳӯқанд — Умархонро ба зани гирифта буд. Ҳакимхон ба Умархон (1810 — 1822) ҳоҳарзода мешуд. Ба қавли худи Ҳакимхон шаш соли охири ҳукмронии Умархон дар Ҳӯқанд, яъне дар солҳои 1816 — 1822, ӯ шабу рӯз ҳамроҳи тағони худ буда, аз тামоми сирру асрори давлатӣ воқиф гаштааст.

Баъди вафоти Умархон ва ба хонигарии Ҳӯқанд соҳиб шудани писари ӯ (аз Нодира) Муҳаммадалихон (ё Мадалихон), Ҳакимхон ҳамроҳи падарааш аз дарбор ронда шуда, падару писар пешу ақиб ба зиёрати Мақка мерааванд.

Саёҳати Ҳакимхон тӯл қашид. Ӯ аввал ба Россия, ба шаҳрҳои Омск, Оренбург ва Ҳочитархон (Астархан) рафта, баъд ба воситаи Кавказ, Туркия, Миср ба Арабистони Суудӣ меояд. Бозгашти ӯ баъди сарсонии 5-6 сола ба воситаи Эрон ва Афғонистон сурат гирифт. Баъди бозгашт ба Мовароуннахр (соли 1828) Ҳакимхон меҳоҳад, ки дар Үротеппа сокин гардад. Вале ҳамон вақт ин шаҳр ба дасти Мадалихон гузашта буд. Аз ҳамин сабаб Ҳакимхон, ки ба Зомин расида буд, ақиб гашта аввали дар Бухоро, баъд дар ҷулӯки меросии худ — Шаҳрисабз маскан гирифт. Дар ҳамин шаҳр хотираҳои худро бо номи «Мунтаҳаб ат-таворих» дар солҳои 1842-1845 навиштааст. Ин асари ҳаҷманд қалон ва мазмунан ниҳоят муҳим, аз таравифи муаллифи ин сатрҳо иборат аз ду китоб дар солҳои 1983-1985 ба чоп ҳозир шуд. Ин асар барои омӯҳтани таърих ва ҳаётни адабии Бухоро ва Ҳӯқанд дар нимаи аввали асрҳо XIX ба ҳамияти қалони илмӣ соҳиб аст.

Дар ин ҷо мо меҳоҳем фикру андешани муаллифи «Мунтаҳаб ат-таворих» Ҳакимхонро донир ба мӯйи муборакӣ ва баъзе аз расму русумҳои дар аввали асрҳо XIX маҳкумшударо манзури хонандагон намоем.

Хони Ҳӯқанд Олимхон (1800-1810) барои тозагии дини ислом ҷонбозидо намуда, мувоғики навиштани Ҳа-

кимхон, чунин корҳоро дар ин роҳ анҷом додааст: «...  
касоне ки худро дурӯғ саидзода ва шайхзода соҳта бу-  
данд, ҳамаро манъ намуд. Дар Туркистон расм аст, ки  
дар ҳар ҷо дарахти азим бошад, дар онҷо ўро алам соҳ-  
та, занон мазор пиндошта латта меовезанд ва ҷароғ дар-  
мегиронанд ва аз он ҷо талаби истионат (ёрмандӣ) ме-  
кунанд, худро дар залолат (хорӣ) меандозанд, Амир  
Олимхон ин қабил дарахтре аз беху бунёдаш барканд.

(Дар Ҳӯқанд) гадоёни мутамаввил (молдор) будаанд,  
ки бо вучуди давлат доштан гадой мекарданд. (Олимхон)  
ҳамаро ҷамъ намуд, сорбон соҳт ва ба ҳар қадоми эшон  
як уштур биспурд, ки эшон фарбех кунанд, дар вақти бор  
ба корхонаи подшоҳӣ ҳозир созанд. Дигар шайхтарошоне,  
ки буданду худро валӣ соҳта бардурӯғ каромотфурӯши  
мекарданд ва мусулмононро ба роҳи талаббус (нофаҳ-  
мӣ) мефиристоданд, ҷумларо ҷамъ намуда (Олимхон)  
имтиҳон) менамуд. Онро ки кораш ба шаръи мувоғиқ буд,  
ба иззати тамом рухсату иҷозат медод ва онро, ки кораш  
бар хилоғи шаръӣ мейeft, ба ҷандин хорӣ тавба дода  
руҳсат медод. Байт:

Ботини ин қавм кофиркешу бо зоҳир масех,  
Ҷумла қурон дар канорасту санам дар остин».

(саҳ. 419).

Вале ин шоҳидии Ҳакимхон чунин маънӣ надошт, ки  
Олимхон бо рӯҳониҳо мубориза бурдааст. Чуноне ки  
гуфтем, ў барои тозагии дини ислом ҷораҷо дид, худаш  
ичрои баъзе расму оини диниро сарварӣ менамояд. Ма-  
салан, Ҳакимхон чунин овардааст. «Ҳуди (Олимхон) ба  
ҳидмати ҳидоятпаноҳи эшони Мавлавӣ дохил шуда, маш-  
ғулӣ мекард, тариқаи ҷаҳрия дошт ва ҳар рӯз баъд аз  
хуфтан дар урдуи (қасри) ҳуд ҷаҳр мекард».

Дигар масъалае, ки Ҳакимхон даҳл намуда, зери тан-  
қид гирифтааст, бардурӯғ худро ба авлоди пайғамбар  
нисбат дода, сайид шуморидани баъзе қасон мебошад.  
Ин қавъ одамон дар ҷамъияти ҳозираи мо ҳам ҳарҷо  
ҳарҷо сар задаанд, ки онҳоро Ҳакимхон ҳанӯз 150 сол  
қабл аз ин ба таври зайл писханд зада, маҳкум намуда-  
аст:

«Сайид шудан аз ҳарчи осонтар аст. Ҳусусан ба дав-  
лат расида (баъзеҳо) ҳамон соати аввал орзуи саёдат

менунанд, худро сайд сохта, байд аз он ба кори дигар (машгул мешаванд). Ба ҳадиси наби алайсалом (онко) кор надоранд, ки (гуфтааст): «Касе сайд набошаду худро сайд созад, лъннати оллоҳ ба ў бошад». Ба касе, ки сайд бошад, мутакеррири (такроркунандай) насаб бошад ба вай **PDF Compressor Free Version** таоло бошад. Чунончи, сайдидое, ки дар Мовароуннахр шӯҳрат дорем, мисли авлоди Xоча Убайдулло Аҳрор, Махдуми Аъзам, Xочаи Ҷунбор ва ғайраҳум, Бисёр мағрури насаб ҳастем ва ҳадди худро намедонем. Бисёрии мо, ки идм надорем, ҳар ҳайру шерро аз ҷаддҳон худ медонем. Ҷаҳл аз ин зиёд намебошад.

Иллоҳо! Хар сайдзодаро аз ин фадми газат дар поноҳи худ нигоҳ дорад! Чунончи, Абдураҳмони Ҷомӣ мефармояд:

Баизли иши шаву тарки наасаб кун, Ҷомӣ,  
Ки дар ин роҳ «фалон ибни фалон» чида нешт.

Бинобер он ҳар оқиле, ки ҳаст, бар ин шеър амал намуда, ба кори худ бошад:

Гирди иноми падар чи мегардай?  
Надари хен шан, агар марди!».

Ҳақ ба ҷониби Ҳакимхон мебошад. Дар ҳакиқат Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ шаҳсони қавлодтароши-ро мазмимат кардаанд. Масалан, яке аз мансабдорони олимартабаи замон, вазири дарбор Xоча Низомулмулки Ҳавафӣ барои худро ба авлоди пайғамбар нисбат додан насабнома (шаҷара) тартиб дода, ба имзо аслзодагон, соҳибмансабон ва шаҳсони обруманди замон во мегузорад. Ин шаҷаран қалбакиро барои имзо ба назди Мавлоно Ҷомӣ меозаранд. Веле Ҷомӣ имзо нагузашт. Вазир дар ҳайрат монда, худаш шаҳсан ба ҳонави Мавлоно меозяд. Ҷомии бузургвор шаҷареро аз дасти Низомулмулки Ҳавафӣ гирифта, ба ҷон имзо чунин байтҳоро навиштааст:

Опро иш бувад нури наби дар башара,

Ҳичнат набувад ба тӯзу азан шаҷара.

Опро иш ав рух ҷатобад ин нури сара,

\* **иҷро** назихад ба гайри лъннат самара.

Ҳакимхон нисбат ба байзе овозаҳои бардуруғи динии байни мусулмонон паҳншуда назари нобоварона дошт.

У саёдати хони Ҳўқанд Умархонро ба шаҳри Туркистон ва зиёрати мақбараи Ҳоча Аҳмади Ясавиро тасвир намуда, чунин овардааст:

«Гўянд дар он ҷо дегест дар камоли бузургй мувофиқи иштирокчар, яке аз бозургони Даشتӣ — Кипчоқ 500 гўсфанд ба он дег забҳарда (сар буррида) андоҳт, пур нашуд. Дигаре бо панҷ гўсфанд пур соҳт. Амир Умархон то ба 70 гўсфанд (дегро) пур кард. Ин сухан дар тамоми Мовароуннаҳр шӯҳрат дорад, аммо ба назди фақир эътиборе надорад». Ин дег то замони мо расидааст. Олимони советӣ муайян намудаанд, ки деги дар масҷиди Ҳоча Аҳмади Ясавий мавҷуд буда бо амири Темури Ланг, бо дастони устони соҳибқунар Абдулмачиди Табризӣ, соли 1599 аз биринҷ соҳта шудааст. Вазни дег ду тон буда, се ҳазор литр об мебарад. Ҳоло ин дег ҳамчун намунаи олии санъати мисгарӣ ва қандакорӣ дар муҳофизати давлат буда, ҳазорҳо одамон бо ҷашони ҳайрат онро тамошо мекунанд. (Ниг.: Булатов М. С. Арочно-водочные формы в зодчестве средневекового Самарканда. «Из истории искусства великого города» (К 2500-летию Самарканда). Ташкент, 1972. с. 55 — 56).

Мувофиқи маълумоти дигари Ҳакимхон дар музофоти Фарғона се мэнзиле пайдо шуд, ки ин ҷойҳоро «Мўйин мубораки номид, аз ихлоқмандони ба зиёрат омада пул ҷашъ мекарданд. Яке аз ин «мўйҳо»-ро дар хонаи шахсе ҳам гузошта буданд. Доир ба таърихи пайдоиши «мўйин муборак», истифодан он аз терафи рӯҳониҳо ва ҳатто хони Ҳўқанд Мадалихон, Ҳакимхон хело хуб шоҳидӣ кардааст.

Пеш аз он, ки риштai суханро ба Ҳакимхон супорем, бояд сабаби ба ин кори гайри шаръӣ камар бастани Мадалихонро муҳтасар баён намоем.

Баъди ба таҳти хонигарӣ соҳиб шудан Мадалӣ ба корӣ ҳол давлатӣ шугл ишамуда бештар, бо ифодан Ҳакимхон «бо ёниморбозон ва набутарбозоне, ки умрҳо улфат шуда лофи ҷӯрагӣ мезаданд», ҳамреӣ намуд. Ҳамнишинони ўзвишиони кӯча гаштанд. Илова ба корҳои ношонистаҳо худ, ў модари ўғажшро ба занӣ гирифт ва аз ин зан се фарзанд таваллуд ёфт. Байни мардум овоза паҳн шуд, ки Мадалихон аз дини ислом даст кашидааст. Барои аз сари худ дур намудани ин айномони саҳт, Мадалихон за-

рур доист, ки аз «пайдо» шудани «мўйи муборак» истифода намояд. Ин индоми ўро Ҳакимхон хеле хуб ба қалеч додааст:

Шайхча ном кас — шайхи аблаҳфирибӣ, гиёҳе ки дар Ҳиндустон бар лаби дарёи Лоҳур мебошад ва ў ба салоти (дуои) PDF Compressor Free Version, ҳар вақт салавот хонанд дар ҳарәкәт меояд. Бинобар он дагалбозони Ҳиндустон он гиёҳро гирифта, «мўйи бинни Алай салом» гуфта, маъдумро фириб дода, мол меситонанд. Он Шайхча ҳам мисли эшон аз ҳамон гиёҳ оварда дид, ки аз Муҳаммадалихон аблаҳтар касе дар дунё намебошад: бинобар он ба ў дода маблағ гирифта буд.

Муҳаммадалихон он мўйро гирифта, дар қасри амир Умархон гузашта, зиёратгоҳ соҳта буд ва муддате мардумони саҳрой зиёрат мекарданд, ба ҳукми он ки:

Лоларо гуфтам сиҳады будангут за баҳри чист?

Гуфт: ҳоҳаш ни бувад ҳар касе, ки дар саҳро ишашт.

Баъд аз чандин вақт он гиёҳро гирифта, дар мавзеи Қаротеппа бурда гузаштанд ва он мавзезъ ба «Мўйи муборак» иштиҳор ёфт ва мардуми бисёре дар он чо ҷамъ омада, зиёрат мекарданд. Билохир ҳама гумроҳ шуда, аз тамоми мамолики Фарғона аз думи гови даштӣ, ки ўро қутос мегӯянд, түғҳо дар камоли зинат соҳта меоварданд ва дар ончо мегузаштанд. Қариб чаҳор ҳазор түғ дар он мавзезъ мисли дараҳт нишонида буданд.

Дар он вақт як ҳочии ноинсофи дигар дар вилояти Марғелон, низ инчунин дастгоҳеро барпо кард. Баъд аз он дар ҳенайи Азимҷонбай низ мўйи мубораке пайдо шуд.

Хуллasi қалом он, ки мардуми Фарғонай бечора, ки соддалаҳтарини инсон аст, ба сухани он ҳочиёну дагалбозон амал намуда, он гиёҳонро «мўйи ҳазрати Ҳайрунбашар» доиста, бидаъти зоҳирӣ барпо карда, чанд рӯз дар вақти Муҳаммадалихон ҳудро дар залолат андохтанд...

Азбаски Фақир (Ҳакимхон — А. М.) оламро дидам, дар Меккан музазама ва дар Мадинай мунаввара ба шарифон улфат шудам, дар Мисру Шэм ва Гайри вилоятҳо «мўйи он ҳазрат дар олам мавҷуд будаст» гуфта аз касе нашнида будам. Якбора шунидам, ки дар вилояти Хӯқанд се «мўйи муборак» мавҷуд шудааст. Фақир дар баҳри таҳайюр фурӯ рафта дар ҳайрат будам, ки ин чи ҳуку-

мат бошад, агар мўйи он ҳазрат набошад? «Дурӯғ гиёхеро ба он ҳазрат нисбат диҳанд, ҷазои ўро хоҳанд кашид», гуфта ба хотир доштам. Баъд яқинам шуд, ки ин ҳамс бидъати сареҳро барпо карда, хилофи шаръӣ корҳо ба вуқӯй омадан низ аз бадбаҳтиҳои Муҳаммадалиҳон будааст. Чунки на ҳамаи инчунин оина равшан гашт ва оқибат гул кард, ба ҳукми он ки, Байт:

Сұхтем аз дасти саррофони гавҳариошниес.  
Доммо ҳармӯҳаро бо дурр баробар мекунанд».

Ин навъ тафсири муфассали таърихи пайдоиши «Мўйи муборак» аз тарафи Ҳакимхон ба шарҳу эзоҳ ҳоҷат на- дорад. Фақат ҳаминро бояд қайд намууд, ки дар қасри подшоҳӣ (Умархон) нигоҳ доштани «мўйи муборак» аз та- рафи Муҳаммадалиҳон шӯҳрати ўро чандон баланд кар- да натавонистааст. Чунки на ҳамаи иҳлосмандон ҷуръати ба он қасри ҳунхор рафтаниро доштанд. Инро ҳис намуда, Муҳаммадалиҳон «мўйи муборак»-ро ба дехаи Қаротеп- па мебарад, ки оқибати ин корро Ҳакимхон хело хуб ба қалам додааст.

Шарқшинёси рус В. Наливкин дар китоби худ «Крат- кая история Кокандского ханства» (чопи Қазон, 1885) ро- чеъ ба соктакории «мўйи муборак» низ сухан ронда, на- виштавест, ки баъди пайдо шудани саввумин «мўйи пайғам- бар» ҳалқ дид, ки ба доми фиреб афтолааст. Бинобар он парастиниши мӯъчиизоти Қаротеппа аз байн рафт ва ҳатто як қисми аламҳои гаронбаҳон бо думи қутос зебефта, дуздида шуданд. Ба ҳамаи ин нигоҳ нокарда, номи «мўйи муборак» то ба ҳол дар забони бошандагони Қаротеппа бокӣ мондааст» (саҳ. 135).

Воқеаи тасвир намудан Ҳакимхон ба солҳои 30-юми асри XIX тааллук дорад. Тақрибан баъди 60 соли он бо кӯшиши боз ҳам хориҷиён «мўйи муборак» аз нав дар Фарғона пайдо мешавад. Дар архиви миллии Афғонис- тон се ҳуҷҷат махфуз аст, ки «Асноди мўйи муборак» ном доранд.

Дар яке аз ин ҳуҷҷатҳо (№ 461) гуфта мешавад, ки уламои Ҳӯқанд ва дигар шаҳрҳои Фарғона тасдиқ карда- анд, ки сultonи турк Абдулҳамидхони сонӣ (1876—1909) аз Турсия «мўйи муборак»-ро бо дасти сафирни худ Абду- ҷалил афандӣ соли 1315 ҳичрӣ (1897-1898) дода равон кардааст.

Дар асноди дигар (№ 464), ки ба забони ўзбекӣ на-  
виштаанд, гуфта мешавад, ки уламо, фузало ва арбоби  
фаҳму закони вилояти Марғелон, Андиҷон, Хутан ва соири  
диёри ислом маълуму масмӯъ ва мақбул бошад, ки ҳам-  
чун шаҳид мусаччал (мӯхру имзо) гузоштаем, ки ба  
«мӯйин муборак» будани он шубҳа набуда, онро қабул  
намоянд, хайрот ва мубаррот (садақа) кунанд».

Дар асноди саввум (№ 463) гуфта шудааст, ки дар  
Макка як мадраса бино намуда, дар даруни он «мӯйин му-  
борак» монда, онро «мадрасаи ўзбекон» ном ниҳодаанд.

Саволе ба миён месяд, ки «мӯйин муборак»-и Қаротеп-  
па фиреби Шайхчай Ҳиндустон дар солҳои 30 асри XIX  
бошад, барои чӣ дар охири ин аср, ин навъ фиреб аз дав-  
лати дигар — Туркия сар зад? Сабаб он ки сultonи Аб-  
дулҳамиди сонӣ дар доҳили мамлакат ва нисбат ба мам-  
лакатҳои хориҷӣ сиёсати реаксиониро пеш гирифта буд.  
Дар доҳили мамлакат ў парламентро, ки дар асоси кон-  
ституция интихоб шуда буд, пароконда намуда, ҳокимияти  
мутлақи подшоҳиро пойдор гардонид. Дар муносибат  
бо давлатҳои дигар Абдулҳамид мақсад дэшт, ки тামоми  
мусулмонҳои дар дигар мамлакатҳо зиндагӣ дошта, бояд  
тобеи сultonи турк бошанд. Ин буд мақсади асосии ба  
Осиёи Миёна овардани «мӯйин муборак». Яъне, мардуми  
ин сарзамин мебоист оҳиста-оҳиста пайрави ақидаҳон  
реаксионии «панисломӣ» ва «плантуркистии» сultonи турк  
гарданд. Дар Макка бинӯ ёфтани мадрасаи маҳсус бо  
«мӯйин мубораки ҳуд» низ ин мақсад, мақсади ба он ҷой-  
ҳо барои зиёрат бештар ҷалб намудани сокинҷони Мова-  
роуннаҳро дошт. Чунки дар он солҳо ҳудуди Арабистони  
Суудӣ ҳозира тобеи Туркия буда, сultonи он вазифаи  
халифро низ адо мекард.

Дар зери се асноди аз архиви миллии Афғонистон  
пайдо кардан мо садҳо мӯҳр ва имзои рӯҳониён, боюн  
саидогарони водии Фарғона гузошта шудааст. Бо ин кори  
ҳуд онҳо тасдиқ карданӣ шудаанд, ки гӯё мӯе ки сафир  
Аодулҷалил афандӣ аз Туркия овардааст, «дар ҳакиқат  
мӯйин пайғамбар мебошад». Инсоф намоед! Баъди 1266  
соли вафоти Муҳаммад мӯйин ў бокӣ мондааст? Инчунин  
аз имзо гузоштагон охири асри XIX қадомашон мӯйин ҳази-  
ру сесадсоларо дид, шинохта ва тасдиқнома тартиб  
доааст? Магар ҳуди ҳамин соҳтакорӣ нест? Ҳуди ҳамин бар  
хилёфи ривояти диние мебошад, ки дар асоси он ҳазрати

Мұхаммад дар назды худ сартарзшеро бо номи Салмони Форс дошт, ки ү мүйін пайғамбарро тарошида, дағытап фурұ мебурдааст!!

Саволе ба миён меояд, ки ин нағы «мүйін табарруқ» бараж чай дар байни мусулманжын Түркия макон наёфта, ба Осман Микене ревона шуд?

Чавоби ин савол боз ҳамон сиёсати «панисломий» ва «лантурким» табақаһоң реакционни Түркия мебошад. Илсона бар ин, тағсири муғассали шоҳиди воқеа—Ҳакимхон, ба ҳәмән «мүйіхой муборак» چавоб шуда метавонад.

## МУНДАРИЧА

PDF Compressor Free Version

Аз нац мероси ишёгон	3
Дар Кашмир	15
Доир ба ик далели таърихи дар «Дохунда»-и С. Айнӣ	24
Ашъори Рӯдакӣ дар «Фарҳанги Қавис»	30
Сухан ва иштиҳори Рӯдакӣ дар Ҳивз	39
Расидоҳои адабони Ҳуҷандӣ	57
Ашъори писонӣ	62
Рӯзгори Зебунишо	88
Семинари Бедил ва девони Туграл	97
Рисолаҳои мусикӣ ва шӯҳрати «Шашмақом»	102
Шӯҳрати «Шашмақом» дар Афғонистон	110
Рисолаҳои мусикӣ дар Кашмир	113
«Шашмақом» ва ҳизмати Бобоҷон Гафуров	115
Аз рӯзгори Содирхон Ҳофиз	119
Хучуми лашкари Эрон ба Насаф дар солҳои 1737—1738	123
Таърихи пайдоишни «Мӯйи муборак»	140

PDF Compressor Free Version

Аҳрор МУХТОРОВ

МЕРОСИ НИЕГОН

Мұдаррир — О. МИРАК

Мұдаррири техник — Ҳ. НИӘЗОВА

Мусақхан — Ш. ТОҲИРОВА

---

Ба жетбас 408.99 сұннада шуд, ба чынды 18.10.99 ишо шуд  
Акцияны 81x108 1/32. Сұннада 322. Азады пәннр 600.

---

734018, ш. Душанбе, майрами С. Шерозӣ, 16.